

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 4 - 2022



МАЧАЛЛАИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ



**САРДАБИР**  
д.и.т.  
**Мухаббатов Ҷиёнхон Курбонович**

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
н.и.ф., дотсент  
**Юсуфов Абдулло Исмоилович**

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т. - д.и.т., профессор  
Ҳақназарова М.А. - д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И. - д.и.т., профессор  
Холбеков М.Ё. - д.и.б., профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., дотсент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., дотсент  
Миралиев С.Р. - д.и.т., дотсент  
Азизов Г.Ч. - д.и.т.  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Бобоева Л.А. - н.и.т., дотсент  
Раҷабов Г.О. - н.и.б., дотсент  
Назаров М.Н. - н.и.б., дотсент

## ШЎРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Ч.М.,  
Курбонбекова П.Қ., Раззоқов А.А.,  
Носирӣ Қ.Н., Раҷабов У.Р.,  
Қаландаров Ё.Қ., Хокироев Т.З.,  
Ишонқуловна Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# АВЧИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Маҷаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.


**Нашри чорӣ:**  
**№ 4 (49) 2022**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 маҷаллаи мазкур ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

**СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:**  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: www.avji-zuhal.tj



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д.м.н.

Мухаббатов Джийонхон Курбанович

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
к.ф.н., доцент  
Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Холбеков М.Ё. - д.б.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Дж.М.,  
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,  
Носири К.Н., Раджабов У.Р.,  
Каландаров Ё.К., Хокироев Т.З.,  
Ишонкулова Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский  
государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 4 (49) 2022**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от  
31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal" внесён в список научных рецензионных  
журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от  
19.03.2019.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj

МУНДАРИЧА	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
<b>АКУШЕРЙ ВА ГИНЕКОЛОГИЙ</b>	<b>АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ</b>	<b>OBSTETRICS AND GYNECOLOGY</b>
<b>Зарипова М.Ч.</b> Детерминантҳои асосии солимии кӯдакон, таваллудшавӣ ва фавти кӯдаконе, ки бо вазни фавқулода кам таваллуд шудаанд 8	<b>Зарипова М.Ч.</b> Детерминанты здоровья детей, рождаемость и смертность детей родившихся с экстремально низкой массой тела 8	<b>Zaripova M.Ch.</b> Main determinants of child health, fertility and mortality of children born with extremely low body weight 8
<b>Рашидова Ф.И.</b> Вазъи солимии репродуктивии духтарони наврас дар шаҳри душанбе ва НТҶ 13	<b>Рашидова Ф.И.</b> Репродуктивное здоровье девочек-подростков в городе и сельской местности 13	<b>Rashidova F.I.</b> Reproductive health of girls-teenagers in the city and rural areas 13
<b>Шарипова Н.А</b> Нақши сирояти урогениталии модарони дори сироятҳои дохилибатни чанин ва навзодон 18	<b>Шарипова Н.А</b> Роль урогенитальной инфекции матери внутриутробном инфицировании плода и новорожденного 18	<b>Sharipova N.A</b> The role of urogenital infection of the mother in intrauterine infection of the fetus and newborn 18
<b>БЕМОРИХОИ ДАРУНИЙ</b>		
<b>Алиева Е.Г., Фаттоева Н.В.</b> Реабилитатсия оризаҳои неврологии синдроми постковидӣ бо ёрии воситаҳои варзиши муолиҷавӣ 24	<b>Алиева Е.Г., Фаттоева Н.В.</b> Реабилитация неврологических осложнений постковидного синдрома с помощью средств лечебной физкультуры 24	<b>Alieva E.G., Fattoeva N.V.</b> Rehabilitation of neurological complications of post-covid syndrome with the help of physical therapy 24
<b>БЕМОРИХОИ КӯДАКОН</b>		
<b>Бабаева Л.А., Розикова К.Р., Ашурова Н.П., Раҳмонов Т.К.</b> Синдроми Лайелл дар кӯданон 27	<b>Бабаева Л.А., Розикова К.Р., Ашурова Н.П., Раҳмонов Т.К.</b> Синдром Лайелла у детей 27	<b>Babaeva L.A., Razokova K.R., Ashurova N.P., Rakhmonov T.K.</b> Lyell's syndrome in children 27
<b>Давлатова С.Н., Тоҷибоева З.А., Файзуллоев Ф.А.</b> Хусусиятҳои ҷараёни нуқсонаҳои модарзодии дил дар кӯдакони навзод ва синни бармаҳал. 31	<b>Давлатова С.Н., Таджибаева З.А., Файзуллоев Ф.А.</b> Особенности течения врожденных пороков сердца у детей неонатального и раннего возраста 31	<b>Davlatova S.N., Tojiboeva Z.A., Fayzulloev F.A.</b> Features of the course of congenital heart defects in newborns and young children 31

**Исмоилов К.И., Расурова С.А., Ризоева М.Н.**  
Хусусиятҳои таркибии сафедаҳои хун ва статуси ферментативии лимфоситҳо дар кӯдакони гирифтори гипотрофия  
36

**БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ**

**Қиматов Р.С.**  
Хусусиятҳои клиника ва ҷараёни амёбиази рӯда дар шароитҳои ҷумҳурии тоҷикистон  
42

**БЕҲДОШТ**

**Мингбоев М.Л.**  
Механизмҳои ҳуқуқии назорати муомилоти моддаҳои маҳсус назоратшаванд дар ҷумҳурии тоҷикистон  
47

**ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ**

**Муҳаммад Юнус Сарварӣ**  
Зуҳуроти клиникии витиоигои сегм ентарӣ  
52

**ОНКОЛОГИЯ**

**Сангинов Ч. Р., Ҳусейнзода З.Ҳ.**  
Вазъи воқеии ҳадамоти сартоншиносӣ ва масъалаҳои ҳалталаби он дар ҷумҳурии тоҷикистон  
55

**ОФТАЛМОЛОГИЯ**

**Махмадзода Ш.К., Карим-заде Х.Дж., Маликов М.Х., Юнусов И.А., Шамсиддинов Б.Н.**  
Таҳқиқоти сифати ҳаёти беморони гирифтори глаукома баъди иҷро кардани сиклофотокоагуляция  
62

**Исмоилов К. И., Расурова С.А., Ризоева М.Н.**  
Особенности белкового состава крови и ферментного статуса лимфоцитов у детей с гипотрофией  
36

**ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ**

**Қиматов Р.С.**  
Клиническая характеристика и течение кишечного амебиаза в условиях Республики Таджикистан  
42

**ГИГИЕНА**

**Мингбоев М.Л.**  
Правовые механизмы контроля оборота особоконтролируемых веществ в Республике Таджикистан  
47

**ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ**

**Муҳаммад Юнус Сарварӣ**  
Клинические проявления сегментарного витилиго  
52

**ОНКОЛОГИЯ**

**Сангинов Д. Р., Ҳусейнзода З.Ҳ.**  
Современное состояние и актуальные проблемы онкологической службы Республики Таджикистан  
55

**ОФТАЛМОЛОГИЯ**

**Ш.К. Махмадзода, Х.Дж. Карим-заде, М.Х. Маликов, И.А. Юнусов, Б.Н. Шамсиддинов**  
Исследование качества жизни у больных с глаукомой после проведения циклоптокоагуляции  
62

**Ismoilov K.I., Rasulova S.A.  
Rizoeva M.N.**

Features of the protein composition of the blood and the enzymatic status of lymphocytes in children with malnutrition  
36

**INFECTIOUS DISEASES**

**Kimatov R.S.**  
Clinical characteristics and course of intestinal amebiasis in the conditions of the Republic of Tajikistan  
42

**HYGIENE**

**M.L.Mingboev**  
Legal mechanisms to control the traffic of specially controlled substances in the republic of tajikistan  
47

**DERMATOVENEROLOGY**

**Muhammad Yunus Sarwari.**  
Clinical manifestations of segmental vitiligo  
52

**ONCOLOGY**

**Sanginov J.R., Huseynzoda Z.H.**  
The current state and the problems of the oncological service of the republic of tajikistan  
55

**OPHTHALMOLOGY**

**Sh.K. Mahmudzoda, H.J. Karim-zade, M.Kh. Malikov, I.A. Yunusov, B.N. Shamsiddinov**  
Study of quality of life in patients with glaucoma after cyclophotocoagulation  
62

СТОМАТОЛОГИЯ	СТОМАТОЛОГИЯ	DENTISTRY
<b>Юсупов З.Я.</b> Паҳншавии бемориҳои пардаи луобии ковокии даҳон дар кормандони истеҳсоли алюминий 66	<b>Юсупов З.Я.</b> Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта у работников алюминиевого производства 66	<b>Yusupov Z.Y.</b> Prevalence of diseases of the oral mucosa in aluminum production workers 66
<b>ТИББИ НАЗАРИЯЙ</b>		
<b>Рузиев М.М., Кенҷаева И.А., Чураев Х.М.</b> Беҳбуди озмоишгоҳои микробиологӣ дар системаи назорати инфексионӣ барои пешгирӣ ва табобати уфунатҳои бемористонӣ дар бемориҳонаҳо мушахасоти ҷарроҳӣ 71	<b>ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА</b>	
<b>ФАРМАКОЛОГИЯ</b>	<b>ФАРМАКОЛОГИЯ</b>	<b>PHARMACOLOGY</b>
<b>Музафарова М.Х., Насруллоева М.Х., Ҳилолова М.Х.</b> Омӯзиши заҳрнокии ҷамъи гиёҳии зидди диабетии «чорбарг» (дар таҷриба) 78	<b>М.Х. Музафарова, М.Х. Насруллоева, М.Х. Ҳилолова</b> Изучение токсичности антидиабетического сбора "чорбарт" (в эксперименте) 78	<b>MuzafarovaM.H., NasrulloevaM.H., HilolovaM.H.</b> Study of toxicity of antidiabetic collection "chorbarg" 78
<b>Озеров А.А., Гулмаҳмадзода З.Г.</b> Синтез пайвастагии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а] пиrimидин 81	<b>А.А. Озеров, З.Г. Гулмаҳмадзода.</b> Синтез соединения 2-бром-6-флуорон-7-метил-5-оксо-5н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидина 81	<b>A.A. Ozerov, Z.G. Gulmahmadzoda</b> Synthesis of 2-bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5h-1,3,4-thiadiazole[3,2-a]pyrimidine 81
<b>Хоҷаева З.Г., Қурбонбекова Ш.Ш.</b> Иқтидори заҳиравии технологияҳои парвариши дарманаи турнефора ва сантолинибарг дар шароити Тоҷикистони Марказӣ. 85	<b>Ходжаева З.Г., Курбонбекова Ш.Ш.</b> Ресурсный потенциал технологии возделывания полыни турнебора и сантолинолистной в условиях Центрального Таджикистане 85	<b>Khodjaeva Z.G., Kurbonbekova Sh.Sh.</b> Resource potential and technology of cultivation of artemisia tournefort and santolino leaf in the conditions of Central Tajikistan 85
<b>Холикова О.У.</b> Хусусияти зидди токсикии маводи тагетол ҳангоми заҳролудкуни чигар бо заҳри чигаркуши сс14 дар калламушҳои сафед 89	<b>Холикова О.У.</b> Антитоксические свойства тагетола при токсическом поражении печени на фоне токсического воздействия сс14 на белых крысах 89	<b>Kholikova O.U.</b> Antitoxic properties of tagetol in white rats with liver toxic damage on the background of ss14 toxic exposure 89

## ЧАРРОХЙ

## ХИРУРГИЯ

## SURGERY

**Мавлонов Ф.Б., Исмоилзода С.С., Зокиров Р.А., Достиев У.А.**

Нақши CD34+ ҳұчайраҳои хуни периферий пеш аз өмір оғарылғандағы қарастыруға қарастыруға бүндейді болып табылады

95

**Исмоилзода С.С.,  
Зокиров Р.А., Мавлонов  
Ф.Б., Достиев У.А**

Омылжое, ки ба ичрои өмір оғарылғандағы қарастыруға қарастыруға бүндейді аутологија хуни периферал ғана

периферал таъсир мерасонанд

99

## ШАРХИ АДАБИЁТ

**Мұхаббатов Җ.К., Аннаев М.Б.,  
Хамроев Б.М., Нозимов Ф.Х.**  
Стенози пасазчаррохии қана-  
ли мақъад

105

**Начибулло Сикандар**  
Тактика табобат ҳангоми шикаст-  
тихой шохай дәндөншакли мұхраи  
гардан: шархи маълумотҳои мусоир

116

**Сайдов А.С., Гулев Ф.М.,  
Салимов Ч.С., Ҳамроев Б.М.**  
Мушкилоти ташхис ва мую-  
личаи носурхои хориҷихалқа-  
мушакии атрофи мақъадӣ

120

**Талабова М.М., Сайдов Ё.У.**  
Артрити ревматоидӣ бо зуҳу-  
роти системавӣ ва осебхои  
системи кардиоваскулярӣ:  
вазъи мусоири проблема

129

**Тохтаходжаева С.Т., Уманова  
Н.Э., Тағаева Ш.О.**  
Баъзе ҷанбаҳои этиологӣ, пато-  
генез ва муносибат ба муолиҷаи  
иллатҳои эндодонтӣ-пародон-  
талӣ

139

**Мавлонов Ф.Б., Исмоилзода С.С., Зокиров Р.А., Достиев У.А.**

Роль CD34 +-клеток перифе-  
рической крови перед забо-  
ром стволовых клеток с  
помощью лейкафереза

95

**Исмоилзода С.С., Зокиров Р.А.,**

**Мавлонов Ф.Б., Достиев У.А**  
Факторы, влияющие на эф-  
фективность забора аутоло-  
гичных стволовых клеток  
периферической крови

99

## ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

**Мұхаббатов Җ.К., Аннаев М.Б.,  
Хамроев Б.М., Нозимов Ф.Х.**  
Послеоперационный стеноз

анального канала

105

**Наджибулло Сикандар**  
Тактика лечения при переломах  
зубовидного отростка второго шейного  
позвонка: обзор современных данных

116

**А.С. Сайдов, Ф.М. Гулев,  
Дж.С. Салимов, Б.М. Ҳамроев**  
Проблема диагностики и  
лечения экстрасфинктерных  
параректальных свищей

120

**Талабова М.М., Сайдов Ё.У.**  
Ревматоидный артрит с систем-  
ными проявлениями и поражени-  
ем кардиоваскулярной системы:  
современное состояние проблемы

129

**Тохтаходжаева С.Т., Уманова  
Н.Э., Тағаева Ш.О.**  
Некоторые аспекты этиоло-  
гии, патогенеза и подхода к  
лечению эндодонто-пародон-  
тального поражения

139

**Mavlonov F.B Ismoilzoda S.S.,  
Zokirov R.A. Dostiev U.A.**

The role of CD34+ peripheral  
blood cells before stem cell  
collection using leukapheresis

95

**Ismoilzoda S.S.,  
Zokirov R.A., Mavlonov F.B,  
Dostiev U.A.**

Factors affecting the peripheral  
blood autological stem cell  
collection performance

99

## LITERATURE REVIEW

**Mukhabbatov J.K., Annaev  
M.B., Khamroev B.M.,  
Nozimov F.Kh.**  
Postoperative anal stenosis

105

**Najiballah Sikandar**

Tactics of treatment for fractures of the  
odontoid process of the second cervical  
vertebra: overview of current data

116

**A.S. Saidov, F.M. Gulov, J.S.  
Salimov, B.M. Khamroev**

The problem of diagnostics and  
treatment of extraspinster  
pararectal fistulas

120

**Talabova M.M., Saidova Y.U.**  
Rheumatoid arthritis with systemic  
manifestations and cardiovascular  
involvement: current status of the  
problem

129

**Tokhtakhojaeva S.T.,  
Umanova N.E., Tagaeva Sh.O.**  
Some aspects of etiology,  
pathogenesis and the approach  
to the treatment of endodontic-  
parodontal lesion

139

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ	ЭНДОКРИНОЛОГИЯ	ENDOCRINOLOGY
<b>Анварова Ш.С., Музафарова М.Э.</b> Нишондиҳандаҳои метаболизми устухон дар занҳои бемори гирифтори диабети қанд типи 2 давраи баъди ҳайзбинӣ дар манотики та- валлудшавии зиёд.	<b>Анварова Ш.С., Музафарова М.Э.</b> Показатели костного метаболизма у женщин больных сахарным диабетом 2 типа постменопаузального периода в регионе высокой рождаемости.	<b>Anvarova Sh.S., Muzaferova M.E.</b> Indicators of bone metabolism in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus in the region of high birth rate.
145	145	145
<b>Анварова Ш.С., Носирова Б.С., Чаборова М.С.</b> Дар бораи иртиботи мутақобилаи фарбекии вистсералӣ ва нейропатияи диабетӣ дар занҳои дорои диабети прегестационӣ	<b>Анварова Ш.С., Насырова Б.С., Джаборова М.С.</b> Взаимосвязь висцерального ожирения и диабетической нейропатии у женщин с преэстационным диабетом	<b>Anvarova Sh. S., Nasirova B. S., Dzhaborova M. S.</b> On the relationship between visceral obesity and diabetic neuropathy in women with pregestational diabetes
148	148	148
ФАЙРИТИБӢ	НЕМЕДИЦИНСКИЕ	NON-MEDICAL
<b>Гулов М.К., Махкамбойзода Ф.</b> Оид ба давраи сабзиш ва маҳсулнокии навъҳои Картошка дар шароити ноҳияи Деваштич	<b>Гулов М.К., Махкамбойзода Ф.</b> Периоде прорастания и продуктивности сортов картофеля в условиях Деваштичского района	<b>Gulov M.K. Mahkamboyzoda F.</b> On the period of germination and productivity of potato varieties under the conditions of the devashtich district
154	154	154
<b>Ишмирзоев Р.Э.</b> Анатомияи морроғункционалии талҳадон ҳангоми бемориҳои санги талҳа	<b>Ишмирзоев Р.Э.</b> Морроғункциональная анатомия желчного пузыря при желчнокаменной болезни	<b>Ishmirzoev R.E.</b> Morphofunctional anatomy of gallbladder in cholelithiasis
157	157	157
<b>Курбанова М.Б., Сабурова А.М., Носирҷонова Х.Р., Махсудова М.С.</b> Тағиyrёбии системаи про- ва антиоксидантӣ ҳангоми заҳролудшавӣ бо чорхлорметан	<b>Курбанова М.Б., Сабурова А.М., Насирджанова Х.Р., Махсудова М.С.</b> Изменение про- и антиоксидантной системы при острой интоксикации с тетрахлорметаном	<b>Kurbanova M.B., Saburova A.M., Nasirjanova Kh.R., Mahksudova M.S.</b> Changes in pro- and antioxidant system during acute intoxication with tetrachloromethane
167	167	167
<b>Рахимова Б.Н.</b> Самаранокии терапевтии албсингат ва малбсингат ҳангоми бемориҳои сироятӣ ва инвазионии ҳайвонот	<b>Рахимова Б.Н.</b> Терапевтическая эффективность альбцинката и мальбцинката при инфекционных и инвазионных болезнях животных	<b>Rakhimova B.N.</b> Therapeutic effectiveness of albzincat and malbzincat in infectious and invasive diseases of animals
173	173	173



## АКУШЕРӢ ВА ГИНЕКОЛОГИЯ

### ДЕТЕРМИНАНТҲОИ АСОСИИ СОЛИМИИ КӮДАКОН, ТАВАЛЛУДШАВӢ ВА ФАВТИ КӮДАКОНЕ, КИ БО ВАЗНИИ ФАВҚУЛОДА КАМ ТАВАЛЛУД ШУДААНД

Зарипова М.Ч

Кафедраи бемориҳои кӯдакон №1, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе.

**Муҳиммият.** Оғози ҳазораи нав бо татбиқ шудани амалияи нигоҳубини кӯдакони аз зоиши ниҳоят бармаҳал ба дунё омада, дар амалия шуҳрат пайдо кардааст. Мοҳияти масъала ба ҳифзи ҳаёт ва солимии навзодони норасиде даҳл дорад, ки вазни ниҳоят кам (ВНК) ва вазни фавқулода кам (ВФК) доранд ваҳалли мушкилоти мазкур дар алоқамандӣ бо такмил ёфтани мукаммал гардидани технологияи нигоҳубини ин категорияи навзодон имконпазир гардид, аммо соли 2008 бо тавсия ТҮТ ворид кардани меъёрҳои нав дар мавриди зиндатаваллудшудагон дар ҶТ, хеле муҳим буд[2,6]. Натиҷаи таҳқиқотҳои охир аз он далолат менамояд, ки сол то сол нишондиҳандай басомади зоимониҳои пешазмуҳлат дар аксари кишварҳо, бар шумули давлатҳои ИДМ амалан ба тағйиротҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ нашудааст ва он дар ҳудуди аз 5 то 12%-ро ташкил медиҳад. Дар байни тамоми навзодон хиссаи кӯдакони бо вазни кам таваллудшуда 10-12%-ро ташкил медиҳад. Аз ин шумор тақрибан 2% ба ҳиссаи онҳое рост меояд, ки бо вазни ниҳоят кам (ВНК) таалуқ доранд ва төъдоди кӯдакони вазни фавқулода камдошта(ВФК) бошад, 0,5%-ро ташкил менамоянд [3,4,7,8].

Нишондиҳандай солимӣ дар доири навзодоне, ки гирифтор ба басомади баланди шакли вазнини бемориҳои соматикӣ ва патологияи САМ буда, вазни хеле кам, хусусан вазни фавқулода кам доранд, коҳиш меёбад. Тамоми мушкилоти мазкур барои мутахассисони соҳа, на танҳо барои соҳаи тандурустӣ, балки бештари соҳоти иҷтимоӣ боиси ташвиш гаштааст, зеро дар чунин гурӯҳи беморон эҳтимоли инкишоф ёфтани маъюбшавӣ хеле баланд аст [4,6,8,9].

Муаллифони бешумори хориҷӣ баронанд, ки нишондиҳандай зиндамонӣ аз та-

валлудшавии ниҳоят бармаҳали пешазмуҳлат аз вазн вобастагӣ дорад, зеро кӯдакони вазнашон аз 500 то 750г – 30-45% ва нишондиҳандай зиндамонӣ дар мавриди онҳое, ки то 1000 г вазн доранд, ду баробар афзуда, 80%-ро ташкил медиҳад. Аммо төъдоди муайяни кӯдакон бо чунин вазн ба гурӯҳи солимҳо шомиланд ва ҷамъи адади онҳо аз 10 то 25% зиёд нест. Бо вуҷуди ин ҳиссаи асосии кӯдакон гирифтор ба бемории вазнини асаб буда, ба гурӯҳи маъюбон шомиланд (маъюбӣ аз давраи кӯдакӣ – фалачи кӯдаконаи мағзи сар, карӣ, нобинӣ, камақлӣ) ва төъдоди онҳо тақрибан ба 1/3 расида, то 32%-ро ташкил менамояд. Нишондиҳандай оқибатҳои номусоид дар миёни кӯдакони зиндамондаи гирифтор ба ВФКба 40-50 % мерасад, яъне ҳар қадар логар бошад, нишондиҳандай марганҷомӣ ҳамон қадар баландтар гардида, то ба 70% наздик мегардад. Дар соҳтори сабабҳои маъюбшавӣ афзalan ҳолатҳои чун бемории системаи асаб ва узвҳои ҳис то 30%, ихтилолоти асаб то 12% ва амрозии узвҳои нағас то 7% ба мушоҳида мерасад [7,8,9].

Зоимони пешазмуҳлатро аз рӯйи инсоғ ба “синдроми калони акушерӣ” шомил намудаанд ва якчанд гурӯҳи омилҳо – падарӣ, модарӣ, ҷанинӣ ва омилҳои эпигенезӣ ба ҳамаи ин сабаб шуда метавонад [9,10].

Зимни раванди зоишҳои ниҳоят бармаҳали пешазмуҳлат дар организми зани ҳомила аз рӯйи маълумотҳои ГТБ (ГТБ – гликопротеини трофобластӣ) дар заминаи ихтилолоти функцияи пардаи машима, ки сатҳи пасти гликоделин дар сатҳи барвақтӣ ва баланди ПАМГ (61- микроглобулини машимавӣ) дар муҳлати нисбатан таъхирафтода) мушоҳида мешавад, фаъолнокии пасти функционалии синситиотрофобласт муюян шудааст.

Дар марҳалаи мусоири инкишофи перинатологӣ мушкилоти бартарияти мурдатаваллудшавӣ бар қӯдаконе, ки дар давраи баравақтӣ перинаталий мефавтанд, боқӣ мондааст [7]. У.Перкас ба “қонун дар бораи марг” такя карда, менависад, ки коэффиценти нисбатан мувофиқи таносуби мурдатаваллудшавӣ ва навзодони фавтида дар ДБП 1 : 1-ро ташкил медиҳад. Рафту агар коэффиценти мазкур андаке аз таносуби 1:1 зиёдтар бошад, пас бо боварии комил эҳтимол кардан мумкин аст, ки баъзе ҳодисаҳои марганҷомиро дар ДБП ҳамчун мурдатаваллуд ба қайд гирифтаанд ва он дар нисбати саҳехияти маълумотҳои оморӣ мушкилоти нав эҷод мекунад [8,9].

Ҳамин тавр, дар солҳои охир татбиқи технологияи замонавӣ ва муссисаҳои соҳавиро бо дастгоҳҳои тиббии мусоир мӯчаҳҳаз намудан, мукаммал гардидани дониши иқтидори кадрӣ дар беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои зиндамонии қӯдакони вазнашон кам саҳми асосӣ доранд.

**Мақсади кор.** Омӯзиши динамикаи зиндамонии қӯдакони гирифтор ба ВФК ҳангоми дар давраи аз солҳои 2016 то 2020 таваллуд шудан.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқ.** Дар ҷараёни кор аҳбороти ҳисботӣ дар давраи аз солҳои 2016 то 2020, қолаби 12 «Ҳисбот оид ба бемориҳои минтақаи хизматрасонии марказҳои саломатӣ», ки бо фармони №54 аз “11” октябри соли 2013 тасдиқ шудааст, таҳлил карда шуданд.

Таҳлили омории аҳбороти ҳосилшуда ба асоси бозбинии маълумотҳо бо истифодаи компьютери шҳсӣ дар системаи амалиётӣ Microsoft Windows 10 ба воситаи пакети за-

мимавии Excel 10 ба роҳ монда шуд. Таҳлили омории маълумотҳо бо истифода аз пакети барномаҳои SPSS 25 (IBM SPSS Statistics, ИМА, иҷозатномаи № 5725-A54) ба амал оварда шуд. Гипотеза аз усули навъи тақсимоти нишонаҳои миқдорӣ ба воситаи меъёри Шапиро–Уилка ва Колмогоров–Смирнов санҷид шуд. Таҳлили омории маълумотҳои ҳосилшуда ба асоси коркарди маълумотҳои бо истифодааз компьютери шҳсӣ дар системаи амалиётӣ ба роҳ монда шуд.

**Натиҷаи таҳқиқвамуҳокимаи он.** ТҮТ тӯли зиёда аз ним қарн барои иваз кардани таърифи қӯдакони норасидро гом набардошт: навзодони дар мухлати гестатсияи аз ҳафтаи 22 то 37 таваллудшуда, ки вазнашон аз 500 г зиёд нест, ба чунинҳо шомиланд (WHO: Recommendeddefinitions, 1977).

Вазн барои ба се зергуруҳ тақсим кардан қӯдакони вазнашон кам маҳаки асосӣ ба ҳисоб меравад: навзодони вазнашон кам, lowbirthweight (НМТ, LBW) 1501-2500 г.; навзодони вазнашон ниҳоят кам, verylowbirthweight (ОНМТ, VLBW) 1001-1500 г.; бо вазни фавқулода кам, extremelylowbirthweight (ЭНМТ, ELBW) то 1000 г (WHO: Lowbirthweight, 2004).

Дар ҶТ хизматрасонии ёрӣ барои таваллудкунӣ ва иҷтимоӣ аз 28.04 соли 2008 дар асоси фармони № 202 Бо тавсияи ТҮТ ба меъёрҳои нави зиндатаваллуд ва мурдатаваллуд гузаштааст. Аз он вакт дар мамлакат бақайдигирии таваллудшудагони вазнашон 500г ва зиёд аз он ҷорӣ шуд.

Таҳлили омории маълумотҳо нишон дод, ки дар ҶТ (ҷадвали 1) тӯли солҳои 2016 то 2020 динамикаи устувори теъдоди қӯдако-

### Ҷадвали 1.- Нишондиҳандаи таваллуд шудани навзодон (тибқи формаи 32)

Нишондиҳанда	Солҳо					
	2016	2017	2018	2019	2020	p
Ҳамагӣ навзод таваллуд шуд	249528	232602	248535	246399	247086	
Афзоиши мутлақ		- 16926	+15933	- 2134	+687	
Суръати афзоиши бо %		-6,8	+6,8	-0,9	0,3	
Суръати коҳишёбӣ бо %		93,2	106,8	99,1	100,3	
Аз ин миқдор норас-ид таваллудшуда	13898	13405	13356	12541	12838	
Афзоиши мутлақ		- 493	- 49	- 815	+297	
Суръати афзоиши бо %		-3,5	-0,4	-6,1	2,4	
Суръати афзоиши бо %		96,5	99,6	93,9	102,4	
Саддарсадӣ аз тамоми таваллудшудагон	5,5	5,7	5,3	5,0	5,1	

ни зиндатаваллудшуда бо тағиироти анда-ке дар солҳои гуногун ҳифз шудааст. Ҳамин таврсоли 2017 нишондиҳандаи афзоиши мутлақ барои 16926 (-6,8%) суръати манғӣ касб намуд, дар ҳоле ки соли 2018 динамикаи мусбати афзоиш (+6,8%) мушоҳида гардид. Солҳои минбаъда динамикаи нишондиҳандаҳо тағиироти чиддӣ надошта, мутносiban дар солҳои 2019-2020 az 0,9 то 0,3%-ро ташкил менамуд.

Соли 2016 az төъдоди умумии зиндатаваллудшудагон 5,5% ба ҳиссаи норасидҳо рост омада ва нишондиҳандаи мазкур тӯли 5 сол ба тағиироти ошкорое рӯ ба рӯ нагашт ва дар соли 2020 5,1%-ро ташкил дод.

Қӯдакони лоғар бо вазни фавқулода кам(ВФК) - az 500 г то 1000 г бештар сазовори таваҷҷуҳанд, зеро дар байни навзодони бо чунин қаҷии вазн нишондиҳандаи мурдатаваллуд баландтар буда, онҳое ки зинда мондаанд, оянда зиёд аз нисфашон маъюб ҳоҷанд шуд.

Бар пояи аҳбороти бештари муҳаққиқон az төъдоди умумии таваллудшудагон - 0,52%, дар муҳлати 22—27 ҳафта, дар фавтнокии навзодон «саҳми» қӯдакони гирифтор

ба ВФК 15,0%-ро ташкил медиҳад. Дар байни қӯдакони ниҳоят бармаҳалипешазмуҳлат таваллудшуда навзодони вазнашон az 500 то 749 г мушкилоти калон доранд ва нишондиҳандаи зиндамонӣ дар онҳо қиёсан ба навзодони вазнашон 750-999 г 4-5 маротиба камтар аст [4]. Яке аз сабабҳо он аст, ки навзодони вазнашон 500—749 г ба “қитъаи қобилияти ҳудудии ҳаётидошта” шомил гардидаанд ва зинда мондан дар байни ин гурӯҳ ниҳоят мушкил асту беморшавӣ дар миёни зиндамондагон ниҳоят зиёд [5].

Нишондиҳандаҳои асосии солимӣ, таваллудшавӣ ва фавтро дар байни қӯдакони мубтало ба ВФК таҳлил намуда (ҷадвали 2), чунин муайян намудем, ки az төъдоди умумии қӯдакони норасид ҳамасола тақрибан 6% ба чунин категорияи камвазнҳо рост меоянд. Таҳлили тақсимоти солона нишон дод, ки az ҳама бештар қӯдакони то 1000 г вазндошта қиёсан ба соли 2018, ки гирифтторони ВФКаз төъдоди умумии қӯдакони бо чунин вазни қаҷ таваллудшуда 691 (5,1%) нафарро ташкил медоданд, соли 2017 бештар буда, ададашон ба 926 (6,9%) мерасад, ки 1,8% зиёдтар мебошанд.

## Ҷадвали 2.- Нишондиҳандаи таваллудшавӣ ва фавти қӯдаки вазнаш то 1000 г

Нишондиҳандаҳо	Солҳо					
	2016	2017	2018	2019	2020	p
Аз төъдоди умумӣ норасид таваллудшуда	13898	13405	13356	12541	12838	
Ҳамагӣ қӯдакони бо ВФК таваллудшуда	790	926	691	702	694	
% қӯдакони гирифтор ба ВФК	5,6	6,9*	5,1*	5,5	5,4	
Мурдатаваллудшуда	468	593	355	384	358	
% мурдатаваллудшуда	59,2	64,0*	51,3*	54,7	51,5	
Зиндатаваллудшуда	322	333	336	318	336	
% зиндатаваллудшуда	40,8	36,0*	48,7*	45,3	48,5	
Ҳамагӣ фавтид	296	264	285	259	295	
% қӯдакони фавтида	91,9*	88,2	84,8	81,4*	87,7	
То 7 шабонарӯз фавтид	224	250	256	240	277	
% МБН фавтида	75,6*	94,6*	89,8	92,6	93,8	
Баъди 7 шабонарӯз фавтида	21	15	15	16	16	
% дар давраинеонаталӣ фавтида	7,0*	5,6	5,2*	6,1	5,7	
% қӯдакони зинда аз төъдоди умумии зиндатаваллудшудагон	4,0	3,9	3,8	3,3*	4,4*	

Эзоҳ: Фарқи омории нишондиҳандаҳои фавтнокӣ дар солҳои гуногун ( $P<0,05$ )

Ба он далел, ки зиёда аз нисфи қӯдакони вазнашон то 1000 г мурда таваллуд мешаванд, таваҷҷуҳ кардан зарур аст. Тӯли 5 соли таҳлили соли 2017 қӯдакони дар давраи антенаталӣ фавтида бештар таваллуд шудааст,

ки адади он ба 593 (64%) мерасад ва ин нишондиҳанда дар соли 2018 қиёсан ба соли 2017 238 адад камтар буд. Аз соли 2018 то соли 2020 төъдоди умумии ҷанинҳои дар давраи антенаталӣ фавтида 1097 ададро

ташкил медод, ки ба ҳисоби миёна ба ҳар сол 365 кӯдак рост меояд.

Нишондиҳандаи адади зиндатаваллудуш дагон дар тӯли 5 сол амалан устувор боқӣ монда, аз 322 кӯдак дар соли 2016 то 336 навзодро дар соли 2020 ташкил дод. Камтарин тэъдоди зиндатаваллудуш дагон соли 2016 ба қайд гирифта шуд, ки он 322 навзодро ташкил медод ва нишондиҳандаи зиндатаваллудуш дагон дар ин сол ба 40,8% аз шумори умумии кӯдакони гирифтор ба ВФК расида буд.

Аз шумори умумии зиндатаваллудаҳо дар тӯли давраи неонталӣ зиёда аз 2/3 вифот намуданд, ки бештарини онҳо - 91,9% соли 2016 фавтиданд. Дар тамоми солҳои баъдина адади фавтидаҳо зимни давраи неонталӣ дар ҳудуди аз 88,2%-и соли 2017 то 81,4% дар соли 2020 тағиیر меёфт.

Давраи перинаталӣ марҳалаҳои антена талиӣ, интранаталӣ ва барвактии неонаталиро дар бар мегирад, ки муҳлати он аз 22 ҳафтai пурраи гестасия то 7 рӯз ё 168 соати аввалипас аз таваллуд мебошад, яъне замоне ки ба навзод дар ин марҳала омилҳои зиёда таъсир мерасонанд. Бар пояи маълумоти аксари муаллифон омилҳое, ки ба ҷараён ва оқибатҳои давраи перинаталӣ таъсири ҷиддӣ расонида метавонанд, ба ҷор синфи асосӣ гурӯҳбандӣ шудаанд ва он метавонанд дар алоҳидагӣ ё якҷоя таъсир расонанд: 1. тиббӣ-биологӣ: бемориҳои хори-чиғениталиӣ (бемориҳои системаи пешбу таносулиӣ, камхунӣ, бемории СДР ва ғ.) исқоти ҳамл дар анамнез, гестози таъхирафтода; 2. иҷтимоӣ-бехдошӣ: сатҳи пасти маълумот, аз даст додани кор, шароити

гайриқаноатбахши манзили зист; 3. Омилҳои заرارрасони истехсолот ва муҳити атроф; 4. Ба эътибор нагрифтани дараҷаи ҳатари ҳомилагӣ ба оқибатҳои барои модару кӯдак (мавҷуд набудани назорати динамикӣ, дер ба қайд гирифтан, мавҷуд набудани патронаж).

Дар ҳоли ҳозир исбот шудааст, ки бемориҳои перинаталии узву системаҳои муҳталифи кӯдакон аз зоимониҳои ниҳоят бармаҳалипешазмуҳлат бо ниҳоят вазнин будан, гуногуниӣ ва ихтилолоти комплексии худ фарқ мекунад.

Доираи синфи асосии бемориҳо, ки ба кӯдакони аз зоимониҳои ниҳоят бармаҳалипешазмуҳлат хос аст ва замоне ки раванди аз ҷиҳати клиникӣ муҳим ба системаи асад (хунрезии пре ва интравентрикулярии дараҷаи 3–4, лейкомалятсияи киставии перивентрикулярӣ), нафас (синдроми ихтилолоти нафас, дисплазияи нойи нафасу шушҳо), бемориҳои табибзод (ретинопатияи дараҷаи 3-4) якҷоя бо дигар ҳолатҳо (маҷрои кушодаи шарӯн, энтероколитинекроз-шавананда, сепсис, ихтилолоти физо, ҳалалёбии мубодилаи моддаҳо) таъсир мерасонанд, дар аксари ҳолатҳо ба маъюшавӣ мусоидат менамоянд.

**Ҳамин тавр.** 1. Басомади нишондиҳандаи таваллуд шудани кӯдакони бо ВФК дар ҶТ дар ҳудуди аз 5,1 то 6,9 тағиیر меёбад. 2. Таносуби коэффициенти «У. Перксса» мурдатаваллудуш дагон ба навзодони дар МБН фавтида 1,4:1-ро ташкил медиҳад. 3. Тэъдоди дар МБН фавтидаҳон дар ҳудуди аз 75,6 то 94,6% тағиир меёбад ва ба ҳиссаи МН фавтидаҳо аз 5,2 то 7,0% рост меояд.

### Адабиёт

- Суханова Л.П., Бушмелева Н.Н., Сорокина З.Х. Младенческая смертность в России с позиций достоверности ее регистрации. Электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения» 2012. №.6. С.28.
- Радзинский В.Е. Нерешенные проблемы репродуктивной медицины Актовая речь. Пострелиз и материалы научной программы 5-го общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контр версии». М: StatusPraesens 2012. С.4—6.
- Сон И.М., Леонов С.А., Огрызко Е.В., Суханова Л.П., Богуславский М.А., Божко В.Н. Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. Сборник. М 2013. С.3—16.

4. Башмакова Н.В., Ковалев В.В., Литвинова А.М., Девятова Е.О., Якорнова Г.В., Чарипова Б.Т. Выживаемость и актуальные перинатальные технологии при выхаживании новорожденных с экстремально низкой массой тела. Россвестнакуш-гинекол2012. №12. С. 4—7.
5. Фарейтор Е.В., Черданцева Г.А., Литвинова А.М., Пестряева Л.А. Клинико-метаболические особенности новорожденных с очень низкой массой тела. Урал мед журнал 2008. №12. С.100—104.
6. Артюхов И.П., Цхай В.Б., Капитонов В.Ф., Коновалов В.Н., Роговенко Е.Ю. Семейные и медицинские проблемы, связанные с рождением и выхаживанием детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Сиб мед обозрение 2011. № 3. С.98—103.
7. Байбарина Е.Н. Дети с экстремально низкой массой тела: заблуждения, сомнения, перспективы. Всероссийский форум «Мать и дитя», 11-й: Материалы. М 2010. №4. С.609—610.
8. Коновалов О.Е., Харитонов А.К. Современные тенденции перинатальной и неонатальной смертности в Московской области //Вестник РУДН, серия Медицина. 2016. № 1. С. 135 139.)
9. Singh J. Resuscitation in the «gray zone» of viability: determining physician preferences and predicting infant outcomes. Pediatrics 2007. V.120 #3. P. 519—526.
10. Lucovnik M, Kuon RJ, Chambliss LR, Maner WL, Shi SQ, Shi L et al. Use of uterine electromyography to diagnose term and preterm labor. ActaObstetGynecolScand. 2011. V. 90. №2. P.150 157

## ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТИ РОДИВШИХСЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА Зарипова М.Ч.

**Резюме:** Цель работы. Изучить динамику выживаемости детей с экстремально низкой массой тела при рождении за период с 2016 по 2020 гг.

**Материалы и методы исследования.** В процессе работы был проведен анализ отчетные данные за период с 2016 по 2020 гг. Форма 12 «Хисоботоид ба бемориҳоиминтақаҳизматрасоними марказҳоисаломатӣ» утвержденная приказом №54 из “11” октября. 2013 г.

**Результаты и их обсуждение.** В 2017 году показатель абсолютного прироста имел отрицательный темп прироста на 16926 детей (-6,8%), тогда как в 2018 г. отмечено положительная динамика прироста (+6,8%), другие последующие годы динамика показателей не имела существенных колебаний и составило от (0,9 до 0,3% в 2019 и 2020 гг. со-

ответственно). Из общего числа живорожденных на протяжении неонатального периода умерло более 2/3 детей, из них больше всего 91,9% умерли в 2016 г., все последующие годы показатель числа умерших в неонатальном периоде колебалось в пределах от 88,2% в 2017 до 81,4% в 2020 г.

**Выводы:** 1. Частота показателя рождения детей с ЭНМТ в Республике Таджикистан колеблется в пределах от 5,1 до 6,9. 2. Соотношение коэффициента «У. Перкса» мертворожденных к умершим новорожденным в РНП, составляет 1,4:1. 3. Число умерших в РНП колеблется от 75,6 до 94,6%, на долю умерших в НП приходится от 5,2 до 7,0%.

**Ключевые слова,** экстремально низкая масса тела, сверхранние преждевременные роды, перинатальная смертность.

## MAIN DETERMINANTS OF CHILD HEALTH, FERTILITY AND MORTALITY OF CHILDREN BORN WITH EXTREMELY LOW BODY WEIGHT

Zaripova M.Ch.

**Summary:** The purpose of the work. To study the dynamics of survival of children with extremely low birth weight for the period from 2016 to 2020.

**Materials and research methods.** In the process of work, an analysis was made of the reporting data for the period from 2016 to 2020. Form 12 "hysobotoid babemorihoiminta qaihizmatrasoniy markazhoisalomati" approved by order No. 54 az "11" of October. 2013.

**Results and its discussion.** In 2017, the absolute growth rate had a negative growth rate for 16,926 children (-6.8%), while in 2018 there was a positive growth trend (+6.8%), in other subsequent years, the dynamics of indicators did not have significant fluctuations and amounted

to from (0.9 to 0.3% in 2019 and 2020, respectively). Of the total number of live births during the neonatal period, more than 2/3 of the children died, of which the most 91.9% died in 2016, all subsequent years, the number of deaths in the neonatal period ranged from 88.2% in 2017 to 81 .4% in 2020.

**Conclusions:** 1. The frequency of birth of children with ELBW in the Republic of Tajikistan ranges from 5.1 to 6.9. 2. The ratio of the coefficient "U. Perx ratio of stillborns to dead newborns in RNP is 1.4:1. 3. The number of deaths in the RNP ranges from 75.6 to 94.6%, the share of deaths in the NP falls from 5.2 to 7.0%.

**Key words,** extremely low body weight, very early preterm birth, perinatal mortality.

**Зарипова М.Ч.** – унвончӯи кафедраи бе ориҳои кӯдакон №1, [mavjud@inbox.ru](mailto:mavjud@inbox.ru) тел. 987 94 59 12,  
**Зарипова М.Ч.** – соискатель кафедры детских болезней №1, [mavjud@inbox.ru](mailto:mavjud@inbox.ru). тел. 987 94 59 12,  
**Zaripova M.Ch.** – Competitor of the Department of Children's Diseases No. 1, email: [mavjud@inbox.ru](mailto:mavjud@inbox.ru).  
tel. 987 94 59 12

## ВАЗЪИ СОЛИМИИ РЕПРОДУКТИВИИ ДУХТАРОНИ НАВРАС ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ ВА НТҶ Рашидова Ф.И.

МД "Маркази чумхуриявии илмию клиникии педиатрии ва ҷарроҳии кӯдакон"

**Мубрамият:** Масъалаҳои вобаста ба афзоиш ва инкишофи синну соли репродуктивӣ яке аз масъалаҳои асосӣ дар соҳаи тандурустӣ боқӣ монда, аҳамияти худро гум намекунанд [3,5]. Барои беҳтар намудани нишондиҳандаҳои солим дар ин самт, баҳусус омӯзиши вазъи синну соли репродуктивӣ аз 22 июни соли 2019 Ҳукумати ҶТ «Барномаи миллии солими репродуктивӣ барои солҳои 2019-2022»-ро қабул кардааст.

Солими репродуктивӣ дар доираи пешниҳоди ТҮТ ҳамчун мағҳуми саломатӣ «ҳолати некӯаҳволии комили ҷисмонӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ ва на танҳо мавҷуд набудани бемориҳо» мебошад, ба солими репродуктивӣ равандҳои репродуктивӣ, функцияҳо ва системаҳо дар ҳама марҳилаҳои ҳаёти инсон тааллуқ дорад.

Солими репродуктивӣ маънои онро дорад, ки дар одамон мавҷуд будани имконияти бурдани ҳаёти масъулиятнок, қаноатмандӣ ва бехатари ҷинсӣ, қобилияти насл гузоштан ва инчунин мустақилона қарор қабул кардан, оё онҳо бояд насл дошта бошанд, кай ва ҷанд маротиба[5].

Ин ҳукуқи мардон ва занонро барои гирифтани маълумотҳо ва дастрасӣ ба услуҳои бехатар, натиҷабаҳш, арzon ва истифодашавандай қобили қабули танзими репродуктивии интихобкардаи худ, инчунин ҳукуқ ба хизматрасониҳои тиббию санитарии мувоғиқ, ки ба занон бехатарии ҳомиладорӣ ва таваллудро таъмин менамояд ва ба ҷуфтҳои оиладор эҳтимоли зиёди таваллуд шудани кӯдаки солим мебошад (ТҮТ, 1994).

Қайд кардан зарур аст, ки арзиши солимии духтарони наврас, ки қисми асосии репродуктивии иқтидори миллатро ташкил медиҳанд. Дар ҳамин ҳол, бояд қайд кард, ки шумораи духтарони навраси 15-17-сола дар шахри Душанбе дар соли 2005- 61 507 нафар ва дар соли 2018- 51 493 нафарро ташкил медиҳад. Аён аст, ки вазъи саломатӣ на танҳо барои духтарони сокини шаҳр, балки барои духтарони деҳот низ, ки зиёда аз нисфи духтарони навраси вилоятро (56,8%) ташкил медиҳанд, хеле муҳим аст. Ҳарчанд то имрӯз дар бораи мавҷудият ё набудани тафовут дар солимии репродуктивии духтарон дар шаҳру деҳот ихтилофҳо мавриди баррасӣ қарор доранд [2,4,5,6]. Маълум аст, ки солимии репродуктивӣ бевосита ба соматикӣ ва ташаккули модари оянда аз инкишофи ҷисмонӣ, ҷинсӣ ва бемориҳое, ки он дар ин давраи муҳимми ҳаёт гузаронидааст, вобаста аст [3,7].

Дар ш.Душанбе ва НТҶ дар заминаи афзоиши умумии таваллуд афзоиши бемориҳои гинекологӣ ва соматикии духтарони наврас ва инчунин дар тамоми ҷумхурий мушоҳида мешавад [1,5].

Дар шароити афзоиши фавт аз таваллуд, омӯзиши ҳусусиятҳои минтақавии вазъи саломатии наврасон, ки имкон медиҳад тадбирҳои оптимальии ҳифзи он таҳия карда шаванд, муҳимтарин вазифаи давлатӣ мебошад [2]. Вобаста ба ин мақсад ва вазифаҳои тадқиқоти мазкур муайян карда шуданд.

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши солимии соматикӣ, репродуктивӣ, инкишофи ҷисмонӣ ва ҷинсии духтарон-наврасоне, ки дар шаҳр ва қишлоқҷойҳо зиндагонӣ мекунанд.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои арзёбии иқтидори репродуктивии духтарони шаҳрӣ ва деҳот бо истифода аз усуљҳои тадқиқоти клиникӣ ва параклиникӣ ташхиси амиқи 350 духтари навраси шаҳрии 15-17 сола (гурӯҳи 1) ва 425 духтари навраси деҳот (гурӯҳи 2) гузаронида шуд.

Меъёрҳои дохилшавӣ ба гурӯҳи 1 инҳо буданд: синну сол (15-17 сола), таваллуд ва ҷои истиқомати доимӣ - Душанбе, розигӣ барои иштирок дар тадқиқот. Меъёрҳои

истисно инҳо буданд: синну соли камтар аз 15 ва зиёда аз 17-сола, то муоина ҷои истиқомат берун аз ш. Душанбе.

Меъёрҳои дохилшавӣ барои гурӯҳи 2 инҳо буданд: синну соли 15-17-сола, таваллуд ва ҷои истиқомати доимӣ - деҳаҳои ШНТҶ, розигӣ барои иштирок дар тадқиқот. Меъёрҳои истисно инҳо буданд: синну соли камтар аз 15-сола ва зиёда аз 17-сола, далели зиндагӣ берун аз минтақа, на дар деҳот. Пеш аз дохил шудан ба тадқиқот, духтарони наврас варакаи розигиро имзокарданд, ки аз ҷониби Кумитаи этникии маҳаллӣ тасдиқ шудааст.

Ҳолати саломатии репродуктивии духтарони шаҳр ва деҳот дар асоси омӯзиши соҳтор ва басомади бемории соматикӣ ва гинекологӣ дар гурӯҳҳои муқоисавӣ аз рӯи маълумоти клиникӣ ва параклиникӣ арзёбӣ карда шуд. Барои муайян кардани иқтидори репродуктивӣ инкишофи ҷисмонӣ ва ҷинсии наврасон омӯхта шудааст.

Синну соли миёнаи ҳайз дар гурӯҳҳои клиникии интихобшуда тавассути дарёftи миёнаи вазн муайян карда шуд. Арзёбии ташаккули функцияи ҳайзи духтарони наврас дар асоси анамнез ва бо назардошти тақвими ҳайз, андозагирии термометрии базалӣ гузаронида шуд.

Баҳодиҳии инкишофи ҷисмонии духтарони навраси гурӯҳҳои муқоисавӣ дар асоси маълумотҳои антропометрӣ, ҷенкуни қад, вазни бадан, гардиши қафаси сина, андозаҳои коси хурд аз рӯи усули пешниҳодкардаи Л.Д. Заятс, 1971. Барои баҳо додан ба таносуби вазн/қад шохиси Кветлет-II истифода шуд. Нишондиҳандаҳои биометрии таҳқиқшуда (дарозӣ, гафсӣ, паҳнои бачадон, гафсии M-echo, ҳаҷми тухмдонҳо) дар рӯзи 12-15-уми сикли ҳайз.

Дар барномаи коркарди оморӣ усуљҳои ҷамъбасти оморӣ ва гурӯҳбандӣ ба кор бурда шуданд, ки ин имконият дод, ки ҳусусиятҳои ташаккули солимии духтарон вобаста ба ҷои истиқомат омӯхта шавад. Ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои интенсивӣ, экстенсивӣ, арзишҳои миёна, нишондиҳандаҳои силсилаи динамикӣ гузаронида шуд. Гуногуни нишонаҳо дар маҷмӯъ бо ёрии

инхирофи миёнаи квадратӣ муайян карда шуданд.

Эътимоднокии арзишҳои нисбӣ ва миёна бо истифода аз хатогии намояндагӣ арзёбӣ карда шуд. Барои муайян кардани ихтилофи байни ду ё зиёда тақсимоти эмпирикӣ санҷиши  $\chi^2$  Pearson истифода шуд. Аҳамияти фарқияти байни басомади эмпирикӣ ва назарии

яйӣ барои ҳар як хусусият тавассути ҷадвали арзишҳои критикӣ бо муайян кардани сатҳи аҳамияти оморӣ муайян карда шуд.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаҳои онҳо:** Мо ба солими соматикии наврасон чӣ аз ҷиҳати таъсир ба балогат ва инчунин нақшҳо дар татбиқи минбаъдаи солими репродуктивӣ мароқ зоҳир намудем.

### *Ҷадвали 1.- Паҳншавии патологияи соматикӣ дар духтарони навраси 15-17-сола дар шаҳри Душанбе ва дехоти НТЧ*

Намуди патология	Ш.Душанбе		НТЧ	
	мутл.	$M \pm m$	мутл.	$M \pm m$
Муоинаи клиникӣ				
Илтиҳоби гурда	166	$34,0 \pm 2,1$	174	$32,9 \pm 2,0$
Бронхити музмин	117	$24,0 \pm 1,9$	132	$24,9 \pm 1,9$
Тонзиллити музмин	103	$21,0 \pm 1,8$	105	$19,8 \pm 1,$
Астмаи бронхиалӣ	15	$3,0 \pm 0,8$	8	$1,6 \pm 0,5$
Бемориҳои системаи ҳозима	142	$28,9 \pm 2,0$	156	$29,3 \pm 2,0$
Камхунӣ	2	$0,5 \pm 0,3$	6	$1,2 \pm 0,5$
Фарбехӣ	34	$7,0 \pm 1,2$	49	$9,3 \pm 1,3$
Дистонияи вегетативиурагӣ	80	$16,3 \pm 1,7$	89	$16,9 \pm 1,6$
<b>Ҳамагӣ</b>	<b>795</b>	<b><math>162,6 \pm 0,6</math></b>	<b>849</b>	<b><math>160,4 \pm 0,6</math></b>

Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки дар байни bemoriҳои соматикӣ дар байни духтарони наврас ҷойи аввалро нефрит ташкил медиҳад, ки дар рафти муоинаи профилактикаи муқаррар шудааст, ки дар шаҳру дехот баробар ба зудӣ мушоҳида мешавад. Ҳар панҷум духтар аз пиелонефрит азоб мекашид. Духтароне, ки аз пиелонефрити музмин азоб мекашанд, бо гестоз бо тамоми мушкилоте, ки ҳангоми иҷрои амали репродуктивӣ ба вучуд меоянд, таҳдид мекунанд.

Маълумотҳои мо нишон медиҳанд, ки шумораи миёнаи bemoriҳои соматикӣ ба як наврас тақрибан 1,6 нафарро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки баъзе духтарон дорои 2-3 bemorӣ мебошанд. Ҳангоми равshan карданни табииати патологияи соматикӣ мо аз ташхисҳои мутахassisони соҳаи тиб гузошта буданд, аз қабили фарбехӣ, дистонияи вегетативӣ-рагҳо истифода бурдем, ки баъзе классикони кор дар бораи нақши гипоталамус дар балогатшавии ҷинсӣ ба шаклҳои гуногуни синдроми гипоталамус нисбат медиҳанд.

Bemoriҳои бо сироят алоқаманд (пиелонефрит, бронхит, тонзиллит ва аденоидҳо) дар ҳар як гурӯҳ 50% -ро ташкил медиҳанд. Агар мо ҳама омилҳои дигари хатарро ис-

тиносно қунем ва танҳо сироятҳои музминро, ки бевосита ба соҳторҳои гипоталамус таъсир мерасонанд, мо метавонем фаҳмем, ки чӣ қадар гипоталамус дар раванди патологии духтарони муоинашуда иштирок мекунад. Ҳамин тавр, дар байни bemoriҳои соматикӣ дар аксари ҳолатҳо детонатори bemoriҳои гипоталамӣ (инфексия) ё зуҳуроти bemoriҳои он (фарбехӣ, дистонияи вегетативӣ-рагҳо, bemorии ғадути сипаршакл) ба назар мерасад. Маълум аст, ки таъкид ба ҷалби гипоталамус дар робита ба муҳокими мавзуи асосии таваҷҷуҳ-балогати духтарон дода мешавад.

Bemorии гинекологиии духтарон яке аз омилҳои асосии муайянкунандай ояндаи солими репродуктивӣ мебошад. Натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки афзоиши bemoriҳои гинекологӣ хусусияти солими муосири духтарони наврас мебошад. Ҳамзамон, духтарони шаҳрӣ ва дехотӣ аз сабаби зиёд будани равандҳои илтиҳобии маҳбал, ки дар шаҳр то 24,5% ва дар дехот ба 18,6% фоиз мерасад, bemorии гинекологӣ зиёд буд. Ҳодисаҳои галактореи доимӣ дар 32 духтар ва мастопатия дар 12 нафар сазовори дикқати маҳсус мебошанд. Маълум аст, ки ин шаклҳои нозологӣ дар духтарони дорои нуқсони ҳайз ба ҷой доштанд.

Барои арзёбии солимии репродуктивии духтарони шаҳру дехот, мо байзе маълумотҳои антропометрий ва ташаккули аломатҳои чинсии дуюмдараҷаро арзёбӣ кардем. Мо муйян кардем, ки афзоиши духтарони шаҳрӣ аз ҷиҳати оморӣ аз афзоиши духтарони дехот  $165,08 \pm 0,52$  ва  $164,57 \pm 0,30$  см фарқ надорад ( $p > 0,05$ ). Аммо вазни миёнаи духтарони дехот нисбат ба духтарони шаҳрӣ  $56,92 \pm 0,45$  ва  $55,56 \pm 0,53$  кг ( $p < 0,05$ ) аз ҷиҳати оморӣ хеле зиёд аст. Доираи синаи духтарони дехот нисбат ба духтарони шаҳр калонтар аст ( $80,89 \pm 0,30$  ва  $79,77 \pm 0,32$  см ( $c < 0,05$ ).

Вазни миёна ва қади миёна дар бораи рушди ҷисмонии духтарон тасаввурот на-медиҳад, дар ҳоле, ки таносуби вазн ва қад яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди ҷисмонӣ ва ҷинсӣ мебошанд.

Ҳангоми омӯзиши рушди ҷинсӣ, мо дарёфт кардем, ки нишондиҳандаи миёнаи рушди ҷинсӣ дар духтарони шаҳр ва дехот аз ҷиҳати оморӣ ҷандон фарқ намекунад (мутаносибан  $11,55 \pm 0,056$  ва  $11,64 \pm 0,045$  ( $p > 0,05$ ). Танҳо инкишофи ғадудҳои ширӣ дар духтарони дехот ( $2,97 \pm 0,02$ ) аз духтарони шаҳрӣ -  $2,88 \pm 0,03$  ( $p < 0,05$ )  $\pm 0,05$  ( $p > 0,05$ ) пеш аст. Синни миёнаи ҳайз дар шаҳр  $12,96 \pm 0,07$  ва дар дехот  $13,09 \pm 0,05$  буд ( $p > 0,05$ ). Овулятсияи мунтазам аз балогати биологӣ шаҳодат медиҳад. Мо овулятсияҳои мунтазамро дар давоми шашмоҳ муқаррар кардем. Бо истифода аз усуљҳои ташхиси функционалий ва мониторинги ҳатмии ТУС-и овогенез мо боварӣ ҳосил кардем, ки дар синни 17-солагӣ ҳиссаи духтарони мунтазам бордоршавандай шаҳр  $58,0 \pm 2,5\%$  ва  $62,0 \pm 2,3\%$  духтарони навраси дехотро ташкил

медиҳад ( $p > 0,05$ ). Табиист, ки таҳмин кардан мумкин аст, ки чунин шумораи занони мунтазам бордоршаванд дар синни репродуктивӣ боқӣ мемонад. Мо метавонем инро аз рӯи паҳншавии безурӯтий ва бемориҳои аз гормон вобаста дар занони давраи репродуктивӣ қайд кунем. Қайд карда шуд, ки дар духтарони мунтазам бордоршаванд патологияи соматикӣ дар шаҳр 50%, дар дехот 48% аст, дар духтароне, ки бордоршавии номунтазам доранд, патологияи соматикӣ мутаносибан 115% ва 111%-ро ташкил медиҳад.

Ҳамин тариқ, патологияи соматикӣ дар духтарони шаҳрӣ нисбат ба наврасони дехот ба таври оморӣ бештар маъмул буд. Патологияи соматикӣ дар духтарони 17-солаи шаҳрӣ ва дехот, ки мунтазам бордоршавӣ нест, назар ба наврасоне, ки системаи репродуктивӣ то ин синну сол камолот доранд, бештар аз 2 маротиба зиёдтар аст. Бемории гинекологӣ дар духтарони наврас ба 70-80% мерасад. Нишондиҳандаҳои ҷисмонии духтарони дехот назар ба духтарони шаҳрӣ бештар инкишоф ёфтаанд: гирди қафаси сина, вазн ва андозаҳои коси калони анатомӣ бартарӣ доранд. Норасони вазн ҳамчун омили ҳатари камолоти системаи репродуктивӣ дар духтарони навраси шаҳр тақрибан 2 маротиба бештар руҳ медиҳад. Нишондиҳандаи рушди ҷинсӣ байни духтарони дехот ва шаҳр тафовут надорад. Муқаммалии системаи репродуктивӣ т осинни 17-солагӣ дар 58%-и наврасон дар шаҳр ва 62% дар дехот мушоҳид мешавад, ки ин дар оянда боиси паст шудани амалишавии вазифаи репродуктивӣ мегардад.

### Адабиёт

1. Атамбоев, Р. М. Арзёбиипотенсиалирепродуктивии духтарони наврас дар асосимуони амиқи тиббӣ / Р. М. Атамбоев, Ж. К. Исаков // Вестник КГМА ба номи И.К. Ахунбоев. – 2014. – № 3. – С. 157-161.
2. Комлев, М. О. Солимиипрородуктивии духтарони наврасаомилҳои ба он таъсиркунанда. Шарҳиадабиёт / М. О. Комлев, О. Д. Константинова, Н. В. Комлева // Алманахиилми ҷавон. – 2021. – № 4(43). – С. 35-37.
3. Матейкович, Е. А. Солимиипрородуктивии бачагон ва наврасон дар Тюмень / Е. А. Матейкович // Маҷаллаи байналмилалии тадқиқотӣ. – 2018. – № 1-1(67). – С. 58-60.
4. Михайлин, Е. С. Ҳомиладорӣ, таваллудвадраваибаъдитаваллуд дар ноболигон / Е. С. Михайлин, Л. А. Иванова. – Москва : Нашриёти Академиям фанҳоитабиатшиносӣ, 2022. – 138 с. – ISBN 978-5-91327-719-0.

5. Паҳншавӣ васохторивулвитвавулвовагинит дар духтарони гирифтори бемориҳои системаи пешоб/ М. Ю. Ахметова, О. Е. Баряева, В. В. Флоренсов, С. В. Козлова // Солимии репродуктивии кӯдакон ва наврасон. – 2019. – Т. 15. – № 4. – С. 6-16.
6. Мушкилоти мусири акушерии ноболигон / О. Э. Гаева, Н. В. Путилова, Р. Т. Шакиров, С. В. Кинжалова // Акушерство ва гинекология. – 2019. – № 11. – С. 20-25.
7. Ткаченко, Н. Т. Табобати интегралии хиломатоформ дар занон/ Н. Т. Ткаченко / / Инноватсия ва инвеститсия. – 2015. – № 10. – С. 226-231.

## РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В ГОРОДЕ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

**Рашидова Ф. И.**

**Резюме.** Изучены региональные особенности репродуктивного и соматического здоровья девочек-подростков, проживающих в промышленном центре и сельской местности г Душанбе РРП. Для оценки репродуктивного потенциала девочек проводилось углубленное обследование 489 городских и 529 сельских девочек-подростков 15-17 лет с применением клинических и пара

клинических методов исследования. Соматическая патология статистически значимо чаще встречалась у городских девочек по сравнению с сельскими подростками. Гинекологическая заболеваемость девочек-подростков достигает 70-80%.

**Ключевые слова:**репродуктивное здоровье, девочки-подростки, городские жительницы, сельские жительницы.

## REPRODUCTIVE HEALTH OF GIRLS-TEENAGERS IN THE CITY AND RURAL AREAS

**Rashidova F.I.**

**Summery.** The regional characteristics of the reproductive and somatic health of adolescent girls living in the industrial center and rural areas of the Sughd region were studied. To assess the reproductive potential of girls, an in-depth examination of 489 urban and 529 rural teenage girls aged 15-17 was conducted using

clinical and preclinical research methods. Somatic pathology was statistically significantly more common in urban girls compared with rural adolescents. Gynecological morbidity in adolescent girls reaches 70-80%.

**Key words:** reproductive health, teenage girls, urban dwellers, rural dwellers.

**Рашидова Фирзуза Идибоевна** – уновнҷӯи МД “Маркази чумхуриявии илмию клиникии педиатрӣ ва ҷарроҳии кӯдакона”. Суроға: 734026, Ҷумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони И.Сомони 59. Тел: (+992) 93-440-23-24.

**Рашидова Фирзуза Идибоевна** –соискатель ГУ «Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии». Адрес: 734026, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект И.Сомони 59. Тел: (+992) 93-440-23-24.

**Rashidova Firuza Idiboevna** - applicant for the State Institution “Republican scientific and clinical center of pediatrics and child surgery”. Address: 734026, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, I. Somoni Avenue 59. Tel: (+992) 93-440-23-24.

## НАҚШИ СИРОЯТИ УРОГЕНИТАЛИИ МОДАРОНИ ДОРОИ СИРОЯТХОИ ДОХИЛИБАТНИИ ЧАНИН ВА НАВЗОДОН

Шарипова Н.А

Кафедраи бемориҳои кӯдакон, №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»,  
ш. Душанбе.

**Муҳиммият.** Сабабҳои перинаталии фавти навзодон ва кӯдакони соли авали ҳаёт на камтар аз 60%-и сохтори фавти ширхоронро ташкил медиҳанд, ки дар байни онҳо сироятҳои дар давраи неонаталӣ тақрибан 50% буданд [1,3,4,8].

Басомади паҳншавии сироятҳои урогениталий дар давоми вақти зиёд баланд боқӣ мемонад. Тақрибан ҳангоми ҳама шаклҳои сироятҳои генеталий дар метаболизми ҳуҷайраҳои организми занҳо тағйироти назаррас ба амал меояд. Вайрон шудани мубодилаи аминокислотаҳо, синтези сафедаҳо ба амал меояд, мутатсияи иттилооти генетикӣ рӯҳ медиҳад. Аммо ҳангоми пешравии протсесси концентратсияи кислотаҳои озоди арахи-довӣ меафзояд, ки дар навбати худ ба фаъолшавии синтези простагландинҳо оварда мерасонад, ки дар натиҷаи ин каскади пурраи ҳолатҳои патологӣ ба амал меоянд ва натиҷаи бемориро муайян менамоянд – исқоти гайрииҳтиёри, валодатҳои пеш аз муҳлат, мурда таваллудшавӣ, патологияҳои ҳомилагӣ ва валодат [2,3,5,9,10].

Таҳлили сохтории барангезандаҳои сироятҳои урогениталий нишон дод, ки зиёдтар чунин микроорганизмҳои муайян карда шуд:.....дар 22%, *Escherichia coli* дар 21%, стафилококки эпидермалий дар 13%, стафилакокки тиллоранг дар 11%, энтерококки фекалий дар 10%, кандида дар 8%, микоплазма дар 6%, уреаплазма дар 5%, трихомонад ва хламидия дар 2% [6,8,9,11,12,15].

Аммо, дигар гурӯҳҳои сироятҳо низ мавҷуданд, ки фаъолияти зиёд доранд: хламидоз, сӯзок, траомониаз, вируси герпес, ситомегаловирус, кандидоз, уреаплазмоз, ҳамаи сироятҳои зикршуда асосан бо роҳи ҷинсӣ интиқол меёбанд. Баъзе муаллифон валодатро дар занҳои дори сироятҳои урогениталий таҳлил гузаронида, муқаррар намуданд, ки дар ҳар як 4(24,6%) занҳо таваллудкуни пеш аз муҳлат таваллуд карданд, нисфи (53%) занҳо бо

роҳи ҷарроҳӣ таваллуд карданд, ки сабаби эҳтимолиашон он далел аст, ки заминай ногувор, ки дар ин замина басомади бештари оризаҳои давраи гестатсионӣ пайдо мешаванд [10,12,11,13,16].

Далели ба қайд гирифтани сироятҳои роҳи урогениталиро басомади оризаҳои ҳомилагӣ, таваллудҳо ва давраи паси валодат ҳамроҳӣ мекунад. Дар бештари мавридиҳо чунин барангезандаҳои сирояти урогениталий ба монанди *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae* дар зиёда аз 1/3-и занҳои ҳомила сабаби пайдо шудани колпит, дар 25% ҳолат шиддатнокии пilonефрити музминро бармеангезанд, дар 22%-и ҳолатҳои пиelonефрити гестатсионӣ дода шуд. Басомади баланди пайдошавии оризаҳои ҳомилагӣ: паст шудани фето- ва маҷрои ҳуни бачадону пласентарӣ дар 63%-и занҳо, озори дохили батнии ҷанин дар 42% ҳолат ба назар мерасад.

Аммо сирояти урогенеталий дар бештари мавридиҳо ба протсесси вазнинкунандай гестатсионӣ оварда мерасонад, барои баланд шудани, ҳатари бемории навзодон мусоидат мекунад. Дар бештари ҳолатҳо боиси пайдошавии пневмония 25% оварда мерасонад, ки дар ин ҷо нақши барангезандаҳоро дар *Streptococcus agalactiae* иҷро мекунад, ба пайдошавии аломуатҳои тағйироти илтиҳобӣ дар таҳлили умумии ҳун, дар ҳар як қӯдаки 5-ум дода мешавад.

Таҳлили гузаронидашудаи натиҷаҳои валодат барои навзодон нишон дод, ки дар 40% сироятҳои дохилибатӣ ташхис карда шуд, дар 30%-и ҳолатҳо кӯдакон қабл аз муҳлат таваллуд шудаанд, дар 15% зуҳуроти возехи таваққуфи рушди дохилибатӣ, афиксия дар 8%-и ҳолатҳо дода шуд, дар 2,9% ҷанинҳои мурдатаваллудшуда ба қайд гирифта шуд [6,7,11,14,17].

Ҳамин тавр, ташхиси барвақт ва сар кардани табобати самараноки сироятҳои уро-

гениталий (СУ) дар ҳомилаҳо метавонад захираи муҳим барои кам кардани ҳам оризаҳои протсесси гестатсионӣ ва ҳам басомади сироятнокшавии дохилибатни чанин ва беморшавии перинаталий бошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани паҳншавии СУ дар занҳои ҳомила ва таъсири онҳо ба солимии чанин ва навзодон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар заминаи таҳлили ҳисботи омории формаи 32 «Ҳисбот оид ба хизматрасонии тиббӣ ба ҳомиладорон, таваллудкунандагон ва навзоидагон» дар давраи солҳои 2010-2019 асос ёфтааст.

Таҳлили омории маълумотҳои ба даст оварда шуда дар заминаи кор карди маълумотҳои истифодабарии компьютери инфиродӣ дар системаи амалиёти Microsoft Windows 10 бо ёрии бастаи амалии Excel-10 асос ёфтааст. Таҳлили омории маълумотҳо бо истифодаи бастаи барномаи SPSS 25 (IBM SPSS Statistics, ИМА, літсензияи № 5725-A54). иҷро карда шуд.


**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Масъалаи кам кардани шиддати проблемаи паст кардани сатҳи фавт аз сироятҳои бактериалии кӯдакони навзод дар соли 2008 маҳсусан ҷидди гашт, ки дар ин давра ҶТ ба меъёрҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурусти гузашт ба қаёд гирифтани валодати кӯдакони дорои массаи ҷисмашон 500г. ва бештар ба муҳлати гестатсия 22 хафта ва бештар аст.

Сироятнокии дохилибатни чанин яке аз проблемаҳои муҳими акушерии мусоир аст. Ҳама гуна ҳолатҳои патологии модарон ба инкишофи чанин ва навзодон, маҳсусан дар шароити бозсозии функционалий таъсир мерасонанд. Яке аз омилҳои ҳатари сироятнокшавии дохилибатни чанин сироятҳои урогениталии модар мебошанд.

Дар сорҳтори беморшавии перенаталий ба патологияи сироятиву илтиҳобӣ 20-38% рост меояд, тақрибан ҳар як навзоди дуюм (48%), ки ба шуъбаи реаниматсия ва табобати интенсивӣ дохил мешаванд, ташхиси тасдиқшудаи сирояти мавҷуд аст.

Дар айни замон мавқеи ҳақиқии матолоғияҳои генезаш сирояти имрӯзҳо дақиқнашуда боқӣ мемонанд, ки аксар вақт дар пси

ташхисҳои гипоксияҳои дохилибатӣ, асфиксия, синдроми ихтиолҳои респираторӣ, садамаи косахонаи сар, пинҳон ва ноайён мешаванд. Барои ин набудани маниторинги микробиологии ҳамаи чанинҳо ҳангоми ҳомилагии қатъшуҳда, омӯзиши ҳатмии микробиологии бофтаҳои кӯдакони мурдатаваллудшуда, пласент дар ҳамаи ҳолатҳои пеш аз муҳлат таваллудшавӣ оризаҳои тавваллудкуни, кӯдаки суст ва вазнаш кам мусоидат мекунанд.




Расми 1. Паҳншавии сирояти урогениталий коди ТТБ – 10 (0,23) ба 100 ҳазор занҳои ҳомила.

Таҳқиқотҳои гузаронида шуда мувофиқи барвақт ташхис кардан ба ҳисоб гирифтанни занҳои ҳомила ташкил намудани тайёри бузурги корҳо оид ба солимгардони то ҳомилагӣ барои он мусоидат мекунанд, ки миқдори сироятҳои урогениталий (расми 1.) дар байни занҳои ҳомила 2010-2015 тақрибан то 50% (мутаносибан аз 8400 то 4000) паст шудааст, протсесси сирояти амалий мешавад.

Ба ин далел нигоҳ накарда, мукаррар карда шуд, ки сироятҳои дохилибачадонӣ ба пайдо шудани спектри васеи бемориҳои антенаталий, аз ҷумла бемориҳои сироятии чанин, норасони фетопласентарӣ, мурдатаваллудшавӣ, нигоҳ дошта натавонистани ҳомилагӣ, таваққуфи инкишофи чанин ва анатомияи инкишофи он оварда мерасонад. Басомади инкишофи сирояти дохилибатӣ дар кӯдакон, ҳангоми СУ дар модарон то 40,0%-ро ташкил дод, тақрибан ҳамин гунна нишондодро дар соҳтори фавти навзодон то 45% талафот дидан мумкин аст. Басомади муайян кардани сирояти бактериалии моеи аминотикӣ дар 35,4%-и ҳомилаҳо муайян карда шуд, ҳол он ки басомади сироятҳои дохилибатӣ дар зиёда аз нисфи кӯдакон (52,1%)-ро ташкил дод.

Таҳлили сохтори фавти антенаталӣ дар асоси СУ нишон дод, ки дар 27,5% сирояти вирусӣ мавҷуд буд, сироятҳои омехта 26,3% ва миқдори сирояти бактериалиӣ дар 18,5% муайян карда шуд.

Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки афзоиши назаррраси сирояти бо роҳи алоқаи ҷинси гузаранда дода мешавад. Ҳиссаи баландро дар байни ин сироят ба TORCH - комплекс таалуқ доранд. Муқаррар пар карда шуд, ки дар ҳолатҳои, ки табобати муносиби TORCH - сироят гузаронида нашуда бошад, дар модарон дар простсесси ҳомилагӣ тақрибан нисфи 48,9%-и навзодон бо инҳирофҳои гуногун таваллуд мешаванд, ки аз ҷиҳати клиникӣ бо тавакқуфи инкишофи доҳилибатнӣ, ВПР, ихтилоли гардиши қули майнаи сар зоҳир мешаванд. Ҳол он, ки сироятҳои омехта нишондҳандай беморшавии навзодон то 70% мерасад.



Расми 2. – Паҳншавии сироят ва бемориҳои паразиталиӣ, коди ТББ-10 (098,0 – 098,9) ба 100 ҳазор занҳои ҳомила.

Дар давоми солҳои охир (расми2.) тамоҷули муайяни паст шудани басомади ба қайдигрии СУ дар модарон муайян карда мешавад, ки дар ин маврид тақрибан ду мартиба паҳншавии сирояти бо роҳи ҷинси гузаранда баланд шудааст.

Дар раванди татбиқи ҳомилагӣ СУ мумкин аст, ки иду шакли пайдо шудани сироят аз ҷумла, агар мо дар бораи сирояти доҳилибатни ҷанин сухан меронем дар ин мақъеъ мумкин аст, ки набудани зуҳуроти клиникӣ набошанд ва на ҳамеша протсесси сироят амалий мешавад.

Аммо дар он ҳолатҳое, ки «сирояти доҳилибатнӣ» бошад, дар ҷанин ҳолатҳо сироятнокшавӣ то ҳомилагӣ ҳангоми ҳомилагӣ ё протсессҳои валодат, сарчашмаҳои онҳо метавонад СУ модар бошад. Дар ин

ҳолатҳо мавҷуд будани зуҳуроти клиники бемориҳои сирояти дар ҷанин ва навзодон ба амал меояд. Аз ҷиҳати клиникӣ мавҷуд будани ҷунин шаклҳои бемори дар намуди пиодермия, конъюнктивит, ринит, гепатит, гастроэнтерит, пневмония, менингоэнсифалит, сепсис ҷой дошт.

Дар протсесси таҳқиқот мө ба идентификатсияи намудҳои барангезанд, вирулентнокии онҳо, роҳи воридшавии сироят аз модар ба ҷанин диққати маҳсус додем. Бо ин мақсадҳо усулҳои гуногуни ташхис аз ҷумла усулҳои лабораторӣ – инструменталӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд.

Бо назардошти он далел, ки татбиқи протсесси сироятӣ вобаста аз беморизоии барангезанди сироят ва самаранокии қувваҳои муҳофизатии организм вобастагӣ дорад, мө ба баҳогузории натиҷаҳои таҳқиқиқоти бактериологӣ ва тағиироти нишондҳандаго и иммунитети хӯчайравӣ ва гуморалий диққати маҳсус додем.

Дар ҳамаи навзодҳо, ки модарони онҳо аз сироятҳои роҳи урогениталиӣ озор медианд, бемориҳои гуногуни сироятӣ-илтиҳобӣ ((конъюнктивит, пневмония, сепсис) доштанд, дар натиҷаи таҳқиқиқоти бактериологӣ барангезанди онҳо бо ҳусусиятҳои омехтаи контаминатсия ва ва вучуд доштани 2-3 ассотсиантҳо муайян карда шуд. Комбинатсия бо ошкор намудани антигенҳо ба *C. trachomatis* (85,0%), *M. hominis* (73,7%), *Ur. urealyticum* (66,6%) зоҳир шуд. Дар ҳолатҳое, ки агар навзодҳо аз пневмонияи модарзодӣ озор дода бошанд, басомади баланди сироятнокшавӣ аз *C. trachomatis* (90,0%) ва агентҳои гуногуни вирусӣ (80,0%) дода мебашад. Дар 50,0%-и қӯдакон олудашавӣ аз вируси оддии герпесӣ типи 1,2, 57,14% - ситомегало-вирус ба қайд гирифта шуд. Антителаи синфи IgG бар зиди ҳламидияҳо дар хуни танобаки нофдар 75,0%-и қӯдакони дорони пневмония ба қайд гирифта шуд.

Барои модарони навзодҳо, ки гирифтори сирояти фасодӣ-септиқӣ буданд, дар модарон мавҷуд будани анамнези вазнинкунданаи акушерӣ-гинекологӣ хос буд, ки бо валодати қабл аз муҳлат ва салпингофорит

амалй гашт, дар айни замон дар протсесси ҳомилагии мазкур низ ҷараёни оризанок бо зуҳуроти клиникии колпит, анемия, гипоксияи музмини чанин муайян карда шуд.

Давраи барвақти неонаталӣ дар навзодони сироятнокшуда дорои ҷараёни нисбатан ногувортар бо ихтиоли мутобиқшавии типи серебралӣ-системаи рагҳо, пайдо шудани бемориҳои сироятӣ- илтиҳобӣ (конъюнктивит, пневмония, сепсис), синдроми геморрагӣ, барвақт сар шудани зардпарвин бо гипербилирубинемия, баланд шудани сатҳи трансаминаз ва гипопротеинемия дар танобаки хун хос аст.

Муайян карда шуд, ки барои вируси герпес вайроншавии мутобиқшавии неонаталӣ мувофиқи типи серебралӣ бо оқибати ногувор ва барвақт сар шудани зардпарвин хос аст. Ҳангоми контаминатсияи *C. trachomatis* аксар вакт зарурати истифода намудани воситаҳои реаниматсионӣ ва баргузории табобати интенсивӣ ба миён меояд, зуҳуроти сирояти маҳдуди бактериалиӣ двар шакли конъюнктивит, пневмония ва осебҳои перинаталии СМА (система марказии асаб).

Дар он ҳолатҳое, ки навзодони дорои осебҳои перинаталии СМА аз вирусҳои гуногун захролуд, аз ҷумла ВГО типи 1-, 2 (51,1%), СМВ (54,3%), дар якҷоягӣ бо *M.*

*hominis* (78,0%) ва *Ur. urealyticum* (64,6%), шуда буданд, аз лиҳози клиникӣ асосаналоматҳои сироятҳо- бемориҳои илтиҳобӣ, ба монанди конъюнктивит, пневмония, сепсис мавҷуд буд. Вақте ки генерализатсияи протсесси сироятӣ дар шакли пневмония ва сепсис дида мешуд, бештар *C. trachomatis* (85,0%), *M. hominis* (73,7%) ва *Ur. urealyticum* (66,6%), бо зиёдтар ошкор карда шудани занбурӯғҳои ҳамиртурушмонанд (47,4%) ва вируси герпкеми оддӣ (41,2%) ба мушоҳида мерасид. Дар байни қӯдакони норасида, дар муқоиса аз ққдакони расида, зиёда аз 1,5 маротиба захролудшавӣ аз мико- ва уреаплазма ва сироятнокшавӣ аз *L. monocytogenes* ба назар расид.

#### Хулоса:

1. Басомади паҳншавии сирояти урогениталӣ дар модарон ба қадри кофӣ баланд боқӣ мемонад, гарчанде тамоюли пастшавӣ дорад. 2. Далели мавҷуд будани сирояти урогениталӣ дар модарон дар бештари мавриҷҳо барои пайдо шудани ҷараёни вазни ни протсесси гестатсионӣ мусоидат намуда, ҳатари афзудани беморшавии навзодонро ба вучӯд меорад. 3. Паҳншавии сирояти дохилибатӣ дар шакли сирояти маҳдуд ва густаришёфта аз намуд ва дараҷаи контаминатсияи урогениталии модар вобастагии мустақим дорад.

#### Адабиёт

1. Внутриутробные инфекции и патология новорожденных / Под ред. К. В. Орехова. М.: Медпрактика-М, 2002. 252 с.
2. Кузьмин В. Н., Адамян Л. В., Пустовалов Д. А. Инфекции, передаваемые половым путем, и охрана репродуктивного здоровья женщин. М.: Изд., 2010. 123 с.
3. Кузьмин В. Н., Гусейнзаде М. И. Современные представления о роли микоплазменной инфекции в структуре воспалительных заболеваний органов малого таза // Consilium medicum. 2011. № 6. Т. 13. С. 40–45.
4. Врожденные, перинатальные и неонатальные инфекции / Под ред. А. Гриноу, Дж. Осборна, Ш. Сазерленд: Пер. с англ. М.: Медицина, 2000. 288 с.
5. Заплатников А. Л., Корнева М. Ю., Коровина Н. А. и др. Риск вертикального инфицирования и особенности течения неонатального периода у детей с внутриутробной инфекцией // Рус. мед. журн. 2005. № 13 (1). С. 45–47.
6. Корнева М. Ю., Коровина Н. А., Заплатников А. Л. и др. Состояние здоровья внутриутробно инфицированных детей // Рос.вестн.перинатол.и педиатрии. 2005. № 2. С. 48–52.
7. Нисевич Л. Л., Талалаев А. Г., Каск Л. Н., Миронюк О. В. и др. Врожденные вирусные инфекции и маловесные дети // Вопросы современной педиатрии. 2002. Т. 1. № 4. С. 9–13.

8. Петерсен Э. Э. Инфекции в акушерстве и гинекологии / Пер. с англ. под общей ред. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2007. 352 с.
9. Протоколы диагностики, лечения и профилактики внутриутробных инфекций у новорожденных детей / Под ред. Н. Н. Володина. М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 100 с.
10. Цинзерлинг В. А., Мельникова В. Ф. Перинатальные инфекции. Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений. Практическое руководство. СПб: Элби СПб, 2002. 352 с.
11. Bebear C. M., De Barbeyrac B., Pereyre S., Renaudin H. Activity of moxifloxacin against the urogenital mycoplasma Ureaplasma urealiticum spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis // Clin Microbiol Infect. 2008; 14 (8): 801–805.
12. Lanari M., Papa I., Venturi V., Lazzarotto T. et al. Congenital infection with human herpesvirus 6 variant B associated with neonatal seizures and poor neurological outcome // J Med Virol. 2003, Aug; 70 (4): 628–632.
13. Remington J. S., Thulliez P., Montoya J. G. Recent Developments for Diagnosis of Toxoplasmosis // Journal of Clinical Microbiology. 2004; 42; 3: 941–945.
14. Whitley R. Neonatal herpes simplex virus infection // Curr Opin Infect Dis. 2004, Jun; 17 (3): 243–246.
15. Ekiel A., Jozwiak J., Martirosian G. Mycoplasma genitalium: a significant urogenital pathogen? // 2009; 15 (4): RA102–106.
16. Jernberg E., Mogbaddam A., Moi H. Azithromycini and maxifloxacin for microbiological cure of Mycoplasma genitalium infection: an open study // Int J STD AIDS. 2008; 19: 676–679.
17. Witt A., Berger A., Gruber C. J. et al. Increased intrauterine frequency of Ureaplasma urealiticum in women with prevent labor and preterm premature rupture of the membranes and subsequent cesarean delivery // Am J Obstet Gynecol. 2005; 193 (5): 1663–1669.

## РОЛЬ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МАТЕРИ ВНУТРУТРОБНОМ ИНФИЦИРОВАНИИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

Шарипова Н.А

Кафедра деских болезней, №2, ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино,  
Республика Таджикистан г. Душанбе пр. Рудаки 139

**Резюме:** Перинатальные причины смерти новорожденных и детей первого года жизни составляют не менее 60% в структуре младенческой смертности, среди них инфекции, возникающие в неонатальном периоде – около 50%.

**Цель исследования.** Изучить распространенность урогенитальной инфекции у беременных женщин и их влияние на здоровье плода и новорожденного.

**Материалы методы исследования.** Работа основана на анализе статистической учетной формы 32 «Ҳисобот оид ба хизматрасонии тиббӣ ба ҳомиладорон, таваллудкунандагон ва навзоидагон» за период с 2010 по 2019г.

**Результаты и их обсуждение.** Частота урогенитальной инфекции среди беременных

женщин с 2010 по 2019 гг. снизилось почти на 50% (с 8400 до 4000 соответственно). В эти же годы установлено повышение почти в два раза распространенности инфекции передаваемых половым путем. В тех случаях когда новорожденные с перинатальным поражением ЦНС были контаминырованы различными вирусами, в том числе ВПГ 1-, 2-го типов (51,1%), ЦМВ (54,3%), в ассоциации с M. hominis (78,0%) и Ur. urealyticum (64,6%), то клинически часто имело место наличие признаков инфекционно - воспалительных заболеваний таких как - конъюнктивит, пневмония, сепсис. Выводы: 1. Частота распространенности урогенитальной инфекция у матери остается достаточно высокой, хотя имеется тенденция к снижению. 2. Факт наличия урогенитальной инфекции у матери способ-

ствует в большинстве случаев возникновению отягощенного течения гестационного процесса, провоцируя повышение риска заболевания новорожденных. 3. Распространенность внутриутробной инфекции в виде локализованной и генерализованной инфекции

находится в прямой зависимости от вида и степени контаминации урогенитальной сферы матери.

**Ключевые слова:** урогенитальня инфекция, внутриутробная инфекция, плод новорожденный.

## THE ROLE OF UROGENITAL INFECTION OF THE MOTHER IN INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS AND NEWBORN

Sharipova N.A

Department of Pediatric Diseases №2, GOU TSMU them. Abuali ibn Sino, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Ave. 139

**Summary:** Perinatal causes of death of newborns and children of the first year of life account for at least 60% in the structure of infant mortality, among them infections occurring in the neonatal period - about 50%.

**Purpose of the study.** To study the prevalence of urogenital infection in pregnant women.

**Materials research methods.** The work is based on the analysis of the statistical accounting form 32 "Hisobot oid ba chismatrasonia tibbi ba homiladoron, tavalludkunandagon va navsoidagon" for the period from 2010 to 2019. Results and its discussion. The frequency of urogenital infection among pregnant women from 2010 to 2019 decreased by almost 50% (from 8400 to 4000 respectively). In the same years, an almost two-fold increase in the prevalence of sexually transmitted infections was established. In cases where newborns with perinatal CNS lesions were contaminated with various viruses, including HSV types 1, 2

(51.1%), CMV (54.3%), in association with M. hominis (78.0%) and Ur. urealyticum (64.6%), then clinically often there were signs of infectious and inflammatory diseases such as conjunctivitis, pneumonia, sepsis. Conclusions: 1. The prevalence of urogenital infection in the mother remains quite high, although there is a downward trend. 2. The fact of the presence of a urogenital infection in the mother contributes in most cases to the occurrence of a aggravated course of the gestational process, provoking an increased risk of neonatal disease. aggravated course of the gestational process, provoking an increased risk of disease in newborns. 3. The prevalence of intrauterine infection in the form of localized and generalized infection is directly dependent on the type and degree of contamination of the mother's urogenital area.

**Key words:** urogenital infection, intrauterine infection, newborn baby.

**Шарипова Н.А.-** унвончӯи кафедраи бемориҳои кӯдакон, №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», ш. Душанбе Тел. 981 03 27 27.

**Шарипова Н.А.-** Соискатель кафедры деских болезней, №2, ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Республика Таджикистан г. Душанбе, Тел. 981 03 27 27

**Sharipova N.A -** Department of Pediatric Diseases №2, GOU TSMU them. Abuali ibn Sino, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tel. 981 03 27 27

## БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ

### РЕАБИЛИТАЦИЯ ОРИЗАҲОИ НЕВРОЛОГИИ СИНДРОМИ ПОСТКОВИДӢ БО ЁРИИ ВОСИТАҲОИ ВАРЗИШИ МУОЛИҖАВӢ

Алиева Е.Г., Фаттоева Н.В.

Кафедраи бемориҳои даруни №1 МДТ “ДДТТ ба нгоми Абуалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Синдроми постковидӣ – комплекси симптомҳое мебошанд, ки дар беморон баъди З моҳи шифоёбӣ ва аз он бештар боқӣ мемонанд, агар ин симптомҳо ба ягон бемории дигар вобаста набошанд. Сирояти шадид чӣ қадар ки вазнин гузарад, хатари синдроми постковидӣ ҳамон қадар баланд аст, аммо вай метавонад дар одамоне низ пайдо шавад, ки онҳо бемориро сабук аз сар гузаронидаанд. Бо ин синдром тақрибан ҳар як нафаре, ки гирифтори бемориҳои сироятӣ шудаанд, дучор шуда метавонад.

Синдроми постковидӣ мумкин аст, ки новобаста аз он ки қадом шакли коронавирус дар одамон ҷараён дорад, пайдо шавад: пӯшида, сабук, миёна, вазнин ва ё ниҳоӣ.

Ба аломатҳои асосии ихтилоли ҳолати умумӣ пас аз коронавирус инҳо дохил мешаванд: хурӯҷҳои сустӣ, ки метавонад чунон возех бошанд, ки одам дар давоми якчанд ҳафта маҷбур аст, ки речай бистарӣ буданро риоя қунад: якбора паст шудани таҳаммул-пазирӣ ва сарбории ҷисмонӣ, вақте ки ҳатто фаъолнокии на ҷандон зиёд ба пурра нобуд шудани қувваҳои ҷисмонӣ оварда мерасонад: ихтилоли ритмҳои фаъолияти ҳаётӣ, дар ин маврид мумкин аст, ки бехобӣ, хоболудагии зиёд, инверсияи хоб; дарди мушакҳо. Ҳангоми сирояти коронавирусии шаклҳои гуногун ҳамеша ба хеле паст шудани массаи сафеда ба амал меояд, ки ба ҳолати мушакҳо таъсири манғӣ мерасонад.

Реабилитасия пас аз коронавирус метавонад, ки аз якчанд моҳ то сол давом қунад. Феҳристи ҷорабинҳои реабилитасионӣ вобаста аз ҳусусиятҳои инфиродии беморон аз үнсурҳои зерин иборат аст: гимнастикай муолиҷавӣ, гимнастикай нафаскашӣ бо истифода аз тренатерҳои респираторӣ; масҳ: психотерапия, парҳезшифӣ, протседураҳои физиотерапевтӣ.

Дар мақолаи мазкур мо усулҳои ребилитасияи беморони гирифтори орizaҳои неврологи синдроми постковидиро мавриди баррасӣ қарор додаем.

Ба орizaҳои неврологӣ дохил мешаванд: дарди сар, ихтилоли босира; набудан ва ё дигаргун шудани бӯй ва маза дар давоми якҷвнд моҳ; сарчарҳзанӣ ; нест шудани хотира.

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади таҳқиқоти мазкур омӯхтани масҳи минтақаҳои гардану сар, ҳамчунин истифода натрий бром ( $\text{NaBr}$ ) электрофорез баъди эуфилин дар минтақаи гардану.... ҳангоми орзаҳои неврологи синдроми постковидӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳти муонаи мо 10 бемор – занҳои синну соли аз 35 то 50-сола қарор доштанд, ки ковидро дар шакли сабук ва миёна гузаронидаанд. Ҳамаи онҳо аз ҳусусиятҳои неврологӣ, махсусан аз дарди сар, сарчарҳзанӣ, сустии умумӣ, ҳалалёбии хоб, суст шудани консентратсияи дикқат ва хотира.

Ба ҳамаи беморон давраи масҳи минтақаи гардан ва сар, ҳамчунин натрий броми электрофорез бо эуфилин дар минтақаи гардан гузаронида шуд.

Электрофорези шифоӣ – ин тақриби таъсирот ба организм тавассути ҷараёни доими барқӣ аст, ки бо ёрии он маводи другӣ интиқол дода мешавад. Ҳангоми истифода намудани ин усул, бар иловай таъсири ҷараёни домӣ ва доруҳои тавассути он интиқолшавнда, таъсироти муолиҷавӣ мловава мешаванд.

Таҳти таъсири ҷараёни доимӣ дар бофтаҳои зер системаи танзими маҷрои хуни лоқалий фаъол гашта, муҳтавои моддаҳои фаъоли биологӣ баланд мешавад ва фаъолнокшавии омилҳои сусткунандай рагҳоро ба миён меоварад. Дар натиҷа ҷавфи рагҳои ипуст ва гиперемияи он васеъ мегардад.

Васеъшавии капиллярҳо ва зиёд шудани гузаронандагии девораи онҳо, таҳти таъсири протсесҳои мавзии нейрогуморалий, на танҳо дар ҷойҳои корбурди электротехно, балки дар бофтаҳои амиқ ҷойгиршуда низ ба амал меояд, аз тариқи онҳо ҷараёни доимии барқ мегузарад. Дар баробари ин вусъат гирифтани гардиши хун тва гардиши лимфа тонуси мушакҳо суст, қобилияти хориҷкунии пӯст баланд ва компрессияи ноқилҳои дард кам мегардад.

Ҷараёни доимии барқ протсесҳои мубодилавӣ- трофикий ва мавзии нейрогуморалиро дар бофтаҳо стимулятсия мекунад. Вай фаъолнокии фагоситарии макрофагҳо ва лейкоситҳоро баланд бардошта, протсесҳои регенератсияи асабҳои периферӣ, бофтаҳои устухонӣ ва пайвастқунанда, эпителлизасияи ҷароҳати хеле суст сиҳатшаванда ва решҳои трофикиро метезонад, ҳамчунин қобилияти секретории ғадудҳои луобӣ, меъда ва рӯдаҳоро қувват мебахшад.

Ҷараёни доимии барқ на танҳо ба хусусиятҳои умдаи воридсозии маводи доругӣ, балки ба фармакокинетика ва фармакодинамикаи онҳо низ таъсири амиқ мерасонад. Дар ин маврид таъсирҳои иловагии манфии пероралий ва парентералии ворид кардани маводи доругӣ дидо намешавад ва вокунишҳои аллергӣ низ кам ба назар мерасанд. Ғайр аз хусусиятҳои зикршуда, ҳангоми электрофорези доругӣ таъсири ингредиентҳои балластӣ хеле кам аст маҳлулҳои ис-

тифодашаванда ба стерилизатсия зарурат надоранд, ин имконият медиҳад, ки онҳоро ҳангоми гузаронидани протседураҳо дар шароити сахроӣ истифода бурд.

Масҳ ҳиссиёти нӯги асабҳоро баланд мебардорад, протсесси регенератсияро метезонад, эҳсосоти дардро кам ва ё пурра нест мекунад, бо хун таъмин шудани бофтаҳоро зиёд мегардонад, фаъолити майнаи сарро тстимулятсия месозад, тавлид шудани хӯҷайраҳои асабиро вусъат мебахшад. Масҳ воситаи самараноки нест кардани симптомҳои асосии депрессия ва тарсу ваҳм, беҳтар шудани сифати хоб, барқарорсозии беҳбудии умумии саломатӣ ба шумор меравад.

Ин протседураҳо шиддати мушакҳоро паст мекунанд, гардиши хуни рагҳои майнаи сарро беҳтар месозанд, хобро беҳбуд мебахшанд ва ҳолатҳои депресивиро аз байн мебаранд. Муолиҷа аз 3 курси табобат бо 10-15 протседура бо танаффуси 2 ҳафта, дар давоми 3-5 моҳро ташкил дод.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Пас аз табобати гузаронидашуда тамоюли беҳтаршавии ҳолати умумӣ, барқароршавии хоб, хотира ва кам шудани дарди сар ба мушиҳидрасид. Қобилияти корӣ баланд ва табъ хуш шудааст.

**Хулоса.** Муддати тӯлонӣ истифода кардани варзиши муолиҷавӣ дар якҷояӣ бо протседураҳои физиотерапевти ҳолати беморонро хеле беҳтар месозад дар давраи барқароршавии синдроми постковидӣ.

### Адабиёт

1. Комаров Л.А. Руководство по физическим методам лечения. /Л.А.Комаров, Т.В. Благовидная// М.: Медицина, 2016 г.10-15 с.
2. Васечкин В.И. Руководство по массажу. / В.И.Васечкин М//: Медицина, 2019 г.30-45 с.
3. Плутницкий А. Н. Методические рекомендации по реабилитации постковидного синдрома. / А.Н. Плутницкий //Медицина: Санкт-Петербург 2022 г. 75 стр.

## РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Алиева Е.Г. ,Фаттоева Н.В.

Кафедра внутренние болезни №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Таджикистан.

В данной статье рассматриваются вопросы влияния лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур, в частности

массаж шейно-воротниковой зоны и электрофорез с введением лекарственных веществ, при неврологических осложнениях



постковидного синдрома. В ходе исследования представлены результаты, которые доказывают, что после проведённого лечения наблюдалась тенденция к улучшению обще-

го самочувствия или полному восстановлению состояния здоровья.

**Ключевые слова:** реабилитация, массаж, электрофорез, постковидный синдром.

## REHABILITATION OF NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF POST-COVID SYNDROME WITH THE HELP OF PHYSICAL THERAPY

Alieva E.G., Fattoeva N.V.

Department of Internal Diseases №1, SEI "TSMU named after Abualiibni Sino", Tajikistan

This article discusses the impact of physiotherapy exercises and physiotherapy procedures, in particular, massage of the cervical-collar zone and electrophoresis with the introduction of medicinal substances, with neurological complications of post-covid

syndrome. The study presents results that prove that after the treatment, there was a tendency to improve overall well-being or a complete recovery of health.

**Key words:** rehabilitation, massage, electrophoresis, post-covid syndrome.

**Алиева Елена Гулямовна**- н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино», тел.: 917-58-08-62.

**Фаттоева Наталя Валерьевна** – муалими калони кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино», E.mail: [musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), тел.:93-501-71-92

**Алиева Елена Гулямовна** – к.м.н, доцент кафедры внутренние болезни №1 ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино», тел.: 917-58-08-62.

**Фаттоева Наталя Валерьевна** – старший преподаватель кафедры внутренние болезни №1 ГОУ «Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино». E.mail: [musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), тел.:93-501-71-92

**Alieva Elena Gulamovna** – associate of professor of the department of Internal Diseases №1 of SEIAvicenna Tajik State Medical University, tel.:917-58-08-62

**Fattoeva Natalya Valerievna** – senior lecturer of the department of Internal Diseases №1 of SEI of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: [musnat06@mail.ru](mailto:musnat06@mail.ru), tel.:93-501-71-92

## БЕМОРИХОИ КЎДАКОН

**СИНДРОМИ ЛАЙЕЛЛ ДАР КЎДАКОН**  
**Бабаева Л.А., Розиқова К.Р., Ашуррова Н.П., Рахмонов Т.К.**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кўдаконаи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Тибқи маълумоти ТУТ зиёда аз 15%-и аҳолии кўдакони Замин аз бемориҳои аллергӣ ранҷ мебаранд. Дар ин самт мавқеи асосиро аксуламалҳои умуми-иаллергӣ ишғол мекунад: шоки анафилактиқӣ ва дерматити токсикӣ –аллергӣ, ки ҷараёни барқосо ва аксар вақт оқибатҳои номатлуб доранд [1,6]. Токсикодермияи доругӣ такрибан 20%-и ҳамаи оризаҳои табобати медикаментозиро ташкил медиҳанд ва дар 2-3%-и беморони бистаришуда ташхис карда мешаванд. Дар этиологияи токсикодермия нақши асосиро сабабҳои экзогенӣ ва баъзан эндогенӣ мебозанд. Ба сабабҳои экзогенӣ препаратҳои доругӣ, маҳсулоти ғизойӣ, моддаҳои истеҳсолӣ ва майшини химиевӣ дохил мешаванд, ки ба организм аз тариқи роҳҳои ҳозима ва нафаскашӣ меафтанд. Файр аз ин, препаратҳои доругӣ метавонанд токсикодермияро дар ҳар гуна усуљҳои тазриқ ба вучуд оваранд: дохиливаридӣ, дохилимушакӣ, зерипустӣ, ҳамчунин дар натиҷаи аз тариқи пӯст ҷазб шудан ҳангоми истифодаи берунӣ [2,3]. Дучоршавии оризаҳои вазнини пӯст ба ҳисоби миёна 1-3 ҳолат ба 10 ҳазор нафар таъйиноти воситаҳои доругиро ташкил медиҳад, аммо барои ҳар як гурӯҳҳои фармокологии моддаҳои доругӣ ин нишондодҳо фарқ мекунанд [1,7].

Яке аз проблемаҳои муҳимми тибби муносир синдроми Лайелла мебошад, ки мувофиқи ТББ-10 рамзи L51,2 ва номи «Некролизи токсикии эпидермалий» мебошад. Синдроми Лайелла як бемории нисбатан нодир буда, бо доштани хатари баланди оқибати фавтовар барои ҳама категорияҳои синнусолии беморон фарқ мекунад [4,5,11]. Паҳншавии НТЭ дар популятсияи умумии одамон 10-12 ҳолат ба 1 млн одам буда, тибқи маълумоти муаллифони дигар, синдроми Лайелла ба ҳисоби миёна бо басомади 1,89 ҳолат ба 1 млн аҳолӣ дар як сол

ва 2 маротиба бештар дар чинси зан ба мушиҳида мерасад. Дар байнин аҳолии сафедпӯст басомади дучоршавии НТЭ назар ба африқоиҳо камтар аст [2,6,12].

Синдроми Лайелла ё НТЭ – дерматози шадидан инкишофёбанда, ки дорои некрози эпидермис ва баъдан чудо шудани он тамоми қабатҳои пӯст мебошад. НТЭ шакли вазнинтарини токсикодермияи медикаментозӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамчун аксуламал ба таъсирҳои таркибии токсикӣ, агентҳои доругӣ ва сироятӣ инкишоф мейёбад, дар заминаи дараҷаи баланди гиперҳассосияти организм пайдо мешавад. НТЭ дар 0,3%-и ҳамаи ҳолатҳои аллергияи доругӣ дучор мешаванд аст [1,10,12]. НТЭ бори нахуст аз тарафи A.Lyell дар соли 1956 тавсиф шуда аст. Дар адабиёти илмӣ ин беморӣ баъзан бо номи эпидермолизи некротикии полиморфӣ, синдроми пӯсти урёншуда, некролизи токсико-аллергии эпидермалий низ ёд мешавад, аммо дар тамоми ҷаҳон НТЭ –ро синдроми Лайелла меноманд. Дар соли 1967 дар асоси маълумотҳои пурсишномаи табиби англис Лайелл оид ба 128 бемори дорои НТЭ маълумот пешниҳод кардааст. Азбаски дар пайдошавии дерматез омилҳои токсикӣ нақши камтаринро мебозанд, M-Beare дар соли 1962 пешниҳод намуд, ки некролизи эпидермалии Лайелла на токсикӣ, балки шадид номида шавад. Қаблан синдроми Лайелла ҳамчун лемфигуси шадид ифода карда шуда буд [6,11].

Мувофиқи маълумоти як қатор муаллифон омили этиологии НТЭ дар бештар аз 80%-и ҳолатҳои препаратҳои доругӣ ба ҳисоб мераванд [7]. Бештар аз ҳама (30-50%-и ҳолатҳо) НТЭ бо истифода аз препаратҳои сулфаниламидҳо, маҳсусан таъсири тӯлонӣ; баъдан антибиотикҳо..... [1,7,9].

Беморӣ метавонад, ки дар натиҷаи истифодаи таркибии якчанд препаратҳо пайдо шавад. Ҳолатҳои НТЭ, ки ба гематрансфу-

зия, тазриқи гамма-глобулин, пирогенал, зардobi зидди титонус (кузозі) тавсиф шудаанд. НТЭ ҳамчунин ба ҳайси варианти вазнитарини эритемаи бисёршаклии экссудативй баррасій карда мешавад[8]. Дар байни ҳама аксуламалҳои аллергии типи фаврій аз рүй нишондиқандаҳои фавт синдроми Лайелла танҳо аз шоки анафилактий ақиб мемонад. Имрұз оид ба вобастагии хатари беморй аз синну сол маълумот мавчуд нест. Мувофиқи натицаҳои таҳқиқоти аз тарафи D.Y.Hsu ва ҳаммуаллифон дар ИМА, НТЭ дар күдакон назар ба калонсолон камтар ба амал омада, 0,4 ҳолат ба 1 млн ахолии күдак дар солро ташкил медиҳад, ки нисбат ба калонсолон 4 маротиба кам аст[11,12]. Дар бемороне, ки қаблан синдроми Лайелларо аз сар гузаронидаанд, махсусан дар синну соли күдакй, хатари лаҳзаи такрории беморй хеле зиёд аст[4,5]. Имрұзҳо масъалаи хусусиятҳои қараёни клиники НТЭ дар күдакон дар адабиёти ватаниву қаҳонй пурра инъикос наёфтаанд, ки ин ташхиси барвакти беморонро душвор месозад ва боиси пайдо шудани оризаҳои барои ҳаёти беморон ҳатарнок мешаванд.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши хусусиятҳои клиники қараёну усулҳои асосии табобати синдроми Лайелла дар күдакон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳти муоина 3 писари 1,5-2,5 ва 5 солай дорои шаклҳои шадиди синдроми Лайелла қарор доштанд, ки ба шүбай аллергологии күдакони МД «Маңмаи тиббии» «Истиқлол» дохил шуда буданд. Дар ҳамаи беморон усулҳои таҳқиқоти клиникй-анамнезй, лабораторий-инструменталй ва серологияи таҳқиқот гузаронида шуд.

**Натицаҳо ва баррасии онҳо.** Дар беморони аз тарафи мо таҳқиқшуда сабаби НТЭ истеъмоли дорухое, ба монанди пенитсиллин (бемор 2,5 сол бо СШР), карбамазепин (бемор 1,5 сол бо эпилепсия), комплекси витаминҳои гурӯхи В (бемор 5 сол) буд. Тибқи суханони волидайн беморй ба таври шадид, бо ларза, то  $39^{\circ}$ - $40^{\circ}$  С баланд шудани ҳарорати бадан, зухуроти катаралй дар даҳонхалқ соғ шудааст. Баъдан дардноки қабатҳои пўст пайдо шудааст. Дар арафаи бе-

морй кўдакон препаратҳои зикршударо истеъмол кардаанд. Баъди 6-8 соати истеъмоли дорухо дар рўй, бадан ва андомҳо доначаҳои фаровони додгӣ-папулёзӣ бо зуд пайдо шудани хубобчаҳо ба сатҳҳои эрозияйӣ аввал дар рўй ва баъдан дар бадан пайдо мешаванд. Волидайн барои ёрии тиббӣ ба педиатрии маҳалла муроҷиат кардааст, ки маҳлули фуксинро барои ба қабатҳои пўст молидан таъян кардааст, баъди ин ҳолати беморон бад шуд, дар охири шабонарӯзи дуюм ва аввали шабонарӯзи сеюми пас аз беморй сар шудан беморон дар шуъбай аллергологии күдакон бистарӣ кунонида шуд (расми 1,2). Ҳангоми дохил шудан күдакон газаболуд буданд. Ҳолати онҳо вазнин баҳоғузорӣ карда шуд. Дар пўсти рўй, бадан, андомҳо ва узвҳои чинсӣ доначаҳои полиморй, эритематозӣ, доғдор, дарднок буданд ва ҳангоми ламс кардан ба якҷояшавӣ майл доштанд. Ҳангоми дохил шудан ба беморхона доначаҳо хокистарранги кабуд буданд, ҳангоми таъсири механикӣ расонидан дар он эпидермис бо қабати ҳамвор чудо мешавад. Дар чойҳо доғҳои эритематозӣ хубобчаҳои сусти дорои муҳтавои серозӣ ва се-розиву хунолуд дида шуд, ки босуръат пора шудандмайдони калони беэпидермисро ҳосил карданд, ки дар канорҳояш пораҳои эпидермиси намноки тар ва болояшон дарднок дида мешуд. Дар баъзе чойҳо эпидермис бидуни аксуламалҳои возехи буллёзӣ, таҳти таъсири фишори хурд (симптоми мусбати Николский) чудо мешавад, ки ба сўхтагии пахншудаи дараҷаи II монанд буд. Дар чойҳои осебидиаи пўсти атрофи даҳон, бинӣ ва ҷашм қабате дида шуд, ки күшодани даҳон ва ҷашмро душвор месозад. Майдони осеби сатҳи бадан 60%-ро ташкил додааст.

Вобаста аз талафи зиёди моеъ аз сатҳи эрозияйӣ дар ҳама беморони аз тарафи мо таҳқиқшуда беобшавӣ дида шуд. Бо инкишоф ёфтани беморй баъдан дар сатҳҳои эрозияйӣ сохторҳои решдор пайдо шуданд. Дар авчи беморй дар ҳамаи беморон ҳангоми муоина симптомҳои возехи захролудшавӣ, симптомҳои мусбати Николский, тахикардия, паст шудани фишори шарёнӣ дида шудаанд. Дар хун ба қайд гирифта шуд:

лейкоситоз(аз 18 то 22Ч109/л), нейтрофилёз бо тағиироти чүбчаи ҳаставӣ, тезонида шудани СОЭ (то 30 мм/ч), гипопротейнемия (50-52 г/л), ихтиололҳои обу электролитҳо . Дар таҳлили умумии пешоб протеинурия то 1г/ш.р. ва лейкоситурияи ночиз ба назар расид. Дар охири ҳафтаи 4-ум инкишифи баръакси bemорӣ ба қайд гирифта шуд.



**Расми 1. Синдром Лайелла дар bemори 2,5-сола**



**Расми 2. Синдром Лайелла дар bemори 5-сола**

Табобати bemорӣ ҳангоми риоя кардани ҳарорати муносibi режим ( $28^{\circ}\text{C}$ ), шароити максималии стерилӣ гузаронида шудааст. Табобати медикаментозӣ метил- преднизалон аз ҳисоби 6-8 мг/кг, дексаметазон 1 мг/кг массаи бадан дар шабонарӯз дохили-

варидӣ то ба эътидол омадани ҳолат ва бальдан гузаштан ба шакли ҳаббии преднизолон аз ҳисоби 2мг/кг шир.сурат гирифт. Минбаъд паст кардани доза бо назардошти симптоматикии клиникӣ амалӣ карда шуд. Давомнокии умумии курси преднизолон 4 ҳафтаро ташкил дод. Пеш аз таъмин кардани препаратҳои доругӣ аксуламали сенсибилизатсияи лизиси лейкоситҳо ва IgE бо усули фазасахти ИФА гузаронида шуд. Ҳангоми мавҷуд будани натиҷаҳои манфӣ таносуби обу электролит бо маҳлули 0,9% натрий хлорид, 5%глюкоза , ислохи гипопротеинемия- 20% албумин , табобати антигистаминӣ бо супрастин гузаронида шуд.Профилактикаи оризаҳои бактериалий бо роҳи тайин кардани аминогликозидҳо (амикатсин бо роҳи парентералий бо дозаи ибтидоии 10мг/кг, баъдан бо 7,5мг/кг , дар ҳар як 12 соат) гузаронида шуд. Табобати мавзей аз коркарди пардаи луобии чашм бо маҳлули стериллии изотоникӣ бо маҳлули натрий хлорид, ковокии даҳон бо равғани – зайдун , нуксонҳои пӯст бо марҳами синк(рӯҳ) ва марҳами селестодем поккорӣ карда шуданд. Табобати гузаронида шуда ҳолати bemоронро ба эътидол овард. Bеморон аз статсионар дар ҳолати сиҳатёбии пурраи клиникӣ дар ҳафтаи 6-уми bemорӣ руҳсат шудаанд.

**Хулоса.** Синдроми Лайелла яке аз bemориҳои вазнини токсикӣ- аллергӣ буда, барои ҳаёти кӯдакон хатарнок мебошад. Аномнези ҷиддан ҷамъоваришуда ва манзараи маҳсуси клиникӣ имконият доданд, ки bemорӣ сари вақт ташхис ва табобати муносиб таъйин карда шавад, бо мақсади пешгирий намудани пайдошавии оризаҳо, ҳамчунин беҳтар соҳтани пешгӯии bemорӣ.

### Адабиёт

1. Клиническая аллергология. Руководство для практич. врачей / Под ред. Р.М. Хайтова. — М.: МЕДпресс-информ. - 2002. — С. 62.
2. Бакстон П. К. Дерматология. - М.: Бином. - 2005. - 175 с.
3. Собко Е. А., Терещенко Ю. А., Тисленко Л. Н. и др. Тяжелые кожные проявления лекарственной аллергии // Первая краевая. - 2006. -№27. - С. 25-29.
4. К проблеме лечения синдрома Лайелла: вопросы дискутабельного характера / А. С. Владыка, П. П. Рыжко, В. М. Воронцов, К. О. Подоплелов // Дерматология. — 2007. — № 4. — С. 21—26.

5. Межирова Н.М., Баева С.И., Азарокова А.М. Особенности течения и лечения синдрома Лайелла. Медицина неотложных состояний 2011; 5: 36—38.
6. Хайтова Р.М., Ильина И.Н. Аллергология и иммунология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; 532.
7. Ильина Н.И., Латышева Т.В. Лекарственная аллергия, клинические рекомендации. Российский аллергологический журнал 2013; 5: 27—40.
8. Григорьев Д.В. Многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла — современная трактовка проблемы. Русский медицинский журнал 2013; 22: 1073—1083.
9. Варшева И.И., Хашкина Л.А. Токсический эпидермальный некролиз: клинические особенности и терапия. Сибирский медицинский журнал 2014; 6: 130—132.
10. Харченко Г.А., Кимирилова О.Г. Синдром Лайелла у детей - клинические проявления, лечение // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2019. - Т. 64. - № 1. - С. 99-102.
11. Wolkenstein P, Revuz J. Toxic epidermal necrolysis// Dermatol. Clin.—2000.—№ 18.—P485-495.
12. Tan S.K., Tay V.K. Profile and Pattern of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis in a General Hospital in Singapore: Treatment outcomes. Acta Derm Venerol 2012; 92: 62—66. DOI: 10.2340/00015555-1169

## СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА У ДЕТЕЙ

**Бабаева Л.А., Розикова К.Р., Ашуррова Н.П., Рахмонов Т.К.**

Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”  
ГУ “Медицинский комплекс Истиклол”

Синдром Лайелла - заболевание потенциально опасное для жизни расстройствами, характеризующимися широко распространенным эпидермальным некролизом, эрозией слизистых оболочек и тяжелыми системными симптомами. В статье описаны особенности клинического течения острых формы синдрома Лайелла у 3-х мальчиков в возрасте 1,5 лет, 2,5 и 5 лет, причи-

ной которого явились препараты – карбамазепин, пенициллин и комплекс витаминов группы В. Представлен анализ проведенного лечения с момента поступления больных в детское аллергологическое отделение, обеспечивший полное их выздоровление.

**Ключевые слова:** дети, синдром Лайелла, клиника, лечение.

## LYELL'S SYNDROME IN CHILDREN

**Babaeva L.A., Razokova K.R., Ashurova N.P., Rakhmonov T.K.**

Department of propaedeutics of children diseases of the SEI “ATSMU”  
SI “Istiqlol Medical Complex”

Lyell's syndrome is a potentially life-threatening disorder characterized by widespread epidermal necrolysis, mucosal erosion, and severe systemic symptoms. The article describes the features of the clinical course of the acute form of Lyell's syndrome in 3 boys aged 1.5 years, 2.5 and 5 years, the cause of which was drugs - carbamazepine,

penicillin and a complex of vitamins of group B. The analysis of the treatment performed from the moment of admission of patients to the children's allergological department, which ensured their complete recovery, is presented.

**Key words:** children, Lyell's syndrome, clinic, treatment.

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои қӯдакони МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”, E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), тел.: 446003624.

**Разокова Комилаи Раҷабӣ** – асистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакони МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино”, тел.: 556663310.

**Ашуроҷа Наргис Пулодшоҳевна** - асистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино”, E.mail: asurovanargis98@gmail.com, тел.: 985633679.

**Рахмонов Турахон Каримович** – мудири шӯъбаи аллергологии кӯдакони МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”, тел.: 919555877

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, тел.: 446003624.

**Разокова Комилаи Раджаби** – ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», тел.: 556663310.

**Ашуроҷа Наргис Пулодшоҳевна** - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино», E.mail: asurovanargis98@gmail.com, тел.: 985633679.

**Рахмонов Турахон Каримович** – заведующий детским аллергологическим отделением ГУ “Медицинский комплекс Истиқлол”, тел.: 919555877

**Babaeva Lola Abdunaimovna** - head of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, E.mail: lola.a.babaeva@mail.ru, tel.: 446003624.

**Razokova Komilai Rajabi** – assistant of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, tel.: 556663310.

**Ashurova Nargis Pulodshohevna** - assistant of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, E.mail: asurovanargis98@gmail.com, tel.: 985633679.

**Rahmonov Turakhon Karimovich** – head of the pediatric allergology department of SI “Istiqlol Medical Complex”, tel.: 919555877

## ХУСУСИЯТҲОИ ҶАРАЁНИ НУҚСОНҲОИ МОДАРЗОДИИ ДИЛ ДАР КӯДАКОНИ НАВЗОД ВА СИНИ БАРМАҲАЛ.

**Давлатова С.Н.<sup>1</sup> Тоҷибоеваз.А.<sup>1</sup> Файзуллоев Ф.А.<sup>2</sup>**

1. Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино;
2. МД Маркази ҷумҳурийи илмию клиникии педиатрӣ ва ҷарроҳии кӯдакона

**Муҳиммият.** Дар вақтҳои охир нуқсоҳои модарзодии дил (НМД) мавкеъҳои пешкадамро ишғол намуда паҳншавӣ дар муқоиса бо дигар нуқсонҳои модарзоди кӯдакон зиёд бοқӣ мемонад, сабаби асосии марг дар кӯдакон мешавад [1-3]. Такмили ташхиси алгоритмҳо (аз ҷумла ҷорӣ намудани скрининги пеш аз таваллуд) ва усулҳои тасвирий ба ошкорсозии барвақти НМД мусоидат мекунанд [1]. Дар муолиҷаи ин категорияи кӯдакон истифода бурдани техникаи муосир, муолиҷаи ҷарроҳи, хафви фавти кӯдакони дорои НМД-ро коҳиш ме-

диҳад [1,2]. Соли аввали ҳаёти кӯдакон марҳалай интенсивии инкишоф мебошад. Дар ин давра афзоиши назарраси нишондиҳандаҳои афзоиши оммавӣ, камолоти морфофункционалии соҳторҳои марказии асадидома дорад, ки аз таъминоти гемодинамикӣ вобастагӣ дорад [2]. Яъне НМД ба инкишофи ҷисмонӣ, инкишофи психомоторӣ, фаъолияти умумии системаи дилу рагҳо таъсири манғӣ мерасонад [4,5]. Аз ин рӯ, арзёбии саломатии кӯдакони гирифтори НМД дар ин маврид давраи афзалиятнок аст.

**Мақсади тадқиқот:** Омӯзиш ташхиси бармаҳал, хусусияти хоси сохтори нуқсонҳои модарзодии дил (НМД) ва тактикаи табобат мебошад.

**Маво ва усулҳои тадқиқот.** Дар марҳилаи аввал 109 кӯдакони навзоди дорои НМД дар тавалудхонаи №3 шахри Душанбе, марҳилаи дувум 130 беморони то 3 сола дорои нуқсонҳои модарзодии дили шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи маркази милли тибби Ҷумҳурии Тоҷикистон “Шифобаҳш” таҳлил карда шуд. Ба ҳамаи беморон таҳқиқоти клиники, сабти барқии дил(СБД), рентгени қафаси сина, ЭхоКГ бо доплерографияи дил гузаронида шуд.

Сохтори нуқсонҳои модарзодии дил дар кӯдакони навзоди муоинашуда –дефекти байни дахлезҳои дил (ДБДД) -21 (19,3%), дефекти байни меъдачаҳои дил (ДБМД) -68 (62,4%), стенози шараёни шуш-6 (5,5%), мачрои кушодаи артерияйӣ (МКА) -5 (4,6%), транспозицияи рагҳои магистралӣ (ТРМ)-3 (2,7%) меъдачаи ягона -1 бемор (0,9%), гипоплазияи меъдачаи чап 5 (4,6%) мебошад

Сохтори нуқсонҳои модарзодии дил дар кӯдакони сину соли бармаҳали муоинашуда –дефекти байни дахлезҳои дил (ДБДД) -21 (16,2%), дефекти байни меъдачаҳои дил (ДБМД) -41 (31,5%), стенози шараёни шуш -12 (9,2%), тетрадаи Фалло -10 (7,7%), Мачрои кушодаи артерияйӣ (МКА) -14 (10,7%), транспозицияи рагҳои магистралӣ (ТРМ) 10 (7,7%), меъдачаи ягона -5 бемор (3,8%), коарктасияи аорта 2 (1,5%), омехтаи ДБДД ва ДБМД -12 бемор (9,2%), атрезияи дарғоти сетабақа 3 (2,3 %) ташкил мекунад.

Коркарди маълумотҳои оморӣ бо истифода аз барномаи MS Office 2015 анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо:** Дар тавалудхонаи №3 шахри Душанбе соли 2013-2014, 109 навзодон НМД ба қайд гирифта шуд, ки аз инҳо 83 нафарашон сокинони шаҳр (76%), 26 ҳодиса сокинони ноҳияи тобеи марказ (24%) мебошад. Ҳамаи занҳо дар синни соли репродуктивӣ( аз 22 то 35 солагӣ) қарор дошт.

#### Чадвали 1.- Сохтори нуқсонҳои модарзодии дил дар навзодон пайдошууда

НМД	Микдор	%.
ДБДД	21	19,3
ДБМД	68	62,4
Стенози шараёни шуш	6	5,5
Мачрои кушодаи шуш	5	4,6
Транспозицияи рагҳои магистралӣ	3	2,7
Меъдачаи ягона	1	0,9
Гипоплазияи меъдачаи чап	5	4,6

Эзоҳ: аз % умумии кӯдакони навзоди бо НМД

Аз 109 навзодони бо нуқсонҳои модарзодии дил таваллуд шуда, 12 навзод дар таваллудхона фавтид, 23 навзод ба дувум марҳилаи нигоҳубин гузаронида шуд, 79 навзод зери назорати кардиолог ҷавоб дода шуд.

Ҳамин тариқ, нишондиҳандай фавт дар навзодони дорои НМД дар таваллудхона 7%-ро ташкил дод (нишондиҳандай чаҳонӣ аз 9,7 то 11%).

Ҳангоми таҳлили анамнези беморони бо НМД таваллудёфта маълум гашт, ки 65%-и онҳо бемории сирояти вирусӣ дар 2-8 хафтai ҳомиладорӣ гузорнидаанд. Микдори

зиёди онҳо доруҳо дар ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ қабул кардаанд; ҳамчунин 35,5% занҳо дар никоҳи хешу таборӣ қарор доштанд, дар дигар 35 %-и модарҳо дар ҳомилагии пешина исқоти ҳамл ва бачапартои доштанд. 27% волидон дар бо никоҳи хешутабор қарор даштанд. Фавти кӯдакони синну соли бармаҳал ба қайд гирифта шуд. Дар аксари модарони беморон патологияи ҳамрадиф ба қайд гирифта шуд.

Ҳангоми омӯзиши анамнези беморӣ дар кӯдакони НМД норасогии вазнини физо, норасогии кори дил, гиперволемияи гардиши хурди хун мушоҳида мешавад.

Дар аксарият мавридҳо дар кӯдакони дорои НМД бо гиперволемияи гардиши хурди хун тез тез бемории шадиди роҳҳои нафас ва бронхити такроршаванда, пневмонаия мушоҳида карда мешуд.

Мувофиқи нишондодҳои шӯъбаи дил ва тарбоди кӯдаконаи ММТ ҶТ “Шифобахш” то 3 солаги 130 кӯдаки гирифттори НМД табобат гирифт.

Ҳамаи кӯдакон дар шӯъбаи дил ва тарбоди ММТ ҟТ “Шифобахш” дар ҳолати вазнин муоина ва табобат гирифтанд. 4 кӯдак хуруҷҳои нафастангӣ кабудшавӣ, 12-тои дигар бо пайвастшавии ҳолати септики, 3-тои кӯдак аз оризai тромбоэмболия ва 21 беморон бо норасогии кори дил фавтиданд.

### **Ҷадвали 2.- Соҳтори нуқсонҳои модарзодии дил дар кӯдакони синни бармаҳал**

НМД	Микдор	%.
ДБДД	21	16,2
ДБМД	41	31,5
Стенози шараёни шуш	12	9,2
Мачрои кушодаи шуш	14	10,7
Транспозисияи рагҳоимагистралӣ	10	7,7
Тетрада Фалло	10	7,7
Меъдачаи ягона	5	3,8
Коарктасия аорта	2	1,5
Атрезияи дарғоти сета бака	3	2,3
ДБДД ва ДБМД	12	9,2

#### **Эзоҳ: аз % умумии кӯдакони синну соли бармаҳал бо НМД**

Ҳамаи беморон бо НМД ба қайди Д-и гузашта шудааст. Файр аз Тетрада Фалло бо стенози шараёни шуш табобат бо гликозидҳои дил, доруҳои калийдор, дар ҳолати лозима пешбронҳо кабул карданд. Ба ҳамаи кӯдакон баъди ҷавобшавӣ аз беморхона назорати кардиолог ва духтури атфол, муоинai кардиохирург тавсия дода шуд.

Беморони бо норасогии дараҷаи 1-и гардиши хун табобати метаболитикӣ ва табобати симптоматикӣ (камхунӣ, камвазнӣ, иммунокоррексия) қабул карданд.

Кӯдакони то 1-моҳа дар як моҳ дубор, до 1-сола ҳармоҳа, кӯдакони аз 1сола боло ҳар се моҳ дар давоми 1сол, як маротиба бояд табобати статсионарӣ дар шӯъбаи дил ва тарбоди кудакона гирад, ҳамчунин муоинai ҷарроҳи дили кӯдакона, барои ислоҳи вояи табобати дастгирикунанда норасогии кори дил ва рафъ кардани манъбаи сироят муоина ва табобати кардиологи кӯдакона лозим аст.

Ба беморони НМД намуди кабуди бо гиперкоагуляция хун, барои пешгирии тромбоз, нӯшокии зиёд, антикоагулянтҳо, дезарегантҳо(трентал, фенилин ва ғ.) тавсия карда шуд.

Ба ҳамаи беморони НМД бо норасогии кори дил (НГХ 2а дараҷа ва зиёда) эмқуниҳо ғайринишон дод мебошад.

Ҳангоми пайвастшавии беморҳои ҳамрадиф (БШРН, ангина, бронхитҳо, илтиҳоби шушҳо) табобати антибактериалий барои пешгирии эндокардити бактериявӣ, аденотомия, қандани дандонҳо, табобат бо антибиотикҳо 2 рӯз то ҷарроҳӣ ва 3рӯз баъди ҷарроҳи таинот карда шуд. Дар назорат 16 бемор бо сиҳатшавии ва махкамшавии дафекти ДБДД, ДБМД, МКА аз қайди Д баровада шуд.

Назорати диспансерӣ барои пешгирий ва камшавии оризаҳо дар кӯдакони дорои НМД имконият медиҳад. 56 кӯдак дар шаҳрҳои Душанбе, Москва, Новосибирск ва дигар шаҳрҳои ФР ҷарроҳии дил гузаронида шудааст.

Ислоҳи ҷарроҳии нуқсонҳои модарзодии дил ба ҳолати функционалии организм таъсири мусбат мерасонад. Кӯдакон ба вазнгири, коҳишёбии оризai беморӣ норасогии кори дил, зиёдшавии фаъолияти ҳаракат, коҳишёбии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ба назар мерасад.

**Хулоса,** чамъоварии дуруст ва муфассали анамнези беморӣ ва ҳаёт ва муоинай клиники дар аксар ҳолат сари вақт ташхисгузори НМД кӯмак мерасонад. Ҳангоми таҳлили анамнези кӯдакони дори НМД дар 60% модарони беморон бемории сирояти вирусӣ дар 2-8 ҳафтай ҳомиладори, бемории музими экстрагенеталий, никоҳи хешу таборӣ муръян гашт.

Дар кӯдакони дори намуди сафеди НМД дар анамнез зуд зуд бемории шадиди роҳҳои нафас, бронхитҳо, пневмонияҳо такрор мешавад. Дар соҳтори НМД аксар вақт нуқсони септалӣ вомехӯрад. Ташхиси бармаҳал, табобат, назорати диспансерӣ дар кӯдакони дори НМД ориза ва зиёдшавии онро пешгири мекунад.

### Адабиёт

1. Белоконь Н.А. Болезни сердца и сосудов у детей: руководство для врачей, в 2-х томах/ Н.А. Белоконь, М.Б. Кубергер: Медицина, 1987-918с
2. Неонатальный скрининг с целью раннего выявления критических врожденных пороков сердца: методические рекомендации / под. ред. М. А. Школьниковой. – Москва, 2012. – 36 с.
3. Сакаева Д. Р. Особенности нервно-психического развития детей раннего возраста с врожденными пороками сердца и гипоксически-ишемическим поражением ЦНС / Д. Р. Сакаева // Молодой ученый. – 2011. – Т. 2, № 6. – С. 191.
4. Birth weight of children with congenital heart disease / H. H. Kramer, H. J. Trampisch, S. Rammos, A. Giese // European Journal of Pediatrics. – 1990. – Vol. 149, № 11. – P. 752–757.
5. Congenital heart defects (per 10,000 births) for the following registries: All Registries, last 5 years [cited 2018 Nov 1] [Electronic resource]. – URL <http://www.eurocat-network.eu/accesssprevaledata/prevalencetables>.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ НЕОНАТАЛЬНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА

Давлатова С.Н., Таджибаева З.А., Файзуллоев Ф.А.

1. Кафедра детских болезней №2 ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино;  
ГУ Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии.

**Актуальность.** В последнее время ВПС занимают лидирующую позицию по распространенности в сравнении с другими пороками развития у детей и остаются ведущей причиной смертности в этом возрастном аспекте.

**Цель исследования:** ранняя диагностика, особенности структуры врожденных пороков сердца (ВПС) и их тактика лечения.

**Материалы и методы исследования.** Проведен сбор анамнеза заболевания у детей с ВПС от рождения до 3-х лет. Всем пациентам проведено клиническое обследование включая электрокардиограмму, рентгенография грудной клетки, эхокардиография с допплером сердца в роддоме №3 г. Душанбе и национальном медицинском центре (НМЦ РТ) «Шифобахш» в отделении детской кардиоревматологии.

**Результаты исследования и их обсуждение:** В роддоме №3 г. Душанбе в 2013-2014 гг. было зарегистрировано 109 новорожденных, из которых 83 - жители города (76%) и 26 заболевших - жители РРП (24%). Все женщины находились в репродуктивном возрасте (от 22 до 35 лет).

**Заключение:** Правильно и детально собранный анамнез заболевания и жизни в большинстве случаев позволяет провести раннюю диагностику ВПС. При анализе анамнеза у детей с ВПС 60% матерей выявились вирусная инфекция на 2-8 неделе беременности, хронические экстрагенитальные заболевания.

**Ключевые слова:** новорожденных, дети раннего возраста, врожденные пороки сердца, тактика лечения.

## FEATURES OF THE COURSE OF CONGENITAL HEART DEFECTS IN NEWBORNS AND YOUNG CHILDREN

**Davlatova S.N., Tojiboeva Z.A., Fayzulloev F.A.**

1. Department of Children's Disease №2, TSMU named after Abuali ibn Sino;
2. State Institution Republican Scientific and Clinical Center of Pediatrics and Pediatric Surgery.

**Relevance.** Recently, CHD have taken the leading position in terms of prevalence in comparison with other malformations in children and remain the leading cause of death.

**Objective of the study:** early diagnosis, features of the structure of congenital heart defects (CHD) and their treatment tactics.

**Materials and research methods.** Anamnesis of the disease was collected in children with CHD from birth to 3 years. All patients underwent clinical examination including electrocardiogram, chest X-ray, echocardiography with cardiac Doppler at maternity hospital No. 3 in Dushanbe. National Medical Center (NMC RT) "Shifobakhsh" in

the department of pediatric cardio-rheumatology.

**Results of the research and their discussion:** In the maternity hospital No. 3 in Dushanbe in 2013-2014. 109 newborns were registered, of which 83 were residents of the city (76%) and 26 cases were residents of the RRS (24%). All women were of reproductive age from 22 to 35 years old.

**Conclusion:** Correctly and in detail collected anamnesis of the disease and life in most cases allows early diagnosis of CHD. When analyzing the anamnesis in children with CHD, 60% of mothers had a viral infection at 2-8 weeks of pregnancy, chronic extragenital diseases.

**Давлатова Сохира Назировна** -дотсент, мудири кафедраи кафедраи бемориҳои кӯдакони №2 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино”, н.и.т. тел. 918790990

**Тоҷибоева Зебо Азизовна** - дотсенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино”, н.и.т. Тел: +992907341500

**Файзуллоев Файзуллоҳоча Абдуллоевич**-докторнат рНд МД Маркази чумхуриявии илмию клиники педиатрий ва ҷарроҳии кӯдакона, Тел: +992985183773. email:[fayzullokhoja24@gmail.com](mailto:fayzullokhoja24@gmail.com)

**Давлатова Сохира Назировна** - к.м.н. доцент, заведующая отделением детских болезней кафедры №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино», тел. 918790990

**Таджибоева Зебо Азизовна** - к.м.н. доцент кафедры детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино», Телефон: +992907341500

**Файзуллоев Файзуллоҳоджа Абдуллоевич** – докторант PhD Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии, Тел: +992985183773. электронная почта: [fayzullokhoja24@gmail.com](mailto:fayzullokhoja24@gmail.com)

**Davlatova Sohira Nazirovna**- Ph.D. Associate Professor, Head of the Department of Children's Diseases of the Department No. 2 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino", tel. 918790990

**Tajiboeva Zebo Azizovna**- Ph.D. Associate Professor of the Department of Childhood Diseases No. 2 of the State Educational Institution "TSMU named after Abuali ibn Sino", Phone: +992907341500

**Fayzulloev Fayzullokhoja Abdulloevich** – PhD. Republican Scientific and Clinical Center of Pediatrics and Pediatric Surgery, Tel: +992985183773. email: [fayzullokhoja24@gmail.com](mailto:fayzullokhoja24@gmail.com)

## ХУСУСИЯТХОИ ТАРКИБИИ САФЕДАХОИ ХУН ВА СТАТУСИ ФЕРМЕНТАТИВИИ ЛИМФОСИТХО ДАР КҮДАКОНИ ГИРИФТОРИ ГИПОТРОФИЯ

Исмоилов К.И., Расулова С.А., Ризоева М.Н.

Кафедраи бемориҳои кӯдакон №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», ш. Душанбе.

**Муҳимияти мавзӯъ.** Норасогии музмини гизо ё синдроми гипотрофия дар синни бармаҳали кӯдакӣ на танҳо мушкилии алоҳида буда, заминаи преморбидӣ барои дигар бемориҳо мебошад. Нишондоди беморнокии гипотрофия дар давлатҳои дараҷаҳои гуногуни инкишофи иҷтимоӣ то ҳол баланд буда (7-10%), зиёдшавии фавтият ба назар мерасад (то 30%). Нақши асоси ро дар патогенези норасогии сафедаву энергетикӣ мубодилаи энергетикӣ мебозад, ки маҷмӯи равандҳоеро дар бар мегирад, ки ҳамаи самтҳои фаъолияти ҳаётӣ ҳуҷайра ва организмро таъмин мекунад. Марҳилаи асосии мубодилаи энергияро дар организм органеллаи ҳуҷайра-митохондрия ба зима дорад. Вайроншавии мубодилаи ҳуҷайравии энергия дар инкишофи ҳолати патологӣ дар дилҳоҳ марҳилаи мубодилаи энергия нақши муҳимро мебозад. Ҳангоми норасогии гизо мубодилаи асосӣ аз карбогидратҳо ба ҷарб мегузарад, ки дар натиҷа ин ҳолат ба диспротеинемия оварда мерасонад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши нишондҳои таркиби сафедавии хун ва фаъолияти ферментҳои сикли Кребс (СДГ ва б-ГФДГ) дар лимфоситҳои хуни канории кӯдакони гирифтори гипотрофия.

**Маводваусулитаҳқиқот.** 84 кӯдаки гирифтори гипотрофия дар зери назорат қарор доштанд, ки дар МД ММТ ҶТ «Шифобаҳш» бо бемориҳои гуногуни соматикий бистарӣ буданд. Вобаста ба норасогии вазни бадан беморон ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуданд (гипотрофияи I, II ва III). Синну соли кӯдакони муоинашуда аз 2- моҳа то 2-соларо дар бар гирфт. Ба гурӯҳи муқоисавӣ 30 кӯдаки шартан солим, ки дар синну сол бо гурӯҳи асосӣ қарор доштанд, дохи лишданд. Ба меърҳои иқтибосшуда кӯдакони гирифтори гипотрофияи дар давоми ҳаёт пайдошууда дохил шуданд. Ба меърҳои ди-

гар кӯдакони гирифтори гипотрофияи доҳилибатни синнашон то 2- моҳа шомил буданд. Ба қатори муоинай умумиклиникий таркиби сафедавии хун бо муайянкунии фраксияи он гузаронида шуд. Барои баҳодиҳии ҳолати функционалии лимфоситҳо таҳлили ситохимиявии фаъолнокии ферментҳо – маркёрҳои метаболитикии сикли Кребс (СДГ ва б-ГФДГ) гузаронида шуд.

Коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот бо ёрии барномаи амалии «Statistica 6.0», ки шомили ҳисобкуни қимати миёна (M) ва иштибоҳи стандартии (m) буд, роҳандозӣ гардид. Муқоисаҳои ҷамъӣ дар миёни гурӯҳҳо аз рӯйи меъёри Н- меъёри Крускала-Уоллис, муқоисаҳои ҷуфтӣ аз рӯйи U-меъёри Манн – Уитни сурат гирифтанд. Муқоисаҳои ҷуфтӣ вобаста ба интиҳобкуни аз рӯйи T- меъёри Вилкинсон анҷом дода шуданд. Тағовутҳо дар сурати  $p < 0,05$  будан аз лиҳози оморӣ қиматнок шуморида мешуданд.

**Натиҷаҳо.** Ҳангоми омӯзиши миқдори умумии сафедаҳо ва фраксияҳои онҳо дар зардобаи хун муайян карда шуд, ки нишондҳандаи миёнаи сафедаи умумӣ ва коэффициенти мутаносибияти албуминҳо ба глобулинҳо аз ҳамин нишондҳандаи гурӯҳи кӯдакони солим фарқият надоштанд.

Таркиби сафедаҳо ва фраксияҳои сафедаи хун нишон дод, ки (ҷадвали 1) дар беморони гурӯҳи якум сатҳи миёнаи сафедаи умумӣ, таносуби албумин, аслан, аз нишондҳандаҳои мувофиқи кӯдакони солим фарқ намекунад, аммо ба онҳо тамоюли камшавӣ ҳос аст. Миқдори умумии глобулинҳои б, в, г амалан аз як нишондҳандаҳои гуруҳи кӯдакони солим фарқ намекард. Дар баробари ин, дар кӯдакони гурӯҳҳои дуюм ва сеюм, коҳиши назарраси миқдори умумии сафедаи хун мушоҳида карда шуд, ки ин аз самти катаболитикии мубодилаи сафедаҳо дар ин беморон шаҳодат медиҳад.

**Чадвали 1.- Нишондиҳандаҳои сафедаҳо ва фраксияи онҳо дар хуни канории кӯдакони гирифттори гипотрофия (n=84)**

Дараҷаи гипотрофия	Сафедаи умумӣ (г/л)	Албуминҳо (%)	Глобулинҳо			
			α 1	α 2	β	γ
Гурӯҳи назоратӣ n=30	57,56±2,75	35,09±1,67	2,19±0,15	7,55±0,71	7,81±0,66	7,5±0,73
I дараҷа n=20	56,5±1,94 p <sub>1</sub> >0,05	34,9±1,14 p <sub>1</sub> >0,05	2,18±0,08 p <sub>1</sub> >0,05	7,52±0,44 p <sub>1</sub> >0,05	7,7±0,73 p <sub>1</sub> >0,05	7,3±0,56
II дараҷа n=24	51,1±1,63 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> <0,001	32,1±0,94 p <sub>1</sub> <0,01 p <sub>2</sub> >0,05	2,12±0,04 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05	7,3±0,12 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05	7,1±0,17 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05	7,0±0,21
III дараҷа n=42	46,6±2,31 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> <0,001 p <sub>3</sub> <0,01	29,3±0,71 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> <0,01 p <sub>3</sub> <0,001	2,0±0,05 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> <0,01 p <sub>3</sub> <0,01	6,9±0,09 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> <0,05 p <sub>3</sub> <0,001	6,7±0,08 p <sub>1</sub> <0,01 p <sub>2</sub> <0,05 p <sub>3</sub> <0,01	6,5±0,03
p	<0,001	<0,01	<0,05	<0,05	<0,05	>0,05

**Эзоҳ:** p – қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳои миёни ҳамаи гурӯҳҳои атфол (Н- меъёри Крускала-Уоллис ANOVA); p1 – қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳо дар муқоиса боҳамин гунна нишондиҳандаҳои атфол игирифттори гипотрофияи дараҷаи I; p2 – қимати омории тафовутҳои нишондиҳандаҳо бо ҳамин гунна нишондиҳандаҳои атфоли гирифттори гипотрофияи дараҷаи II (p1-p2 – аз рӯйи U- меъёри Манн-Уитни)

Таносуби албумин ба глобулинҳо вайрон шуда буд. Диспротеинемия аз сабаби паст шудани сатҳи фраксияи хурддисперсияи онҳо ва г - глобулинҳо зохир мешавад (p <0,05), ки аз фурӯ рафтани пайванди гуморалии иммунитети мушаххас шаҳодат медиҳад ва бо басомади баландтари бемориҳои рекуррентӣ дар ин категорияи беморон тасдиқ карда мешавад.

Дараҷаи миёнаи сафедаҳои умумӣ нисбат ба нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ хеле паст шуда буд. Арзиши миёнаи коэффициенти албумин ва глобулинҳо ҳам аз ҳисоби фраксияҳои албумин ва ҳам глобулинҳо хеле кам аст. Сатҳи г-глобулинҳо нисбат ба гурӯҳи назоратӣ хеле пасттар буд, ки ин аз паст шудани масунияти гуморалӣ шаҳодат медиҳад.

**Чадвали 2.-Нишондиҳандаҳои ситохимиявии кӯдакони гирифттори гипотрофия (n=103)**

Нишондиҳанда	Гурӯҳи назоратӣ (n=30)	I гурӯҳ (гирифттори гипотрофияи дараҷаи сабук) (n=20)	II гурӯҳ (гирифттори гипотрофияи дараҷаи миёновазнин) (n=43)	III гурӯҳ (гирифттори гипотрофияи дараҷаи вазнин) (n=40)
СДГ	17,46±0,02	14,86±0,03 p<0,001	11,53±0,04 p<0,001	9,51±0,05 p<0,001
α- ГФДГ	12,78±0,02	10,68±0,03 p<0,001	8,52±0,04 p<0,001	6,84±0,03 p<0,001

Эзоҳ: p – қимати омории тафовутини шудани нишондиҳандаҳо аз рӯйи муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ

Тибқи чадвали 2, дар гурӯҳи кӯдакони гирифттори гипотрофияи сабук дар муқоиса бо нишондодҳои мувоғики гурӯҳи назоратӣ каме паст шудани фаъолияти СДГ ва б- ГФДГ мушоҳида шудааст. Дар гурӯҳи беморони гирифттори камғизоии миёна, қоҳиши назарраси нишондиҳандаҳои ҳарду дегидрогеназаҳо дар муқоиса бо маълумоти шабех дар гурӯҳи кӯдакони назоратӣ

вакамғизоии дараҷаи сабук мушоҳида карда шуданд.

Дар баробари ин, дар кӯдакони гирифттори норасонии шадиди ғизо, нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои шабех дар кӯдакони солим ва беморони камғизоии сабук (p <0,001) қоҳиши назарраси арзишҳои миёнаи СДГ ва б-ГФДГ-ро нишон доданд. Ҳангоми муқоисаи на-

тичаҳо, ки оид ба нишондиҳандаҳои фаъолияти ферментҳои цикли Кребс СДГ ва б-ГФДГ дар лимфоситҳои хун ба даст оварда шудаанд, вобаста ба вазнинии гипотрофия дар нишондиҳандаҳои фаъолияти ферментативии ҳарду дегидрогеназа фарқияти назаррас ошкор карда шуд.

**Хулоса,** инхирофҳои ошкоршуда аз ҷониби мубодилаи сафедаҳо дар қӯдакони

гирифтори камғизоӣ аз рушди гипопротеинемия, гипоалбуминемия ва дисгаммаглобулинемия шаҳодат медиҳанд. Паст шудани сатҳи дегидрогеназаҳои сикли Кребс (СДГ ва б-ГФДГ) аз коҳиши мубодилаи ҳуҷайраҳо дар қӯдакони камғизоӣ шаҳодат медиҳад, ки ба инкишофи ҳолати норасоии масуният дар ин категорияи қӯдакон мусоидат меқунад.

### Адабиёт

1. Горбачева И.В. Метаболические предпосылки нарушений нутритивного статуса у детей: автореф.дис. ...канд. мед.наук /И.В. Горбачева. – Самара, 2021. – 22 с.
2. Куртасова Л.М. Активность НАД (Ф) – зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах периферической крови у детей раннего возраста с гипертрофией глоточной миндалины / Л.М.Куртасова, А.Р.Шмидт, Т.В. Лубнина // Медицинская иммунология. – 2014. – Т.16, №2. – С. 381-384.
3. Недостаточность питания в практике педиатра: дифференциальная диагностика и возможности нутритивной поддержки /И.Н. Захарова, Ю.А. Дмитриева, Н.Г. Сугян [и др.]// Медицинский совет. – 2019. - №2. – С.200-208.
4. Национальное руководство по лечению больных с гипотрофией средней тяжести и с тяжелым течением. – Душанбе.2020. – 108 с.
5. Особенности белкового обмена у детей раннего возраста в зависимости от вида вскармливания / Мадреймова Ж.К. [и др. ] // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015. -№6. – С. 313-314.

## ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО СОСТАВА КРОВИ И ФЕРМЕНТНОГО СТАТУСА ЛИМФОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С ГИПОТРОФИЕЙ

**Исмоилов К. И., Расулова С.А., Ризоева М.Н.**

Кафедра детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

**Цель.** Изучить показатели белкового состава и активность ферментов цикла Кребса (СДГ и б-ГФДГ) в крови у детей, страдающих гипотрофией.

**Материал и методы исследования.** Под наблюдением находились 103 ребёнка с гипотрофией, госпитализированных в ГУ НМЦ РТ «Шифобаҳш». В зависимости от дефицита массы тела больные разделены на 3 группы (гипотрофия I, II и III степени), возраст обследованных детей варьировал от 2 месяцев до 2 лет. В группу сравнения вошли 30 условно здоровых детей, сходные по возрасту с основной группой. Наряду с общеклиническими методами обследования изучен белковый состав крови с определением фракций. Для оценки функционального состояния лимфоцитов проводился ци-

тохимический анализ активности ферментов-маркеров метаболических путей цикла Кребса: СДГ (сукцинатдегидрогеназы) и б-ГФДГ (б-глицерофосфатдегидрогеназы). Достоверность полученных данных оценивали с помощью параметрических (*t*-критерий Стьюдента) и непараметрических (*U*-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни) критериев. Различия считались достоверными при  $p < 0,05$ .

**Результаты исследования.** Содержание белков и белковых фракций крови показали (таблица 1), что у больных первой группы средний уровень общего белка, коэффициента соотношения альбуминов в принципе не отличались от соответствующих показателей здоровых детей, но для них характерна тенденция к снижению. Общее коли-

чество б, в, г глобулинов практически не отличалось от таких же показателей в группе здоровых детей. В то же время у детей второй и третьей групп наблюдалось место достоверное понижение общего содержания белка крови, что свидетельствует о катаболической направленности белкового обмена. Коэффициент соотношения альбуминов к глобулинам был нарушен. Диспротеинемия проявлялась за счёт понижения уровня их мелкодисперсной фракции и г - глобулинов ( $p<0,05$ ), что говорит об угнетении гуморального звена специфического иммунитета и подтверждается большей частотой присоединения интеркуррентных заболеваний у данной категории детей.

Средний уровень общего белка достоверно был снижен по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы. Средний показатель альбуминово-глобулинового коэффициента существенно был снижен как за счёт альбуминовой, так и глобулиновой фракций. Уровень г -глобулинов был достаточно ниже по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о подавлении гуморального звена иммунитета.

В группе детей с гипотрофией легкой степени тяжести обнаружено некоторое снижение активности СДГ и б- ГФДГ по сравнению с соответствующими показате-

лями контрольной группы. В группе больных с гипотрофией средней степени тяжести обнаружилось значимое снижение показателей обеих дегидрогеназ по сравнению с аналогичными данными групп детей из контрольной и легкой степени гипотрофии. В то же время у детей с гипотрофией тяжелой степени показатели обнаружена явное снижение средних значений СДГ и б- ГФДГ по сравнению с подобными показателями здоровых детей и больных с легкой степенью гипотрофии ( $p<0,001$ ). При сравнении полученных результатов показателей активности ферментов цикла Кребса СДГ и б- ГФДГ в лимфоцитах крови в зависимости от степени выраженности гипотрофии выявлено значимое отличие в показателях ферментативной активности обеих дегидрогеназ.

**Выводы.** Итак, выявленные отклонения со стороны белкового обмена у детей страдающих гипотрофией указывают на развитие гипопротеинемии, гипоальбуминемии и дисгаммаглобулинемии. Снижение уровня дегидрогеназ цикла Кребса (СДГ и б- ГФДГ) указывают на снижение клеточного метabolизма у детей при гипотрофии, что способствует развитию иммунодефицитного состояния данной категории детей.

**Ключевые слова.** гипотрофия, цикл Кребса, сукцинатдегидрогеназа, б-глицерофосфатдегидрогеназа, глобулины.

## FEATURES OF THE PROTEIN COMPOSITION OF THE BLOOD AND THE ENZYMATIC STATUS OF LYMPHOCYTES IN CHILDREN WITH MALNUTRITION

Ismoilov K.I., Rasulova S.A., Rizoeva M.N.

Department of Children's Diseases №2 SEI "Avicenna Tajik State Medical University"

**Target.** To study indicators of protein composition and activity of Krebs cycle enzymes (SDH and б-GPDH) in the blood of children suffering from malnutrition.

**Material and research methods.** Under observation were 103 children with malnutrition, hospitalized in the State Institution NMC RT "Shifobakhsh". Depending on the lack of body weight, the patients were divided into 3 groups (hypotrophy I, II and III degree), the age of the examined children varied from 2 months to 2 years. The

comparison group included 30 apparently healthy children, similar in age to the main group. Along with general clinical methods of examination, the protein composition of the blood was studied with the determination of fractions. To assess the functional state of lymphocytes, a cytochemical analysis of the activity of enzymes-markers of the metabolic pathways of the Krebs cycle was carried out: SDH (succinate dehydrogenase) and б-GPHD (б-glycerophosphate dehydrogenase). The reliability of the data obtained was assessed

using parametric (Student's t-test) and non-parametric (Wilcoxon-Mann-Whitney U-test) criteria. Differences were considered significant at  $p < 0.05$ .

#### Research results.

The content of proteins and protein fractions of blood showed (Table 1) that in patients of the first group, the average level of total protein, albumin ratio, in principle, did not differ from the corresponding indicators of healthy children, but they tend to decrease. The total number of  $\beta$ ,  $\alpha$ ,  $\gamma$  globulins practically did not differ from the same indicators in the group of healthy children. At the same time, in children of the second and third groups, a significant decrease in the total content of blood protein was observed, which indicates a catabolic orientation of protein metabolism. The ratio of albumin to globulins was violated. Dysproteinemia was manifested due to a decrease in the level of their fine fraction and  $\gamma$ -globulins ( $p < 0.05$ ), which indicates the inhibition of the humoral link of specific immunity and is confirmed by a higher frequency of intercurrent diseases in this category of children.

The average level of total protein was significantly reduced in comparison with similar indicators of the control group. The average albumin-globulin ratio was significantly reduced due to both albumin and globulin fractions. The level of  $\gamma$ -globulins was quite lower compared to the control group, which indicates the suppression of the humoral immunity. Dysproteinemia was manifested due to a decrease in the level of their fine fraction and  $\gamma$ -globulins ( $p < 0.05$ ), which indicates the inhibition of the humoral link of specific immunity and is confirmed by a higher frequency of intercurrent diseases in this category of children. The average level of total protein was significantly reduced in comparison

with similar indicators of the control group. The average albumin-globulin ratio was significantly reduced due to both albumin and globulin fractions. The level of  $\gamma$ -globulins was quite lower compared to the control group, which indicates the suppression of the humoral immunity. In the group of children with mild malnutrition, a slight decrease in the activity of SDH and  $\beta$ -GPDH was found compared to the corresponding indicators of the control group. In the group of patients with moderate malnutrition, a significant decrease in the indices of both dehydrogenases was found compared with similar data in groups of children from control and mild malnutrition. At the same time, in children with severe malnutrition, the indicators showed a clear decrease in the average values of SDH and  $\beta$ -GFDG compared with similar indicators in healthy children and patients with mild malnutrition ( $p < 0.001$ ). When comparing the obtained results of activity indicators of the Krebs cycle enzymes of SDH and  $\beta$ -GPDH in blood lymphocytes, depending on the severity of malnutrition, a significant difference was revealed in the indicators of the enzymatic activity of both dehydrogenases.

**Conclusions.** So, the revealed deviations from the side of protein metabolism in children suffering from malnutrition indicate the development of hypoproteinemia, hypoalbuminemia and dysgammaglobulinemia. A decrease in the level of Krebs cycle dehydrogenases (SDH and  $\beta$ -GPDH) indicates a decrease in cellular metabolism in children with malnutrition, which contributes to the development of an immunodeficiency state in this category of children.

**Keywords.** malnutrition, Krebs cycle, succinate dehydrogenase,  $\beta$ -glycerophosphate dehydrogenase, globulins.

**Исмоилов Комилҷон Исройлович-** д.и.т., профессори кафедраи бемориҳои қӯдакон №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», E-mail: IsmoilovK@mail.ru. тел. 985127845

**Расурова Ситорабону Ашурбековна -** н.и.т., асистенти кафедраи бемориҳои қӯдакон №2, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», E-mail: rasulova\_sitora@inbox.ru. тел: 918292462

**Ризоева М.Н.** – духтур-ординатори ММТ ЧТ “Шифобахш”,  
[mavzuna.rizoeva87@gmail.com](mailto:mavzuna.rizoeva87@gmail.com), +992989142002.

**Исмоилов Комилджон Исройлович**- д.м.н., профессор кафедры детских болезней №2 ТГМУим. АбуалиибниСино. E-mail: IsmoilovK@mail.ru. тел. 985127845

**Расулова Ситорабону Ашурбековна** - к.м.н., ассистент кафедры детских болезней №2 ТГМУим. АбуалиибниСино. E-mail: rasulova\_sitora@inbox.ru. тел:918292462

**Ризоева М.Н.** - врач-ординатор НЦЗ РТ «Шифобахш», [mavzuna.rizoeva87@gmail.com](mailto:mavzuna.rizoeva87@gmail.com), +992989142002.

**Ismoilov KomiljonIsroilovich** - doctor of Medical Sciences, professor of the Department of Children’s Diseases №2 named after Abuali ibn Sino. E-mail: IsmoilovK@mail.ru. tel. 985127845

**Rasulova Sitorabonu Ashurbegovna**- candidate of Medical Sciences, assistant of the Department of Children’s Diseases №2, named after Abuali ibn Sino. E-mail: rasulova\_sitora@inbox.ru. tel: 918292462.

**Rizoeva M.N.** - resident doctor of National Medical Center “Shifobakhsh”, [mavzuna.rizoeva87@gmail.com](mailto:mavzuna.rizoeva87@gmail.com), +992989142002.

## БЕМОРИХОИ СИРОЯТИ

### ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКА ВА ҶАРАЁНИ АМЁБИАЗИ РӮДА ДАР ШАРОИТҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Қиматов Р.С.

Кафедраи беморихои сироятии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», Душанбе,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мубрамият.** Маъмулан Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иқлими гарм аз рӯи беморихои сироятии рӯда, аз ҷумла, амёбиази рӯда ба минтақаи гиперэндемикӣ тааллук дорад. Аз рӯи оморҳои Госсанэпиднадзори Ҷумҳурӣ давоми солҳои охир тамоюл ба афзоиши тезъоди беморони амёбиази рӯда ба мулоҳида мерасад, ки ин натиҷаи ба қадри кофӣ безарар накардан оби нӯшокӣ, ва ё пасти будан ё риоя нагаштани шароитҳои санитарӣ—гигиенӣ, сатҳи баланди муҳочирияти аҳолӣ аз дехот ба шаҳр мебошад. Ҳамасола тезъоди гирифтторони беморони амёбиази рӯда дар ҷаҳон 50 million нафарро ташкил медиҳад.

Сирояти узвҳои меъдаву рӯда сабаби асосии беморшавӣ ва марғ дар тамоми ҷаҳон гашта, ин дар навбати худ ҳароҷотҳои зиёд-ро дар низоми нигоҳдории тандурустӣ тақозо менамояд. Дар ин ҳол, фавт аз беморихои диареявӣ давоми ду даҳсолаи охир нисбатан доимӣ боқӣ мемонад. Инчунин, ҳавфи эҳтимолияти аз нав зиёдшавии мидори ҳодисаҳои фавт аз диарея вобаста ба афзоиши тамоюли ба шаҳр рӯ овардани аҳолӣ ва тағиیرёбии иқлими, зиёдшавии тезъоди бемороне, ки ивазқуни (трансплантасия) узвро гузаронидаанд ва инчунин вобаста ба афзоиши тезъоди беморони бо дигар ҳолатҳои норасогии масуният то ҳол вуҷуд дорад. [1-15].

Мубориза бо беморихои диареявӣ ватифи шикам чун пештара дар аксар мамлакатҳои олам масъалаи муҳими ҷамъиятий боқӣ мемонад. Аз рӯи маълумотҳои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ (СҮТ) ҳамасола дар тамоми ҷаҳон қариб ду миллиард ҳодисаҳои беморихои диареявӣ ба қайд гирифта мешавад ва ҳар сл аз диарея 1,9 миллин нафар асосан дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ мефавтанд<sup>1</sup>. Беморихои диареявӣ

аз рӯи моҳияташон ҳамчун сабаби фавти кӯдакони то панҷсола дар ҷойи дуюм қарор дошта, ҳамасола онҳои сабаби марги 525 000 нафар кӯдакон мегарданд. [16-19].

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши хусусиятҳои ҷараёни клиникии амёбиази рӯда дар шароитҳои имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Таҳти муоина 53 нафар беморони амёбиази рӯдаи синнусолашон аз 21 то 60 сола қарор гирифтанд. Таҳхиси амёбиази рӯда ба ҳамаи беморон дар асоси нишондодҳои клиникӣ-эпидемиологӣ гузошта шуда, бо усули паразитологии тадқиқот – пайдокунонии шаклҳои вегетативии *Entamoeba histolytica* дар андузди тағиیرнаёфтани начосат гузошта шуд.

**Натиҷаҳо ва муҳокимаи онҳо.** Аз 53 нафар бемороне, ки мо ба тадқиқот ҷалб намудем, дар 11(22%) ҳолатҳо ҷараёни сабук, дар 27(54%) – миёнаи вазнин ва дар 12(24%) сҳолатҳо ҷараёни вазнин ба қайд гирифта шуд. Аз тезъоди умумии беморони муоинашуда дар 36% ҳолатҳо беморӣ бо вараҷаи бо заҳролудшавии мұтадили аломатҳояш возеҳ ибтидо мейбад. Дар 64 % беморон он мұтадил буд. Дар ҳамаи ҳолатҳо беморӣ аз дарди саҳти шикампечак дар атрофи қавора оғоз мейбад. Ба аломатҳои иллатёбии узвҳои меъдаву рӯда даҳл намуда, мо вайроншавии иштиҳоро дар 42 (79,2%) беморон, ҳушкшавии забонро дар 28 (52,8%), дилбехузуриро дар 33 (63,2%), қайқуниро дар 11 (20,7%), метеоризмро дар 37 (69,8%) беморон ба қайд гирифтем (ниг. ба ҷадвал). Ҳангоми амёбиази рӯда шикамравӣ яке аз аломатҳои асосии беморӣ маҳсуб мейбад, ки дар оғози он вобаста ба шаклҳои клиникӣ ҳолати пайдоиши ҳоҳиши начосат кардан аз 3-5 то 8-14 маротиба дар як шабонарӯз ба қайд гирифта шуд.

Тадқиқоти мо нишон дод, ки дар ибти-

дои беморӣ дар 21 (39,6%) начосати муоишуда ба шӯлаи омехта бо луоб, ки ба чашм намоёни буда, бӯи тези начосат дорад, ба назар мерасад. Дар 19 (35,8%) ҳолат бошад беморӣ якбора бо исҳоли хунин оғоз ёфт. Дар 44 (83,0%) маврид мавҷудияти хун дар начосат ба таври макроскопӣ, дар дигар ҳолатҳо ба таври микроскопӣ муайян карда шудааст. Мавҷудияти омехтаи холиси чирқ дар начосат танҳо дар 12 (22,6%) беморон мушоҳида шудааст.

Хусусияти ихроҷи рӯдаҳо дар шакли «желеи тамашкӣ»-ро, ки барои амебиаз хос аст,

мо дар 28 (52,8%) беморон мушоҳида кардем. Дар беморони гирифтори амебиази шадиди рӯда кашишхӯрии тоникии мушакҳои рӯдаи рост (тенезм) бо дарди шикам ва хоҳиши зуд-зуд начосат кардан дар 27 (50,9%) ҳолат мушоҳида карда шуд, ки ин бо вайрон карданни иннерватсияи дастгоҳи мушакии рӯда ва эҳтимолан заҳми рӯдаи гафс алоқаманд аст.

Таҳлили муқоисавии басомади алломатҳои амебиази шадиди рӯда аз рӯи маълумотҳои Ш.Қ.Матинов (2010) ва натиҷаҳои таҳқиқоти мо дар ҷадвали № 1 оварда шудааст.

### **Ҷадвали 1.- Таҳлили муқоисавии басомади нишонаҳои амебиази шадиди рӯда аз рӯи маълумотҳои Матинов Ш.Қ. (2010) ва нишондодҳои тадқиқоти анҷомдодаи мо (Р±mp; %)(Footnotes)**

Алломатҳо	Аз рӯи нишондодҳои тадқиқоти мо n=50	Аз рӯи маълумотҳои Матинов Ш. Қ. n=104	P
1. Вараҷа	36(72%)±4,7	27(25,9 ± 4,3)	<0,001
2. Сардард	12(24%)±2,9	23(22,1 ± 4,1)	>0,05
3. Набудани иштиҳо	32(64%)±4,6	97(93,2 ± 2,5)	<0,001
4. Диљбехузуршавӣ	20(40) ±3,9	33(31,7 ± 4,6)	<0,001
5. Қайқунӣ	12(24%)±3,1	11(10,6 ± 3,0)	<0,01
6. Тенезмаҳо	4(8%)±2,4	27(25,9± 4,3)	>0,05
7. Начосат дар шакли «желеи тамашкӣ»	35(70%)±4,8	66(63,5±4,7)	<0,001
8. Ҷойиршавии дард:	29(58%)±5,1	38(36,5±4,7)	<0,001
а) ба дорозои рӯдаи гафс	6(12%)±1,9	12(11,5±3,1)	>0,05
б) дар қисмати рӯдаи сигмоидӣ	8(16%)±2,9	18(17,3±3,7)	>0,05
в) дар қисмати кӯрӯда ва рӯдаи сигмоидӣ	7(14%)±1,9	36(34,6±4,7)	<0,05
9. Вазнинии беморӣ:			
- сабук	11(22%)±3,0	21 (20,1± 3,9)	<0,001
- миёна	27(54%)±4,7	68(65,3± 4,7)	<0,001
- вазнин	12(24%)±3,7	15(14,4± 3,4)	>0,05

Дар зер намунаи клиникии мушоҳидаҳои худи мо оварда шудааст.

Бемор X.C.-и 15-сола, хонандай мактаби мусиқӣ, 12.07.2013 ба беморхонаи шаҳрии клиникии бемориҳои сироятии шаҳри Душанбе дар рӯзи 1-уми беморӣ бо шикояти заифии умумӣ, баландшавии ҳарорати бадан то 38,6 С диљбехузурӣ, қайқунӣ, дарди саҳт дар қисмати қавораи рост, начосати бо луоб ва хун омехта. бистарӣ шудааст. Ба гуфтаи бемор, беморӣ шадидан оғоз шуда, заифии умумӣ афзоиш ёфт ва баъдан дарди шикам ва начосати тез-тез бо луоб ва хун пайдо мешавад. Ба ёрии тиббӣ муроҷиат накарда, дар хона муолиҷа кардааст, аҳволаш бадтар шуда, баъди пайдоиши тенезм маҷбур мешавад, ки ба дуҳтур муроҷиат кунад. Ҳангоми муоинаи воқеӣ - ҳолати ваз-

ниии миёна. Пӯсташ рангпарида, забонаш тар, тоза, дар шуш нафаскашии везикулярӣ шунида мешавад. Садои дил - ритмӣ, якхела, ФА-100/60 мм. Сут. сим., набз 80 зарба/дақиқа, ритмӣ. Шикам ҳангоми палмосидан нарм, дар проексияи қисмати қавораи рост дардовар аст. Рӯдаи сигмоидӣ спазмагӣ буда, дар шакли реҷмон ҳис шуда, дардовар аст. Алломатҳои таҳрики шикам вучуд надоранд. Алломати Пастернацкий аз ҳар ду тараф манфӣ аст : Нв.- 98,0 г/л., эр.- 3.6x 1012/л., пӯсти ранга. - 0.8, лейкоситҳо - 11.2x109/л. СОЭ-16 мм\соат. Копроситограмма: макроскопӣ - массаи луобу хундор, аз ҷиҳати микроскопӣ лейкоситҳо ва эритроситҳо та момии майдони назарро фаро мегиранд, соддатаринҳо - (Entamoeba histolytica) дар шакли вегетативӣ пайдо шудаанд. Барои гурӯҳи

исҳоли хунин ду маротиба таҳлил манғӣ баромад. Бемор бо маҷмӯи метринидазол-пектин табобат карда шуд. Баъди муолиҷа начосат дар рузи 4-ум ба ҳолати мӯътадил баргашт. Бемор дар ҳолати қаноатбахш таҳти назорати дуҳтури участкавии маркази саломатии маҳалли истиқомат аз bemorxona бароварда шуд.

Ҳамин тарик, таҳқиқоти мо дар айни замон баъзе тағийиротро дар ҷараёни клиникии амебиази рӯда бо бартарии назарраси шаклҳои мӯътадили bemorӣ нишон медиҳанд, ки бо мушоҳидаи бештари аломатҳо ба монанди дилбеҳузурӣ, қайкунӣ ва табларзай желеи тамашӣ тавсиф мешавад, дар ҳоле ки вараҷа ниҳоят кам рӯх медиҳад.

### Адабиёт

1. Амебиаз и борьба с ним // Бюллетень ВОЗ. – 1985, № 3. – С. 1-9.
2. Авакян А.А. Характеристика возбудителя, этиология и клиника амебаза / А.А. Авакян / / ЖМЭИ. – 1955. – № 10. – С. 56-61.
3. Агаев Б.А. Клинико-рентгенологическая диагностика периколитов как осложнение амебной и бациллярной дизентерии / Б.А Агаев, Е.С. Комлева // Тр. Азерб. гос. медин-та. – Баку, 1971. – Т. 33. – С. 15-20.
4. Аскаров А.А. К патогенезу амебной дизентерии / А.А. Аскаров // Мед. журн. Узбекистана. – 1961. – Т. 8. – С. 23-30.
5. Бабаева О.Г. Амебной абсцесс печени / О.Г. Бабаева. – М.: Мед., 1972. – 37 с.
6. Беляков В.Д. Классификация форм проявления эпидемического процесса и обоснование системы профилактических мероприятий при кишечных инфекциях / В.Д. Беляков // Вестн. АМН СССР. – 1977. – № 2. – С. 57-65.
7. Березьев Ю.Е. Колоноскопия в диагностике заболеваний толстой кишки / Ю.Е. Березьев, В.Н Сотников, Ю.М. Конилов // Вестн. АМН СССР. – 1972. – № 2. – С. 65-69.
8. Блюгер А.Ф. Биопсия тонкой кишки при острых кишечных инфекциях. / А.Ф. Блюгер [и др.]. – Рига: Зинатне, 1973. – 172 с.
9. Потиевский Э.Г. Применение пектина в комплексной терапии острых кишечных инфекций у детей раннего возраста / Э.Г. Потиевский [и др.] // -Детские инфекции.- 2012. -№4. -С.37-42.
10. Рахмонов Э.Р., Мухидинов З.К., Киматов Р.С., Гулямова Н.М., Джонмуродов А.С., Хабибов Х.Х.. Лечение амёбиаза кишечника с применением метронидазол-пектинового комплекса. Здравоохранение Таджикистана, -2015. -№1. -С. 54-58.
11. Рахманов Э.Р., Мухидинов З.К., Киматов Р.С. и др., Новый подход к лечению острой дизентерии с применением антибиотик пектинового комплекса. Вестник Авиценны. -2013.- №4. -С.82–84.
12. Хашимов Д. М. Клинические проявления амебных поражений печени / Д.М. Хашимов // Здравоохран. Таджикистана. – 1965. – № 1. – С. 15-18.
13. Хашимов Д.М. Кишечный амебиаз в Таджикистане / Д.М Хашимов. –Душанбе. – 1970. – С. 267.
14. Хашимов Д.М. Патологоанатомическое поражение толстого кишечника при сочетанных формах амебно-бактериальной дизентерии / Д.М. Хашимов, А.С. Гиллер // Тр. Таджик. мед. ин-та. – Душанбе, 1962. – Т. 54. – С. 103-107.
15. Хотамова С.Р. Клинические особенности амебно-бактериальной дизентерии у детей / С.Р Хотамова, Л.П. Гурачевская, М.А. Касымова // Мат. 56-й годич. науч.-практ. конф. ТГМУ. – Душанбе, 2008. – С. 239.
16. Чебышев Н. В. Инфекционные и паразитарные болезни / Н.В Чебышев, С.Г. Пак. – М., 2008. – С. 234-248.
17. Шамов Ю.А. Ректороманоскопические данные при амебиазе кишечника / Ю.А. Шамов // Клин. медицина. – 1969. – № 12. – С. 103-107.

18. Sargeaunt P.G. The Reliability of *Entamoeba histolytica* Zymodemes in Clinical Diagnosis / P.G. Sargeaunt // Parasitol. Today. – 1987. – № 3. – P. 40-43.
19. Shamsuzzama S.M. Socioeconomic Status, Clinical Features, Laboratory and Parasitological Findings of Hepatic Amebiasis Patients – a Hospital based Prospective Study in Bangladesh, Southeast Asian / S.M. Shamsuzzama [et al.] // J. Trop. Med. Public Health. – 2000. – № 31. – P. 399-404.
20. Walsh J.A. Problems in Recognition and Diagnosis of Amebiasis: Estimation of the Global Magnitude of Morbidity and Mortality / J.A. Walsh // Rev. Infect. Dis. – 1986. – № 8. – P. 228-238.

## КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕЧЕНИЕ КИШЕЧНОГО АМЕБИАЗА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Киматов Р.С.

Кафедра инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе.

Республика Таджикистан традиционно относится к гиперэндемичной зоне по острым кишечным инфекциям (ОКЗ), и в том числе, по амебиазу кишечника. По данным статистики Госсанэпиднадзора республики за последние годы отмечается тенденция к увеличению количества больных амебиазом кишечника, что является, в основном, результатом недостаточного обеззараживания питьевой воды, низкими санитарно-гигиеническими условиями, высоким уровнем миграции населения из сельской местности в город. Ежегодно количество заболевших кишечным амебиазом в мире составляет около 50 млн. человек. По данным ВОЗ летальность достигает 100 тыс. случаев, т.е. 0,2% от выявленных больных, что ставит его по уровню смертности среди паразитар-

ных заболеваний на второе место после малярии.

Лекарственные препараты нового поколения принято называть терапевтическими системами, которые частично или полностью отвечают вышеуказанным требованиям, а они в свою очередь базируются на инкапсулировании фармакологически активного вещества традиционных препаратов в системы доставки лекарств (СДЛ).

**Цель работы:** Основной целью работы является изучение эффективности СДЛ на основе пектина и белков в комплексном лечении больных острым амебиазом с учетом патоморфологических изменений со стороны толстого кишечника.

**Ключевые слова:** амебиаз, кишечная инфекция, фармакологические вещества, эффективности, система доставки лекарства.

## CLINICAL CHARACTERISTICS AND COURSE OF INTESTINAL AMOEIASIS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Kimatov R. S.

Department of Infectious Diseases of the SEI “TSMU named after Abuali Ibni Sino”, Dushanbe.

The Republic of Tajikistan traditionally belongs to the hyperendemic zone for acute intestinal infections (ACI), including intestinal amoebiasis. According to the statistics of the State Sanitary and Epidemiological Supervision of the republic, in recent years there has been a tendency to increase the number of patients with intestinal amoebiasis, which is mainly the result of insufficient disinfection of drinking water,

low sanitary and hygienic conditions, and a high level of migration of the population from rural areas to the city. Every year, the number of cases of intestinal amoebiasis in the world is about 50 million people. According to WHO data, the mortality rate reaches 100 thousand cases, i.e. 0.2% of the identified patients, which puts it in the second place in terms of mortality among parasitic diseases after malaria.



New-generation drugs are commonly referred to as therapeutic systems that partially or completely meet the above requirements, and they, in turn, are based on the encapsulation of the pharmacologically active substance of traditional drugs in drug delivery systems (DDL).

**Objective:** The main objective of the study is

to study the effectiveness of pectin-and protein-based DDL in the complex treatment of patients with acute amoebiasis, taking into account pathomorphological changes in the large intestine.

**Key words:** Amoebiasis, intestinal infection, pharmacological substances, efficacy, drug delivery system.

**Киматов Р.С.-** унвончӯйи кафедраи бемориҳои сироятии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», ш. Душанбе, тел. 937 77 07 32.

**Киматов Р.С. –** соискателъ кафедры инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибени Сино», г. Душанбе, тел. 937 77 07 32.

**Kimatov R. S.-** Competitor of the Department of Infectious Diseases of the State Educational Institution “Abuali Ibeni Sino TSMU”, Dushanbe. Тел. 937 77 07 32.

## БЕХДОШТ

### МЕХАНИЗМҲОИ ҲУҚУҚИИ НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ МОДДАҲОИ МАҲСУС НАЗОРАТШАВАНДА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

Мингбоев М.Л.

Кафедраи нигоҳдории тандурустии чамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб,  
МДТ “Донишгоҳидавлатии тибии Тоҷикистонбаномаи Абуалӣ ибни Сино”

Муомилоти гайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо (моддаҳои маҳсус назоратшаванда – ММНШ) ба саломатии аҳолӣ, чамъият ва амнияти давлат таҳдиҳои ҷиддиро ба вуҷуд оварда, истеъмоли гайритибии онҳо боиси паҳншавии бемориҳои хавфнок? ба монанди гепатит, ВНМО/БПНМ мегардад [1,7]. Илова бар ин, муомилоти гайриқонуни ММНШба афзоиши ҷиноятҳои муташаккил, маблағгузории экстремизм ва тероризм мусоидат менамояд. Ин ҳатар аз солҳои аввали соҳибистиклолии давлати мавриди таваҷҷӯҳи хосаи Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифтааст. Дар ин бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон саъю қӯшишҳоро барои мубориза бо паҳншавии гайриқонуни ММНШ, пурзӯр намудани мубориза бар зидди нашъамандӣ ва таъмини гардиши қонуни ММНШ, инчунин таҳқими ҷомеаи ҷаҳонӣ дар таъмини амнияти миңтақавӣ ба ҳарҷ дода истодааст [3].

Дар ин росто, як қаторқонунҳо, стратегияҳовабарномаҳоидавлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуда, дар амал татбиқ гардида истодаанд. Ҳамзамон, аз рузҳои аввали соҳибистиклолии худ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагуна санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва конвенсияҳои сатҳи байналмилалие, ки дар ин дар самти мавҷуданд, ҳамроҳ гардидааст.

Ба гуфтаҳо боло метавон қайд намуд, ки Тоҷикистон солҳои 1995-1996 ба як қатор Конвенсияҳои Созмони Милали Муттаҳид, аз қабили Конвенсияи ягонаи СММ дар бораи воситаҳои нашъадор соли 1961, Конвенсияи СММ дар бораи моддаҳои психотропӣ соли 1971, Конвенсияи дар бораи мубориза ба муқобили муомилоти гайриқонуни воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ

соли 1988 ҳамроҳ гардид.

Ҳамин тариқ, қадами аввал барои ташкил намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ оид ба танзими муомилоти қонуни воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ дар ҷумҳурий гузошта шуд.

Пас аз кабули Конвенсияҳои СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» аз 10.12.1999 № 873 қабул гардид [6].

Мақсади Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» татбиқи сиёсати давлатӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муомилоти қонуни воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, мубориза бар зидди гардиши гайриқонуни онҳо, пешгирии нашъамандӣ, инчунин таъмини ёрии наркологӣ ба шахсони гирифтори нашъамандӣ мебошад.

Дар моддаи 2-юми қонуни мазкур мағұмҳои «воситаҳои нашъадор», «моддаҳои психотропӣ», «прекурсорҳо», «муомилоти қонунӣ», «муомилоти гайриқонунӣ», «тайёр кардан», «коркард», «истехсол», «тақсимкунӣ», «интиқол», «истеъмоли гайриқонунӣ», «соҳиб шудан», «фиристодан», «нигоҳ доштан», «фурӯш» ва дигар мағұмҳои муҳими ҳуқуқие, ки дар самти назорати муомилоти воситаҳои нашъадор истифода мешаванд, муфассал шарҳ дода шудааст.

Қонун ба намудҳои асосии фаъолият дар самти муомилоти воситаҳои нашъадор ма-наполияи давлатӣ ва дар самти муомилоти моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо назорати давлатиро муқаррар мекунад (моддаи 4-5), фаъолияти иҷозатномадиҳиро дар самти муомилоти воситаҳои нашъадор, мод-

даҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ҷорӣ менамояд (моддаи 8), шароити парвариши растаниҳои нашъадор, соҳиб шудан, истеҳсол, коркард ва тайер кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳоеро, ки бо мақсадҳои тиббӣ ва илми истифода мешаванд, танзим менамояд. (моддаҳои 9-11), ҷораҳои мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии онҳо (моддаи 13), аз ҷумла интиқоли назоратшаванда (моддаи 14), ҷораҳои пешгирии стеъмоли ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ, инчунин, муайян ва муолиҷа намудани нашъамандонро танзим менамояд (моддаҳои 15-18).

Ҳамзамон, қонуни мазкур тартиби тақсимоти воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад, аммо мувофиқи моддаи 9 қонуни мазкур тақсимоти воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ аз тарафи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Дар ин маврид зиддият байни моддаи 2 ва моддаи 9 Қонуни мазкур вучуд дорад.

Қисми хотимавии Қонун (моддаи 19) тартиби баҳисобигирӣ, нигоҳ доштан, мусодира ва нобуд кардани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, инчунин асбобу таҷхизоти дар истеҳсоли онҳо истифодашавандаро муқаррар менамояд.

Дар мачмӯъ, муқаррароти қонун ва меъёрҳои он комилан ба стандартҳои байнalmilalӣ оид ба танзими муносибатҳо дар самти муомилоти воситаҳои нашъадор мувофиқат мекунанд.

Дар нимаи аввали соли 2000 аз тарафи раиси Кумитаи фармакопеии давлатии назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мингбоев Латиф Кароматович истифодай истилоҳи «моддаҳои маҳсус назоратшаванда» ва ҳамзамон ташкил намудани воҳиди сохтории ҳамном ба он дар назди Вазорати тандурустӣ бо мақсадҳои зерин пешниҳод гардид:

1. гурӯҳбандии маводи доруворие, ки зери назорати давлатӣ ва байналхалқӣқарор доранд, ба категорияи алоҳидай маҳсулоти фармасевтӣ, ки дорои шартҳои хосаи муомилот (воридот, содирот, истеҳсол, коркард, тайёр кардан, нигаҳдорӣ, нақлиёт, тақсимот, фурӯш, истифода, нобудсозӣ) ва зери назорати маҳсус қарор дошта;

2. татбиқи истилоҳе, ки макоми хосаи ҳуқуқӣ доштани воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропи, прекурсорҳои онҳо, маводи дорувории заҳрдор ва саҳттаъсирро таъкид намояд;

3. ташаккули муносибатҳои ҳушӯронай кормандони соҳаи тиб ва фармасевтӣ ба ҷунун категорияи доруворӣ;

4. татбиқи тадбирҳое, ки ба таъмини муомилоти қонуни маддаҳои маҳсус назоратшаванда равона шудаанд.

Моҳи сентябри соли 2000 Шуъбаи моддаҳои маҳсус назоратшаванда дар назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Самтҳои афзалиятно-ки фаолияти Шуъбаи моддаҳои маҳсус назоратшаванда назорат ва ҳамоҳанг соҳтани фаъолияти муассисаҳои тиббию фармасевтӣ дар самти муомилоти қонуни воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар тиб истифодашаванда, маводи дорувории заҳрдор ва саҳттаъсир мебошад, инчунин таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки муомилоти қонуни ММНШ-ро таъмин менамояд.

Аз лаҳзаи қабули Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 1996 № 464 «Дар бораи ҷораҳои таъхирнапазири мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор» Тоҷикистон то имрӯз дар назорати воситаҳои нашъадор ҳамачониба ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида истодааст [9,2].

Тавре маълум аст, муайян намудани таълобот ба моддаҳои маҳсус назоратшаванда дар кишвар яке аз тадбирҳои самараҳаҳш дар мубориза бар зидди сустеъмоли онҳо мебошад. Ҳамзамон, таҳияи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар самти назорати муомилоти қонуни маддаҳои маҳсус назоратшаванда ба рушди соҳаи фармасевтӣ дар масъ-

алаи таъмини аҳолии кишвар бо моддаҳои маҳсус назоратшаванда мусоидат мекунад. Ҳамин тарик, квотаи давлати ивоситаҳои нашъадор бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст. Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020, № 121 тасдиқ карда шудааст.

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи танзим ва назорати муомилоти қонуни маддаҳои маҳсус назоратшаванда ба таъмини мувозинат байни ду параметри зерин нигаронида шудааст:

1. таъмини дастрасии маддаҳои маҳсус назоратшаванда бо мақсадҳои тиббӣ ва илмӣ;
2. назорати қатъии муомилоти қонуни маддаҳои маҳсус назоратшаванда [2].

Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2004, № 1310 Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ таъсис дода шудааст, ки мақомоти асосии ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликияташон дар соҳаи пешгирӣ аз сунистеъмоли воситаҳои нашъадор ба шумор меравад. Роҳбарии Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ ба зиммаи чонишини сарвазири мамлакат гузошта шудааст. Соли 2015 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2004, № 1310 оид ба васеъ намудани ҳайати Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ ва такмили фаъолияти он иловаго ворид карда шуданд, ки тибқи он ба ҳайати Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ аъзоёни нав дохил шуданд: Вазорати корҳоидохилӣ, Вазорати корҳоидохорӣ, Кумитай давлатии амнияти миллӣ ва Кумитай оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ.

Инчунин, мақомотҳои корӣ барои расонидани кӯмаки машваратӣ ва амалӣ муайян карда шуданд: Муассисаи давлатии Маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашъамандии Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати назорати маводи нашъаовар ва пешгирии нашъамандии Агентии назорати маводи нашъаовари назди Прези-

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои минтақавии онҳо дар вилоятҳо, инчунин дар шаҳри Душанбе Шӯрои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба ҳамоҳангсозии пешгирии нашъамандӣ амал мекунанд, ки мақсаду вазифаҳои Шӯрою амалӣ мегардонанд ва дар фаъолияти худ ба Шӯро ҳисобот медиҳанд.

Вазифаҳои Шӯро аз инҳо иборатанд:

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки пешгирии нашъамандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ғайрихукуматӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ;
- таҳлили фаъолияти вазорату идораҳо оид ба татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо»;
- таъмини татбиқи самараноки тадбирҳо оид ба пешгирии нашъамандӣ;
- татбиқи назорати мунтазам оид ба иҷроиши барномаҳои даҳлдори ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва дигар санадҳо дар соҳаи пешгирӣ ва мубориза бар зидди паҳншавии нашъамандӣ.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти таъминоти аҳолӣ бо маводи доруворӣ, аз ҷумла маддаҳои маҳсус назоратшавандаро дар сатҳи татбиқи амалӣсанадҳоимеъёрию ҳуқуқии зерин танзим менамоянд: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби хизматрасонии тиббию санитари ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи давлатии тандурусти» аз 02 декабря соли 2008, № 600 ва Фармони якҷояи Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муовфика бо Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пурзӯр намудани мубориза бар зидди нашъамандӣ ва таъмини муомилоти қонуни муситаҳои нашъадор» аз 25 июля соли 2001, 202/437 [10].

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон (боби 18) аз 15 марта соли 2017 № 1413 қабул шудааст, ки дар он муқаррароти асосии муомилот(таҳия, истехсол, тайёр кардан, нигоҳ доштан, воридот, содирот, тақсим кар-

дан, фурӯхтан, истифода, нобуд кардан ва г. – и маводи доруворӣ, аз ҷумла моддаҳои маҳсус назоратшаванда дарҷ гардидааст.

Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 санади стратегии банақшагирӣ мебошад, ки бо мақсади таъмини амнияти давлату ҷамъият ва солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардоштани таҷрибаи миллӣ ва байналмилалӣ таҳия шудааст. Дар стратегия фаъолияти мақомоти ҳокимиyaти давлатӣ, хифзи ҳуқуқ, вазорату идораҳои даҳлдор ва ташкилотҳои ҷамъиятиро дар самти муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, ҳаммонанди (аналоги) воситаҳои нашъадор, назорати муомилоти қонунии онҳо, пешгирии нашъамандӣ ва табобату оғиятбахшии беморони нашъаманд ҳамоҳанг соҳта шудааст [8].

Ҳадафҳои асосии Стратегия ин таъмини амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳдиҳои маводи нашъаовар ва оқибатҳои зиёновари он, инчунин тақвияти муқовимат ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар, ки яке аз сарчашмаҳои маблағузории терроризми байналмилалӣ ба ҳисоб мераవад, иборат мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муттаҳид кардани талошҳо дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва баланд бардоштани самаранонкӣ он ҳамкориҳои фарогирро бодавлатҳо ва созмонҳои манфиатдор пайваста инкишоф ва таҳkim медиҳад. Тоҷикистон бо на-

зардошти аҳамияти ҳамкорӣ дар ин мубориза ба татбиқи ташабbusxоe, ки ба густариши заминai ҳуқуқӣ ва таҳkими робитаҳои мавҷудаи байни давлатӣ нигаронида шудаанд, фаъолона мусоидат мекунад. Сиёсati давлати дар самти назорати воситаҳои нашъадор ҳангоми татбиқи қонунгзорӣ бояд мувозинати тадбирҳоero, ки ба пешгирии ва рафъи ғайриқонунии пешниҳод ва кам кардани талабот ба онҳо нигаронида шудаанд, таъмин намояд ва дар асоси нуктаҳои зерин соҳта шавад:

- тақмил додани тартиби танзими муомилоти қонунии моддаҳои маҳсус назоратшаванда;
- мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунионҳо;
- пешгирии истеъмоли ғайриқонунии онҳо;
- табобат ва оғиятбахшии иҷтимоии нашъамандон.

Вазифаҳои аввалиндарача дар солҳои наzdik ин тақмил ва таъмини ҳуқуқи ғаъволият дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, ташкили системai байниидоравии ҷамъоварӣ ва таҳлили аҳборот, васеъ ҷорӣ намудани усулҳои объективии муайян кардани моддаҳои маҳсус назоратшаванда, тақмил додани равишҳои тиббию ҳуқуқӣ барои ошкор кардани саривактии истеъмолкунандагони ғайриқонунии онҳо, инчунин муайян намудани гурӯҳҳои аҳолӣ, ки зери хатари истеъмоли ғайриқонунии воситаҳои нашъадор қарор доранд ва гузаронидани корҳои пешгирикунандаи амиқ дар байни аҳолӣ мебошад.

### Адабиёт

1. Анохина, И.П. Основные биологические механизмы алкогольной и наркотической зависимости / И.П. Анохина // Руководство по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. - М.: Медпрактика, 2017. - Т. 1. - С. 33-41
2. Вазъиятимаводимуҳаддирдарсоли 2018 // Гузориши миллийойи давазъинашъамандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дарсоли 2018. 2018 - 53с.
3. Камаев И.А. Телемедицина: клинические, организационные, правовые, технологические, экономические аспекты: учеб.-методическое пособие / И.А. Камаев [и др.]. - Н.Новгород: НГМД, 2014. - 97 с
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ” 58 (заключена в г. Вене 20.12.1988 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочноправовой системы «Консультант плюс»
5. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар боари рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ” аз 27 февраля соли 2020, № 121

6. Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо»// Ахбори Мачлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, 1999, № 12, м. 312; ZRT аз 22.07.2013 № 988.
7. Петухов, А.С. Боль проблема медицинская и социальная / А.С. Петухов // Фармац. вестн. - 2006. -№33.-С. 39.
8. Стратегияи миллии мубориза бар зидди маводи мухаддир дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030. // Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 20 марта соли 2021, № 145
9. Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои таъхирназари мубориза бо муомилоти файриқонуни маводи нашъадор» аз 12 апрели соли 1996 № 464.
10. Фармони якҷояи Вазорати тандурустии Чумхурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои дохилии Чумхурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи пурӯр намудани мубориза бар зидди нашъамандӣ ва таъмини муомилоти конуни восита.

## ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ОБОРОТА ОСОБОКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН Мингбоев М.Л.

Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибн Сино”

В статье представлены основные правовые акты, регулирующие законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (особо контролируемых веществ), применяемых в медицине на территории Республики Таджикистан. А так-

же рассмотрены механизмы государственного и административного контроля за оборотом особо контролируемых веществ.

**Ключевые слова:** наркотических средств, психотропные вещества, правовые акты, стратегия.

## LEGAL MECHANISMS TO CONTROL THE TRAFFIC OF SPECIALLY CONTROLLED SUBSTANCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

M.L.Mingboev

Department of public health and medical statistics with a course in the history of medicine (Head of the department, candidate of medical sciences, associate professor Juraeva N.S.) State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”

The article presents the main legal acts regulating the legal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors (specially controlled substances) used in medicine in the territory of the Republic of Tajikistan. The

mechanisms of state and administrative control over the circulation of specially controlled substances are also considered.

**Keywords:** drugs, psychotropic substances, legal acts, strategy.

**Мингбоев Машраб Латифович** – магистри кафедраи НТЧ ваомори тиббӣ бо курси таърихи тибии МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон б номи Абуӯалӣ ибни Сино”. E-mail: [mashrab.mingboev@gmail.com](mailto:mashrab.mingboev@gmail.com) Тел: +992 900 33 6666

**Мингбоев Машраб Латифович** – магистрант кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ГОУ “Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино” E-mail: [mashrab.mingboev@gmail.com](mailto:mashrab.mingboev@gmail.com) Тел: +992 900 33 6666

**Mashrab Latifovich Mingboev** - Master student of the department of Public Health and medical statistics with a course of history of medicine of the Avicenna Tajik State Medical University E-mail: [mashrab.mingboev@gmail.com](mailto:mashrab.mingboev@gmail.com) Тел: +992 900 33 6666

## ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

### ЗУХУРОТИ КЛИНИКИИ ВИТИОИГОИ СЕГМ ЕНТАРЙ

Мухаммад Юнус Сарварӣ

Кафедраи дерматовенерологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

Мувофиқи таснифи форуми аврупоии дерматологҳо (2013) витилиго ба шаклҳои сегментарӣ ва гайри сегментарӣ [3.4] чудо карда шудааст. Чунин ҳисоб мекунанд, ки витилигои сегментарӣ номи худро бинобар осебҳои минтақаҳои қабатҳои пӯст гирифтааст, ки ба интерватсияи як ё якчанд сегментҳои ҳароммагз мувофиқат мекунанд, бидуни майл доштан ба пешравӣ. Мувофиқи маълумотҳои адабиётҳои илмӣ витилигои сегментарӣ бештар ҳангоми ихтиолҳои системаи вегативии асаб дучор мешаванд [1,3,5].

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши зухуроти клиники витилигои сегментарӣ ва муайян кардани иртиботи мутақобилаи ихтиолҳои вегатативӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар маҷмуъ 72 бемори синну соли 15-20-сола бо ташҳиси витилиго таҳқиқ карда шуд. Таносуби мардҳо ва занҳо мутаносибан 1:2 буд. Барои баҳогузорӣ кардани вазнинии осебҳои витилиго шохиси **VIMAN** “*vitiligo man*” мувофиқи ҷадвал ҳисоб карда шуд (В.П. Адакевич, 2004) [3]. Бо мақсади муайян кардани ихтиолҳои системаи вегатативии асаб аз усули акусуламали пӯст-вегатативӣ истифода карда шуд: дермографизм ва рефлексии пиломотрӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Бемории таҳқиқшуда аз мавҷуд будани доғҳои депигментӣ бидуни эҳсосоти субъективӣ шикоят доштанд.

Ҳангоми муоина кардан дар ҳамаи беморони таҳқиқшуда доғҳои депигментӣ ба таври асиметрий ҷойгир шуда, дорои ранги ширмонанду сафед буданд ва сарҳадҳои нодуруст доштанд. Дар 12 (16,7%)-и беморон лонаҳои осебҳо дар минтақаи интерватсияи (бо асаб таъмин шудан) як сегмент ҷойгир шудаанд, ки ин ба шакли универсалии сегментарии витилиго далолат мекунад, дар 29 (40,3%)-и беморон ду сегмент осеб додааст ва шакли бисегментарӣ доштанд, дар 31

(43,0%)-и беморон лонаи осеб дар худ шакли плюрисегментарии витилиго доштанд. Ҳама шаклҳои витилигои сегментарӣ ба таври асиметрий ҷойгир шудаанд.

Дар шакли унисегментарӣ доғҳои депигментӣ дар пӯсти бадан ба таври асиметрий ҷойгир шудаанд. Витилигои бисегментарӣ дорои доғҳои депигментӣ дар ду сегмент буданд: дар мавзеи сина дар 7/12; 58,3%-и беморон ва мавзеи шикам дар 5/12; 41,7%-и беморон ба мушоҳида расид. Витилигои плюрисегментарӣ дар ҳамаи 29/72; 40,3%-и беморон аз вуҷуд доштани дипегментӣ дар як тарафи бадан (сина, пушт, шикам) ва дар ҳамаи тараф дар бозу ва кифи по иборат буд.

Ҳангоми ҳисоб кардани шохиси **VIMAN** дараҷаи вазнинии ҷараёни витилиго, бузургии максималии ин шохис дар беморони дорои шакли плюрисегментарии СВ ба мушоҳида расид ва  $915,3 \pm 32,8$  баллро ташкил дод, ки аз дараҷаи вазнинии витилиго дарак медиҳанд. Дар беморони дорои шакли унисегментарии СВ дараҷаи сабуки витилиго дода шуд, ки бо фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои пахншавии осебҳо ( $45,1 \pm 7,1$  балл) ва репигментатсияи перифолликулярӣ ( $3,0 \pm 0,4$  балл) ва шохиси **VIMAN**  $42,1 \pm 5,1$  баллро ташкил дод.

Дар беморони дорои витилигои бисегментарӣ шохиси **VIMAN**  $438,2 \pm 21,4$  баллро ташкил медиҳанд, ки аз дараҷаи миёнаи вазнинии витилиго дарак медиҳад.

Дар аксари бештари беморони дорои СВ марҳалаи пешрави витилиго дода шуд, ки дар 2/12; 16,7%-и беморони дорои витилигои унисегментарӣ ба мушоҳида расид, дар 11/29; 37,9%-и беморони дорои витилигои бисегментарӣ ва дар 24/31; 77,4%-и беморони дорои витилигои плюрисегментарӣ ба назар расид. Яъне, дар беморони дорои витилигои плюрисегментарӣ марҳалаи пешраванда, назар ба витилигои унисегментарӣ 4,6 маротибаи (24/31; 77,4%) дар муқобили 2/12; 16,7%-и ҳолатҳо) ва 2 маротиба назар ба витилигои бисегмен-

тарӣ (24/31; 77,4% дар муқобили 11/29; 37,9%-и ҳолатҳо) бештар ба мушохида расид.

Таҳқиқоти аксуламали пӯст-вегатативӣ дар беморони дорон витилигои сегментарӣ хусусиятҳои дермографизм ва рефлексии пиломоториро муайян кард. Аз 72 беморони дорон витилигои сегментарӣ дар 64 (88,9%) бемор дермографизми сафед муайян карда шуд, ки ин аз ангезиши баландивазоконстрикторҳои пӯст дарак дода, ба симпатико-тонияи рагҳои пӯст далолат меқунад. Дар 8 (11,1%)- бемор дерматографизми гулобӣ дидо шуд. Дар ин маврид днмографизми сафед чандин маротиба дар шаклҳои плюрисегментарӣ бештар муайян карда шуд, назар ба шаклҳои бисегментарӣ ва уни-сегментарӣ, яъне 52/81,2% дар муқобили 8/64; 12,5 ва 4/64; 6,3%-и ҳолатҳо.

Хулоса, шакли сегментарии витилиго бештар дар шакли витилигои плюрисегментарӣ дидо мешавад. Дар беморони дорон витилигои сегментарӣ дар 64 (88,9%) ҳолат баланд шудани тонуси қисми симпатикии системаи вегатативии асаб ба назар мерасад, қувватгирӣ возеҳтари он дар шакли плюрисегментарӣ дидо мешавад. Яъне бо зиёд шудани миқдори сегментҳо қувватгирӣ тонуси қисми симпатикии системаи вегатативии асаб ба назар мерасад. Ҳангоми муроқибати беморони дорон витилигои сегментарӣ ба ҳисоб гирифтан зарур аст, ки дар ин беморон намуди симпатикии системаи вегатативии асаб (СВА), маҳсусан дар шакли плюрисегментарӣ бартарӣ дорад.

### Адабиёт

1. Taieb A. Epidemiology, definitions and classification. Vitiligo /A. Taieb, M. Picardo // N. Engl. J. Med. - 2010.-P.13—24.
2. Шарафутдинова Л.А. К вопросу о классификации витилиго. / Л.А. Шарафутдинова // Российский журнал кожных и венерических болезней. - № 2014. - №2. – С. 37-40.
3. Абдиева Д.Х. К вопросу о витилиго / Д.Х.Абдиева, А.А.Хусейнов // Дерматовенерология и эстетическая медицина. – 2017. – №2 – С. 5-6.
4. Рахимов У.С. Типы вегетативной нервной системы у больных витилиго /У.С. Рахимов, К.М. Мухамадиева, С.С. Исматуллоева//Вестник последипломного образования РФ, Москва. - 2018.-3.- С.71-72
5. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии/ В.П.Адаскевич. – Л.: Москва. - 2014 –165с.

## КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕГМЕНТАРНОГО ВИТИЛИГО

Мухаммад Юнус Сарвари

Кафедра дерматовенерологии и инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Таджикистан

**Актуальность.** Известно, что витилиго проявляется различными формами, а для их дифференциации используются различные классификации. По классификации Европейского дерматологического форума (2013) витилиго делится на сегментарную и несегментарную формы.

**Цель исследования** Изучение клинических проявлений сегментарного витилиго и выявление их взаимосвязи с вегетативными нарушениями.

**Материал и методы исследования.** Обследовано 72 пациента в возрасте 15-20 лет с

диагнозом витилиго. Соотношение мужчин и женщин составило 1:2. Оценка тяжести поражения витилиго проводилась на основании индекса VIMAN. Кожно-вегетативные реакции оценивали с помощью дермографизма пиломоторного рефлекса.

**Результаты исследования и их обсуждение.** У 12 (16,7%) пациентов была выявлена унисегментарная форма витилиго, у 29 (40,3%) - бисегментарная форма, у 31 (43,0%) - плюрисегментарная форма витилиго. У пациентов с плюрисегментарным витилиго

прогрессирующая стадия наблюдалась в 4,6 раза чаще, чем при унисегментарном витилиго (24/31; 77,4% против 2/12; 16,7% случаев) и в 2 раза чаще, чем при бисегментарном витилиго (24/31; 77,4% против 11/29; 37,9% случаев). Из 72 больных с сегментарным витилиго у 64 (88,9%) пациентов был выявлен белый дермографизм, что свидетельствует о повышенной возбудимости вазоконстрикторов кожи и указывает на симпатикотонию сосудов кожи.

**Выводы.** У пациентов с сегментарным витилиго в 64 (88,9%) случаях наблюдается повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, причем наиболее выраженное его усиление наблюдается при плюрисегментарной форме.

**Ключевые слова:** витилиго, дермографизм, унисегментарный, плюрисегментарный, вазоконстриктор, пациент.

## CLINICAL MANIFESTATIONS OF SEGMENTAL VITILIGO

Muhammad Yunus Sarvari

Department of Dermatovenerology and Infectious Diseases, SEI "TSMU named after Abuali Ibni Sino", Dushanbe.

**Relevance.** Anditis known that vitiligo manifests itself in various forms and various classifications are used to differentiate them. According to the classification of the European Dermatological Forum (2013), vitiligo is divided into segmental and non-segmental forms.

The aim of the study was to study the clinical manifestations of segmental vitiligo and identify their relationship with autonomic disorders.

**Material and methods of research.** 72 patients aged 15-20 years with a diagnosis of vitiligo were examined. The ratio of men to women was 1:2. The vitiligo severity assessment was based on the VIMAN index. KImmune-vegetative reactions were evaluated using dermatography and pilomotor reflex.

**Research results and their discussion.** У12 (16.7%) patients had a unisegmental form of vitiligo, 29 (40.3%) had a bisegmental form and 31 (43.0%) had a plurisegmental form of vitiligo.

In patients with plurisegmental vitiligo the progressive stage was observed 4.6 times more often than with unisegmental vitiligo (24/31; 77.4% vs. 2/12; 16.7% of cases) and 2 times more often than with bisegmental vitiligo (24/31; 77.4% vs. 11/29; 37.9% of cases). Of 72 patients with segmental vitiligo, 64 (88.9%) patients had white dermatographism, which indicates increased excitability of skin vasoconstrictors and indicates sympathetic tonus of skin vessels.

**Conclusions.** In patients with segmental vitiligo in 64 (88.9%) cases, an increase in the tone of the sympathetic part of the autonomic nervous system is observed and its most pronounced increase is observed in the plurisegmental form.

**Key words:** vitiligo, dermatographism, unisegmental, plurisegmental, vasoconstrictor, patient.

**Муҳаммад Юнус Сарварӣ** – магистри кафедраи дерматовенерология ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино Email: [younassarway@gmail.com](mailto:younassarway@gmail.com) +992-93-371-87-18

**Муҳаммад Юнус Сарварӣ** – магистр кафедры дерматовенерологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Email: [younassarway@gmail.com](mailto:younassarway@gmail.com) +992-93-371-87-18

**Muhammad Yunus Sarvari** - Master of the Department of Dermatovenereology, ATSMU named after Abuali Ibni Sino Email: [younassarway@gmail.com](mailto:younassarway@gmail.com) +992-93-371-87-18

## ОНКОЛОГИЯ

### ВАЗЪИ ВОҚЕИИ ХАДАМОТИ САРАТОНШИНОСЙ ВА МАСЬАЛАХОИ ҲАЛТАЛАБИ ОН ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

**Сангинов Ҷ. Р.<sup>1</sup>, Ҳусейнзода З.Х.<sup>2</sup>**

1. Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино;
2. МД “Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ” ВТ ҲИА ҶТ.

**Муҳиммият.** Дар даҳсолаҳои охир дар радифи муаммоҳоиглобалии ҷаҳони имрӯза мушкилоти марбут ба болоравии устувори бемориҳои саратон, фавт аз онҳо ва зарари иҷтимоиву иқтисодии он ҳамчун таҳдид ба рушди устувори давлатҳо эътироф шудааст. Ин раванд бештар таъсири ҳудро ба давлатҳои дорои даромади кам ва миёна(LIMIC) мегузорад. Яке аз роҳҳои пурзур кардани имконияти мубориза бад зидди бемориҳои саратон ин эълон карданни афзалияти миллӣ дар сатҳи давлатҳо мебошад, ки имruz намунаи ин иқдом дар Федератсияи Русия, Қазоқистон ва Узбекистон ба назар мерасад[1,2].

Барои ҳалли масъалаҳои марбут ба мубориза бад зидди бемории саратон дар Ҷумҳурийи Тоҷикистон системаҳои ҳамон шудаи Ҳадамоти саратоншиносӣ мавҷуд мебошад, ки он муассисаҳои саратоншиносӣ, кадрҳо, технология ва дигар захираҳоро дар бар мегирад.- Айни ҳол барои ҳал намудани мушкилотҳои соҳаи саратоншиносӣ Барномаи мушаххаси нав, барои солҳои 2023-2030 бо якҷоягии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Ташкилоти умумҷаҳонии тандурустӣ мутахассисони соҳаи саратоншиносӣ таҳия гардида, корбарӣ идома дорад [3,4].

Тағйироти пешбинишудаи демографӣ дар даҳсолаҳои оянда, аз ҷумла пиршавии аҳолӣ, ки омили хатарноки саратон мебошад, ба назар гирифта мешавад. Инчунин омилҳои ҳавғонк барои гирифткоршавии саратон ин тамокукашӣ, парҳези номутавозун, фаъолияти нокифояи ҷисмонӣ, таъсири баланди нурҳои ултрабунафши офтоб, истифодаи маводҳои ҳурока бо моддаҳои кимиёвии заарнок омехташуда (нитрат, нитритҳо ва г.) ва сӯиистифода аз машруботи спиртӣ мебошанд. Дигар омилҳои ҳавф, аз қабили сирояти вирусҳои онкогенӣ

(ВПО, гепатит В, С, вируси Эпштейн-Барр), хеликобактер, радиатсия ва ифлосшавии муҳити атроф низ муҳиманд [5,6].

Тибқи ҳулосаи мутахассисон, то 80% сабабҳо ва омилҳои ҳавфи саратонро бартараф кардан мумкин аст, ба шарте ки ҷо раҳои пешгирикунанда ҳамаҷониба ва пайваста андешида шаванд. Эмгузаронӣ танҳо алайҳӣ вируси HPV ва гепатит В метавонад ҳар сол то 1 миллион ҳолати саратонро дар ҷаҳон пешгирий қунад (ТҮТ 2016). Амалӣ гардонидани барномаҳои скринингӣ барои дарёфти бемории саратон дар марҳилаҳои аввал, низ самараи хуб медиҳад [7,8].

Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ ҳамчун муассисаи пешбар ва ваколатдори соҳа дар ҳамbastagӣ бо муассисаҳои дигари Ҳадамоти саратоншиносӣ ҷиҳати таҳлили вазъи воқеии беморшавӣ, аз он ҷумла баҳисобигирии бори аввал бақайдгирифташудагон, ошкоркуни бармаҳали бемориҳо, фавти беморон, зиндамонии 3 ва 5 сола, сатҳи бемориҳои гузашташуда (паҳнгашта), дастрасии мизочон ба воситаҳои ташхис ва табобат дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий кори доимиро ба роҳ мондааст [9].

Тамоюлҳои умумии соҳа.

1. Даҳсолаҳои охир мунтазам болоравии беморшавии аҳолӣ ба бемориҳои саратон ба қайд гирифта мешавад.
2. Мутаасифона, теъдоди беморон дар марҳилаҳои ниҳоии (III ва IV) ташхисоти зиёд бақайдгирифташуда кам намешавад.
3. Ҳарчанд тамоюли мусбии пастшавии фавти беморони саратон ба назар мерасад, valee ин нишондиҳанда ҳоло баланд бокӣ мемонад.
4. Ошкоркуни бармаҳали бемориҳо, ки пеш аз ҳама ба корбарии самараноки шабакаҳои умумитиббӣ (КАТС, мутахасси-

сон-терапевтҳо, педиатрҳо, ҷарроҳон ва ғ. вобастагии зич дорад, дар сатҳи нокифоя қорор дорад.

5. Мушкилоти дастрасӣ ба воситаҳои ташхиси беморон дар баъзе минтақаҳои кишвар (як қисми ноҳияҳои вилояти Ҳатлон, ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва ВМҚБ) ба саривақт ошкор кардани беморон монеъ мешавад.

6. Арзиши баланд ва маҳдудияти дастрасӣ ба маводҳои кимиёдармонӣ яке аз дигар сабабҳои самаранокии баланд надоштани натиҷаҳои табобатибеморони гирифтори саратон ба ҳисоб меравад.

7. Мавҷуд набудани озмоишгоҳи молекулярӣ-генетикӣ дар назди Марказ ва пурра ба роҳ намондани ташхиси имуногистохимиявии омосҳо мушкилоти ташхиси дақиқ ва саривақтии гуруҳи зиёди беморонро эҷод мекунад. Ин ҳолат инчунин ба сатҳу сифати тадқиқотҳои илмии Марказ ва кафедраҳои марбута таъсири хурдо мерасонад.

Таҳлили муҳтасари нишондиҳандаҳои асосӣ:

#### 1. Шабакаҳои ташхисию табобатии соҳа

Кумаки маҳсусгардонидашудаи дармонгоҳию бистарикуниро ба аҳолии мамлакат Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ мерасонад. Марказ дорои 235 кати табобатӣ бо дармонгоҳу сохторҳои ёридиҳондаи ташхисӣ, 4 марказҳои вилоятии саратоншиносӣ бо 175 кат ва 76ҳуҷраҳои саратоншиносӣ таъмин мекунанд. Яъне дастрасии аҳолӣ ба шабакаҳои маҳсусгардонидашуда дар тамоми минтақаҳои кишвар таъмин буда, мушкилот дар мавҷудияти технологияҳои муосири ташхисӣ дар баъзе нахияҳо чой дорад [10].

2. Таъмин, омодагӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо

Ба ҳолати аввали соли 2022 таъмин бо мутахассисони соҳа чунинанд:

Дар соҳаи саратоншиносии ҷумҳурӣ ҳамагӣ 125 саратоншинос фаъолият менамояд.

Дар МД “МЧИС” ВТҲИА ҷТ - 118 табиб, аз онҳо 80 нафар саратоншинос (саратоншинос-ҷарроҳ 68; саратоншиноси дар-

монгоҳ – 12, табиби кимиёдармонӣ – 9; радиолог – 6; эндоскопист – 1; рентгенолог – 6; ташхисгари ултрасадо – 4; патоморфолог – 4; иммунолог – 2; табиб эҳёгар – 6.

Маркази саратоншиносии вилояти Суғд 30 табиб: саратоншинос – 19; эҳёгар – 2; рентгенолог – 1, табиби ултрасадо – 1; гистолог – 1; ситолог – 14; радиолог – 4; духтури лаборант – 1; физики тиббӣ – 2.

Маркази саратоншиносии вилояти Ҳатлон: минтақаи Боҳтар ҳамагӣ 12 табиб: саратоншинос – 8; табиби ултрасадо – 1, гистолог – 1; табиб эҳёгар – 1; рентгенолог – 1. Минтақаи Кулоб ҳамагӣ: 9 табиб: саратоншинос – 5; табиби ултрасадо – 1, ситолог – 1; гистолог – 1; табиб эҳёгар – 1.

Маркази саратоншиносии ВМҚБ, ш. Хоруғ – 3 саратоншинос, табиб эҳёгар – 1.

Сатҳи дараҷанокии онҳо ҷавобгуи талабот буда, 73% ташкил мекунад. Дорои унвони номзади илми тиб 18 нафар ва 10 докторони илми тиб мебошанд. Ҳамаи табибон давра ба давра ба такмили ихтисос фаро гирифта мешаванд. Инчунин дар Марказ тавассути интернатура, ординатура клиникӣ, аспирантура, дакторантурати PhD ва дакторантурати кардҳои илмию амалий омода карда мешаванд. Таи 5 соли охир 7 нафар рисолай номзадӣ ва 1 нафар докторӣ ҳимоя намуданд. Бояд зикр намуд, ки омодагии кадрҳо дар якҷоягӣ бо ҳайати кормандони кафедраҳои ДДТТ ма ДТБДСТ ба роҳ монда шудааст.

Таъмини мутахассисон дар Марказҳои саратоншиносии вилоятҳо қаноатбахш буда, зери назорат мебошад.

Таъмини ҳуҷраҳои саратоншиносии шаҳру ноҳияҳо бо табибони саратоншинос 65% ро ташкил дода, қисми зиёди бастҳоро табибони файритахассусӣ ҷарроҳон ишғол намудаанд. Дар 7 марказҳои саломатии ноҳияҳои ВМҚБ тамоман бастҳои табиби саратоншинос мавҷуд набуда, ҳамчун мушкилот имruz ҳам бокӣ мондааст. Дар вилояти Ҳатлон низ аз 25 маркази саломатӣ дар 7 ҳуҷрааш саратоншинос, дар 12 нафар ҷарроҳ ва дар 6 ноҳия тамоман табиби соҳаи саратоншиносӣ мавҷуд нестанд.

3. Нишондиҳандаҳои асосии Ҳадамоти

саратоншиносӣ:

### 3.1. Беморшавӣ

Таҳлили қиёсии bemorshawӣ ба омосҳои бадсифат дар солҳои 1991 ва 2021 афзоиши bemailoni ин нишондиҳандаро сабит месозад. Агар нишондиҳандаро bemorshawии аҳолии ҶТ соли 1991 69,5 ба 100 000 аҳолӣ бошад, соли 2021 ба 193,1 расид, ки зиёдшавии он дар муддати 30 сол тақрибан се моротиба афзуда бо ҳисоби миёнаи солонаҳамасола 3 % афзоиш меёбад. Таҳлили муқисавии омори солҳои 2020 ва 2021 дар вилоятҳо нишон доданд, ки нисбатан афзоиши бештари bemorshawӣ дар вилоятҳо ба назар мерасад, дар вилояти Суғд аз 278,8 дар соли 2020 ба 282,3 дар соли 2021, вилояти Хатлон аз 128,9 ба 130,6 ва ВМҚБ аз 122,2 ба 127,1 ба 100 ҳаз. аҳолӣ ба қайд гирифта шудааст. Омилҳои асосии мусоидаткунанда дар минтақаҳои кишвар омузиши иловагиро талаб менамояд. Bemoroni бори аввал бақайдгирифташуда аз 1408 дар соли 1991 ба 3126 дар соли 2021 расида, афзоиши он 45,1% ташкил медиҳад [11].

3.2. Теъдоди умумии (контингент) bemoroni саратон, ки дар қайди муассисаҳои саратоншиносӣ мебошанд

Соли 2021 дар қайди муассисаҳои саратоншиносии ҷумҳурӣ 18344 (17699 дар соли 2020) bemoron буда, зери назорати диспансерӣ қарор доранд.

Аз онҳо тақрибан 70% аҳолии деҳотбуда, 30% шаҳрнишин мебошанд. Аз миқдори бори аввал муайян намудаи bemoroni саратон (2021 сол 3126 нафар) кудакони то 18 сола 123 нафарро (3,9%) ташкил медиҳанд. Шахсони синну соли қобили меҳнат 72 % ташкил медиҳанд. Аз он ҷумла 2700 нафар (14,7%) bemoron 5 сол ва зиёда аз он зери муоинаи духтурон онкологҳо қарор доранд. Контингенти умумии bemoroni омосҳои бадсифат аз миқдори умумии bemoron (18344) дар вилояти Суғд дар соли 2021: 7905 нафар (43%), вилояти Хатлон 4572 (25%) ва ВМҚБ 1144 (6,2%) нафар дар қайд мебошанд. Қисми зиёди контингенти bemorон аз ҳисоби bemoroni гирифтори саратони ғадуди ширӣ 18 %, саратони гарданаки бачадон 10,9%, саратони пуст 8,5%, лимфомаҳо 6,8

%, мебъда 5,6 %, муайян шудаанд.

3.3. Байқайдгирии bemoroni бори аввал муайяншуда бо марҳилаҳои bemorӣ

Соли 2021 дар ҷумҳурӣ бори аввал 3126 (2020 сол 2975 нафар) bemoroni гирифтари омосҳои бадсифат ба қайд гирифта шудаанд. Тақсимбандии онҳо бо назардошти марҳилаи bemorӣ, ки нишондиҳандаро асосӣ барои пешгуии (прогнози) bemorӣ мебошад, чунин ҳолатро нишош дод:

Марҳилаи I ва II дар соли 2009 - 64,2% ва 2021 сол 69,6%; марҳилаи III 16,8% дар 2009 сол ва 2021 сол 14,8%; марҳилаи IV 2009 сол 19,0% ва 2021 сол 15,6%. Боиси ташвиши мутахассисон ин муайян намудани bemori дар марҳилаҳои III-IV bemoroni гирифтори саратони ғадуди ширӣ 4,5 %, мебъда 4,1%, гарданаки бачадон 1,8% ва саратони шуш 1,6 % гардидааст.

Дар маҷмуъ нишондиҳандаро марҳилаҳои гузаштаи bemorixoi омосҳои бадсифат дар соли 2021- 30,2 % (1991 сол - 47,0 %; соли 2009 - 35,7%) ташкил додааст.

### 3.4. Тасдиқи морфологии bemorixo

Тибқи талаботи мавҷуда қабули қарор оиди муайян кардани усули табобат дар аксарияти кулли ҳолатҳо бо тасдиқи морфологии bemor (верификатсия) бояд асос ёбад [12]. Ҳиссаи ҳолатҳои тасдиқи марфологӣ bemoroni омосҳои бадсифат дар Маркази саратоншиносии ҷумҳурияйӣ дар соли 2021 - 99,2 %, ки он соли 2009 - 76,8 %) ташкил медод, ки ин нишондиҳандаро қаноатбахш бо назардошти шабакаҳои морфологӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар ҳисоб мешавад. Тасдиқи ниҳоии морфологии bemorон аз минтақаҳо ва муассисаҳои умумии тиббӣ асосан дар озмоишгоҳи патоморфологии МД “МЧИС” дар шаҳри Душанбе ва дар Маркази саратоншиносии ш. Ҳуҷанд сурат мегирад. Яке аз мушкилоти ташхиси морфологии bemoroni саратон вобаста ба набудани кадрҳои патоморфолог дар минтақаҳо, нокифоягии таҷҳизоти марбута ва беаҳмиятии роҳбарони сатҳи гуногун ба ин хадамот вобастагӣ дорад [13].

### 3.5. Фавти bemorон

Нишондиҳандаро фавти bemoroni омосҳои бадсифат таи солҳои охир рӯ ба кам-

шавиро дорад. Ин нишондиҳанда соли 2009-33,7ба 100 ҳазор аҳолиро ташкил медод ва дар соли 2021 то 22,9 поён рафт.

Сатҳи фавти беморон дар минтақаҳои кишвар нишон медиҳад, ки нисбатан дар вилояти Ҳатлон (2020 сол 873, 2021 сол 1767 нафар) ва вилояти Суғд (2020 сол 772 ва 2021 сол 789 нафар) зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. Аз лиҳози ҷойгиршавии беморӣ фавти бештар ба саратони ғадуди ширӣ 1,7%, гарданаки бачадон 1,2%), меъда 1,6% ва шуш 0,7 рост меояд.

Яке аз масъалаҳои калидии соҳаи саратоншиносӣ ин ошкоркунии бармаҳали беморӣ мебошад. Тибқи тартиби муқарраршуда, масъулияти ташхиси бармаҳали бемориҳои саратон ба уҳдаи табибони оилавӣ, терапевтҳо, педиатрҳо, акушер-гинекологҳо, соҳторҳои муоинаи тиббӣ ва мутахассисони сатҳи дигар (чарроҳон, дерматологҳо, офтальмологҳо, отоларингологҳо ва ф.) voguzor карда шудааст [14]. Вале боло нарафтани нишондиҳандай марҳилаҳои I-II бемориҳо ба набудани зиракии саратонии табибони шабакаҳои умумитиббӣ, маҳдудияти дастрасӣ ба воситаҳои ташхис дар минтақаҳо, сатҳи нокифояи маърифати санитарии аҳолӣ ва корбарии утоқҳои саратоншиносии шаҳру ноҳияҳо вобастагӣ дорад. Дар ҷумҳурӣ дар марказҳои саломатии шаҳру деҳотҳо 252 ҳучраҳои муоинавӣ амал мекунанд, ки маҳз вазифаи муайянкунни бемориҳои пеш аз саратонӣ ва омосӣ ба уҳдаи онҳост. Соли 2018 ҳамагӣ 18,5% аҳолии ба муассисаҳои тандурустӣ муроҷиат намуда аз муоинаи ин соҳторҳо гузаштаанд. Сатҳи ошкоршавииомосҳои бадсифат дар байнӣ онҳо ҳамагӣ 0,2% ташкил мекунад. Боиси ташвиши ҷиддӣ ин бомарҳилаҳои ниҳоӣ ба қайд гирифтани қисми зиёди беморони саратони ғадуди ширӣ мебошад ки ин ҳолат пеш аз ҳама ба нокифоя будани мамографҳои оддӣ ва рақамӣ дар кишвар, надоштани маълумоти худи аҳолӣ ва кормандони низоми КАТС, инчунин суст ба роҳ мондани корҳои тарғиботӣ-санитарӣ восbastagӣ дорад.

Табобати беморони саратон муҳимтарин ҷузъи кумаки маҳсусгардонидашуда ба

ҳисоб меравад [15]. Тибқи тартиб ва таҷрибаи андухтшуда ва имкониятҳои кадриву технологӣ намудҳои муосири табобати самаранок дар МЧИС ба роҳ монда шудаанд. Дар вилояти Суғд бо назардошти талаботи воқеӣ ва масофаи дур аз маркази кишвар маркази саратоншиносии вилоятӣбо иқтидори 110 кат ва дорои таҷхизоти табобати нурӣ фаъолият намуда, амалиётҳои ҷарроҳии таъцилӣ, саратони узвҳои репродуктивӣ, ғадуди ширӣ, пуст, рудаҳо, бофтаҳои мулоим дар радифи табобати фарогири химиотерапевтӣ ба роҳ монда шудаанд. Инчунин амалиётҳои мураккаб бо даввати мутахассисони МД “МЧИС” низ гузаронида мешаванд. Марказҳои саратоншиносии Ҷоҳар, Қўлоб ва Ҳоруғ бо иқтидори 20-25 кат ташкил шуда, асосан ба муайян намудани ташхиси бемориҳо ва табобати кимиёдармонӣ машгуланд.

Бо сабаби он, ки чораҳои профилактикаи мавҷуда натиҷаҳои муассир ҷиҳати пешгирии назарраси бемориҳои саратонро намедиҳанд, самти калидии мубориза – ин табобати самараноки саратон эътироф шудааст [16, 17]. Бо дарки ин раванд дар МД “МЧИС”, ки дорои иқтидори баланди кадриву технологӣ мебошад давра ба давра навовариҳои ҷиддӣ вобаста ба амалиётҳои муосири ҷарроҳӣ, табобати нурӣ ва кимиёдармонӣ амалӣкарда мешаванд. Танҳо дар солҳои охир дар Марказ тамоми амалиётҳои ҷарроҳии мураккаб ҷиҳати табобати саратони сурхруда, меъда, ҷигар, рудаи рост ва ғафс, шуш, миёнадевор, узвҳои репродуктивии занона, устухонҳо (азҷумла онкопротезикунонӣ), гурда ва масона, ғадуди ширӣ дар қалонсолон ва инчунин ҷарроҳии кудакони гирифтари саратон, аз навзодон саркарда ба роҳ монда шудаанд. Дар ин замини корҳои назарраси илмӣ-тадқиқотӣ бо ҳимояи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ анҷом дода шудаанд.

Самти муҳими корбарӣ ин ҳамкориҳои илмиву амалии байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд шарики боэъти-модиҳамкории мо ташкилоти Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ (МАГАТЭ)

мебошад. Таҷҳизонидани шуъбаи табобати нурии маркази саратоншиносии вилояти Суғд (2019), оғози лоиҳаи таҷҳизонидани шуъбаи ташхисии Маркази саратоншиносии ш. Кулоб (2022-2025), ва муҷаҳҳаз кардани МД “МЧИС” шаҳодати ин ҳамкориҳои босамар мебошад.

Қобили қайд аст, ки Хадамоти саратоншиносӣ аз рузҳои аввали Истиқолият то имruz робитаҳои илмиву амалии худро бо Ассоциатсияи директорони марказҳои саратоншиносии давлатҳои ИДМ (АДИОР), Марказҳои саратоншиносии Русия, Белоруссия, Гурҷистон, Арманистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, инчунин давлатҳои хориҷи дур (Олмон, Амрико, Австрия, Венгрия, Испания ва ф.) муассир ба роҳ монда, дар самтҳои корҳои илмӣ, мубодилаи таҷриба, омодагӣ ва бозомузии кардҳои корҳои назаррасро ба сомон расонида истодааст.

Махсусан ҳамкории мо бо Маркази илмиву тибии тадқиқотии ба номи П.А. Герцени ш.Москав (директори он сармухтаҳасиси саратоншиносии Русия – академик А.Д. Каприн), қобили зикр буда, танҳо дар ин марказ се соли охир 7 мутахассиси пешбари Марказ ба таври ройгон курсҳои бозомузиро гузаштаанд [18].

Ба таври хулоса бояд қайд кард, ки ҷиҳати тақвияти пешгирий ва ташхису табобати бемориҳои саратон дар кишвар бо ҷаҳду та-лошҳои Ҳукумати ҶТ, зери роҳбарии бевоситаи ВТҲИА ҶТ бо кушишҳои ҳамарузai кормандони Хадамоти саратоншиносии мамлакат корҳои муайян ба сомон расонида шудаанд.

Вале бояд иқрор шуд, ки сатҳу сифати корҳои анҷомдодашуда беҳбудиро талаб карда, дар солҳои минбаъда бояд ба талаботи замони муосир, бо назардошти тамоҷули устувори баландравии бемориҳои саратон бештар ҷавобгубошад. Ҕиҳати расидан ба ин мақсад ҳалли масъалаҳои зерин зарур мебошад:

1. Масъалаи ояндасоз ва ҳалкунандай соҳа ин бунёди бинои нави Марказ, ки ба Барномаи давлатии сармоягузории ҶТ ва Барномаи рушди ш. Душанбе барои солҳои

2020-2025 ворид карда шудааст, мебошад.

2. Яке аз роҳҳои асосии зиёд кардани зиндамонии беморони саратон ва таъмини муолиҷаи пурраи онҳо ин ошкоркуниии бармаҳали беморӣ аст. Аз ин рӯ сафарбаркардани иқтидори пурраи шабакаҳои аввалии умумитиббӣ барои дарёftи бармаҳали беморӣва пурзур кардани тартиботи санитарии аҳолӣ, пеш аз ҳама ба воситаи марказҳои тарзи ҳаёти солим ба мақсад мувоғиқ мебошад.

3. Ҕиҳати назорати муоинаи диспансерии контингенти беморони саратон дар ҷои истиқомат бояд ҳама ҳуҷраҳои саратоншиносии шаҳру ноҳияҳо бо табиб – саратоншинос таъмин карда шаванд.

4. Барои дастрасии бехтар ба воситаҳои ташхисӣ, пеш аз ҳама дар ноҳияҳои вилояти Ҳатлон, ноҳияҳои дурдасти вилояти Суғду Бадаҳшон ва тобеи чумхур иқдомҳои имрузаи ВТҲИА ҶТ давом ёфта, бо технологияҳои ташхисии муосир ҷиҳозонида шаванд.

5. Давра ба давра, дар доираи имкониятҳои буҷети давлатӣ, талаботи беморони саратонбо дорувориҳои кимиёдармонӣ таъмин карда шавад. Имрӯз дар МД “МЧИС” таъминокии беморон ба маводҳои доруворӣ дар доираи 4-5% иҷро мегардад.

6. Маркази чумхуриявии илмии саратоншиносӣ ниёз ба технологияҳои муосир дорад, ба монанди: дастгоҳҳои эндовидеочарроҳӣ бо “Лигашур”, томографияи позитсионӣ-эмиссионӣ (ПЭТ), МРТ, дастгоҳҳои табобати нурӣ “Линейный ускоритель” ва “Гамма нож”.

7. Ташхис ва табобати муосири беморони саратон дар Марказҳои пешрафта тавасути тибби фардӣ (персонализированная медицина) озмоишгоҳи иммуногистохимијавӣ, иммунофенотипӣ ва молекулярӣ генетикиӣ талаби замон аст, ки барои расидан ба ин ҳадаф кори зиёдеро, пеш аз ҳама ҷиҳати омодасозии мутахассисон анҷом додан лозим аст.

8. Тадқиқотҳо сабит кардаанд, ки вируси папилломаи одам (ВПЧ) сабаби инкишофи саратони гарданаки бачадон ва сару гардан мебошад. Ворид кардани ваксинатсияи

зидди вируси паилломаи одам ба тақвими миллии эмгузаронӣ, тибқи тавсияи ТУТ кори ҳадафманд мебошад.

9. Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои скриниги саратони ғадуди ширӣ ва гарданаки бачадон барои бармаҳал дарёфт кардани ин бемориҳо ва табобати самараноки онҳо, дар сатҳи расмӣ низ тақозои замон аст.

10. Тақвияти корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар соҳаи саратоншиносӣ ҳатман унсури фундаменталиӣ (бунёдӣ) бояд дошта бошад ва барои пешбурди он ҳамкорӣ ва

истифодаи имкониятҳои мавҷудаинизоми тандурустӣ, Академия миллии илмҳо дар пайвастагӣ бо шарикони берунаро талаб менамояд.

Ва ниҳоят, дар вазифаҳои ҳалталаб моогоҳона масъалаҳои таъмин бо маводҳои таргетии зиддиомосӣ, иммунотерапевтӣ, дастгоҳҳои хеле гаронарзиши табобати нурӣ (стереотаксикӣ, протонӣ ва ғ.), генотерапия ва технологияҳои биоинформатсиониро пешбинӣ накардем, зоро барои ҳалли онҳо фурсати муносиб лозим аст [18,19].

### Адабиёт

1. Вадин А.Ю., Хасанов Р.Ш. Стратегияи тактика модернизации онкологической службы Республики Татарстан. *Поволжский онкологический вестник*. 2020;4:4–9.
2. Всемирная организация здравоохранения. Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире 2010 г. Женева. Доступнов: [https://www.who.int/nmh/publications/ncd\\_report\\_summary\\_ru.pdf?ua=1](https://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_ru.pdf?ua=1)
3. Гнатюк А.П., Самсонов Ю.В. Современное состояние оказания онкологической службы в городе Москва. *НПЖ Исследования и практика в медицине*. 2015; 2(3):118–123.
4. Данилова Е.С., Потёмкина Р.А., Попович М.А.Процесс реализации региональных программ профилактики неинфекционных заболеваний; двулетние итоги. *Профилактическая медицина*. 2015;18(4):17–22.
5. Демин Е.В., Чулкова В.А.Современный взгляд на проблему раннего выявления рака. *Вопросы онкологии*. 2013;59(5):651–55.
6. Джемал А., Винеис П., Брей Ф., Торре Л., Формон Д. Атлас современной онкологии. *Американское онкологическое общество*. 2014, 275 стр.
7. Заридзе Д.Г. Профилактика рака: руководство для врачей. Москва: ИМА пресс, 2009, 224 ст.
8. Каприн А.Д., Старинский В.В., Александрова Л.М., Чисов В.И.Развитие онкологической помощи в Российской Федерации в свете выполнения государственных программ. *Российский медицинский журнал*. 2015;21(2): 4–9.
9. Масленникова Г.Я. Неинфекционные заболевания как глобальная проблемма здравоохранения, роль ВОЗ в ее решении. *Профилактическая медицина*. 2015;18(1): 9–13.
10. Мерабишвили В.М. Выживаемость онкологических больных. Санкт-Петербург: ООО «Фирма КОСТА», 2006, 440 стр.
11. Национальная программа по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний в Республике Таджикистан за период 2010–2015, Душанбе, 2009, 164 стр.
12. Онкология, национальное руководство. Москва, ГЕОТАР-Медиа, 2015, 75 стр.
13. Петрова Г.В., Грецова О.П., Каприн А.Д., Старинский В.В. Характеристика и методы расчета медико-статистических показателей в онкологии. Методические рекомендации. Москва, ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2014, 41 стр.
14. Салимзода Н.Ф.Солимии аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар соли 2016. Душанбе, 2017, 384 сах.
15. Farkhad I., Ehnn G. S., Akhmedin D. Proportion of preventable cancers and deaths due to potentially modifiable risk factors in the USA, 2018;1(1):4–28.
16. Ferlay J., Shin H.R., Bray F. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: Globocan. 2008. *Int. J. of Cancer*, 2010;127:2893–917.
17. Makarova-Rasher O., Altekruse S.F., McNeel T.S. Population attributable fractions of risk factors in for hepatocellular carcinoma in the United States. *Cancer*.2016;122:1757–1765.
18. Siegel R.D., Miller K.D., Jemal A. Cancer Statistics. *CACancer journal for clinicians*.2017;67:7–30.

19. Smith R.A., Andrews K.S., Brooks D. Cancer screening in the United States, 2017: a review of current American Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening. *CA Cancer J Clin.* 2017;67:100–21.

## СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Сангинов Д. Р.<sup>1</sup>, Хусейнзода З.Х.<sup>2</sup>

1. Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино;  
2. ГУ “Республиканский онкологический научный центр” МЗ СЗН РТ

**Аннотация.** В статье всесторонне проанализировано современное состояние онкологической службы Республики Таджикистан. Общие тенденции в отрасли определяются наличием осложнений. Обсуждаются основные показатели онкологической службы, объясняются причины повышения и негативные процессы. С точки зрения будущего

четко показаны вопросы, которые необходимо решать в данной области, и пути реализации этих задач, в том числе поддержание уровня заболеваемости, раннее выявление и снижение онкологической смертности.

**Ключевые слова:** онкологическая служба, общие тенденции, отраслевые показатели, проблемы.

## THE CURRENT STATE AND THE PROBLEMS OF THE ONCOLOGICAL SERVICE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Sanginov J.R.<sup>1</sup>, Huseynzoda Z.H.<sup>2</sup>

1. Avicenna Tajik State Medical University  
2. Republican Scientific Oncology Center Ministry of Health and Social Welfare

**Annotation.** The article comprehensively analyzes the current state of the oncological service of the Republic of Tajikistan. General trends in the industry are determined by the presence of complications. The main indicators of the oncological service are discussed, the reasons for the increase and negative processes are explained.

From the point of view of the future, the issues that need to be addressed in this area are clearly shown, and ways to achieve these tasks, including maintaining the level of morbidity, early detection and reduction of cancer mortality.

**Key words:** oncology service, general trends, industry indicators, problems.

**Сангинов Чумабой Рахматович** – д.и.т., профессор кафедра онкология, ташхиси шуой ва табобати шуой МДТ “Донишгоҳи далатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”, тел: +(992) 935700909; e-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com)

**Хусейнзода Зафар Ҳабибулло** д.и.т., Директори МД “Маркази ҷумҳуриявии илмии сараторнишоӣ” ВТ ҲИА ҶТ.

**Сангинов Джумабой Рахматович** – д.м.н., профессор кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии “Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино”, тел: +(992) 935700909; e-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com)

**Хусейнзода Зафар Ҳабибулло** д.м.н., Директор ГУ «Республиканский онкологический научный центр» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

**Sanginov Djumaboi Rahmatobch.** - Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Oncology, Radiation Diagnostics and Radiation Therapy of the State Educational Institution “Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino”, тел: +(992) 935700909; E-mail: [sanginov1952@gmail.com](mailto:sanginov1952@gmail.com).

**Khuseinzoda Zafar Khabibullo** -Doctor of Medical Sciences, Director of the State Institution “Republican Cancer Research Center” of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan.

## ОФТАЛМОЛОГИЯ

### ТАҲҚИҚОТИ СИФАТИ ҲАЁТИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ГЛАУКОМА БАЪДИ ИЧРО КАРДАНИ СИКЛОФОТОКОАГУЛЯТСИЯ

Махмадзода Ш.К.<sup>1</sup>, Карим-заде Х.Дж.<sup>1</sup>, Маликов М.Х.<sup>1</sup>, Юнусов И.А.<sup>1</sup>, Шамсиддинов Б.Н<sup>4</sup>, Мирзоев С.М.<sup>4</sup>

Кафедраҳои офтальмология, травматология ва ортопедия, ва бемориҳои ҷарроҳии №2-и МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон».

**Муҳиммият.** Бо назардошти он ки глаукома ҷараёни бесимптом дорад ва тағйиротҳои патологӣ ҳангоми глаукома ҷуброннашавандаанд, дар солҳои охир ин беморӣ на танҳо ҳамчун мушкилоти тиббӣ, балки мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ низ ба ҳисоб меравад [1,2,6]. Ин ду омил ва баъзан ба онҳо ҳамроҳ шудани синдроми дард, сифати ҳаётро ба таври назаррас паст мекунад ва ба ихтилоли протsesҳои мутобиқшавии иҷтимоӣ оварда мерасонад. Дар тибби мусосир таҳқиқоти сифати ҳаёт аҳамияти қалон дорад. Ба мисли дигар соҳаҳои тиб, дар офтальмология низ консепсияни сифати ҳаёт вобаста аз вазъи саломатӣ рӯз ба рӯз талаботи бештар пайдо мекунад. [2,4,7].

Ба дастовардҳои назаррас дар соҳаи ташхис ва табобати марҳалаҳои барвақти беморӣ нигоҳ накарда як қисми беморон боз ҳам дар марҳалаҳои муҳлатгузашта ва терминалӣ беморӣ муроҷиат мекунанд [3,5,7].

Дар баъзе ҳолатҳо синдроми дард, ҳамчунин ниҳоят паст шудани қувваи босира ва танг шудани майдони биной, ки дар ин марҳалаи беморӣ солҳои тӯлонӣ ҳамроҳӣ мекунад, сабаби паст шудани сифат, тарзи ҳаётӣ беморон мегардад [1,5,6].


**Мадқсади таҳқиқот.** Омӯхтани сифати ҳаёт дар беморони гирифтори намудҳои гуногуни глаукома, баъди иҷро кардан сиклофотокоагулятсияи транс склералии диод-лазерӣ.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Барои муайян кардан сатҳи сифати ҳаёт аз саволномаи NEI – VFQ – 25 (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25). Саволнома аз 25 савол бо вариантҳои ҷавобҳо иборат аст. Ба ҳар як савол аз 2 то 6 варианти ҷавобҳо пешниҳод шудааст. Барои мувофиқи шкала ҳисоб кардан аз алгорит-

ми стандартӣ “шкалаи Ликерт” бо диапазони аз 0 (нишондоди минималӣ) то 100 балл (максималӣ) истифода шуд, ки бо солимии пурра мувофиқат мекунад. Мо беморонро дар рӯзи доҳил шуданашон пурсиш гузарондем. Баъдан дар қабули тақрорӣ баъди 3 моҳ пурсиш гузаронида шуд. Саволнома ба 12 бахш ҷудо карда шуд: ҳолати умумии саломатӣ (ХУС). Баҳодиҳии умумии босира (БУБ). Дарди ҷашм (ДЧ). Функцияҳои биной дар наздиқӣ (ФБН). Функцияҳои биной дар дур (ФБД), фаъолияти иҷтимоӣ (ФИ), солимии равонӣ (СР), мушкилоти нақши (МН). Вобастагӣ аз ёрии бегона (ВЁБ), рондани мошин (РМ), биноии ранга (БР), биноии канорӣ (БК). Дар 20 нафари гурӯҳи асосӣ таҳқиқоти сифати ҳаёт гузаронида шуд. Синну соли беморон аз 26 то 76 сол буда, ба ҳисоби миёна 53 солро ташкил дод. Мардҳо 9 (45%) ва 11 (55%) буданд. Сокинони дехот 8 (40%) ва шаҳр 12 (60%) буданд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Балли аз ҷиҳати максималӣ имконпазир 2500 балро ташкил дод. То ҷарроҳии КТ ДЦК маҷмӯи умумии миёнаи балҳо ба як бемор 245,5 (аз 75 то 520) –ро ташкил дод, ки ин аз сатҳи ниҳоят пасти ҳаёт дарак мебидҳад (Расми №1).

Расми №1.- Сифати ҳаёти беморон то ва пас аз ҷарроҳӣ.



Мачмӯй баллҳои беморон то ҷарроҳӣ дар баҳши ҲУС - 0 балл, дар баҳши БУБ -360 балл, ДЧ-50, ФБН-100, ФБД-50, ФИ-0, БК-1450, МН-325, ВЁБ-1125, МР-1500, БР-0 ва БК низ 0 баллро ташкил доданд.

Пас аз се моҳи гузаронидани сиклокоагулятсияи тамосии транссклеравии диод-лазерӣ (СКТДЛ) беморон аз нав пурсида шуданд, тибқи саволномаи NEI – VFQ – 25 (National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire – 25) пурсида шуданд. Натиҷаҳои пурсиш дар расмҳои №1 оварда мешавад.

Балли имконпазири максималӣ 2500 баллро ташкил дод. Пас аз гузаронидани сиклокоагулятсияи тамосии транссклеравии диод-лазерӣ (СКТДЛ) суммаи миёнаи баллҳо дар як бемор 1631, 25 (аз 535 то 2365)-ро ташкил дод, ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки си-

фати ҳаёт ба таври эътиимоднок беҳтар шуд (ба хисоби миёна то 1385, 75 балл).

Мачмӯй баллҳои беморони гурӯҳи асосӣ пас аз ҷарроҳӣ оид ба баҳши ҲУС -1475 балл, БУБ-500, ДЧ –3800, ФБН- 4425, ФБД- 3475, ФИ- 2575, БК- 5525, МН-2450, ВЁБ- 4275, МР-2150, БР-1350 ва БК низ 952 балро ташкил дод.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, беҳтаршавии сифати ҳаёти беморонро аз рӯи баҳшҳои зерин қайд кардан мумкин аст: Ҳолати умумии саломатӣ (ҲУС), Баҳодиҳии умумии биной (БУБ), Дарди ҷашм (ДЧ), Функсияҳои биноии наздиқбинӣ (ФБН), Фаъолияти иҷтимоӣ (ФИ), Солимии рӯҳӣ (СР), Мушкилоти нақшӣ (МН), Вобаста гӣ аз ёрии бегонагон (ВЁБ), Рондани мошин (РМ), Биноии ранга (БР), Биноии канорӣ (БК).

### Адабиёт

1. Заболеваемость всего населения в 2018 году с диагнозом, установленным впервые в жизни. Статистические материалы. Часть I. [М.], 2019. URL: <https://mednet.ru/miac/meditsinskaya-statistika> (дата обращения 15.12.2019).
2. Алексеев В.Н. Исследование качество жизни больных с первичной открытоугольной глаукомой./ Алексеев В.Н., Малеванная О.А// Клиническая офтальмология -2003; №3.С 113-115.
3. Алексеев В.Н. Психоэмоциональные и вегетативные изменения - составляющие патологического процесса у больных с сосудистыми оптическими и глаукомными нейропатиями. Алексеев В.Н., Лысенко О.И. Клиническая офтальмология-2014; №14(3): С 121 - 123.
4. Tham Y.C. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis / Y.C. Tham [et al.] // Ophthalmology. 2018; 121(11), P. 2081-2090.
5. Scott IU, Quality of life of lowvision patients and the impact of lowvision services/Scott IU, Smiddy WE, Schiffman J, Feuer WJ, Pappas CJ// Amer. J. Ophthalmol- 2012; №128:P 54-62.
6. Rossetti L., et al. Blindness and Glaucoma: A Multicenter Data Review from 7 Academic Eye Clinics/ Rossetti L., Digiuni M., Giovanni M// PLoS ONE- 2015; №10(8): P 136632.
7. Park H.Y., Disc torsion and vertical disc tilt are related to subfoveal scleral thickness in open-angle glaucoma patients with myopia./Park H.Y., Choi S.I., Choi J.A., Park C.K// Invest Ophthalmol Vis Sci-2015; №56(8): P 4927 - 4935.

## ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ГЛАУКОМОЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ

Ш.К. Махмадзода<sup>1</sup>, Х.Дж. Карим-заде<sup>1</sup>, М.Х. Маликов<sup>2</sup>, И.А. Юнусов<sup>3</sup>, Б.Н. Шамсиддинов<sup>4</sup>

В данной статье приведены результаты исследования качества жизни после применения транс-склеральной диод-лазерной циклофотокоагуляции у больных с различными видами глаукомы. Всего было исследовано

20 больных. Мужчин было – n=9 (45%), женщин n=– 11 (55%). Возраст колебался от 26 до 76 лет, в среднем 53. Городских жителей было n=12 (60%), жителей села было n=6 (40%). Теоретически возможный максималь-

ный бал составлял 2500. До операции КТДЦК средняя сумма баллов на одного больного составляла 245,5 (варьировалась от 75 до 520), что свидетельствует об очень низком уровне качества жизни. После проведения КТДЦК средняя сумма баллов на одного больного составлял 1631,25 (варьировалась от 535 до 2365), что свидетельствует о том,

что качество жизни достоверно улучшилось (в среднем на 1385,75 балла). Таким образом, было установлено, что применение данного метода у больных с глаукомой эффективно достоверно повышает качество жизни.

**Ключевые слова:** глаукома, качество жизни, циклопотокоагуляция, внутриглазное давление.

## STUDY OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH GLAUCOMA AFTER CYCLOPHOTOCOAGULATION

This article presents the results of a study of the quality of life after the use of trans-scleral diode-laser cyclophotocoagulation in patients with various types of glaucoma. A total of 20 patients were studied. There were n=9 men (45%), n=11 women (55%). Age ranged from 26 to 76 years old, 53 on average. There were n=12 (60%) urban residents, n=6 (40%) rural residents. Theoretically, the maximum possible score was 2500. Before the operation, the average score per patient was 245.5 (ranged

from 75 to 520), which indicates a very low level of quality of life. After CPC, the average score per patient was 1631.25 (varied from 535 to 2365), which indicates that the quality of life has significantly improved (on average by 1385.75 points). Thus, it was found that the use of this method in patients with glaucoma effectively significantly improves the quality of life.

**Key words:** Glaucoma, quality of life, cyclophotocoagulation, intraocular pressure

**Махмадзода Шамсулло Қурбон**, н.и.т., дотсент, мудири кафедраи офтальмологии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Тел. (+992) 918 63 68 36. E-mail: shamsullo-@mail.ru

**Шамсиддинов Бобоназар Насриддинович**, д.и.т., дотсент, мудири кафедраи бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинӣ, МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон».

**Юнусов Исломиддин Айниддинович**, д.и.т., дотсент, мудири кафедраи травматология ва ортопедияи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Маликов Мирзобадал Ҳалифаевич**, д.и.т., дотсент, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 2, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Карим-заде Ҳакима Ҷангваровна**, н.и.т., дотсенти кафедраи офтальмологии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Мирзоев Сафарали Мирзоевич** – н.и.т., дотсент, мудири кафедраи бемориҳои ҷашм, МДТ «Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон».

**Махмадзода Шамсулло Қурбон**, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой офтальмологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» Тел. (+992) 918 63 68 36. E-mail: shamsullo-@mail.ru

**Шамсиддинов Бобоназар Насриддинович**, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой болезни уха, горло и носа ГОУ «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан»

**Юнусов Исломиддин Айниддинович**, д.м.н., доцент заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Маликов Мирзобадал Ҳалифаевич**, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой хирургических болезней № 2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Карим-заде Ҳакима Ҷангваровна**, к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Мирзоев Сафарали Мирзоевич** - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой глазных болезней государственного образовательного учреждения «Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан

**Mahmadzoda Shamsullo Kurbon**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Ophthalmology, ATSMU named after Abuali Ibni Sino Tel. (+992) 918 63 68 36. E-mail: [shamsullo-@mail.ru](mailto:shamsullo-@mail.ru)

**Shamsiddinov Bobonazar Nasriddinovich**, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Ear, Nose and Throat Diseases of the State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan”

**Yunusov Islomiddin Ayniddinovich**, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics, ATSMU named after Abuali Ibni Sino

**Malikov Mirzobadal Khalifaevich**, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Surgical Diseases No. 2, State Educational Institution “TSMU named after Abuali Ibni Sino”

**Karim-zade Khakima Dzhangovarovna**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Ophthalmology, State Educational Establishment “TSMU named after Abuali Ibni Sino”

**Mirzoev Safarali Mirzoevich** - candidate of medical sciences, associate professor, head of Ophthalmology department of State Educational Institution “Institute of Postgraduate Education in Healthcare of the Republic of Tajikistan”.



## СТОМАТОЛОГИЯ

### ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ ПАРДАИ ЛУОБИИ КОВОКИИ ДАҲОН ДАР КОРМАНДОНИ ИСТЕҲСОЛИ АЛЮМИНИЙ Юсупов З.Я.

Пажуҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй, кафедраи беҳдошт ва экологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Статуси стоматологии коргарони дар муассисаҳои саноатӣ-истехсолӣ машгули кор аз нисбат ба риоя намудани беҳдошти инфириодии даҳон хунукназарӣ кардан, паст будани сатҳи фарҳангии санитарӣ ва ҳавасманд набудан аз пешгирий намудани бемориҳои стоматологӣ ва беҳдошти ковокии даҳон иборат аст. Дар байни коргарони муассисаҳои саноатӣ-истехсолӣ, ба андешаи мутахассисон [6, 7], бояд корҳои санитарӣ-маърифатӣ гузаронида ва барномаҳои омӯзиший оид ба беҳдошти инфириодӣ ва касбии ковокии даҳон татбиқ карда шавад. Тибқи маълумоти муаллифон [1, 5], душвории муайян дар ҳаллу фасл кардани вазифаҳои такмил додани ёрии стоматологӣ ба коргарони муассисаҳои дорои шароити ҳатарноки кор аз нишондиҳандаҳои баланди беморшавии узвҳо ва бофтаҳои ковокии даҳон ва сатҳи баланди эҳтиёҷмандӣ ба хизматрасонии босифати стоматологӣ рабтдорад. Ба андешаи муаллифони дар боло зикршуда, таъсири дарозмуддати комплекси омилҳои ноҳуби муассисаҳои саноатӣ-истехсолӣ ҳамзамон боб ад шудани саломатии умумии коргарон, маъмулан, метавонад ба бемориҳои бофтаҳои саҳти дандонҳо ва пародонт, ҳамчунин тағйиротҳои патологиипардаи луобии ковокии даҳон оварда расонад.

Ба татбиқи усулҳои гуногуни табобат ва профилактикаи бемориҳои асосии стоматологӣ дар коргарони дорои шароити ҳатарноки корӣ нигоҳ накарда, сатҳи паҳншавии онҳо баланд бокӣ мемонад [2, 4]. Ин аз зарурати коркард ва татбиқ намудани барномаҳои нави ҷорабинҳои табобатӣ ва профилактикаи стоматологӣ бо назардошти таъсири бевоситаи омилҳои заарарноки мушаххас ба пардаи луобии узвҳо ва бофтаҳои ковокии даҳон дар истехсоли алюми-

нийро ба миён меоварад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани басомади паҳншавии бемориҳои пардаи луобии даҳон, ки минтақа ва дарвозаи воридшавии сироятҳо ба ҳисоб меравад, аввалин шуда, таъсири омлҳои истехсоли алюминийро дарк мекунад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Мо статуси стоматологии 494 коргарони заводи алюминии Ҷумҳурии Тоҷикистонро омӯҳтем. Гурӯҳи асосири (311нафар) шахсоне ташкил карданд, ки доимо бо омилҳои заронки истехсоли алюминий тамос доштанд. Беморони таҳқиқшудаи гурӯҳи назоратӣ (183 нафар) бин омилҳо тамос надоштанд. Ҳангоми муайян кардани бемории пардаи луобии ковокии даҳон мо критерияҳои зеринро ба кор бурдем: унсурҳои морфологии осебҳои аввалия ва дувумӣ, шаклҳои нозологияӣ, давомнокии беморӣ, ҷинс, синну соли корагрон, собиқаи корӣ дар ҳамин муассиса, вучуд доштани бемориҳои умумии соматикӣ.

Бо мақсади систематизатсияи шаклҳои нозологияи бемориҳои муайянкардашудаи пардаи луобии ковокии даҳон мо таснифи академик В. К. Леонтев бо ҳаммуалелефонро истифода намудем [3]. Ҳангоми ташхиси клиникии шаклҳои патологии пардаи луобии ковокии даҳон ҳусусиятҳои унсурҳои осеб, мавқеъ ва ранг, басомади ретсидивҳо ва муҳлати ремиссия баҳогузорӣ карда шуд.

Маълумотҳои рақамие, ки ҳангоми таҳқиқоти клиникии беморон ба даст оварда шудаанд, ба картаҳои таҳиянамудаи муони наи ковокии даҳон ворид карда шуданд. Маводи рақамӣ бо ёрии барномаи маҳсуси компьютерӣ бо муқаррароти асосии омори вариатсионӣ коркард шудаанд. Дар ин маврид нишондодҳои миёнаи арифметикӣ, галатҳои миёнаи арифметикӣ, нишондиҳан-

даҳои тағийирпазирии иниසбӣ ва мутлак ҳисоб карда шуданд. Муҳиммияти фарқиятҳои байни нишондодҳо мувофиқи бузургии критерияи эътимоднокии Стюдент баҳогузорӣ карда шуд. карда шуд. атичаҳо ҳангоми  $p<0,05$  будан, боэътимод ё саҳех ҳисобида шуданд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Маълумотҳои дар таҳқиқот овардашуда нишон доанд, ки тағийиротҳои патологии дар 184 (43,7%) нафари гурӯҳи асосӣ ва дар 70 (14,2%) бемори таҳқиқшудаи гурӯҳи назоратӣ муайян карда шуд.

Дар коргарони истеҳсоли арзиз дар байни осебҳои пардаи луобии ковокии даҳон бештар хейлитҳо (22,5%) ташхис карда шуд, ки асосан бо шароити метеорологӣ ва ҳамчунин кафидагиҳои музмини лабҳо вобаста буданд. Коргарон асосан аз кафидагии лабҳо, ки дер сиҳат мешаванд ва ҳангоми даст расонидан эҳсосоти дардмандӣ пайдо мешавад, аз пӯлакчаҳо ва караҳшҳои хушкии онҳо шикоят мекунанд. Ҳангоми муоина кардани ҳошияи сурҳ дар байни коргарон караҳш ва пӯлакчаҳои зарду шаффофи тунук ва хушк муайян карда шуд, ки ҳангоми гирифта партофтани онҳо сатҳи пӯст урён ва хуншор мешавад. Кафидагиҳои ла-

бҳо аксаран тоқа-тоқа ва амиқ буданд қарнорҳои саҳт доштанд, бо караҳшҳои зардча пӯшонида шуда буданд. Дар байни нафарони гурӯҳи назоратӣ аҳамияти нозологияи муайянкардашуда ба 12,0% баробар буд (чадвали 1).

Дар ашҳоси гурӯҳи асосӣ аксар вақт қандидоз низ дида шуд (17,4%), ки дар байни онҳо шаклҳои гиперпластикии атрофии бартарӣ доштанд, дар гурӯҳи назоратӣ аҳамияти нозологияи мазкур 7,7%-ро ташкил дод. Ба андешаи мо, қандидози ковокии даҳон дар гурӯҳи асосӣ пешакӣ муайян карда шуд, ки аз хусусиятҳои истеҳсолот ва мавҷуд будани миқдори зиёди занбурӯғҳо дар гарду ҷанги алюминий вобаста аст.

Таҳлили ҷиддии беморшавӣ имконият дод, ки мо қандидози ковокии даҳонро дар коргарони истеҳсоли алюминий ба категорияи бемориҳои қасбӣ ворид созем, ки ба хусусиятҳои истеҳсолот алоқаманд ҳастанд. Дар байни нафарони таҳқиқшуда қандидози ковокии даҳон ба твари субъективӣ дар шакли сӯзиш, хориш, хушкӣ зоҳир мешавад. Аз лиҳози клиникӣ хушкӣ, часпидагӣ, бӯйи бад аз даҳон, гиперемияи пардаи луобии он, вучуд доштани қабати бӯру зардча дар сатҳи дорсалии забон ба мушоҳида расид.

**Чадвали 1. – Манзараи умумии шаклҳои нозологияи пардаи луобии ковокии даҳон дар коргарони саноати арзиз.**

Шаклҳои нозология	Гурӯҳи асосӣ (n=311)		Гурӯҳи назоратӣ (n=183)		Ҳамагӣ (n=494)	
	мутл.	%	мутл.	%	мутл.	%
Хейлит	70	22,5	22	12,0	92	18,6
Қандидоз	54	17,4	14	7,7	68	13,8
Лейкоплакия	27	8,7	10	5,5	37	7,5
Глоссит	22	7,1	19	10,4	41	8,3
Особҳои герпетикиӣ	4	1,3	2	1,1	6	1,2
Номияҳо	4	1,3	1	0,5	5	1,0
Стоматит	2	0,6	1	1,1	4	0,8
Дигарҳо	1	0,3	-	-	1	0,2
Ҳамагӣ	184	37,3	70	14,2	254	51,4

Дар коргароне, ки дар истеҳсоли алюминий собықаи кории кам доранд, бузургшавии компенсатории нӯғҳои гадудҳои хурди луобӣ ва дар баъзе ъкоргарони дорои собықаи зиёди корӣ дар ин соҳа атрофияи пистонакҳои забон ба мушоҳида расид.

Лейкоплакия дар коргарони истеҳсоли ин соҳа (8,7%) дар таҳқиқоти мо асосан дар ку-

нчи даҳон ва руҳсора, дар ҳатти расиш ва баъзан дар забон ва лабҳо дида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти мо аз маълумотҳои як идда муаллифон [3], ки лейкоплакияро дар 7,6%-и коргарони истеҳсоли ин соҳа муайян карда буданд, баландтар буд. Дар байни шахсони таҳқиқшуда шаклҳои оддӣ ва веррукозӣ ба ҷашм расид, тамоюл ба му-

айянкунни лейкоплакияи коргарони синну соли чавонтар ба мушохидар расид. Чунин беморон аксар вақт шикояти субъективӣ надоштанд, ба таври объективӣ дар онҳо папулаҳои сафедранг дида мешавад, ки каме аз сатҳи пардалуобӣ баландтар меистанд. Папулаҳо контури муشاҳҳас доштанд, ҳангоми харошидан чудо намешаванд, гиперемияи илтиҳобии возехи пардаи луобии атрофии онҳо дида намешавад.

Дар байни коргарони соҳаи зикршудаи саноатӣ аз ҷумлаи бемориҳои забон шаклҳои десквамативии глоссит, дар якҷоягӣ бо ҷиндории забон бартарӣ дошт. Ҳангоми мавҷуд будани нозологияи зикршуда дар шахсони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ (мутаносибан 7,1% ва 10,4%) нафарони таҳқиқшу да аз сӯзиш, ларзиш, эҳсосоти дардноки забон ва дигар мавзеъҳои дардноки пардаи луобии ковокии даҳон шикоят мекарданд. Ба таври объективӣ мавзеъҳои ивазшавии дескваматсияи эпителия ва гипертрофияи пистонакҳои забон муайян карда шуд ва дар ин маврид зуҳороти илтиҳобӣ ба назар нарасид.

Дар маҷмуъ, нишондиҳандай миёнаи шаклҳои нозологияи тағйироти пардаи луобии ковокии даҳон дар нафарони гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ мутаносибан 37,3% ва 14,2%-ро ташкил дод ҳангоми ҳолати солими статуси мукологӣ 62,7% ва 85,8% дар байни гурӯҳҳои таҳқиқшу да.

Особҳои герпетикиӣ, номияҳо, стоматитҳо ва дигар шаклҳои особҳои ковокии даҳон дар микдори ками таҳқиқшудагони ҳам гурӯҳи асосӣ (мутаносибан 1,3%, 1,3%, 0,6% ва 0,3%), ҳам гурӯҳи назоратӣ (мутаносибан 1,1%, 0,5%, 1,1% ва вучуд надоштани дигар шаклҳои нозологӣ) ба мушохидар расид.

Таҳқиқоти анҷомдодаи мо нишон дод, ки шаклҳои нозологияи тағйироти пардаи луобии ковокии даҳон дар коргарони истехсоли алюминий аз ҳамин гуна шаклҳои нозологияи шахсоне, ки ибо омилҳои заарноки ҳамин соҳа тамос надоштанд, фарқ мекарданд. Чунончи, ҳусусиятҳои патологияҳо дар шахсони таҳқиқнамудаи мо музмин, бемориҳои суст пешраванда, набудани симптомҳои возех, баланд шудани дараҷаи возехии онҳо бо зиёд гаштани давомнокии тамос бо заарнокиҳои маҳсуси касбӣ-истехсолӣ, ҳамчунин таъсири бевоситаи маҳдуди омилҳои ногуори истехсоли алюминий ба пардаи луобии ковокии даҳон ба шумор мераванд.

**Хулоса.** Паҳншавии бемориҳои пардаи луобии ковокии даҳон коргарони истехсоли алюминий хеле баланд аст. Дар асоси маълумотҳои таҳқиқот коркард ва татбиқ намудани чорабиниҳо ҷиҳати пешгирий ва табобати шаклҳои нозологияи гуногуни бемориҳои пардаи луобии ковокии даҳон зарур аст.

### Адабиёт

1. Бронштейн Д.А., Олесов А.Е., Шаймиева Н.И. Клинико-экономическая эффективность профессиональной гигиены полости рта у молодых работников предприятий с опасными условиями труда // Стоматология для всех. 2014. № 1. С. 43-45.
2. Деньга О.В., Ефремова О.В., Деньга Э.М. Комплексная профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний у работников химического производства // Вісникстоматології. 2014. № 4. С. 14-17.
3. Леонтьев В.К., Данилевский Н.Ф., Несин А.Ф. Заболевания слизистой оболочки полости рта. М, 2001. 271 с.
4. Ражабов О.А., Турдиев М.Р., Сохибова З.Р. Сравнительная характеристика изменений состояния органов полости рта рабочих и населения до и после проведения оздоровительных мероприятий // Российская стоматология. 2016. № 1. С. 112.
5. Узунян Н.А., Даурова М.А. Уровень стоматологической гигиены у работников промышленного предприятия по данным анкетирования // Российская стоматология. 2016. № 2. С. 97.

6. Усманова И.Н., Кабирова М.Ф., Усманов И.Р. Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний пародонта по состоянию локальных факторов неспецифической защиты полости рта у лиц молодого возраста, проживающих в регионе с неблагоприятными факторами окружающей среды // Клиническая стоматология. 2012. № 1. С. 66-68.

## РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У РАБОТНИКОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Юсупов З.Я.

Кафедра гигиены и экологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибн Сино»

**Цель исследования.** Изучить частоту распространения заболеваний слизистой оболочки полости рта.

**Материал и методы.** У 494 работника алюминиевого завода изучен мукологический статус. Основную группу составили лица, постоянно контактирующие с вредными факторами алюминиевого производства (311 чел.). Обследованные контрольной группы (183 чел.) не контактировали с вредными факторами алюминиевого производства. При выявлении заболеваний слизистой оболочки полости рта были использованы следующие мукологические параметры: морфологические элементы поражения слизистой полости рта, их нозологические формы, длительность заболеваний, пол, возраст работников, стаж работы на алюминиевом предприятии, наличие соматических заболеваний среди работников.

**Результаты.** Установлена высокая распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта среди лиц, занятых в данной отрасли промышленности. Анализ результатов исследования позволил отнести кандидоз полости рта и заболевания губ к категории профессиональных поражений, связанных с характером производства.

**Заключение.** Особенностями патологии слизистой полости рта у работников алюминиевого производства являются хроническое, медленно прогрессирующее течение заболеваний, отсутствие ярко выраженных клинических симптомов и повышение степени их выраженности по мере увеличения продолжительности контакта спроизводственными вредностями.

**Ключевые слова:** слизистая оболочка полости рта, алюминиевое производство, вредный фактор, стаж работы, соматическая патология

## PREVALENCE OF DISEASES OF THE ORAL MUCOSA IN ALUMINUM PRODUCTION WORKERS

Yusupov Z.Y.

Department of hygiene and ecologies of the Avicenna Tajik State Medical University

**Aim.** Study the frequency of the spreading the diseases of the mucous of oral cavity, being input winch to infections and the first zone on influence factors of aluminum production.

**Material and methods.** Beside 494 workman of the aluminum plant studied mycology status. Main group formed the person, constantly contacting with bad factors of aluminum production (311 person). Examined of checking group (183 person.) did not contact with bad factors of aluminum production. When revealing the diseases of the mucous of oral cavity were use following

mycology parameters: the morphological elements of the defeat mucous of oral cavity, their forms, duration of the diseases, sex, age workman, length of service of the work on aluminum enterprise, presence of the somatic diseases amongst workman.

**Results.** Will installed high prevalence diseases of the mucous of oral cavity amongst persons, occupied in given branches of industry. Analysis result studies have allowed referring candied of oral cavity and diseases of the lips to categories of the professional defeats, in accordance with nature production.



**Conclusion.** Particularity the pathology of oral cavity mucous beside our examined were chronic, slowly progressing current of the diseases, absence brightly expressed clinical symptom симптомов and increasing degree their denominate

on measure of the increase to length of the contact with bad factor's production.

**Key words:** mucous of oral cavity, aluminum production, bad factors, length service of the work, somatic pathology

**Юсупов Зариф Якубчонович** – Институти илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй, номзади илмҳои тиббӣ, ходими илмӣ. Сурога: 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Хучандӣ, 13. Телефон: (992) 919177239

**Юсупов Зариф Якубҷанович** – Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н., научный сотрудник. Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Худжанди, 13. Телефон: (992) 919177239

**Yusupov Zarif Yakubdzhhanovich** – Scientific clinical institute of dentistry and maxillofacial surgery, Candidate of Medical Sciences, scientific employee. Adress: 734019, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 13 Khudjandist. Phone: (992) 919177239

## ТИББИ НАЗАРИЯЙӢ

### БЕҲБУДИ ОЗМОИШГОХҖОИ МИКРОБИОЛОГӢ ДАР СИСТЕМАИ НАЗОРАТИ ИНФЕКСИОНӢ БАРОИ ПЕШГИРӢ ВА ТАБОБАТИ УФУНАТҲОИ БЕМОРИСТОНӢ ДАР БЕМОРИХОНАҲО МУШАХАСОТИ ҶАРРОХӢ

Рузиев М.М.<sup>1</sup>, Кенчаева И.А.<sup>2</sup>, Чураев Х.М.<sup>3</sup>

1.Муассисаи давлатии “Институти тадқиқоти илмии тиббии профилактикаи Тоҷикистон» ВТ ва ҲИА ҔТ; 2. Кафедраи микробиология, иммунология ва вирусология, Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»; 3. Маркази ҷумҳориявии клиники ортопедӣ ва травматологӣ

**Муҳиммият.** Бо вучуди муваффакият дар кӯмакҳои амалияи охири аспи 20, мушкили уфунатҳои бемористонии сирояткунанда торафт аҳамияти тиббӣ касб мекунанд: уфунатҳои бемористонӣ, ба монанди пневмонияи нозокиалий, остеомиелит, перитонит, сепсис ва як қатор шаклҳои дигари нозологияӣ, ҳатто бо истифодаи охирин навъи антибиотикҳои самарабахш, аксар вақт ба марг оварда мерасонанд. Файр аз он, ҳар сол ба соҳаи тандурустӣ даҳҳо миллион доллар зарари иқтисодӣ расонида мешавад. Ҳамин тавр, ба гуфтаи ҷаҳони амрикоӣ, ҳарчи табобати як бемор бо уфунатҳои бемористонӣ, ки дар натиҷаи стефилакоки аигеуси тобовар ба метициллин ба вучуд омадааст, дар як беморхона ба 31,400 доллар мерасад [1, 2, 3].

Ҳатто таҳлили сатҳии тамоюлҳои асосии рушди авзои эпидемиологӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳанда беҳбудии наزارрас дар фаъолияти муассисаҳои тиббиро нишон медиҳад [4].

То ба имрӯз, усули асосии мубориза бо уфунатҳои бемористонӣ дар беморхонаҳо ҷороҳои зиддиэпидемиологӣ ба ҳисоб мераванд.

Айни замон бо мақсади такмили онҳо, корҳои зиёд анҷом дода шудааст:

- таъсис додани баҳшҳои назоратии марказҳои назорати санитарӣ-эпидемиологӣ.
- ҷойгир кардани эпидемиологҳои бемористон дар беморхонаҳо.
- татбиқи системаи назорати эпидемиологии қишвар.
- ҷорӣ намудани шаклҳои прогрессивии кор дар муассисаҳои акушерӣ (будубоши муштараки модару кӯдак, ҷафс намудан ба қафаси сина, зудтар руҳсат шудан ва гайра).

- эътибори мудохилаҳои ҷалшаванда.
- ташкили системаи муҳофизат аз кормандони тиб дар баробари уфунатҳои бемористонӣ (сирояти нозокомиалий) ва гайра. [5]

Таҳлили корҳое, ки дар адабиёт [6, 7] во-баста ба ин мушкилот дарҷ шудааст, нишон медиҳад, ки имрӯз эпидемиологҳои беморхона асосан ба назорат тамаркуз мекунанд:

- коркарди дасти кормандон ва ашёи муҳити бемористон;
- истифодаи ашёи техникаи инвазивӣ

Бо вучуди ин, танҳо аз рӯи маълумоти расмӣ, дар Русия ҳамасола 40-60 ҳазор нафар аз уфунатҳои бемористонӣ сироят мебанд [5]. Тибқи маълумоти аз беморхонаҳои Душанбе гирифташуда, мизони гирифторӣ ба уфунатҳои бемористонӣ дар беморхонаҳо 4,4% -ро ташкил медиҳад, аммо дар асл он бештар аст. [4]

Ба гуфтаи бисёре аз коршиносон, дар стратегияи мубориза бо уфунатҳои бемористонӣ, ки метавонанд ба вазъи мавҷуда таъсир расонанд, тағиироти амиқ лозиманд. Аён аст, ки дар баробари такмил додани ҷорабиниҳои зиддиэпидемикӣ, бояд ба ҷанбаи клиникӣ ва микробиологии ин мушкилот таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад.

Имрӯзҳо ба таври қонеъкунанда исбот шудааст, ки дармони беасоси антибиотик ба ташаккули маҷозии штампҳои бемористони ба доруҳои баланд тобовар бо хусусиятҳои афзункунандаи вирусӣ мусоидат мекунад, ки дар баробари рушди эпидемия мубориза бо онҳо душвортар мегардад. Дар айни замон, баҳо додан ба динамикаи пахншавии муқовимат дар байни штампҳои гуногуни беморхонаҳо бисёр душвор аст,

зоро ҳанӯз як системаи миллӣ барои назорати уфунатҳои бемористонӣ таъсис дода нашудааст [6, 8].

Мехоҳам як бори дигар таъкид кунам, ки мо ба дониши систематикӣ дар мавриди амали антибиотикҳо дар як ҳуҷайраи микробӣ, механизмҳои муқовимат, принципҳое, ки ҳангоми интихоби табобати якҷоя бо антибиотикҳо ва таъсири антибиотикҳо ба бадан бояд риоя карда шаванд, ниёз дорем. Бидуни чунин дониш, ба натиҷаҳои хуби табобатӣ ноил шудан ғайриимкон аст [9].

Мутаассифона, ҳанӯз ҳам амалияи системаи дохилии назорати сироят бо усули кӯҳна анҷом мешавад, ки дар он диққати асосӣ ба ҷораҳои маъмурие, ки иҷрои талаботи стандартҳои санитарӣ ва гигиенаро татбиқ мекунанд, равона шудааст, ҳол он ки аксарияти онҳо қайҳо боз истифода намешаванд.

Ҳамин тариқ, масъалаҳои зикршуда соббит мекунанд, ки айни замон соҳаи тандурустии ватаний ба навъҳои гуногуни системаи назорати сироят ниёз дорад, ки метавонад мушкилоти уфунатҳои бемористонири бомуваффақият ҳаллу фасл кунад [12].

**Мақсади таҳқиқот.** Беҳтар кардани озмоишгоҳҳои микробиологӣ ва мониторинги микроорганизмҳо барои беҳтар кардани системаи назорати сироят ба уфунатҳои бемористонӣ дар беморхонаҳои ҷарроҳӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Имрӯз, чун қоида, аксарияти табион ва роҳбарони беморхонаҳо, хусусан онҳое, ки мушахасоти сироятӣ надоранд, дар бораи имкониятҳои хидмати микробиологии бемористон тасаввуроте надоранд ва аксар вақт муайян карданӣ он, ки қадом вазифаҳо бояд анҷом ёбанд ва ҳангоми таҳқиқоти микробиологӣ чиро бояд интизор шаванд, душвор аст. Яке аз нуқтаҳои асосии манфӣ эътимоди қавии аксари пизишкон мебошад, ки таъкид доранд натиҷаҳои омӯзиши бактериологии на камтар аз як ҳафтаи фиристодани маводи клиникии бемор ба озмоишгоҳ ғирифтани мумкин аст. Дар айни замон, қисми зиёди таҳқиқоти бактериологӣ метавонанд дар муддати 48-72 соат гузаронида шаванд [13].

Муҳимтарин дастоварди таҳқиқоти микробиологӣ дар тамоми системаи хизматрасонии озмоишгоҳҳои клинико метавон дар он ҳисобид, ки натиҷаҳои ташхиси онҳо на танҳо барои беморе, ки худашон санҷиаанд, балки барои беморони гирду атроф, шӯъба ва ҳатто ҳуди беморхона метавонанд муҳим ва ҳаётӣ бошанд [14].

Аз нуқтаи назари эпидемиологияи беморхона, одатан аз назари клиникӣ оризаҳои микробии бемор зиёд хос нест, аммо бархе аз хусусиятҳои биологии штампи патогенӣ қобили таваҷҷуҳ аст. Ин муқовимати бисёркаратаи доруҳо дар баробари штампҳои бактерияҳои грам-манфӣ ва муқовимат ба стафилококки метициллин (оксациллин) ё муқовимати энтерококк ба ванкомицин аст. Аломати муҳимтарини фишори эпидемиологӣ дар ин беморхона, хусусан зиёд нигоҳ доштани чунин штампҳои бактерияҳо, дар он мебошад, ки метавонад боиси пайдоиши уфунати бемористонӣ гардад. Аз ин бармеояд, ки таҳқиқоти бактериологӣ дар беморхона бояд дар ҳама беморони бо аломатҳои бемории этиологияи микробӣ, гузаронида шавад [10].

Хусусияти таҳқиқоти микробиологӣ се самти асосии фаъолияти озмоишгоҳи микробиологии клинико дар ҳама гуна беморхонаҳо муйян мекунад:

1. Омӯзиши маводи клиникӣ аз беморони бо нишонаҳои бемории этиологияи микробӣ ва гузаронидани таҳқиқоти санитарӣ-бактериологии муҳити зист дар беморхона.

2. Арзёбии вазъи эпидемиологӣ дар шӯъбаҳои беморхона дар асоси таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти бактериологии маводи клиникии беморон дар муддати муайян, инчунин тибқи маълумоте, ки аз таҳқиқоти санитарӣ-бактериологии шӯъбаҳо дар ҳамин давра ғирифта шудаанд.

3. Иштирок дар таҳияи тактикаи истифодаи доруҳои химиотерапевтӣ мутобиқи маълумот дар бораи патогенҳои уфунатҳои бемористонӣ, ки дар беморхона бароварда шудаанд ва динамикаи тағирёбии ҳассосияти онҳо ба доруҳои бактериявӣ [11].

Мехостам дар ин самт муфассалтар та ваққуф кунам. Муҳимтарин шарти дуруս-

тии таҳқиқоти бактериологӣ, мавҷудияти таҷхизоти замонавии лабораторӣ, маводи стандартӣ ва стандартҳои тасдиқшудаи таҳқиқот мебошад. Марҳилаҳои асосии таҳқиқи микробиологии ин ё он маводи клиникӣ иборатанд аз:

- гирифтан, интиқол ва ваксина кардани маводи клиникӣ дар ғизои муносиб;
- фароҳам овардани шароити зарурӣ барои гирифтани ҳосил;
- мутобикии таксономияи ҳозиразамони микроорганизмҳо муайян намудани намудҳои фарҳангҳои интихобшуда;
- ба таври стандартӣ навиштани штампҳои ҷудошудаи микроорганизмҳо ва нигоҳдории муҳимтарини онҳо;
- дуруст муайян кардани ҳассосияти антибиотик аз штампҳои ҷудошуда;
- фавран расонидани ҷавобҳои стандартӣ;
- нигаҳдорӣ ва дастрасӣ ба таҳлили маълумотҳои тадқиқоти микробиологӣ барои муддати зиёд.

Мехостам дар бораи системаҳои мушахас таваққуф кунам. Густариши тақрории рӯйхати анъанавии намудҳои патогенҳо, ки аз беморе бо патологияи чирку-септиկӣ ҷудо мешаванд, инчунин рушд ва мураккабии системаи таснифоти микроорганизмҳо бо афзоиши назарраси озмоишҳои истифадашуда, истифода аз техникаи анъанавии дастӣ бо омода кардани ҳама воситаҳои зарурӣ дар озмоишгоҳ, амалан имконнопазир соҳт. [11].

Ба ақидаи мо, дар озмоишгоҳҳои хурди бактериологӣ, истифодаи системаҳои ба истилоҳ миниатюри барои мушахаскунии дастии биохимиавӣ бо назардошти дидо баромадани натиҷаҳо ва муайян кардани намуди микроорганизм, истифода аз кодҳо ё барномаҳои маҳсуси компьютер оқилона аст. Истифода аз таҳлилгарҳои микробиологии автоматӣ ё нимавтоматӣ дар озмоишгоҳҳои қалон ё марказҳои дорои миқдори зиёди таҳқиқот танҳо дар шароити комили онҳо, нигоҳдории кафолатноку таҳассусӣ ва таъминоти муттасили маводи истеъмолӣ, аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, баъзе аз мудирони бе-

морхонаҳо ҳангоми ҳаридани чунин анализаторҳо, мутаассифона тасаввuri чандоне дар бораи миқдори ҳароҷотҳои ҳангӯфти ин анализаторҳои микробиологии гаронбаҳои ҳаридоришида надоранд, ки онҳоро лозим меояд, пас аз ба охир расидани мӯҳлати кафолат ва замоне, ки саволи бозпардоҳти ин анализаторҳои гаронқиммат ба миён меояд, бояд амал намоянд.

Ҳамин тарик, маҷмӯи ҳадди ақали маводи сарфшуда барои таҳқиқоти микробиологӣ дар беморхона бояд инҳоро дар баргирад:

1. Зарф барои гирифтан ва интиқол додани намунаҳои клиникӣ.
2. Маҷмӯи зарфҳои ғизоии оддӣ ва мураккаб.
3. Системаҳои дастии миниётратсионии муайянсозии микроорганизмҳо.
4. Дискҳо ё панелҳои стандартӣ барои муайян кардани ҳассосияти микроорганизмҳои ҳориҷшуда ба антибиотикҳо.

Мо бояд боз ба як мушкилӣ дар озмоишгоҳҳои микробиологияи клиникӣ диққат дихем. Ин набудани стандартҳои эътироф ва тасдиқшудаи таҳқиқот мебошад. Ҷизе ки назорати воқеии салоҳияти лабораторияҳои қасбиро душвор менамояд. Ин амр маҳсусан ба далели пайдоиши шумораи зиёди муассисаҳои тибии ғайридавлатӣ ҳатарнок аст. Тартиби мавҷудаи додани литсензияҳо барои фаъолияти тибӣ, аз ҷумла, барои намуди корҳое, ки бо ҷудосозӣ ва муайян кардани микроорганизмҳои гурӯҳҳои 3-4-и патогенетикӣ алоқаманданд, механизми амалии чунин назоратро пешбинӣ намекунад. Вобаста ба ин, масъалаи ташкили шабакаи лабораторияҳои истироҷи микробиологияи клиникӣ, ки метавонад ҳалли ин масъаларо ба зимма гирад, муҳим мебошад [13].

Оид ба масъалаи иштироки озмоишгоҳҳои бактериологӣ дар таҳияи тактикаи истифодаи доруҳои антимикробии химиятерапевти дар шӯъбаҳои беморхона. Тавре ки дар боло қайд карда шуд, эътиқоди паҳнгаштаи пишишкон дар мавриди зарурати як ҳафта ба-

рои гирифтани чавоби озмоишгох, дар амал ба он оварда мерасонад, ки дар мархилаҳои аввали дармони антибиотикии ин ё он бемор озмоишгоҳи микробиологӣ умуман ҷалб карда намешавад. Ва онҳо барои қӯмак ба микробиологҳои клиникӣ замоне муроҷиат меқунанд, ки пизишкӣ муолиҷавӣ ҷанд курсро иваз кардааст (одатан 2 ё 3), аммо натиҷаи интизоршуда ба даст наомадааст. Ҳолати дигаре ҳам дар беморхона вучуд дорад, ки ташхиси микробиологӣ танҳо барои «қайд» таъин карда мешавад, дар ҳоле ки озмоишгоҳ ҳассосиятро ба як антибиотик муайян меқунад ва дар доруҳонаҳо тамоман чизи дигар аст. Ҳамаи ин ба номукаммалии химиотерапияи антибиотик ва интиҳоб аз штампҳои бисёрсоҳаи бемористонии микробиализмҳои уфунати чирку-септиկӣ ва оқибатҳои он оварда мерасонад [14].

Аз ин бармеояд, ки имрӯзҳо зарурати воқеии ташкили як соҳтори кормандони беморхона вучуд дорад, ки чунин робитаҳоро ба монанди як занчири мантиқӣ мепайвандад:

- шӯъбаҳои клиникии беморхона;
- доруҳона;
- озмоишгоҳи бактериологӣ.

Дар асоси таҳлили маълумотҳои бадастомада, бо дарназардошти манзараи микробҳои мавҷуда дар ин шӯъба ва шаклҳои маъмултарини уфунати бемористонӣ, протоколҳо оид ба терапияи оқилонаи бактерияӣ [8] таҳия кардан мумкин аст.

Дар протокол бояд ин нукта зикр шавад, ки дар мархилаи аввал терапияи антибиотик ампирикӣ аст ва бидуни фарҳангӣ бактериологӣ таъин карда мешавад. Баҳоғузории самаранокии давраи якуми терапия бояд аз ҷониби мутахассиси клиника дар рӯзи 3-юм аз лаҳзаи муолиҷа гузаронида шавад (аз рӯи тасвири клиникӣ, ҳисобҳои лаборатории хун ва гайра). Дар сурати набудани нишонаҳои самарабахш, дуҳтур бояд ба низоми дигари табобат бо баҳодиҳии ҳатмии он дар 3 рӯзи оянда гузарад. Дар маҷмӯъ, протокол бояд 4 речайи табобати антибиотикро дар бар гирад, ки дар натиҷаи вусъат додани терапияи антибиотик таҳия шудааст.

Ҳамин тарик, принсипи ҳадди акқал риоя ҳоҳад шуд - антибиотикҳои нав ва захира-виро дар ҷое, ки доруҳои анъанавӣ комилан кор меқунанд, таъин накунед [8].

Мехостам таъкид намоям, ки чунин ба-нақшагирии ҳаҷми таҳқиқоти бактерио-логӣ таҳлили бактериологиро кам меқунад ва ба ин васила маблағҳои пасандозшударо барои ҳариди васоили баландсифати ғизой ва системаҳои санчишии муайян кардани ҳассосият ба антибиотикҳои инфексияҳои сирояткунандай беморӣ, сарф меқунад.

Ҳамин тарик, беҳсозии кори лабораторияҳои бактериологӣ ба натиҷаҳои зерин оварда мерасонад:

- Байни шуъбаҳои клиникӣ, доруҳона ва лабораторияи бактериологӣ алоқа барқарор карда мешавад.

- Систематизатсияи маълумоте, ки аз озмоишгоҳи бактериологӣ, дар бораи манзараи микробҳо дар ҳар як шӯъба ва дар маҷмӯъ беморхона гирифта шудааст, инчунин маълумот дар бораи ҳассосияти штампҳои беморхона ба ягон антибиотик - микробиологии мушахҳас гузаронида мешаванд.

- Дар кори шӯъбаҳо протоколҳо оид ба пешгириӣ ва табобати уфунатҳои бемористонӣ таҳия ва ҷорӣ карда мешаванд.

Ҳамаи ин ба беморхонаҳо имкон медиҳад, ки дармони зиддибактерияӣ аз уфунатҳои бемористониро оқилона гузаронанд [9]. Ин равиш ба назорати сироят дар беморхона имкон медиҳад:

- дар навбати аввал, паст кардани сатҳи сирояти уфунатҳои бемористонӣ дар беморони мо,

- сониян, паст кардани маблағи миёнаи раҳтиҳоби шабонарӯйӣ ба ҳангоми табобати уфунатҳои бемористонӣ.

Озмоишгоҳи бактериологӣ аз усули «илмӣ» дар тадқиқоти ҷорӣ (ҷудо кардани микроорганизмҳои гуногун аз беморон ва омӯзиши муфассали ҳусусиятҳои биологии онҳо) ба тадқиқоти «камалӣ» - тибқи нишондодҳои қатъӣ, ки ба микроорганизмҳои мушахҳас нигаронида шудаанд, мегузарад. Ин имкон медиҳад:

- аввалан, вақти додани ҷавобро аз 4-5 рӯз то ба 1-3 рӯз кам кунед;

• сониян, гузаронидани мониторинги микробиологии гардиши штампхой бемористонй ва муқовимати антибиотикий онҳо;

• сеюм, дар якчоягӣ бо эпидемиологи bemorxona, choraxoi зарурии sanitariй-эпидемиолигиро оид ба peshgirii xuruchi уфунатҳои бемористонй таҳия намоянд.

Ман умеворам, ки дар ниҳоят як намуди шабехи системаи назорати сироят (ё монанд ба он) бо мушахасоти faiриуфунӣ дар бемористонҳои чумхурӣ ворид мешавад [16].

Ин амр боиси таъсиси системаи шаҳрӣ оид ба мониторинги уфунатҳои бемористонй мешавад, ки раванди густариши муқовимат ба доруҳои зиддибактериявиро дар байни штампҳои бемористонии микроорганизмҳо дар bemorxonaҳои шаҳрӣ таҳқиқ мекунад ва тавсияҳоеро барои peshgirӣ ва табобати уфунатҳои бемористонй дар тамомии системаи тандурустии шаҳр ироа мешавад.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, ҳама чизҳои дар боло зикршударо ҷамъбаст карда, мо метавонем чунин хулоса барорем: барои муборизай бомуваффақият бар зидди сироятҳои chirku-септиқӣ дар bemorxonaҳо (хусусан bemoriҳои сироятӣ), ташкили системаи муосири назорати сироят талаб карда мешавад, ки он соҳтори зеринро дар бар мегирад:

- озмоишгоҳи воқеии микробиологии клиникӣ;
- шуъба оид ба peshgirӣ ва табобати сироятҳои бактериалиӣ ва дигар сироятҳо (ҳадамоти химиядармонӣ);
- шуъбаи эпидемиологии bemorxona (ҳадамоти эпидемиологии bemorxona).

Дар ин занчири мантиқӣ лабораторияи микробиологӣ пойгоҳ аст ва соҳторҳои масъули эпидемиология, peshgirӣ ва табобати сироятҳои chirku-септиқӣ дар bemorxona ба он илова мешавад, ки танҳо дар натиҷаи кори моҳиронаи пойгоҳ (лаборатория) метавонанд бомуваффақият фаъолият кунанд.

### Адабиёт

1. Рубин Р. Дж., Харрингтон К.А., Пун А. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия / Р. Дж. Рубин, К.А. Харрингтон, А Пун // - 2000; - 2(2), - стр. 47–56.
2. Cjhen D.R. Economic issues in infection control / D.R. Cjhen // J. Hosp. Infec. – 1994. –Vol. 5, Suppl. A. – P. 17-25.
3. Wenzel R.P. The economics of nosocomial infections / R.P. Wenzel // J. Hosp. Inf. – 1995. – Vol. 31, N. 2. - P.79-88.
4. Рафиев X.К. Изучение этиологической структуры осложненных инфекций мочевыводящих путей / X.К. Рафиев // М. «Вестник педагогического университета», - Душанбе, -2015, - №2 (63-2), - стр. 219-222.
5. Семина Н.А., Ковалева Е.П. Внутрибольничные инфекции – актуальная проблема современного здравоохранения / Н.А. Семина, Е.П. Ковалева // /Материалы научно-практической конференции “Инфекционные болезни на рубеже XXI века”. – М. 2000, май, - Ч.II, - стр. 35–36.
6. Акимкин В.Г. Основные направления профилактики внутрибольничных инфекций. (Лекция). – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, - 2000. - 28 с.
7. Белокрысенко С.С. Медицина для всех / С.С. Белокрысенко // - 1998; - 5(11): - стр. 2–4.
8. Строганов В.П. Инфекции и антимикробная терапия / В.П. Строганов// - 2000; -2(3): - стр. 96–8.
9. Белобородова Н.В., Богданов М.Б., Черненькая Т.В. Алгоритмы антибиотикотерапии / Н.В. Белобородова, М.Б. Богданов, Т.В. Черненькая // Руководство для врачей. - М.,- 1999.
10. Балаклиец Н.И. Биохимическая активность условно-патогенных микроорганизмов, чувствительных и устойчивых к антибиотикам и хлорамину, выделенных от здоровых и



- больных людей / Н.И. Балаклиец // Антибиотики и химиотерапия. – 2008. - Т. 35, № 1. - С.14-16.
11. Лабинская А.Р. Микробиология с техникой микробиологических исследований / А.Р. Лабинская // М.: Медицина, 2000. – 392 с.
12. Бурганская Е.А. Основы инфекционного контроля. - М., 2000, - 243 с.
13. Влодавец В.В. Санитарно-микробиологический контроль лечебных учреждений. Гигиена и санитария. –1999.-6.- С.50-53.
14. Внутрибольничные инфекции: руководство по лабораторным методам исследований. Под ред. М.Т. Паркера. //ВОЗ, Регионал. Европейское бюро, Копенгаген, 1999. – 68 с.
15. Дабуров К.Н. Особенности организации и проведения инфекционного контроля в ЛПУ. – Актуальные пробл. теорет. и практ. медицины. Мат. 47-й – год. науч.практ. конф. ТГМУ, Душанбе, 1999. -С. 23-24.
16. Зуева Л.П. Организация инфекционного контроля в госпитальных условиях. //Тез.-докл. 2-й Российс. науч.-практ.конф. с международ. участием. – М., 2009. –С. 98-99.

## ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ В СИСТЕМЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СТАЦИОНАРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

**Рузиев М.М., Кенжаяева И.А., Джурاءв Х.М.**

Государственное учреждение «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины» МЗ и СЗН РТ, Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Республиканский клинический центр ортопедии и травматологии

В статье описываются пути и решения оптимизации микробиологических лабораторий и мониторинга за возбудителями для улучшения системы инфекционного контроля за внутрибольничными инфекциями в стационарах хирургического профиля. Необходимы глубокие изменения в стратегии борьбы с ВБИ, которые могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Очевидно, наряду с совершенствованием противоэпидемических мероприятий следует обратить внимание и на клинико-микробиологический ас-

пект этой проблемы. Важным исходным условием корректности проводимых бактериологических исследований является наличие современного лабораторного оборудования, стандартизованных материалов и утвержденных стандартов на проводимые исследования.

**Ключевые слова:** внутрибольничная инфекция, хирургические стационары, микробиологические исследования, инфекционный контроль, микробиологические лаборатории, профилактика.

## OPTIMIZATION OF MICROBIOLOGICAL LABORATORIES IN THE INFECTION CONTROL SYSTEM FOR PREVENTION AND TREATMENT OF HOSPITAL INFECTIONS IN HOSPITALS SURGICAL PROFILE

**M.M. Ruziev. I.A. Kenjaeva, Kh.M. Juraev**

State Institution «Tajik Research Institute of Preventive Medicine» of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan, Department of microbiology, immunology and virology State Educational Institution «Avicenna Tajic State Medical University», Republican clinical center of orthopedics and traumatology

The article describes ways and solutions to optimize microbiological laboratories and monitor pathogens to improve the infection control system for nosocomial infections in

hospitals with a surgical profile. Deep changes are needed in the strategy for combating nosocomial infections, which can affect the current situation. Obviously, along with the improvement of antiepidemic measures, attention should be paid to the clinical and microbiological aspect of this problem. An important initial condition for the correctness

of ongoing bacteriological studies is the availability of modern laboratory equipment, standardized materials and approved standards for ongoing research.

**Keywords:** nosocomial infection, surgical hospitals, microbiological studies, infection control, microbiological laboratories, prevention

**Рузиев Муродали Мехмондустович** – д.и.т., директори МД «Институти тадқикоти илмии тиббии профилактики Тоҷикистон» ВТ ва ҲИА ҶТ; e-mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru); тел.: (+992) 918-71-32-66

**Кенчаева Иноят Облокуловна** – н.и.т., доценти кафедраи микробиология, иммунология ва вирусология, Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино»; тел.:(+992) 939-00-46-46

**Чураев Хуршед Мамадҷонович** – н.и.т, дуҳтур травматолог-ортопед Маркази чумхуриявии клиникии ортопедӣ ва травматологӣ; e-mail: [hurshed\\_doc@mail.ru](mailto:hurshed_doc@mail.ru); тел.:(+992)918-61-51-34

**Рузиев Муродали Мехмондустович** – д.м.н., директор ГУ «Таджикский научно-исследовательский институт профилактической медицины» МЗ и СЗН РТ; e-mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru); тел.:(+992)918-71-32-66

**Кенҷаева Иноят Аблокуловна** – к.м.н., доцент кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»; тел.:(+992) 939-00-46-46

**Джураев Хуршед Мамадҷонович** – к.м.н, врач травматолог-ортопед Республиканского клинического центра ортопедии и травматологии; e-mail: [hurshed\\_doc@mail.ru](mailto:hurshed_doc@mail.ru); тел.:(+992)918-61-51-34

**Ruziev Murodali Mehmondustovich** – d.m.s., Director of State Institution “Tajik Research Institute of Preventive Medicine” of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan; e-mail: [m.ruziev@mail.ru](mailto:m.ruziev@mail.ru); tel.: (+992) 918-71-32-66

**Kenjaeva Inoyat Ablokulovna** - c.m.s., associated professor in Department of microbiology, immunology and virology State Educational Institution «Avicenna Tajik State Medical University» tel.:(+992) 939-00-46-46

**Juraev Khurshed Mamadzhonovich** - c.m.s., vice director of Republican clinical center of orthopedics and traumatology; e-mail: [hurshed\\_doc@mail.ru](mailto:hurshed_doc@mail.ru); tel.:(+992)918-61-51-34

## ФАРМАКОЛОГИЯ

### ОМЎЗИШИ ЗАҲРНОКИИ ЧАМЬИ ГИЁХИ ЗИДДИИАБЕТИИ «ЧОРБАРГ»

(дар таҷриба)

Музафарова М.Х., Насруллоева М.Х., Ҳилолова М.Х.

Кафедраи фармакология ва ОМИТ- и МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино. Тоҷикистон», ш. Душанбе.

**Муҳиммият:** Дар табобати диабети қанд (ДК) ба гайр аз доруҳои гормонӣ ва синтетикӣ доруҳои растанигӣ, ки аз давраҳои қадим маълуманд, истифода бурда мешаванд.[3,5] Маълумотҳоро оид ба хусусиятҳои шифобахшии растаниҳо дар асарҳои зиёди тамаддунҳои қадимӣ – аврупойӣ, хитойӣ, юнонӣ ва лотинӣ пайдо кардан мумкин аст. [2,4]

Барои табибони давраи қадим растаниҳои шифобахш ҳазинаи ҳақиқии табобатӣ буданд. Дунёи растаниҳои шифобахш то ҳол пурра омӯхта нашудааст.

Асарҳои тиббии Абуалӣ ибни Сино, аз он ҷумла «Ал-Қонун фит тиб» - и ӯро дар Шарқ ва Аврупо ҳамчун олим ва табиб маҳшур кард. [2,4]

Тадқиқоти гузаронидаи якҷояи фармакологҳо ва химиқҳо имконият дод, ки растаниҳои шифобахши пурӯзмнат пайдо ва дар таҷрибай тиббӣ истифода бурда шаванд. [1]

Бо ёрии таҷрибаҳои гузаронидаи ӯ дар тибби муосир баргҳои ангур, тут, чормагз ва фор ҳамчун дору васеъ истифода бурда мешаванд. Тайи солҳои охир аз тарафи олимони Тоҷикистон хусусиятҳои гипогликемии баъзе растаниҳои шифобахш омӯхта шуда истодааст.

Дар натиҷа, аз тарафи мо ҷамъи гиёҳии зидди диабетӣ бо номи шартии «Чорбарг» тайёр карда шуд.

**Мақсади тадқиқот:** Омӯзиши заҳрнокии шадиди ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг».

**Мавод ва усули тадқиқот:** Заҳрнокии шадиди LD -50 ва LD – 100-и ҷамъи гиёҳии зидди диабетии «Чорбарг» дар 40 муши сафед бо вазни 18-23 гр ва 50 калламуши сафеди ҳарду ҷинс бо вазни 190-210 гр омӯхта шуд.

Ғайр аз ин, мо дар назди ҳуд мақсад гузаштем, ки аз рӯйи зиндамонӣ ва тағири

вазни онҳо ҳангоми истифодаи тӯлонии ҷамъи доругӣ назорат кунем. Ин нишондодҳои ҷамъи гиёҳии зидди диабетии «Чорбарг» дар 42 калламуши сафеди безоти ҳарду ҷинс бо вазни 190- 220 гр дар давоми 6 моҳ омӯхта шуд. Объекти омӯхташаванда ҳар рӯза як маротиба дохили меъда бо меъёри 2 ва 5 мл/ кг вазни бадан ба ҳайвоноти таҷрибавӣ дар давоми 6 моҳ ворид карда шуд. Ба калламушони назоратӣ аз рӯйи ҳамин нақша оби муқаттар бо ҳисоби 5 мл/кг вазн ворид карда шуд.

Натиҷаи тадқиқот ва баррасии онҳо.

Пас аз дохили меъда (д/м) ва дохили шикам (д/ш) бо меъёри 10, 20, 30, 40, 50 ва 60 мл/кг вазн ворид кардани ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг» дар ҳолати умумӣ ва физиологии ҳайвонот ягон тағиирот дида нашуд.

Фаъолияти ҳаракатӣ ва аксуламал ба ангезандарои механикӣ тағиир наёфт, фаъолона ба гизо наздик мешуданд, ҳарорати пӯст мутаносибан мӯтадил буд. Пашми ҳайвонҳо нарм буд. Натиҷаҳои таҷрибаҳои гузаронида нишон доданд, ки ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг» ҳангоми ба дохили меъда ворид кардани қиёми (дамобаи) ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг» таъсири токсикии паст дорад.

Бо мақсад муайянкуни дараҷаи заҳрнокии қиёми (дамобаи) ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг», ки д/м бо меъёрҳои 10, 20, 30, 40, 50 ва 60 мл/кг вазн ба калламушони сафед ворид карда шуда буд, сабаби марги аҳёнан (единичный) шуд. Дар мушҳои сафед ҳангоми д/м воридкуни ин мавод бо меъёри 5-10 мл/кг вазн марғро ба амал наовард.

Ҳангоми ба дохили шикам воридкуни ҷамъи гиёҳии зиддиидиабетии «Чорбарг» бо меъёри 20-60 мл/кг вазн марги ҳайвонотро ба амал наовард.

Натицаи таҷрибаҳо нишон доданд, ки воридкунии ҳаррӯзai дохилимездагии ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» бо меъёри 2 ва 5 мл/кг дар давоми 6 моҳ ягон хел нишонаҳои заҳрнокии умумиро ба амал наовард.

### Ҷадвали 1. Нишондодҳои заҳрнокии шадиди ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг»

Ҳангоми воридкунии доҳилӣ		Ҳангоми воридкунии доҳилишиқамӣ	
Меъёр дар мл/кг вазн	Фавтиданӣ	Меъёр дар мл/кг вазн	Фавтиданӣ
Барои қалламушони сафед			
10	0	10	0
20	0	20	0
30	0	30	0
40	0	40	0
50	0	50	0
60	1	60	1
ЛД-50	0	ЛД-50	0
ЛД-100	0	ЛД-100	0
Барои мушҳои сафед			
5,0	0	5,0	0
10,0	0	10,0	0
20,0	0	20,0	0
30,0	0	30,0	0
40,0	0	40,0	0
50,0	0	50,0	0
ЛД-50	0	ЛД-50	0
ЛД-100	0	ЛД-100	0

Зиндамонии қалламушони таҷрибавӣ мутлақ буд. Аз 14 ҳайвони таҷрибавӣ, ки ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг»-ро бо меъёри 2 ва 5 мл/кг вазн мегирифтанд, 100% зинда монданд. (Ҷадвали № 2)

Ҳангоми нигоҳдории ҳайвонҳо дар шароити якхела бо қалламушони таҷрибавӣ, ки оби муқаттар бо ҳисоби 5мл/кг вазн мегирифтанд, низ зиндамонӣ ба 100% баробар буд.

### Ҷадвали 2. – Зиндамонии қалламушони сафед, ки дар давоми 6 моҳ ҳар рӯза меъёрҳои гуногуни ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» - ро мегирифтанд.

Силсилаи таҷрибаҳо ва меъёри мавод дар мл/кг вазн	Шумораи қалламушон дар силсила	Аз онҳо зинда монд	
		Шумора	Дар %
Интактӣ – оби муқаттар 5 мл/кг n=7	14	14	100
Ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» 2мл n=7	14	14	100
Ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» 5мл n=7	14	14	100

Афзоиши вазни қалламушони сафед дар охири моҳи 3-юми таҷриба, ки дохили меъдагӣ ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» - ро бо меъёри 2 ва 5 мл/кг вазн мегирифтанд, назар ба нишондоди ибтидой зиёдтар шуд (100%).

Дар моҳи 6-уми таҷриба ин нишондод саҳҳе то 113,4% нисбати силсилаи интактӣ зиёд шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, аз рӯйи натицаи таҷқиқотҳо маълум шуд, ки ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг» дар вақти омӯзиши ЛД-50 ва ЛД-100 заҳрнок набуд. Аз рӯйи зиндамонии 100% ва афзоиши вазни ҳайвонҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки ҷамъи гиёҳии зиддициабетии «Чорбарг»-ро метавонем давоми моҳҳо тӯлонӣ истифода барем.

**Адабиёт**

1. Ишанкулова Б. А. Экстракти ғўраҳои ангур «Ғўраоб»- ғизо ва дору / С.Н. Исматов, У.П. Юлдошева, М.В. Урунова // Науч. практ. конф. науч.-исслед. инст-а питания. – Душанбе, 2010.- С.46-53.
2. Ишанкулова Б. А. Фармакологияи баъзе растаниҳои шифобахши қандпасткунандай Тоҷикистон / Б.А. Ишанкулова. – Душанбе: типографияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 2015. – с.193.
3. Иванов Д. Д. Анемия при сахарном диабете: современная тактика / Д. Д. Иванов // Здоровье Украины. – 2007, № 22/1. – с. 15.
4. Ягудина Р. И. Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа / Р.И. Ягудина, А.Ю Куликов, Е.Е. Аринина. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. – 352С.
5. Куренов И.П. Золотая энциклопедия народной медицины / И.П. Куренов. – М: Мартин, 2008. -512с.

**ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО СБОРА «ЧОРБАРГ»  
(в эксперименте)****М.Х. Музафарова, М.Х. Насруллоева, М.Х. Хилолова**

Кафедра фармакологии и ЦНИЛ ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Таджикистан.

В статье авторами было изучено и доказано острые и хроническая токсичность антидиабетического сбора «Чорбарт» на белых крысах и мышах. Ежедневное внутривенное введение настоя сбора «Чорбарт» в течение 6 месяцев не вызвало при-

знаков интоксикации. Вследствие чего сбор «Чорбарт» можно применять в комплексной терапии у больных сахарным диабетом 2 типа в течении длительного времени.

**Ключевые слова:** сахарный диабет, настой сбора «Чорбарт», LD -50 и LD – 100.

**STUDY OF TOXICITY OF ANTIDIABETIC COLLECTION “CHORBARG”  
MuzaferovaM.H., NasrulloevaM.H., HilolovaM.H.**

Pharmacology Department and Central Scientific Research Laboratory of State Education Institute “Tajik State Medical University” named after Avicenna

In an article with the authors, the acute and chronic toxicity of the antidiabetic collection “Chorbarg” in white rats and mice was studied and proved. Daily intragastric injection infusion of “Chorbarg” during 6 months did not cause

signs of intoxication. As a result, the collection of “Chorbarg” can be used in complex therapy in patients with diabetes of 2 type for a long time.

**Key words:** diabetes, “Chorbarg” collection, LD – 50 and LD – 100

**Музафарова Матлуба Ҳакимовна, н.и.т.,** доцент кафедра фармакологии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Насруллоева М.Х.-муаллими калони кафедраи фармакологии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»**

**Хилолова М.Х.-** ассистенти кафедраи фармакологии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Музафарова Матлуба Ҳакимовна,** к.м.н., доцент кафедры фармакологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Насруллоева М.Х-** старший преподаватель кафедры фармакологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Хилолова М.Х.-** ассистент кафедры фармакологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Muzafarova Matluba Hakimovna** – candidate of medical sciences, docent of Pharmacology Department of SEI “TSMU” named after Avicenna

**Nasrulloeva M.H.** – the senior teacher of Pharmacology Department of SEI “TSMU” named after Avicenna

**Hilolova M.H.** – assistant of Pharmacology Department of SEI “TSMU” named after Avicenna

## СИНТЕЗИ ПАЙВАСТАГИИ 2-БРОМ-6-ФТОР-7-МЕТИЛ-5-ОКСО-5Н-1,3,4-ТИАДИАЗОЛ[3,2-А]ПИРИМИДИН Озеров А.А.<sup>1</sup>, Гулмахмадзода З.Г.<sup>2</sup>

1. Донишгоҳи давлатии тибии Волгоград (Россия); 2. Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Муҳимияти кор.** Яке аз муҳимтарин вазифае, ки дар назди химияи органикӣ истодааст, ин синтези аналогҳои моддаҳои фаъоли табиӣ мебошад. Ин моддаҳо дорои қобилияти баланди биологӣ буда, заҳрнокии нисбатан пастро зоҳир меномоянд. Ба ин гурӯҳи моддаҳои аналогҳои синтетикии пурин, аз чумла пайвастагиҳои тиадиазоло-пиримидин низ доҳил мешаванд. Дар баробари ин, яке аз роҳҳои алтернативӣ барои ҷустуҷӯи моддаҳои фаъоли биологӣ маҳсусан барои микроорганизмҳо, ки дорои муқовимат барои антибиотикҳои гуногунро доранд, хеле зарурӣ аст. Дар замони мо, масъалаи пешбуруди синтези химиявӣ диққати маҳсусро талаб менамояд [1].

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидин ба организм таъсири зиддимикробӣ, иммуностимуляторӣ, зидди варамӣ, зидди ишемикӣ ва зиддиаллергӣ доранд. Бо вучуди ин, аксари ҷанбаҳои фаъолияти биологии доруҳои ин силсила то имрӯз ба таври кофӣ омӯхта нашудаанд [2].

Имконияти синтези ҳосилаҳои нави 1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидин дар мақеъҳои 2, 5, 6, 7-и молекулаи ин модда хеле зиёд аст. Аз ин рӯ, дарёftи моддаҳои фаъол дар асоси ин модда таваҷҷӯҳ олимонро ба худ ҷалб намудааст. Солҳои охир дар бораи синтези ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазол дар як қатор мактабҳои илмии давлатҳои гуногун ба назар мерасанд. Олимон дар ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҳосил кардани пайвастаҳои гетеросиклӣ мебошанд. Аз он чумла, олимони Институти химияи органикӣ ба

номи Д. Зелинский Академияи илмҳои Россия тавассути реаксияи 3-формил-2-хлорохинолин бо тиогидразидҳои кислотаи оксамат қатори нави ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазолро ҳосил карданд [3]. Соли 2020, Керу ва ҳаммуаллифон усули синтези сабзи ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидинро тавассути реаксияҳои бисёрзинагӣ дар иштироки катализатори оксиди ванадий пешниҳод намуданд [4]. Дар соли ҷорӣ (2022), олимон Абу-Ҳашем ва Ал-Ҳусайн дар асоси пайвастагиҳои тиадиазоло-пиримидин моддаҳои наверо қашф намуданд, ки қобилияти баланди зидди саратони доранд. Моддаҳои ҳосилкардаи олимон барои намуди зиёди ҳуҷайраҳои саратони одам аз қабили ҳуҷайраҳои саратони меъда (MGC-803), ҳуҷайраҳои аденоқарсиномаҳои сина (MCF-7), ҳуҷайраҳои карсиномаҳои бинӣ (CNE2) ва ҳуҷайраҳои карсиномаҳои даҳон (KB) хеле фаъол мебошанд [5].

Ҳамин тариқ, синтези ҳосилаҳои 1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидин, омӯзиши ҳосијатҳои химиявӣ ва таъсири соҳтор ба фаъолияти биологии ин моддаҳои масъалаҳои муҳим ба шумор мераванд.

**Мақсади таҳқиқот.** Синтез ва таъиди соҳтори пайвастагии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидин мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Синтези пайвастагии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиримидин.

Дар колбаи седаҳона 18 г (0,01 моль) 2-амин-5-бром-1,3,4-тиадиазол ва 100 г кислотаи полифосфоратро омехта менамоем.


Омехтаро дар ҳамоми обй то чүшидан гарм карда, муддати 30 дақықа мунтазам меомезем ва дар давоми 30 дақықай оянда ба он 13 г (0,01 моль) эфири муракаби этил 2-фторасетоасетат ба таври қатра илова карда менамоем. Миқдои илова намуданы эфири муракаби этил 2-фторасетоасетат ба таври қатый назорат карда мешавад, зеро дар қараёни ин реаксия васеъшавии назарраси ҳачм ба амал меояд. Омехтай реаксиониро би истифода аз ҳамоми обй муддати 3 соат мечүшонем. Баъди анчоми реаксия омехтаро хунук карда, ба зарфе ки 300 мл оби ях дорад, мегузорем. Таҳшин афтодаро фильтр карда бо 100 мл оби хунук шустан лозим аст. Махсули реаксияро дар ҳарорати хона 12 соат хушк мекунем. Рекристаллизатсия бо истифода аз омехтай диоксан-об (4:1) сурат мегирад. Баромади амалии синтези 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин 18,4 г (75%) -ро ташкил дод. Ҳарорати гудозиши моддаи синтезкардашуда 176°C аст.

Таъиди сохтори пайвастагии 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин

Барои муайян кардани структураи пайвастагии 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин таҳлилҳои спектроскопияи инфрасурх, резонанси ядрой-магнитӣ (РЯМ) изотопҳои  $^{13}\text{C}$  ва  $^{19}\text{F}$  ва усули массспектрометрӣ гузаронида шудааст.


Натижаҳо ва баррасии онҳо.

Тавассути реаксияи байни 2-амин-5-брому-1,3,4-тиадиазол ва эфири муракаби этил 2-фторасетоасетат пайвастагии 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин ба даст оварда шуд.



Бартарии гузаронидаи реаксия дар муҳити кислотаи полифосфорат дар он аст, ки ҳангоми ба муҳити реаксия илова кардани оби яхдор онро бидуни безарааргардонии иловагии аз системаи реаксионӣ бартараф месозанд.

Таъиди сохтори пайвастагии ба даст овардашуда, тавассути таҳлили спектроскопияи инфрасурх, резонанси ядрой-магнитӣ (РЯМ) изотопҳои  $^{13}\text{C}$  ва  $^{19}\text{F}$  ва усули массспектрометрӣ гузаронида шудааст.




Расми 1. Сохти структуравии 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин


Дар спектрҳои инфрасурх 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиrimидин дар ҳудуди  $1700 \text{ cm}^{-1}$  фурубари мавҷ дида мешавад, ки ин ба мавҷуд будани гурухи  $\text{C}=\text{O}$  мувофиқат менамояд.

Маълумоти спектри резонанси ядрой-магнитӣ низ сохтори пешниоодшудаи пайвастагии 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пиrimидинро тасдиқ мекунад. Дар спектри РЯМ изотопи  $^{13}\text{C}$  сигналҳои зерин мавҷуданд: дар минтақаи майдони 17,66 ҳ.м. (ҳисса аз миллион), ки ба атоми карбони фрагменти метилен; дар майдони 135,8 ҳ.м. ба атоми карбон дар шафати фрагменти метилен; дар майдони 143,6 ҳ.м. ба атоми карбон дар мавқеи шаши ҳалқа; сигнал дар майдони 155,5 ҳ.м. ба карбон, ки ба қисми карбонил пайваст шудааст; сигнал дар майдони 147 ҳ.м. аз ҳисоби карбони бо бром пайвастшуда; сигнал дар майдони 150,5 ҳ.м. ба карбони бо атомҳои сулфур ва нитроген пайвастшуда мувофиқат мекунанд [4]. Дар расми 2 спектри  $^{13}\text{C}$ -и резонанси ядрой-магнитии пайвастаи 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пиrimидин пешниҳод карда шудааст.


Спектри  $^{19}\text{F}$ -и резонанси ядрой-магнитии пайвастаи 2-брому-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пиrimидин дар расми 3 нишон дода шудааст. Дар спектри  $^{19}\text{F}$ -и резонанси ядрой-магнитии пайвастаи синтезкардашуда, атоми фтор дар мавқеи шашуми ҳалқа аз сабаби таъсири мутакобилаи протонҳои порчай метил, ки дар мавқеи 7-уми ҳалқа ҷойгир аст, ҳамчун квартет пайдо мешавад (Расми 3).



Расми 2. Спектри  $^{13}\text{C}$ -и резонанси ядрой-магнитии пайваставай 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пири-мидин.



Расми 3. Порчай спектри  $^{19}\text{F}$ -и резонанси ядрой-магнитии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а] пири-мидин.



Расми 4. Масс-спектри 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пири-мидин

Дар расми 4 масс-спектри 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пири-мидин нишон дода шудааст. Дар масс-спектри пайвастагии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а] пири-мидин ду пики асосй  $m/z$  (%) 264,07(75) ва 266,07(100) пайдо аст, ки пики якум ба мас-саи атомии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пири-мидин бе ги-рифти протон мувофиқат менамояд. Пики дуюм  $m/z$  (%) 266,07(100) бошад, аз иловаи ду протон ба массаи атомии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол [3,2-а] пири-мидин гувохӣ медиҳад.

**Хулоса.** Натиҷаҳои таҳлили спектроско-пии инфрасурҳ, резонанси ядрой-магнитӣ барои изотопҳои  $^{13}\text{C}$  ва  $^{19}\text{F}$  ва ташхиси мас-спектрометрӣ аз ҳосилшавии пайвастагии 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиади-азол[3,2-а] пири-мидин гувохӣ медиҳанд.

### Адабиёт

1. Konaklieva M.I. Addressing antimicrobial resistance through new medicinal and synthetic chemistry strategies. *SLAS Discovery*, -2019, 24(4), 419-439.
2. Serban G. Synthetic compounds with 2-amino-1,3,4-thiadiazole moiety against viral infections. *Molecules*, -2020, 25(4), 942-954.
3. Aksenov A.N., Krayushkin M.M., Yarovenko V.N. Synthesis of (2-chloroquinolin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxamides. *Russ Chem Bull*, -2021, 70(6), 1131-1134.
4. Kerru N., Gummidi L., Maddila S.N., Bhaskaruni S., Maddila S., Jonnalagadda S.B. Green synthesis and characterisation of novel [1,3,4]thiadiazolo/benzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidines via multicomponent reaction using vanadium oxide loaded on fluorapatite as a robust and sustainable catalyst. *RSC Advances*, -2020, **10**, 19803-19810.
5. Abu-Hashem A.A., Al-Hussain S.A. Design, synthesis of new 1,2,4-triazole/1,3,4-thiadiazole with piroindoline, imidazo[4,5-b]quinoxaline and thieno[2,3-d]pyrimidine from isatin derivatives as anticancer agents. *Molecules*, -2022, 27(3), 835-845.

## СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЯ 2-БРОМ-6-ФЛУОРОН-7-МЕТИЛ-5-ОКСО-5Н-1,3,4-ТИАДИАЗОЛ[3,2-А]ПИРИМИДИНА

Озеров А.А.<sup>1</sup>, Гулмахмадзода З.Г.<sup>2</sup>

1. Волгоградский государственный медицинский университет (Россия); 2. Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

Осуществлен синтез соединение 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиридинина, практический выход синтеза составляло 75%. Структуры соединение 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазола[3,2-а] пиридинина были подтверждено методом ин-

фракрасной спектроскопии, ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрии.

**Ключевые слова:** гетероциклические соединения; 1,3,4-тиадиазол, пиридин; 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазол[3,2-а]пиридин; синтез.

### SYNTHESIS OF 2-BROMO-6-FLUORO-7-METHYL-5-OXO-5H-1,3,4-TIADIAZOLE[3,2-A]PYRIMIDINE Ozerov A.A.<sup>1</sup>, Gulmahmadzoda Z.G.<sup>2</sup>

1. Volgograd State Medical University (Russia); 2. Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan;

Synthesis of 2-bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazole [3,2-a]pyrimidine was carried out, the practical yield of the synthesis was 75%. Infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry analyzes were used for confirmation of the

structure of 2-bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazole [3,2-a]pyrimidine.

**Key words:** Heterocyclic compounds; 1,3,4-thiadiazole, pyrimidine; 2-bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5H-1,3,4-thiadiazole [3,2-a]pyrimidine; synthesis.

**Озеров Александр Александрович**- д.и.х., мудири озмоишгоҳи химияи тибии Маркази илмии ш. Волгогради Академияи илмҳои тибии Россия.

**Зафар Гулмахмадзода.** Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳодими қалони илмӣ. 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, хонаи 16, ҳуҷраи 53. Телефон. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

**Озеров Александр Александрович**- д.х.н., заведующий лабораторией медицинской химии Научного центра г. Волгоград, РАМН.

**Зафар Гулмахмадзода.** Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ. Старший научный сотрудник, 734064, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиев дом 16, кв 53, Телефон. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)

**Ozerov Aleksandr Alexandrovich.** Doctor of Chemical Sciences, Head of the medical chemistry laboratory of the Volgograd Scientific Center of the Russian Academy of Medical Sciences;

**Zafar Gulmahmadzoda.** Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan. Senior Researcher, 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Mukhammadiev st., hause 16, apt. 53, Phone. 918-61-97-93; E-mail: [zsangov@mail.ru](mailto:zsangov@mail.ru)



**ИҚТИДОРИ ЗАХИРАВӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ КИШТИ  
ABSINTHIUM TOURNEFORT ВА SANTOLINOLFOLIA  
ДАР ШАРОИТИ ТОЧИКИСТОНИ МАРКАЗӢ**

**Ходжаева З.Г., Курбонбекова Ш.Ш.**

Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо, АМИТ

Яке аз вазифаҳои асосии фармакогнозия муайян намудани захираи ашёи хом ва иқтидори захиравии мавзеъҳои таҳқиқшаванда ва таъмини базаи ашёи хом бо роҳи парвариши растаниҳои шифобахши Тоҷикистони Марказӣ тавассути гуногуни шароити табиию климатӣ, аз ҷумла, растаниҳои шифобахш ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо зиёда аз 200 навъи растаниҳои шифобахш мерӯянд, ки аз миёни онҳо навъи оилаи явшонҳо аз ҷиҳати гуногуниӣ, ҳосиятҳои шифобахшӣ ва истифодабарӣ дар тиб яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. Дар Тоҷикистони Марказӣ зиёда аз 20 навъи явшон парвариш мебёбад. Навъҳои зерини явшон, ба монанди явшони Турнефор ва явшони сантолинбарг ҳосияти табобатӣ дошта, дар тибби ҳалқӣ чун воситаи зидди киччасорӣ ва зиддимикробӣ истифода мешавад. Ин растаниҳо камхарҷ буда, метавонад дар ҷойҳои гуногун гурӯҳи явшониро ба вучуд оварда, парвариш ёбад. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳудуди Тоҷикистони Марказӣ явшони Турнефор дар муқоиса бо явшони сантолинбарг бештар паҳншуда ба ҳисоб меравад. Явшони Турнефор дар гирду атрофи шаҳри Душанбе, гирду атрофи деҳоти Зиддӣ, Сиёҳкӯҳ, дар канори Вармоник ва Найраз мерӯяд. Явшони сантолинбарг бошад, асосан танҳо дар гирду атрофи Душанбе вомехӯрад. Ҳар дуи ин растаниҳо мавзеи маҳдуди паҳншавӣ дошта, мутаносибан захираи нокифояи ашёи хом доранд. Барои муайян намудани ашёи хом ва иқтидори онҳо аз тарафи мо иқтидори захирavии явшони Турнефор ва сантолинбарг дар Тоҷикистони Марказӣ, инчунин роҳу воситаҳои парвариши онҳо бо мақсади мустаҳкамкуни базаи ашёи хоми онҳо мавриди омӯзиш қарор дода шуд. Бинобар ҳамин бо мақсади ошкор кардан қобилияти онҳо моҳар ду навъи ин растаниро паравариш кар-

да, технологияи парвариши онҳо, инчунин ҳусусиятҳои биологии ин зироатҳоро мавриди омӯзиш қарор додем.

Ҳамин тавр, роҳҳои ҳалли мушкилот бо таъмини захираи ашёи хоми растаниҳои доругӣ ва истифодаи мақсадноки онҳо дар саноати фарматсевтӣ яке аз вазифаҳои асосии растанипарварии доругӣ ба ҳисоб мераванд.

**Объект ва усулҳои таҳқиқот.** Объекти таҳқиқот явшони сантолинбарг ва явшони Турнефор ба ҳисоб мераванд. Явшони Турнефор яке аз растаниҳои дусола буда, баландиаш то 230 см мебошад. Решааш гафс. Танаи ягона дорад, рангаш сабзи торик бо тобиши ранги бунафш. Баргҳояш пармонанд ва бурида. Гулҳояш хурд. Явшони сантолинофолия (Рас.2) нимбутта буда, то 85–90 см қад мекашад. Решаи гафс ва дарахтмонанд дорад ва панча паҳн кардааст. Баргҳояш пармонанди бурида. Гулҳояш хурд ва ранги зард доранд.

**Усулҳои таҳқиқот.** Оид ба муайян карданни захираи объектиҳои таҳқиқшаванда бо усулҳои маъмули Крилов ва Шретер (1971) [1] таҷриба гузаронида шуд. Омӯзиши ҳусусиятҳои биологӣ ва технологияи парвариш бо усули Доспехов (1985) [2] ба роҳ монда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.** Натиҷаҳои таҳқиқот оид ба муайян карданни захираи ашёи хоми явшони Турнефор ва сантолинбарг дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. Аз маълумотҳои ҷадвал маълум аст, ки захираи ҳавоию ҳушки явшони Турнефор дар ин ноҳия дар давоми соли 2020  $189,7 \pm 13,2$  кг-ро ташкил дод, захираи эксплуатационӣ бошад, мутаносибан ба  $110,1 \pm 8,3$  кг баробар буд. Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳачми эҳтимолӣ барои омодасозии солона дар минтақаи мазкур (ВОЕЗ)  $29,4 \pm 1,6$  кг-ро ташкил медиҳад.

**Чадвали №1.- Захираи ашёи хоми явшони Турнефор дар мавзеи ноҳияи Рӯдакӣ дар соли 2020**

Рақами мавзэй	Майдон, га	Миқдори миёна зироат дар майдонҳо 2х2м, шт.	Захира, кг		ВОЕЗ
			Биологӣ	Эксплуататсионӣ	
1	0.37	16± 1,1	70,3± 4,1	30± 3,1	11± 0,7
2	0.56	17± 1,2	119,4± 9,1	80± 5,2	18± 0,9
Майдони умум	0.83		189,7 ± 13,2	110,1 ± 8,3	29,4 ± 1,6

Явшони сантолинбарг бошад, захираи ашёи хоми он дар мавзеи мазкур бо вазни хушкии ҳаво  $152,8 \pm 11,4$  кг-ро ташкил мебиҳад. Захираи эксплуататсионӣ ба – 80,1 ± 5,6 кг мутобиқ буд. Захираи эҳтимолии

солонаи явшони сантолинбарг мутаноси-бан  $20,4 \pm 1,5$  кг-ро ташкил медиҳад.

Дар ҷадвал натиҷаҳои захири ашёи хоми явшони сантолинбарг дар мавзеи ноҳияи Рӯдакӣ дар соли 2020 оварда шудаанд.

**Чадвали №2. – Захираи ашёи хоми явшони сантолинбарг дар мавзеи ноҳияи Рӯдакӣ дар соли 2020.**

Рақами минтақа	Майдон, га	Миқдори миёна дар майдонҳо 2х2м, шт.	Захира, кг		ВОЕЗ
			Биологӣ	Эксплуататсионӣ	
1	0.38	5± 1,2	92.3± 8,1	57±3,2	13.3± 0,8
2	0.24	4± 1,1	60.5± 3,3	23± 2,4	7.1± 0,7
Майдони умумӣ	0.62		152,8 ± 11,4	80,1 ± 5,6	20,4 ± 1,5

Натиҷаҳо оид ба муайян намудани захири ашёи хоми объектҳои таҳқиқот нишон доданд, ки явшони Турнефор дар минтақаи ноҳияи Рӯдакӣ 2 майдони буттазори дорои майдони умумии 0,83 га бо захири ашёи биологии 189,7 ± 13.2 кг мебошад; явшони сантолинбарг низ 2 буттазори дорои майдони умумии 0,62 га бо захири ашёи биологии 152,8 ± 11.4,5 кг мебошад.

Технологияи парвариши явшони Турнефор ва сантолинбарг. Барои кишти растаний аз худуди Тоҷикистони Марказӣ тухмӣ ҷамъоварӣ гардида, дар деҳаи Чоряккорони ноҳияи Рӯдакӣ дар майдони  $3\text{ m}^2$  кишт карда шуд. Барои ҳар ду навъи растаний усули маъмулии кишт истифода карда шуданд. Минтақаи кишти ин растаниҳо то ин дам барои кишти зироатҳои дигар истифода мегардид. Кишт дар саҳрои аз алафҳои бегона тозакардашуда гузаронида шуд. Коркарди ҳок бо мақсади ғун намудан ва нигоҳдории намнокӣ, инчунин тозакуни алафҳои бегона ба роҳ монда шуд. Кишти барвақтии маъмулий гузаронида шуд. Коркарди асосии ҳоки зери растаниҳо бо коркарди системаи маъмулии ковоккуни ҳок барои сиркулятсияи мұтадили намнокӣ ва ҳаво ба роҳ монда шуд. Барои парвариши растаниҳо пору истифода нагардид, то ки қоби-

лияти навъҳои растаниҳои худрӯй бо парвариши зироатҳо муайян карда шавад.

Омодасозии тухмӣ барои кишт. Барои кишт тухмиҳои калони ба навъҳо чудокардашудаи гурӯҳи 1 ва 11 истифода карда шуданд. Кишт ҳамон вақте гузаронида шуд, ки ҳатари бозгашти сардии ҳаво дар аввали моҳи март, даврае ки растаниҳо набояд бо сардии ҳаво дучор шаванд, паси сар шуда буданд.

Усули кишт барои явшони Турнефор маъмулии қаторӣ буда, барои явшони сантолинбарг усули қатораш васеъ интиҳоб карда шуд. Чуқурии кишти тухм ҳангоми мавҷудияти намнокӣ дар қабати болоии ҳок 2-2.5 см аст, ҳангоми ҳушкшавии қабати болоӣ онро 3 -4 см зиёд кардан мумкин аст. Нигоҳубини кишт бо ковоккуни ҳок пас аз кишт, ҳифзи кишт аз алафҳои бегона, касалиҳо ва воситаҳои зарапасон сурат мегирад. Ҷамъоварӣ. Ҳар ду растаний ба таври гуногун пухта мерасанд ва онҳоро бо усуљои гуногун ҷамъ меоваранд. Растанҳо ҳангоми то 80-85 % пухта расидани кишт дар шакли ҷорубашакл даравида мешаванд.

Омӯзиши хусусиятҳои биологӣ. Таҳқиқотҳо нишон доданд, ки дар аввали моҳи март ҳангоми кишти явшони Турнефор пас

аз 5-6 рӯз он месабзид, баргҳо пас аз 9-11 рӯзи кишт пайдо мешуданд. Дар оғози моҳи апрел растаниҳо қад мекашиданд. Марҳили шоҳаронӣ аз ҳама дурудароз буда, то оҳири моҳи июн тӯл мекашид (Ҷадвали 3). Дар миёнаи моҳи июл дар растаниҳо марҳилаи бутонизатсия мушоҳида карда мешавад. Пас аз ду ҳафта растаниҳо ба шукуфтан оғоз намуда, ин ҷараён то миёнаҳои моҳи август давом мекунад. Дар миёнаи моҳи август пухтарасии меваҳо оғоз ёфта,

то миёнаҳои сентябр тӯл мекашад. Ҷамъоварии тухмӣ дар миёнаҳои моҳи сентябр гузаронида мешавад.

Аз چадвал маълум мешавад, ки явшони сантолинбарг нисбат ба явшони Турненфор 4-5 рӯз таъхирнок аст. Ҳамин тавр, сабзиши растанӣ дар охири нимаи дуюми март ба амал омад, шоҳаронӣ низ дар нимаи дуюми июн ҷараён дошт, мевадиҳӣ низ зиёда аз 20 рӯз давом карда, тухмӣ дар охири моҳи сентябр ҷамъоварӣ карда шуд.

### **Чадвали №3. Сабзиш ва инкишофи явшони Турнефор ва явшони сантолин barg дар шароити Тоҷикистони Марказӣ**


Номи растанī	Кишт	Сабзиш	Баргҳо	Шохаронī	Бутонизатсия	Шукуфтани гулҳо	Мевадихӣ
Явшони Турнепор	10.03	16.03	20.03	5.04	15.06	3.07	14.08
Явшони сантолин. фолия	10.03	18.03	23.03	08.04	18.06	7.07	18.08

Санчишҳои биометрӣ нишон медиҳанд, ки дар моҳи июл баландии растанини явшини Турнегор аллакай 110 см, буда, сантолинифолий 80 см мебошад. Таҳқиқотҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар муқоиса бо шароитҳои табии баландии растани хангоми кишт хеле камтар аст (Дар шароити табии явшони Турнегор 1м. 80 см, явшини сантолинифолий 1м 20 см)

сонанд. Вале ҳаминро бояд қайд намуд, ки баландии растани нисбат ба шароити табиии инкишфои онҳо каме пасттар аст. Баландии явшони Турнефор 200 см ва 120 см мутаносибан дар шароити табий ҳангоми кишт ва явшони сантолин barg 100 см ва 75 см мутаносибан дар шароити табий ва ҳангоми кишт мебошад.

Масъалаҳои ошкор намудани захираҳои растаниҳои шифобахши худрӯй барои зиёд кардани омодасозии ашёи хом бо роҳи истифодаи мақсадноки он имкон медиҳад. Зоро барои роҳи омӯзиши захираҳои растаниҳои шифобахш истифодаи оқилонаи онҳоро ба роҳ мондан мумкин аст (3,4). Ҳангоми кам шудани захираҳои ашёи хоми растанигӣ усулҳои парвариш ва ба зироат табдил додани онҳо коркард мешаванд. Ҳусусиятҳои биологӣ ва маҳсусиятҳо. Ҳангоми парвариши растаниҳои шифобахш асосноккунии илмии технологияро истифода кардан зарур аст, ки метавонанд ба даст овардани сифати баланди ашёи хоми растани шифобахшро таъмин намоянд. (5). Бо ҳамин роҳ растаниро дар муҳити табиии он ҳифз намуда, мушкилоти ташкили базаи ашёи хомро барои саноати фарматсевти ҳал намудан мумкин аст (6).

# Нишондодхой биометрии я. Турнегор ва я. Сантолингбарг ҳангоми кишт



**Хулоса**, таҳқиқотҳо дар самти омӯзиши хусусиятҳои биометрӣ нишон медиҳанд, ки ҳар ду навъи растани ҳангоми ба зироат табдил додани он дар Тоҷикистони Марказӣ хуб парвариш мейбанд, месабзанд ва сикли пурраи вегетатсияро ба анҷом мера-

**Адабиёт**

1. Крылова И.А., Шретер Методическое указания по определению запаса лекарственного растительного сырья, 1981, с. 143.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. И перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
3. Крылова И.А. Выявленные запасы дикорастущих лекарственных растений изучение и рациональное использование их для увеличения заготовок сырья / И.А. Крылова, С.Д. Кур // Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. – М.: Из-во ВИЛР, 1975. – Вып. 3. – С. 28 -36.
4. Борисова Н.А. Изучение ресурсов лекарственного растительного сырья для организации их рационального использования и охраны / Н.А. Борисова, В.Д. Токарева, М.А. Кузнецова // Курск: Курск. правда, 1982. - 50 с.
5. Терехин А.А., Вандышев В.В. Технология возделывания лекарственных растений – М: РУДН, 2008, 154с.
6. С.Ю. Цёлха, О.Е. Почупайло, Особенности государственного регулирования производства лекарственных трав./Фундаментальная наука и технология, 2016, с. 213 -215

**РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОЛЫНИ  
ТУРНЕФОРА И САНТОЛИНОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОМ  
ТАДЖИКИСТАНЕ****Ходжаева З.Г., Курбонбекова Ш.Ш.**

Институт ботаники, физиологии и генетики растений, НАНТ

В статье приводятся результаты исследования по определению запас растительного сырья полынь Турнефора и сантолинолистной в районе Рудаки Центрального Таджикистана. Показано, что что воздушно-сухой запас сырья полыни Турнефора составило  $189,7 \pm 13,2$  кг, эксплуатационный запас –  $110,1 \pm 8,3$  кг, возможный объём ежегодной заготовки -  $29,4 \pm 1,6$  кг. Что касается полынь сантолинолистной то запас его сырья на данной территории было намного меньше и воз-

можный объём ежегодной заготовки  $20,4 \pm 1,5$  кг. В связи с тем, что ресурсный потенциал растений мало на территории Центрального Таджикистана, проводился посев растений и они изучались в культуре. Результаты показали, что оба растения хорошо растут и развиваются до созревания семян.

**Ключевые слова:** полынь Турнефора, полынь сантолинолистная, ресурсный потенциал, технология возделывания, Центральный Таджикистан.

**RESOURCE POTENTIAL AND TECHNOLOGY OF WORMWOOD TURNEFOR AND SANTOLINIFOLIA CULTIVATION IN CENTRAL TAJIKISTAN****Khodzhayeva Z. G., Kurbonbekova Sh. Sh.**

Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics, NANTES

The article presents the results of a study to determine the stock of plant raw materials of wormwood Tournefor and santolinolista in the Rudaki region of Central Tajikistan. It is shown that the air-dry stock of POLYNATURNEFOR raw materials was  $189.7 \pm 13.2$  kg, the operational stock was  $110.1 \pm 8.3$  kg, and the possible volume of annual harvesting was  $29.4 \pm 1.6$  kg. As for

artemisia santolinolifolia, the stock of its raw materials in this territory was much smaller and the possible volume of annual harvesting was  $20.4 \pm 1.5$  kg. Due to the fact that the resource potential of plants is small on the territory of Central Tajikistan, plants were sown and studied in culture. The results showed that both plants grow well and thrive until the seeds mature.

**Key words:** wormwood Tournefora, potential,cultivation technology, Central wormwood santolinolistnaya, resource Tajikistan.

**Хочаева З.Г.** – аспиранти Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ. Тел. 901 03 91 26.

**Курбонбекова Ш.Ш.-** ходими пешбари илмии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ. Тел. 901 03 91 26.

**Хочаева З.Г** – аспирант Института ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ. Тел. 901 03 91 26.

**Курбонбекова Ш. Ш.-** ведущий научный сотрудник Института ботаники, физиологии и генетики растений НАНТ. Тел. 901 03 91 26.

**Khozaeva Z. G.-** post-graduate student of the Institute of Botany, Physiology and Genetic plants of, NAST. Tel. 901 03 91 26.

**Kurbanbekova Sh.. Sh. -** Leading researcher , Institutea of Botany, Physiology and Genetic plants of the NAST. Tel. 901 03 91 26.

## ХУСУСИЯТИ ЗИДДИ ТОКСИКИИ МАВОДИ ТАГЕТОЛ ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДКУНИИ ЧИГАР БО ЗАҲРИ ЧИГАРКУШИ СС14 ДАР КАЛЛАМУШҲОИ САФЕД Холикова О.У.

Озмоишгоҳи марказии илмӣ-тадқиқотии МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино,  
Маркази инноватсионии биологӣ ва тибии АМИ ҶТ

**Мухиммият.** Дар натиҷаи вайроншавии фаъолияти асосии чигар, ки филтри организм ба ҳисоб меравад ва таъсири байни ҳамдигарии паталогияҳои гуногун ё осеббинии чигар дар натиҷаи таъсири маводи табии ё кимиёӣ, ки боиси заҳролудшавии он мегардад, бо тағйирёбии хусусиятҳои зидди токсикӣ, ихроҷӣ, таровишиӣ ва зиддиоксидӣ ҷараён мегирад.(1, 2, 9, 10)

Муайян карда шудааст, ки омилҳои асосие, ки ба сарзадани бемориҳои чигар ва системаи гепатобилиарӣ мусоидат мекунанд, дар баробари осеби сирояти ва вирусӣ боз аз таъсири маводи гуногуни токсикӣ, аз ҷумла пестидсидҳо, гербесидҳо, нитратҳо, нитритҳо, госипол, гизои носолим, истифодаи трансжириҳо, истифодаи доимии гизоҳои рафинадкардашуда, доруҳо аз ҷумла маводи стероидӣ ва гайри стероидии зидди илтиҳобӣ, антибиотикҳо, диуретикҳо, доруҳои зидди бемории сил, сулфаниламитҳо ва гайра, ки ба сар задани ҳепатити шадид ва музмин, бемориҳои системаи гепатобилиарӣ, талҳадон, бемории сангӣ талҳа, стеатози чигар мусоидат менамояд.(2, 3, 4, 9). Бояд тазакур дод, ки механизиҳои асосии осеббинии структураи чигар ва ҳӯҷайраҳои он аз амалишавии ситолиз, холестаз, илти-

ҳоб ва вайроншавии ҷараёни барқароршави (регенератсия) ва раванди метаболикию садамаҳои оксидӣ вобастагии зич дорад. (5, 13). Имрӯз барои табобати бемориҳои чигар ва системаи гепатобилиарӣ асосан доруҳои таркибашон аз flavonoidҳо бой аз ҷумла карсил, легалон, силибор, силимарин, силибин, ЛИФ-52, ва гайратро истифода мебаранд. Дар баробари ин дар тадқиқотҳои илмӣ хусусияти ҳепатоҳифозатӣ, гиполипидемӣ, зиддиилтиҳобӣ, зидди ташанучӣ, зиддиоксидӣ ва мембреноҳифозатии равғанҳои атрий аз ҷумла равғани анҷибар, даҳмаст, бодиён, арвона, гашназ, яфшон, арҷаи зарофшонӣ, садбарг, лимӯ ва гайра омӯхта шуда, муайян карда шуд, ки равғанҳои мазкур ҳангоми омӯзиш дар ҳайвонҳои озмоишӣ ба хусусиятҳои дар боло овардашуда ҷавобгу буданд. (1, 2, 6, 7, 8, 10). Дар баробари ин муайян карда шудааст, ки маҳмалаки майдагул (*Tagetes patula L.*) дорои хусусияти оромибахшӣ, зидди илтиҳобӣ, ҷароҳатшифӣ, зидди вирусӣ, зидди ихтилоҷӣ буда, дар тадқиқотҳои илмӣ инчунин хусусияти ҳепатопраторӣ, зидди илтиҳобии маводи аз он ҷудо карда шуда муайян карда шудааст. (14, 15, 16). Дар баробари ин равғани атрии маҳмалак дорои хусусиятҳои

талхаронй, ҳепатохифозатй ва зиддиилти-хобй, гиполипидемй мебошад (11, 12)

Вобаста ба ин хусусиятҳои зидди токсикӣ равғани атрии маҳмалаки майдагулро дар каламушҳои сафеди бо заҳри чигаркуши СС14 заҳролуд гардонидашуда оиди омӯзиш қарор додем.

**Мақсади тадқикот:** Омӯзиши хусусиятҳои зидди токсикӣ Тагетол ҳангоми ҳепатити токсикӣ дар калламушҳои сафед.

**Мавод ва усуљҳои тадқикот:** Омӯзиш дар 56-адад каламушҳои сафеди вазнашон ба 220-240г/кг вазн баробар амали карда шуд. Калламушҳо ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда шуданд. 1- гурӯҳи солим, 2- гурӯҳи контролӣ, (СС14- 2мл/кг вазн пас аз як рӯз дар муддати як моҳ), 3,4,5- Тагетол-0,01, 0,02, 0,04кг/вазн. 6-олиметин 0,02г/кг вазн, 7-карсил-0,08 кг/вазн. Хусусияти зидди токсикӣ Тагетол бо истифодаи хоби этаминалӣ анҷом дода шуд. Этаминалӣ натриро дар меъёри 40мг/кг вазн тавассути сӯзандору ба доҳили шиками калламушҳо ворид намудем. Самаранолкии маводи озмоиширо вобаста ба фарқияти муҳлати дарозии хоби ҳайвонҳои солим, контролӣ ва озмоиший муайян намудем.

#### Чадвали №1. -Таъсири вояҳои гуногуни Тагетол ба нишондиҳандаҳои фавти калламушҳо ҳангоми заҳролудшавии нимшадид ва шадиди ҳепатити токсикӣ. (n=8- 11)

Гурӯҳҳо ва меъёрҳо дар г/кг	миқдор	Аз онҳо		Зинданондадар %
		Зинда	фавтида	
солим	8	8	-	100%
СС14-мл/кг з/п пас аз як рӯз 1-моҳ				
Назоратӣ	11	8	4	63,6%
Тагетол-0,01г/кг	10	8	2	80,0%
Тагетол-0,02г/кг	10	9	1	90,0%
Тагетол-0,04г/кг	10	8	2	80,0%
Карсил-0,08	10	8	2	80,0%
Олиметин -0,02	10	8	2	80,0%
Солим	8	8	-	100%
СС14-мл/кг з/п пас аз як рӯз 2-моҳ				
Назоратӣ	8	5	3	62,5%
Тагетол-0,01г/кг	8	6	2	75,0%
Тагетол-0,02г/кг	9	7	2	77,8%
Тагетол-0,04г/кг	8	6	2	75,0%
Карсил-0,08	8	6	2	75,0%
Олиметин -0,02	8	5	3	70,5%

**Эзоҳ;** Моҳияти Р барои назоратиҳо нисбати гурӯҳҳои солим ва барои озмоишиҳо нисбати гурӯҳҳои назоратӣ дода шудааст.

Маълумотҳои ба даст омада аз он дало-лат медиҳанд, ки маводи озмоиши Тагетол дар меъёрҳои оиди озмоиш қарордодашу-да, нисбати ҳайвонҳои назоритӣ фоизи фавти калламушҳоро 13,5% ва 15,8 % кам намуда, инчунин нисбати маводи муқоисавӣ олиметин бартари нишон доданд.

Дар баробари ин ҳангоми заҳролудшавии чигар бо СС14 камшавии назарраси вазни бадани ҳайвонҳо ба мушоҳида мерасад. Ҳангоми заҳролудшавии нимшадид дар шабонарӯзи 15-ум вазни бадани ҳайвонҳои назоратӣ дар муқоиса бо вазни ибтидоӣ 2,67%, дар шабонарӯзи 30-ум 12% ва пас аз 2-моҳ 14% кам мегардад.

Дар гурӯҳҳои бо Тагетол дар меъёри 0,02 ва 0,04г/кг вазни бадан табобатёфта дар ша-

бонарӯзи 15-ум вазни бадани онҳо дар муқоисса бо вазни ибтидоияшон 12,1, 14,0 ва пас аз думоҳи табобат дар меъёрҳои дар боло овардашуда 21,1 % ва 24,0% зиёд мегардад. Вобаста ба ин дар гурӯҳҳои бо олиметин ва карсил табобатёфта вазни баданашон баъд аз як моҳ 11,6%, 12% ва пас аз ду моҳ 16,3 ва 18% зиёд мегардад. Ҳамин тариқ вазни ҳайвонҳои бо Тагетол, олиметин ва карсил табобаткарда ба вазни бадани ҳайвонҳои солим наздик буда, нисбати гурӯҳҳои назоратӣ бартарии бештар ба мушоҳида мерасад. Дар баробари ин вазни ҳайвонҳои бо Тагетол табобат ёфта, нисбати ҳайвонҳои дар муддати муайян шуда, бо маводи муқоисавии олиметин ва карсил қабул намуда мутаноси-бан 4,8% ва 6,0% зиёдтар буд.

## Чадвали № 2.- Таъсири вояҳои гуногуни Тагетол ба вазни бадани ҳайвонҳо ҳангоми заҳролудшавии нимшадид ва шадиди ҳепатити токсикӣ. (n=8)

Гурӯҳҳо ва меъёрҳо дар г/кг вазн	Нишондиҳандаи вазни ҳайвонҳо дар грамм нисбати пас аз дар %	вазни ибтидоӣ			
		Вазни ибтидоӣ-100%	15-шабонарӯз	1-моҳ.	
Солим	210.2±10.2		239.7±11.0 14.0%	259.7±9.8 23.5%	285.0±12.3 35.5%
СС14 2,0мл /кг вазн пас аз як рӯз дар 1- 2-моҳ.					
Назоратӣ	215.8±8.8		210.1±9.7 -2.67%	190.0±9.6 -12%	185.0±8.4 - 13,95%
Тагетол 0,01г/кг	214.2±10.3		234.6±10.4 9.52%	240.5±8.0 12.2%	250.0±9.2 16.71%
Тагетол 0,02г/кг	218.7±7.5		240.5±8.6 10.0%	245.2±9.3 12.1%	265.0±7.5 21.1%
Тагетол- 0,04г/кг	209.2±7.3		230.6±10.4 10.2%	238.5±11.1 14.0%	259.5±8.8 24.0%
Олиметин 0,05г/кг	213.5±9.5		234.5±10.7 9.83%	238.4±8.1 11.6%	248.5±8.6 16.3%
Карсил 0,08г/кг	212.0±7.2		230.38±8.5 8.66%	237.5±9.4 12.0%	250±10.7 18.0%


**Эзоҳ ;** Моҳияти Р барои назоратиҳо нисбати гурӯҳҳои солим ва барои озмоишиҳо нисбати гурӯҳҳои назоратӣ дода шудааст.

Муссалам аст, ки ҳангоми заҳролудшави бо заҳри чигаркуши СС14 фаъолияти зидди- токсикӣ ва зиддиоксидии чигар дар на-тичаи ситолизи гепатоситҳо коста мегар-дад. (1, 8,10).

Хусусияти зиддитоксикии Тагетолро бо усули хоби этаминалӣ оиди омӯзиш қарор додем. Мувофиқи маълумотҳои дар расми -1овардашуда, муайян карда шуд, ки муҳла-ти хоби этаминалӣ калламушҳои мубта-лои ҳепатити нимшадиди токсикӣ назо-


ратӣ нисбати гурӯҳҳои солим 99,6% дароз мегардад.

**Расми1.** Омӯзиши вояҳои гуногуни Таге-тол ба фаъолияти зиддитоксикии чигар ҳангоми ҳепатити нимшадиди токсикӣ.



Дар баробари ин дар калламушхое, ки ба онҳо маводи Тагетол дар вояҳои 0,01, 0,02, 0,04 г/кг вазн ҳӯронда шуда буд, давомнокии хоби этаминалӣ нисбати гурӯҳи назоратӣ 28%, 36,8% ва 34,0% муттаносибан кӯтоҳ мегардад. Аз таҳлили натиҷаҳои бадаст омада, чунин ба мушоҳида мерасад, ки Тагетол дар вояи 0,02г/кг ҳангоми ҳепатити токсикии нимшадид, нисбати вояҳои дигари Тагетол ва маводи муқоисавӣ давомнокии хоби этаминалиро нисбатан кӯтоҳ менамояд.

**Расми2.Омӯзиши вояҳои гуногуни Тагетол ба фаъолияти зиддитоксикии чигар ҳангоми ҳепатити токсикии думоҳа.**



Аз натиҷаҳои дар расми -2 овардашуда, бармеояд, ки дар раванди ҳепатити токсикии музмин (2-моҳа) вайроншавии вазнини фаъолияти зиддитоксикии чигар ба амал меояд. Муҳлати давомнокии хоби этаминалӣ калламушхое назоратӣ нисбати гурӯҳҳои солим 114,9% дароз мешавад. Дар баробари ин муҳлати хоби ҳайвонҳое, ки бо маводи озмоиши

дар муддати 2-моҳ бо вояҳои 0,01, 0,02 ва 0,04г/кг вазн табобат кардашуданд, дар муқоиса бо гурӯҳҳои назоратӣ 30,6%, 33,0%, 31,4% муттаносибан кӯтоҳ мегардад.

Муқоисаи таъсири меъёрои истифодашудаи Тагетол ва доруҳо муқоисавӣ олиметин ва карсил дар ин раванд низ нишон доданд, ки маводи Тагетол дар меъёри 0,02г/кг вазн нисбати онҳо бартари доранд. Ҳангоми аз рӯи фаъолнокӣ дар як қатор гузоштани маводи Тагетол муайян карда шуд, ки дар чои аввал Тагетол-0,02 г/кг, дувум Тагетол-0,01г/кг, сеюм Тагетол-0,04г/кг, чорум олиметин-0,02г/кг ва панҷум карсил-0,08г/кг вазн меистад. Маълумотҳои бадаст омада, аз он далилат медиҳанд, ки дар натиҷаи таъсири заҳри чигаркуши СС14 хусусияти зидди токсикии чигар вайрон шуда, дар натиҷаи табобат бо маводи Тагетол (1-2моҳ) дар меъёрои нишондодашуда шуда, фаъолияти зиддитоксикии чигар вобаста ба барқароршавии ҳуҷайраҳои аз заҳри чигаркуш осебиддаи он ба эътидол меояд. Муайян карда шудааст, ки равғанҳои атрий дорои хусусиятҳои ҳепатоҳифозатӣ, зиддиташанучӣ, зидди илтиҳобӣ, зиддиоксидӣ ва мемброноҳифозатианд, аз ин лиҳоз таҳмин меравад, ки хусусияти зидди токсикии Тагетол, ки аз равғани маҳмалаки майдагул ҳосил карда шудааст, бо хусусиятҳои равғанҳои дар боло овардашуда, алоқамандии зич дорад.

### Адабиёт.

1. Аzonov D.A. Фармакология гераноретинола и эфирных масел.- Автореферат на соискание учёной степени доктора мед. наук.- Санкт-Петербург.- 1995.-43с.
2. Аzonov D.A. Гиполипидемические свойства эфирных масел/ D.A. Аzonов.,A.K.Холов., Г.В. Розикова и др./ из-во Матбуот, 2015.-141с.
3. Лопаткина Т.Н. Поражение почек при хронических заболеваниях печени / Т.Н.Лопаткина , Т.Н. Краснова // Клиническая гепатология.- 2006.-№3.-С.15-21.
4. Непомнящих Г.И. Универсальные структурные маркеры гепатотоксического воздействия лекарственных препаратов / Г.И. Непомнящих, Г.А.Дюбанова, Д.Л. Непомнящих идр./// Бюллетен СО Рамн.-2008.-№6(134).-С.86-93.
5. Панченко Л.Ф. Механизмы антиэндотоксической защиты печени [Текст] / Л.Ф. Панченко, С.В. Пирожков Н. Н.Теребилина // Патологич. Физиология и эксперим. Терапия.-2012.- №2.- С. 62-69.
6. Разикова Г.В. Фармакология гераноретинола и эфирных масел/ Автореферат на соискание учёной степени канд. мед. наук.- Душанбе.- 2012.- 21с.
7. Сафаров Х.С. Некоторые аспекты фармакологии эфирных масел можжевельника и полыни обыкновенной // Дис. насоискание ученой степени канд. мед. наук.-Душанбе.- 2010.- 105с.

8. Шарипов Х.С. Фармакология кориандрового эфирного масла.- Автореферат на соискание ученой степени канд. мед. наук.- Душанбе.- 2009.-23 с.
9. Шульпекова Ю.О. Лекарственные поражения печени / Ю.О.Шульпекова// Здоровье Украины . - 2010.-№8.- С. 24-25.
10. Холов А.К. Сравнительные желчегонные свойства липовитола, лимонеола, холелитола (ФЭМ), карвиола и эфирного масла можжевельника (ЭММ) при токсическом гепатите / А.К.Холов // Наука и мир.- 2022.-№5 (105).-С .78-83.
11. Холикова О.У. Влияние эфирного масла бархатцев мелкоцветковых (Tagetes patula L.)на некоторые биохимические процессы при токсическом гепатите/ О.У.Холикова, Д.А. Азонов, X.A.Ганиев // Colloquium-journal.- 2019.- №11 (35).-С. 49-53.
12. Холикова О.У. Хусусияти талхаронии маводи Тагетол ҳангоми захролудкунии чигар бо захри чигаркуши СС14/ О.У.Холикова, Ч.А.Азонов // Авчи зухал.-2020.- №2.-С. 98-102.
13. Miller A.M. The IL-33/ST2 pathway- A yew therapeutic target in cardiovascular disease/ A.M.Miller., F.Y. Liew// PharmacolTher.- 2011 vol. 131.-№2.- pp. 179-186.
14. Gong Y. Investigation into the antioxidant activity and chemical composition of alcoholic extracts from defatted marigold (tageteserecta L.) residue [Text] /Y. Gong, X.Liu, W.He, H.Xu, F.Yuan, Y. Gao// Fitoterapia.- 2012.- Vol. 83.-№3.- P. 481-489.
15. Yasukawa K. Effects of Flavonoids from French Marigold (Florets of Tagetespatula L.) on Acute Inflammation Model [Text] / K. Yasukawa, Y. Kasahara// International Journal OfInflammation.- 2013.-Vol.2013.- P. 1-5.
16. Faizi S. Bioassay- guided isolation of antioxidant agents with analgesic properties fromflowers of Tagetespatula [Text]/ S.Faizi, A.Dar, H. Siddiqi, S.Naqvi, A. Naz, S. Bano, N. Lubna // Pharmaceutical Biology.- 2011.- Vol. 49.- №5.- P. 516-525. <http://dx.doi.org/103109/13880209.2010.523006>.

## АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАГЕТОЛА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ПОРЖЕНИИ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СС14 НА БЕЛЫХ КРЫСАХ

Холикова О.У.

ЦНИЛ ГОУ ТГМУ имени Ауали ибн Сино, аспирант Центра инновационной биологии и медицины НАН РТ.

**Резюме:** В статье представлены результаты влияния различных доз Тагетола на показатели выживаемости массы тела и антитоксический функция печени при подостром и двухмесячном поражении печени СС14. Согласно полученным результатам при месячной и двухмесячном введении гепатотоксического яда СС14 у контрольных животных наблюдается снижение массы тела, а также гибель контрольных животных на 37,5% на ряду с этим под действием гепатотоксина наблюдается нарушение антитоксический функции печени. В сериях леченных в дозах 0,01, 0,02, 0,04 г/кг масса тела в течение 1 и 2 месяцев наблюдается улучшение антитоксической функции печени что выра-

жается в досоверном укорочение этаминалового сна. На ряду с этим установлено что Тагетол в дозе 0,02г/кг массы не только привозходит по эффективности остальные дозы но и превосходит подобные свойства препаратов сравнения олиметина и карсила.

**Ключевые слова;** Тагетол, четверёххлористый углерод, этаминаловый сон, олиметин, карсил, антитоксический функция, печень.

## ANTITOXIC PROPERTIES OF TAGETOL IN WHITE RATS WITH LIVER TOXIC DAMAGE ON THE BACKGROUND OF CC14 TOXIC EXPOSURE

Kholikova O.U.

Central Scientific Research Laboratory of the State Agrarian University of Tajik State Medical University named after Aualiibn Sino, postgraduate student of the Center for Innovative Biology and Medicine of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.

**Summary:** The article presents the results of the effect of various doses of Tagetol on survival rates of body weight and antitoxic liver function in subacute and two-month CC14 liver damage. According to the obtained results, with a monthly and two-month administration of hepatotoxic poison CC14 in control animals, a decrease in body weight is observed, as well as the death of control animals by 37.5%, along with this, under the action of hepatotoxin, a violation of the antitoxic function of the liver is observed.

In series treated at doses of 0.01, 0.02, 0.04 g/kg body weight for 1 and 2 months, there is an improvement in the antitoxic function of the liver, which is expressed in a significant shortening of etaminal sleep. Along with this, it was established that Tagetol at a dose of 0.02 g/kg of body weight not only brings other doses in terms of effectiveness, but also surpasses the similar properties of the comparator drugs olimetin and carsil.

**Keywords;**Tagetol, carbon tetrachloride, etaminal sleep, olimetin, carsil, antitoxic function, liver.

**Холикова О.У.** – ходими хурди илмии ОМИТ-и МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, аспиранти маркази инновационии биологӣ ва тибии АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: 915 04 02 03.

**Холикова О.У.**- м.м.с. ЦНИЛ ГАУ ТГМУ имени Ауали ибн Сино, аспирант Центра инновационной биологии и медицины АН РТ. Тел.: 915 04 02 03.

**Kholikova O. U.** TSNIL GAUTSMUthem.Abualiibn Sino, gradyate student of the Centr for Innovative Biology and Medicine of the Academy of Sciences of the RT.Tel.: 915 04 02 03.

## ЧАРРОҲӢ

### НАҚШИ CD34+ ҲУҶАЙРАҲОИ ХУНИ ПЕРИФЕРИЙ ПЕШ АЗ ҖАМЬОВАРИИ ҲУҶАЙРАҲОИ БУНЁДӢ БО ИСТИФОДА АЗ ЛЕЙКАФЕРЕЗ

**Мавлонов Ф.Б<sup>1</sup>, Исмоилзода С.С<sup>1,2</sup> Зокиров Р.А<sup>1</sup>, Достиев У.А<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, <sup>2</sup>Кафедраи ҷарроҳии инноватсионӣ ва трансплантацияи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”.

**Муҳиммият.** Трансплантацияи ҳуҷайраҳои гемопоэтикии бунёдӣ (ТҲБГ) – усули табобате мебошад, ки имконият медиҳад химиотерапияи интенсивнокияш баланд (кондитсионӣ) бидуни миелоаблятсияи доимӣ ва инфузияи ҳуҷайраҳои гемопоэтикии бунёдӣ (ҳам аутологӣ ва ҳам аллогенӣ) гузаронида шавад. Ҳуҷайраҳои гемопоэтикоиро ё аз мағзи устухон, хуни канорӣ, ё аз хуни банди ноф ба даст овардан мумкин аст. Истифрдаи васеи мағзи устухон ба сифати сарчашмаи ҳуҷайраҳои бунёдӣ барои табобати бемориҳои гематологӣ, онкологӣ, ирсӣ ва иммунологӣ натиҷаи таҳқиқотҳои садсолаҳо ба шумор меравад [1-3].

Ҳуҷайраҳои канориро бо ёрии дастгоҳ барои аферез пас аз мобилизатсия аз мағзи устухон ва хуни канорӣ ҷамъоварӣ мекунанд. Айни замон зиёда аз 90%- трансплантацияи мағзи устухон ва тақрибан 70% аллогеннҳо истифода карда мешаванд. Ин ҳуҷайраҳо, ки бо номи ҳуҷайраҳои бунёдии хуни канорӣ маъруфанд, сарчашмаи афзалиятноки ТҲБГ аутологӣ шуда мондаанд. Бартарии ҳуҷайраҳои периферӣ ё канорӣ аз ҳуҷайраҳои бунёдии мағзи устухон аз зудтар барқарор намудани хунофарӣ, барқароршавии беҳтарӣ иммунологӣ ва протесси нисбатан оддитари ҷамъоварӣ иборат мебошад. Истифодай онҳо дар шароити аллогенӣ айни ҳол, бинобар таъсири он ба модулятсияи аксуламали “трансплантацияи ҳуҷайраҳои бунёдӣ” интихоби аввалин нест [2,4].

Ҳуҷайраҳои гемопоэтикӣ- пешсоз дар тмембранаи ҳӯҷайра маъмулан антигени CD34-ро ифода мекунад ва ин ба колонияи дар киштҳои ҳуҷайра тавлид кардани воҳидҳо ҳамбастагӣ дорад, ки ин барои муайянуни миқдории ҳуҷайраҳои бунёдӣ стандарти тиллӣӣ ба шумор меравад. Ғайр аз ин,

муайянқунии миқдории CD34 + ҳуҷайраҳо бо усули ситометрияи ҷорӣ дар фаъолияти амалии клиникӣ ба сифати нишондиҳандай иловагии ҳуҷайраҳо –пешсозҳои гемопоэтикӣ ба кор бурда мешаванд. Дар шароитҳои мӯтадил муҳтавои CD34 + ҳуҷайраҳо дар хуни канорӣ (ХК) аз 0,01 то 0,05%; нормальных условиях содержание CD34 +-клеток в ПК составляет от 0,01 до 0,05%; дар мағзи йустухон (МУ) маъмулан камтар аз 1%-и ҳуҷайраҳои мӯтадили мононуклеариро ташкил медиҳанд [5]. Миқдори ҳуҷайраҳо –пешсозҳое, ки барои ҳосил кардани барқарорсозии лозимии хунофарӣ заруранд, ҳанӯз ҳам баҳснок боқӣ мемонад, аммо барои ба даст овардани пайвандкуни устувор камаш 2-5 Ч 106 CD34 +-ҳуҷайра ба кг массаи бадан талаб карда мешавад.

**Мақсади таҳқиқот.** Беҳтар кардани натиҷаҳои автотрансплантацияи мағзи устухон тавассути ошкор кардани ҳуҷайраҳои хуни периферии CD34 + пеш аз ҷамъоварии ҳуҷайраҳои бунёдӣ бо истифода аз лейкаферез.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Ба таври ретроспективӣ таҳлили 29 амали пайдарпайи лейкаферезро дар шӯъбаи трансплантацияи мағзи устухони Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсони Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Ттористон ба таври ретроспективӣ таҳлил кардем. Муқоисаи ретроспективӣ байни ду усули муҳталифе, ки барои ҳисоб кардани омили ҷудошавӣ истифода мешаванд ва таҳлили баъзе омилҳое, ки метавонанд ба ин таъсир расонанд, гузаронида шуд. Параметрҳои гуногун, ки ба пешгӯӣ ва ноил шудан ба баромади CD34 + ҳуҷайраҳо мусоидат мекунанд. Мобилизатсия бо омили ҳавасмандкунандай колонияи гемопо-

этикии гранулоцит гузаронида шуд (G-CSF бо 10 мкг/кг ба ду вояи зери пўстї тақсим карда шуд. Хучайраҳо дар рўзи 5-уми мобилизатсия чамъоварӣ карда шуданд.

Микдори CD34 + хучайраҳои позитивӣ пешакӣ дар хуни канории донори аутологӣ баро маҳсулоти лейкаферез бо ёрии ситометрияи чорӣ FACS Calibur, Becton Dickinson, Гейделберг, Германия) муайян карда шуд. Таҳлили ситометрияи чорӣ мувофики протоколи тасдиқшудаи аз тарафи Чамъияти байн-налмилалии гематология ва инженерияи трансплантатсионӣ гузаронида шуд. Микдори умумии лейкоситҳо бо ёрии ҳисобкунаки автоматикии кутрдори хучайраҳо (Sysmex XE 2100; Корпоратсияи Sysmex, Япония) ҳисоб карда шуданд ва антителаи моноклоналиро бар Микдори CD34 + хучайраҳо (клон 8G12; BD Biosciences, Сан-Хосе, ИМА) ва CD45 (клон 2D1; BD Biosciences, Сан-Хосе, США)-ро истифода намуданд. Ҳамаи дастамалҳо бо истифода аз сепаратори хучайраҳо SpectraOptia (ИМА) гузаронида шуданд. Дастгоҳ ба низом дароварда шуда мувофиқи танзимоти пешфарз кор кард. Таҳлили оморӣ бо истифода аз барномаи MicrosoftExcel (США) ва SPSS (ИМА) ичро карда шуд. Истифодаи t-тест барои мукоиса кардани микдори миёнаи CD34 + то дастамал ва пас аз он. Дар ҳолате, ки дар як донор як дастамал гузаронида шуда буд, ҳусусиятҳои гуногуни чамъоварӣ дар рўзи аввал ва рўзҳои минбада мукоиса карда шуд. Таҳлили регрессияи хаттӣ барои баҳодиҳӣ ба таъсири синну сол ва вазни донор, гематокрит, микдори пешакии CD34 + хучайраҳо, микдори мутлаки пешакии CD34 + хучайраҳо, ва ҳачми аферези коркардшуда анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳо.** Фоизи хучайраҳои CD34+ ҳангоми аферез дар мукоиса бо намунаҳои хуни периферӣ баландтар буд (мутаносибан 0,15%

нисбат ба 0,03%; арзиши  $p<0,001$ ). Мутаносибан, микдори миёнаи умумии лейкоситҳо ҳангоми аферез дар мукоиса бо намунаҳои хуни периферӣ низ баландтар буд (мутаносибан 155,794/мкл ба 35,563/мкл; арзиши  $p<0,001$ ). Ин қобилияти системаи аферезиро барои центрифуга ва концентратсияи қуртаи буффини бемор исбот мекунад. Дар байни хучайраҳои CD34+/мкл аз хуни перифералий ва умумии хучайраҳои CD34+/кг вазни бадан/табобат таносуби мӯътадили мусбат пайдо шуд ( $r=0,596$ ; арзиши  $p<0,001$ ). Дар кӯшиши таҳлили ҳассосият, устувории ин ассотсиатсия вақте баҳо дода шуд, ки маълумот аз рӯи ҳусусиятҳои гуногуни ибтидой табақабандӣ карда шуд; ин таносуб барои зергурӯҳҳои чинс, ташхис ва речай сафарбаркунӣ муҳим боқӣ монд (арзиши  $p<0,01$ ). Барои арзёбии пешгӯҳои гуногуни эҳтимолии натиҷаҳои чамъоварӣ як равиши модели гуногунҷабҳа истифода шудааст. Моделҳои яктарафа ба таври афзоянда чамъ карда шуданд, то тағирёбандҳоро истисно кунанд, ки бо арзиши  $p<0,2$  аҳамият надоранд. Ягона пешгӯй, ки бо ин истиснои марҳилавӣ идома дошт, шумораи хучайраҳои CD34+ (қимати  $p<0,001$ ) буд ва тибқи муодилаи регрессия, ҳар як афзоиши панҷ хучайра/мкл боиси афзоиши миёнаи хучайраҳои 0,38Ч106 CD34+/кг бадан гардид. вазн / барои як дастамал.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, шумори хучайраҳои пешгози хуни периферии CD34+ бояд мунтазам барои роҳнамоӣ кардани чамъоварии хучайраҳои бунёдӣ тавассути лейкаферез истифода шаванд. Ин тағирёбандҳа ҳосили ниҳоии хучайраҳои бунёдиро боэътиමод пешгӯй мекард. Ин стратегия ба баланд шудани сатҳи муваффақияти чамъоварии аферез оварда расонид, равандро самараноктар, ҳарочотро ва ба ин васила беморонро аз дастамали иловагӣ начот дод.

### Адабиёт

1. Ponchio L. Both cycling and noncycling primitive progenitors continue to be mobilized into the circulation during the leukapheresis of patients pretreated with chemotherapy and G-CSF.// L. Ponchio et al. / Br J Haematol. 2017.-Vol 99.-P. 394–402.
2. Matic G.B. Effect of processed blood volume, leukocyte count and concentration of CD34-positive cells in peripheral blood on efficiency of stem cell apheresis // G.B. Matic et al. / BeitrInfusionstherTransfusionsmed. 2016.-Vol 34.-P. 139–43.

3. Sawant R.B. Correlation of CD34+ cell yield in peripheral blood progenitor cell product with the pre-leukapheresis cell counts in peripheral blood. // R.B. Sawant et al. /J Assoc Physicians India. -2015.-Vol 53.P.1031–5.
4. Sarkodee A.R. et al. Influence of preapheresis clinical factors on the efficiency of CD34+ cell collection by large-volume apheresis.// A.R. Sarkodee et al/ Bone Marrow Transplant. 2018.-Vol 31.-P. 851–5.
5. Ford C.D. An evaluation of predictive factors for CD34+ cell harvest yields from patients mobilized with chemotherapy and growth factors. // C.D. Ford et al /Transfusion.-2016.-Vol 43.-P.622.

## РОЛЬ CD34 +-КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПЕРЕД ЗАБОРОМ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ ЛЕЙКАФЕРЕЗА

Мавлонов Ф.Б<sup>1</sup>, И smoilzoda С.С<sup>1,2</sup> Зокиров Р.А<sup>1</sup>, Достиев У.А<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ.

<sup>2</sup>Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Цель исследования:** улучшение результатов аутотрансплантации костного мозга путем, выявление CD34 + клеток периферической крови перед забором стволовых клеток с помощью лейкафереза.

**Материал и методы.** Ретроспективно были проанализированы 29 последовательных процедур лейкафереза, выполненных в отделении трансплантации костного мозга Национального научного центра трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ. Было проведено ретроспективное сравнение двух различных методов, используемых для расчета коэффициента сепарации, и анализ некоторых факторов, которые могут повлиять на это. Различные параметры, которые способствуют прогнозированию и достижению выхода CD34 + клеток. Была проведена мобилизация с помощью гемопоэтического гранулоцитарноколониестимулирующего фактора (G-CSF с 10 мкг / кг, разделенных на две дозы, вводимых подкожно. Клетки собирали на 5-й день мобилизации.

**Результаты.** Процент CD34 +-клеток был выше при аферезе по сравнению с образцами периферической крови (0,15% против 0,03% соответственно; p-значение<0,001). Соответственно, среднее общее количество лейкоцитов также было выше при аферезе по сравнению с образцами периферической крови (155 794 / мкл против 35 563 / мкл соответственно; p-значение<0,001). Это доказывает способность системы афереза цент-

рифугировать и концентрировать охристую оболочку пациента. Обнаружена умеренная положительная корреляция между CD34 +-клетками / мкл из периферической крови и общим количеством CD34 +-клеток / кг массы тела / процедура ( $r =0,596$ ; p-значение <0,001). В попытке проанализировать чувствительность, была оценена устойчивость этой ассоциации при стратификации данных по различным исходным характеристикам; эта корреляция оставалась значимой (p-значение<0,01) для подгрупп пола, диагноза и режима мобилизации. Для оценки различных возможных предикторов результатов сбора был использован подход с использованием многомерной модели. Поэтому были собраны одномерные модели, чтобы исключить переменные, которые не были значимыми, учитывая значение  $p<0,2$ . Единственным предиктором, который сохранялся при этом поэтапном исключении, было количество CD34 + клеток (p-значение<0,001), и, согласно уравнению регрессии, каждое увеличение на пять клеток / мкл приводило к среднему увеличению на 0,38Ч106 CD34 + клеток / кг массы тела / запроцедуру.

**Выводы.** Таким образом, подсчет клеток-предшественников периферической крови CD34 + следует систематически использовать для руководства забором стволовых клеток с помощью лейкафереза. Эта переменная надежно предсказывала конечный выход стволовых клеток. Эта стратегия при-

вела к увеличению успешности сбора афереза, что сделало эту процедуру более эффективной, снизило затраты и, следовательно, избавило пациентов от дополнительных

процедур.

**Ключевые слова:** трансплантация костного, клетки периферической крови, коэффициент сепарации, клеточная терапия.

## THE ROLE OF CD34+ PERIPHERAL BLOOD CELLS BEFORE STEM CELL COLLECTION USING LEUKAPHERESIS

MavlonovF.B<sup>1</sup> IsmoilzodaS.S<sup>1,2</sup>, ZokirovR.A<sup>1</sup>. Dostiev U.A.

<sup>1</sup>National Scientific Center for Transplantation of Human Organs and Tissues, Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan, <sup>2</sup>Department of Innovative Surgery and Transplantation, ATSMU named after Abualiibn Sino

**The aim of the study** was to improve the results of bone marrow autotransplantation by detecting CD34 + peripheral blood cells before stem cell harvesting using leukapheresis.

**Material and methods.** We retrospectively analyzed 29 consecutive leukapheresis procedures performed in the bone marrow transplantation department of the National Scientific Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tatarstan. A retrospective comparison was made between the two different methods used to calculate the separation factor and an analysis of some of the factors that may affect this. Various parameters that contribute to the prediction and achievement of the output of CD34 + cells. Mobilization was performed with hematopoietic granulocyte colony stimulating factor (G-CSF with 10 jg/kg divided into two subcutaneous doses. Cells were harvested on day 5 of mobilization.

**Results.** The percentage of CD34+ cells was higher with apheresis compared with peripheral blood samples (0.15% vs. 0.03%, respectively; p-value<0.001). Accordingly, the mean total leukocyte count was also higher with apheresis compared with peripheral blood samples (155,794/ $\mu$ l vs. 35,563/ $\mu$ l, respectively; p-value<0.001). This proves the ability of the apheresis system to centrifuge and concentrate the patient's buffy coat. A moderate positive

correlation was found between CD34+ cells/ $\mu$ l from peripheral blood and total CD34+ cells/kg body weight/treatment ( $r=0.596$ ; p-value<0.001). In an attempt to analyze sensitivity, the robustness of this association was assessed when data were stratified by various baseline characteristics; this correlation remained significant (p-value<0.01) for subgroups of gender, diagnosis, and mobilization regimen. A multivariate model approach was used to evaluate various possible predictors of collection outcomes. Univariate models were incrementally assembled to exclude variables that were not significant given a p<0.2 value. The only predictor that persisted with this stepwise exclusion was CD34+ cell count (p-value<0.001), and according to the regression equation, each increase of five cells/ $\mu$ l resulted in a mean increase of 0.38 $\times$ 10<sup>6</sup> CD34+ cells/kg of body weight / per procedure.

**Conclusions.** Thus, peripheral blood CD34+ progenitor cell counts should be used systematically to guide stem cell harvesting by leukapheresis. This variable reliably predicted the final yield of stem cells. This strategy resulted in an increase in the success rate of apheresis collection, making the procedure more efficient, lowering costs, and therefore saving patients from additional procedures.

**Key words:** bone marrow transplantation, peripheral blood cells, separation factor, cell therapy.

**Мавлонов Ф. Б.** - н. и. т., муовини директори МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ХИАЧТ” (+992915540433).

**Зокиров Р. А.** - н. и. т., котиби илмии МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ХИАЧТ” (+992915540433) email: zokirov.r.a@mail.ru

**Исмоилзода Саймахмуд Саидахмад** – д. и. т., директори МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ҲИАЧТ”, (+992918660480), email:iss1971@mail.ru.

**Достиев Умед Ашуревич** – н. и. т., ассистенти кафедраи ҷарроҳии инноватсионӣ ва трансплантологияи МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” (+992917217744) email: umed.dostiev@yandex.com

**Мавлонов Ф.Б.** - к.м.н., зам. директор ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ” (+992915540433)

**Зокиров Р. А.** - к.м.н., ученый секретарь ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ” (+992915540433) email:zokirov.r.a@mail.ru

**Исмоилзода Саймахмуд Саидахмад** – д.м.н, директор ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ”

(+992918660480), email:iss1971@mail.ru

**Достиев Умед Ашуревич** – к.м.н., ассистент кафедры инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино” (+992917217744) email: umed.dostiev@yandex.com

**F. B. Mavlonov** - Candidate of Medical Sciences, Deputy. director State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan” Тел.+992915540433

**Zokirov R. A.** - Candidate of Medical Sciences, Scientific Secretary State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan” (+992915540433) Email: zokirov.r.a@mail.ru

**IsmoilzodaS.**– Doctor of Medical Sciences, Director of the State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan”, (+992918660480), Email:iss1971@mail.ru

**Dostiev U.A.**– Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Innovative Surgery and Transplantology of the State Medical University named after Abualiibnisino (+992917217744) Email: umed.dostiev@yandex.com

## ОМИЛХОЕ, КИ БА ИЧРОИ ЧАМЬОВАРИИ ҲУҶАЙРАҲОИ БУНЁДИИ АУТОЛОГИИ ХУНИ ПЕРИФЕРАЛӢ ТАҶСИР МЕРАСОНАНД

**Исмоилзода С.С<sup>1,2</sup>, Зокиров Р.А<sup>1</sup>, Мавлонов Ф.Б<sup>1</sup>, Достиев У.А<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, Вазорати тандурустӣ ва хифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. <sup>2</sup>Кафедраи ҷарроҳии инноватсионӣ ва трансплантатсияи ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино

**Мубрамият.** Трансплантатсия ҳуҷайраҳои гемопоэтикӣ- пешсоз ҳангоми табобати як қатор бемориҳои хун, омосҳои сарatonӣ ва аномалияҳои генетикӣ боз ҳам бештар мавриди истифода қарор мегиранд [1,2]. Ҳуҷайраҳои бунёдӣ –пешсоз хеле кам дучор мешаванд ва асосан дар мағзи йистуҳон бо басомади ниҳоят кам (0,01-0,5% ҳуҷайраҳои ҳастадор) дар хуни канорӣ ба ҷашм мерасанд [4]. Вале таҳрики ҳуҷайраҳо дар хуни канорӣ бо истифода аз омилҳои ҳатар ё химиотерапия миқдори ҳуҷайраҳои бунёдии гардишкунандай хуни канориро зиёд мекунад, ки ин чамъоварии онҳоро дар

хуни канорӣ осон месозад [5]. Ин ҳуҷайраҳои бунёдиро бо ёрии лейкаферез чамъ меоваранд ва ба таври миқдорӣ дар азnavҳисобкунии CD34-позитивӣ (CD34+) ҳуҷайраҳо муайян мекунанд.

Кифоя будани чамъовариро бо миқдори CD34 + ҳуҷайра дар килограмм массаси бадани ретсиپиент андоза мекунанд. заданий бомуваффакият дар сурати аз 2 то 5 Ч 10<sup>6</sup> CD34 + ҳуҷайра/кг ба қайд гирифта шудааст. [3]. Ҳадди ақали остона дар 10-30 CD34 + ҳуҷайраҳо гардишкунанда дар микролитр чунин натиҷаҳои қоатмандкунандаро таъмин мекунанд. Ин сатҳҳои ҳуҷайраҳои

гардишкунанда дар байни ирӯзҳои 5-7 пас аз сар шудани таҳрик бо ёрии омили хатар ба даст оварда мешавад ва ин вақти муносаб барои сар кардани чамъоварӣ ба ҳисоб меравад. Маъмулан, дар як протседураи лейкаферез аз ду то чор ҳаҷми хун коркард мешавад, ба ин нигоҳ накарда, баъзан чамъоварии силсилавӣ барои ҳосил кардани до заҳои даҳлдори CD34 + ҳуҷайраҳо барои трансплантатсия талаб карда шавад.

Муваффақияти трансплантатсия асосан аз гузаронидани дозаи кофии CD34 + ҳуҷайраҳо барои зуд барқарор шудани хунофарӣ дар беморон вобаста аст. Инро метавон пеш аз ҳама, аз рӯйи ҷунин натиҷаҳои табобати беморон, ба монанди пайвандзанӣ, беморӣ ва ё фавт, ки ба трансплантатсия вобастаанд, баҳогузорӣ инамуд. Бар иловай натиҷа, са маранокии чамъоварӣ яке аз параметрҳои объективии сифат маҳсуб аст, ки метавонад барои баҳодиҳии потенсиали сепаратори ҳуҷайрӣ, барои ба даст овардани ҳосили баланди ҳуҷайраҳои истихрочшуда истифода шаванд ва пас барои трансплантатсияи бомуваффақият мусоидат намоянд. Аммо маълумотҳо дар бораи СЕ сепаратори ҳуҷайрӣ маҳдуданд, маҳсусан нисбат ба ҷаъварии ҳуҷайраҳои CD34 +.

**Ҳадафи тадқиқот.** Беҳтар кардани натиҷаҳои автотрансплантатсияи магзи устуҳон тавассути муайян кардани омилҳое, ки ба самаранокии чамъоварии ҳуҷайраҳои бунёдии аутологӣ аз хуни канорӣ (периферӣ) таъсир мерасонанд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Мо 29 амали пай дар пайи лейкаферезро даршуъбаи трансплантатсияи магзи устухони Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавр иретроспективӣ таҳлил кардем. Муқоисаи ретроспективӣ байни ду усули муҳталифе, ки барои ҳисоб кардани омили ҷудошавӣ истифода мешаванд ва таҳлили баъзе омилҳое, ки метавонанд ба ин таъсир расонанд, гузаронида шуд. Параметрҳои гуногун, ки ба пешѓӯй ва ноил шудан ба баромади ҳуҷайраҳои CD34 + мусоидат меқунанд. Мобилизатсия бо омили ҳавасмандкунандаи коло-

нияи гемопоэтикии гранулосит гузаронида шуд (G-CSF бо 10 мкг/кг ба ду вояи пӯст тақсим карда шуд. Ҳуҷайраҳо дар рӯзи 5-уми таҳриккунӣ чамъоварӣ карда шуданд.

Миқдори CD34-ҳуҷайраҳои мусбат қаблан дар хуни периферии донори аутологӣ ва маҳсулот барои лейкаферез бо истифода аз ситометрияи ҷорӣ (FACS Calibur, Beckon Dickinson, Гейделберг, Олмон) муайян карда шуд. Таҳлили ситометрияи ҷорӣ тибқи протоколи қабулшуда, ки Ҷамъияти байнамилалии гематология ва муҳандисии трансплантатсионӣ пешниҳод гаштааст, гузаронида шуд. Шумораи умумии лейкоситҳо (TCX) бо истифода аз ҳисобкунаки калибрашудаиованного автоматии ҳуҷайраҳо (Sysmex XE 2100; Ширкати Sysmex, Ҷопон) ва истифодаи подтани моноклоналӣ бар CD34 (clone 8G12; BD Biosciences, Сан-Хоҳе, ИМА) ва CD45 (clone 2D1; BD Biosciences, Сан-Хоҳе, ИМА) гузаронида шуд.

Ҳамаи протседураҳо бо истифода аз сепаратори ҳуҷайравӣ SpectraOptia (ИМА) суратгирифт. Дағстоҳ калибра шуда ва мувофиқи тибқи танзимот бо иҷозат кор мекард.

Коркарди омории мавод дар сурати мутобиқат кардани тақсимоти намуна ба қонуни мӯттадил гузаронида шуд, бо ёрии меъёрҳои Колмогоров-Смирнов ва Шапиро-Уилка баҳогузорӣ шуд, маълумотҳо дар шакли дар шакли қимати миёнаи арзишҳо ва ҳатои стандартӣ ( $M \pm \text{см}$ ) пешниҳод карда шуданд; нишондихандаҳои сифатӣ дар шакли рақамҳои мутлақи ва ҳиссаи онҳо (%) пешниҳод карда шуд. Ҳангоми муқоиса кардани нишондихандаҳои байни гурӯҳҳо дар сурати ба қонуни мӯттадил мутобиқат кардани тақсимоти намунаҳо аз озмоиши дутарафаи Стюдент, барои гузаронидани муқоиса кардани доҳили гурӯҳҳо аз озмоиши ҷуфти Стюдента истифода карда шуд. Ҳангоми муқоиса кардани нишондихандаҳои сифатӣ дар байни ду гурӯҳ аз меъери дақиқи Фишер истифода гардид, ҳангоми муқоисаи зиёда аз ду гурӯҳ U-меъери Манн-Уитни мавриди истифода қарор дода шуд. Сатҳи ниҳоии аҳамияти оморӣ  $p > 0,05$ -ро ташкил кард.

**Натиҷаҳо.** Арзиши миёнаи коэфисиен-

ти сепаратсия 41,2%-ро (диапазони 7,40-171,49%) ташкил дод. Дар 18 ҳолат арзиши миёнаи коэффициенти сепаратсия 49,1% (диапазони 8,14-179,75%) буд. Концентратсияи ҳам лейкоситҳо ва ҳам чайраҳои CD34+ дар маҳсулот аз миқдори ибтидоии онҳо дар хуни канорӣ зеле зиёд буд. Миқдори лейкоситҳо ба ҳисоби миёна 5 маротиба зиёд шуд (диапазони 1,6—33,64). Дар ин коллексияҳои силсилавӣ параметрҳои гуногун дар рӯзи 1 ва 2-юми ҷамъоварӣ муқоиса карда шуданд. Муайян карда шуд, ки рӯзи интихоб ба омили сепаратсия таъсир намерасонад. Бо вучуди ин, гематокрит дар рӯзи дуюм нисбат ба рӯзи якум (ба ҳисоби миёна 29,4% нисбат ба 32,3%) хеле паст буд, дар ҳоле, ки худи сепаратсия дар рӯзи дуюм нисбат ба рӯзи якум (33,59 бар зидди 26,65 Ч 103 ҳуҷайра / мкл) хеле зиёд шуд. дар  $P < 0,01$ . Аз ҳамаи омилҳое, ки тавассути таҳлили регрессионии хаттӣ таҳлил карда шудаанд, танҳо шумораи мутлақи ҳуҷайраҳои CD34+ пеш аз мурофиавӣ робитаи назаррасро ( $P = 0,003$ ) бо омили ҷудошавӣ нишон дод. Шумораи ҳуҷайраҳои CD 34+ пеш аз муолиҷа инҷунин бо шумораи ҳуҷайраҳои CD34+ дар маҳсулот ( $r = 0,83$ ) ва ҳосил (дар як килограмм вазни бадани қабулкунанда) ( $r = 0,34$ ) хеле зич алоқа манд аст.

Оптимизатсияи ҷамъоварии CD34+ cell СЕ муайян кардани омилҳои ба ин параметр таъсиркунандаро талаб мекунад. Гарчанде таҳқиқоти гуногун сурат гирифта бошад ҳам, то имрӯз омиле, ки КЭ-ро якранг

ва инфириродӣ пешбинӣ кунад, мушаххас карда нашудааст. Таҳлилҳои сершумори регрессионии аз тарафи мо гузаронидашуда бо мақсади баҳоғузорӣ ба таъсири синну сол, вазн, статуси беморӣ, гематокрит, ТСХ-и пеш аз протседуравии CD34+ ҳуҷайраҳо, миқдори мутлақи пеш аз протседуравии CD34+ ҳуҷайраҳо ва ҳаҷми аферези барвакӯт, миқдори мутлақи пеш аз протседуравии CD34+ ҳуҷайраҳоро ба ҳайси предиктори (пешхабари) ягонаи КЭ муайян кард. Ин далелеро таъкид мекунад, ки масъалаи иртиботи мутикаబилаи байни CD34+-ҳуҷайраҳо ва КЭ ҳанӯз ҳам ҳаллу фасл нашуда боқӣ мемонад ва мумкин аст, ки таҳқиқотҳои бузургтар дар ниҳояти кор имкон диханд, ки иртиботи мустақими мутаносиби ё мутаносиби инсбӣ муқаррар карда шавад.

**Ҳулоса.** Самаранокии ҷамъоварӣ як параметри муҳимми назорати сифат барои мониторинги намунаҳои аутологӣ мебошад, маҳсусан дар бемороне, ки шумораи ками CD34+ доранд. Бо вучуди ин, СЕ ба доираи васеи омилҳои мурофиавӣ ва қабулкунанда таъсир мерасонад ва дар муҳити клиникӣ тағирёбии бузургро нишон медиҳад. На танҳо маънои ЕС дар байни дастурҳо ба таври назаррас фарқ мекунад, балки дар бораи он, ки қадом омилҳо ба он таъсир мерасонанд ва тағирёбии он низ мувоғиқ нест. Дар таҳқиқоти мазкур, миёнаи ЕС 41,2% буд ва шумораи мутлақи ҳуҷайраҳои CD34+ ягона пешѓӯи назаррас буд.

### Адабиёт

1. Ponchio L. Both cycling and noncycling primitive progenitors continue to be mobilized into the circulation during the leukapheresis of patients pretreated with chemotherapy and G-CSF.// L. Ponchio et al. / Br J Haematol. 2017.-Vol 99.-P. 394–402.
2. Matic G.B. Effect of processed blood volume, leukocyte count and concentration of CD34-positive cells in peripheral blood on efficiency of stem cell apheresis // G.B. Matic et al. / BeitrInfusionstherTransfusionsmed. 2016.-Vol 34.-P. 139–43.
3. Sawant R.B. Correlation of CD34+ cell yield in peripheral blood progenitor cell product with the pre-leukapheresis cell counts in peripheral blood. // R.B. Sawant et al. / J Assoc Physicians India. -2015.-Vol 53.P.1031–5.
4. Sarkodee A.R. et al. Influence of preapheresis clinical factors on the efficiency of CD34+ cell collection by large-volume apheresis.// A.R. Sarkodee et al/ Bone Marrow Transplant. 2018.-Vol 31.-P. 851–5.

5. Ford C.D. An evaluation of predictive factors for CD34+ cell harvest yields from patients mobilized with chemotherapy and growth factors. // C.D. Ford et al /Transfusion.-2016.-Vol 43.-P.622.

## ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАБОРА АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

Исмоилзода С.С<sup>1,2</sup>, Зокиров Р.А<sup>1</sup>. Мавлонов Ф.Б<sup>1</sup>, Достиев У.А<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗиСЗН РТ,

<sup>2</sup>Кафедра инновационной хирургии и трансплантологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Цель исследования:** улучшение результатов аутотрансплантации костного мозга путем, выявление факторов, влияющих на эффективность забора аутологичных стволовых клеток периферической крови.

**Материал и методы.** Ретроспективно были проанализированы 29 последовательных процедур лейкафереза, выполненных в отделении трансплантации костного мозга Национального научного центра трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ. Было проведено ретроспективное сравнение двух различных методов, используемых для расчета коэффициента сепарации, и анализ некоторых факторов, которые могут повлиять на это. Различные параметры, которые способствуют прогнозированию и достижению выхода CD34 + клеток. Была проведена мобилизация с помощью гемопоэтического гранулоцитарногоколониестимулирующего фактора (G-CSF с 10 мкг / кг, разделенных на две дозы, вводимых подкожно. Клетки собирали на 5-й день мобилизации.

**Результаты.** Среднее значение коэффициента сепарации, составило 41,2% у (диапазон 7,40-171,49%). В 18 случаях, среднее значение коэффициента сепарации составило 49,1% (диапазон 8,14-179,75%). Количество лейкоцитов увеличилось в среднем в пять раз (диапазон 1,6-33,64). Концентрация CD34 +-клеток в среднем была 11-кратной (диапазон 3,1-90,05). В этих серийных сбоях сравнивали различные параметры на 1-й и 2-й день забора. Было обнаружено, что день забора не повлиял на коэффициент сепарации. Однако гематокрит был значи-

тельно ниже на второй день по сравнению с первым (в среднем 29,4% против 32,3%), в то время как сама сепарация значительно увеличилась на второй день по сравнению с первым (33,59 против 26,65 Ч 103 клеток / мкл) при P < 0,01. Из всех факторов, проанализированных с помощью линейного регрессионного анализа, только предпроцедурное абсолютное количество CD34 + клеток показало значительную (P = 0,003) связь с коэффициентом сепарации. Также было обнаружено, что количество клеток CD34 + до процедуры сильно коррелирует как с количеством клеток CD34 + после процедуры в продукте ( $r = 0,83$ ), так и с выходом (на килограмм массы тела реципиента) ( $r = 0,34$ ).

**Выводы.** Эффективность сбора является важным параметром контроля качества для мониторинга аутологичных образцов, особенно у больных, у которых низкое количество CD34 +. Однако на КЭ влияет широкий спектр процедурных факторов и характеристик самого реципиента и он демонстрирует большую вариабельность в клинических условиях. Мало того, что среднее значение КЭ значительно различается в разных рекомендациях, также нет единого мнения о том, какие факторы влияют на него и его изменчивость. В настоящем исследовании средний КЭ составил 41,2%, а предпроцедурное абсолютное количество CD34 + клеток было единственным значимым предиктором.

**Ключевые слова:** трансплантация костного мозга, факторы риска, коэффициент сепарации ,клеточная терапия.

## FACTORS AFFECTING THE PERIPHERAL BLOOD AUTOLOGICAL STEM CELL COLLECTION PERFORMANCE

Ismoilzoda S.S<sup>1,2</sup>, Zokirov R.A<sup>1</sup>, Maylonov F.B<sup>1</sup>, Dostiev U.A.

<sup>1</sup>National Scientific Center for Transplantation of Human Organs and Tissues, Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan. <sup>2</sup>Department of Innovative Surgery and Transplantation, ATSMU named after Abualiibn Sino

**The aim of the study** was to improve the results of bone marrow autotransplantation by identifying factors that affect the efficiency of collecting autologous stem cells from peripheral blood.

**Material and methods.** We retrospectively analyzed 29 consecutive leukapheresis procedures performed in the bone marrow transplantation department of the National Scientific Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tatarstan. A retrospective comparison was made between the two different methods used to calculate the separation factor and an analysis of some of the factors that may affect this. Various parameters that contribute to the prediction and achievement of the output of CD34 + cells. Mobilization was performed with hematopoietic granulocyte colony stimulating factor (G-CSF with 10 jg/kg divided into two subcutaneous doses. Cells were harvested on day 5 of mobilization.

**Results.** The average value of the separation coefficient was 41.2% y (range 7.40-171.49%). In 18 cases, the mean separation factor was 49.1% (range 8.14-179.75%). The number of leukocytes increased by an average of five times (range 1.6-33.64). The concentration of CD34 + cells was on average 11-fold (range 3.1-90.05). In these serial collections, various parameters were compared on

the 1st and 2nd day of collection. It was found that the day of sampling did not affect the separation factor. However, the hematocrit was significantly lower on the second day compared to the first (average 29.4% vs. 32.3%), while the separation itself increased significantly on the second day compared to the first (33.59 vs. 26.65  $\times 10^3$  cells/ $\mu$ l) at  $P < 0.01$ . Of all factors analyzed by linear regression analysis, only the pre-procedural absolute CD34+ cell count showed a significant ( $P = 0.003$ ) association with separation factor. Pre-treatment CD34+ cell count was also found to be highly correlated with both post-treatment CD34+ cell count in the product ( $r = 0.83$ ) and yield (per kilogram of recipient body weight) ( $r = 0.34$ ).

**Conclusions.** Collection efficiency is an important quality control parameter for monitoring autologous specimens, especially in patients who have low CD34+ counts. However, CE is influenced by a wide range of procedural and recipient factors and exhibits great variability in clinical settings. Not only does the mean EC vary significantly across guidelines, but there is also no consensus on what factors influence it and its variability. In the present study, mean EC was 41.2%, and pre-procedure absolute CD34+ cell count was the only significant predictor.

**Key words:** bone marrow transplantation, risk factors, separation factor, cell therapy.

**Мавлонов Ф. Б.** - н. и. т., муовини директори МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ҲИАЧТ” (+992915540433).

**Зокиров Р. А.** - н. и. т., котиби илмии МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ҲИАЧТ” (+992915540433) email: zokirov.r.a@mail.ru

**Исмоилзода Саймахмуд Саидахмад** – д. и.т., директори МД “Маркази илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ВТ ва ҲИАЧТ”, (+992918660480), email:iss1971@mail.ru.

**Достиев Умед Ашуревич** – н. и. т., ассистенти кафедраи ҷарроҳии инноватсионӣ ва трансплантиологии МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино” (+992917217744) email: umed.dostiev@yandex.com



**Мавлонов Ф.Б.** - к.м.н., зам. директор ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ” (+992915540433)

**Зокиров Р. А.** - к.м.н., ученый секретарь ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ” (+992915540433) email:zokirov.r.a@mail.ru

**Исмоилзода Саймахмуд Саидахмад** – д.м.н., директор ГУ “Национальный научный центр трансплантации органов и тканей человека МЗ и СЗН РТ”

(+992918660480), email:iss1971@mail.ru

**Достиев Умед Ашуревич** – к.м.н., ассистент кафедры инновационной хирургии и трансплантологии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино” (+992917217744) email: umed.dostiev@yandex.com

**F. B. Mavlonov** - Candidate of Medical Sciences, Deputy. director State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan” Tel.+992915540433

**Zokirov R. A.** - Candidate of Medical Sciences, Scientific Secretary State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan” (+992915540433) Email: zokirov.r.a@mail.ru

**IsmoilzodaS.**– Doctor of Medical Sciences, Director of the State Institution “ National Research Center for Human Organ and Tissue Transplantation of the Ministry of Health and Health of the Republic of Tajikistan”, (+992918660480), Email:iss1971@mail.ru

**Dostiev U.A.**– Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Innovative Surgery and Transplantology of the State Medical University named after Abualiibnisino (+992917217744) Email: umed.dostiev@yandex.com

## ШАРХИ АДАБИЁТ

### СТЕНОЗИ ПАСАЗЧАРРОХИИ КАНАЛИ МАҚЬАД

**Мұхаббатов Ҙ.Қ., Аннаев М.Б., Ҳамроев Б.М., Нозимов Ф.Х.**

Кафедраи қарроҳии умумии №1 ба номи профессор Қаххоров А.Н.,  
МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»  
(Шархи адабиёт)

Стриктураи пасазчарроҳии канали мақъад (СПКМ) – бемории чиддӣ аст, ки тангшавии патологии мақъад (анус) онро ба вучуд оварда, дар натиҷаи буридані пӯсти перианалӣ ва пардаи луобии канали мақъад, ки бо бофтаҳои пайвасткунанд аиваз карда шудаанд, пайдо мешавад [53, 55, 77].

Стеноз метавонад, ки натиҷаи стриктура (органикӣ) ва ё стенози функционалии мушакҳо бошад. Дар стенозҳои органикӣ астари мұттадили эпителии канали мақъадро бо дараҷаҳои гуногун бофтаҳои саҳти хадшавӣ аиваз мекунанд, кफунксияи онро заиф месозад ва боиси дефексияи душвор ва дардовар мегардад [49,55]. Сегменти стенозӣ метавонад, ки дар қисми проксималӣ ё дисталии канали мақъад ҷойгир шавад, vale аксар вақт тағйироти патологии бофтаҳо ба таври диффузӣ ё сиркулярӣ қарор доранд ва тамоми канали мақъадро дар бар мегиранд [43, 48].

Стриктураҳои канали мақъад, дар байни гурӯҳи бемороне, ки дар статсионари ҷарроҳӣ таҳти муолиҷа қарор доранд, хеле кам ба назар мерасад, аммо ин беморӣ проблемаи мураккаб булла ва на ҳамеша ҳаллу фасл мешавад [3,6,13,14,49].

Басомади беморӣ мувофиқи маълумоти муаллифон дар давоми якчанд даҳсола дар ҳудуди 2,9% -и ҳамаи беморони ах хусуси бемориҳои хушсифати рӯдай рост ҷарроҳишуда меистад [1,5,16,57].

СПКМ пас аз усулҳои анъанавии табобати бавосири музмин дар 5%-10% мушоҳидаҳо [47,50,63,115,116], мувофиқи байзे сарчашмаҳои дигар дар 15% вомехӯрад [26]. Дар ИМА геморроидэктомия-сабаби аз ҳама зиёд воҳӯрандаи СПКМ бо басомади бавучудой дар ҳудуди 1,5% то 3,8% мебошад[49].

Бештар аз ҳама ба вучуд омадани стеноҳои пасазчарроҳии канали мақъадро бо геморроидэктомия мувофиқи Уайтҳед алоқа-

манд медонанд. Аммо Уайтҳед икрои 300 геморроидэктомияро бо истифода аз ин техника тавсиф кардааст ва дар ҳеч як аз ин ҳолатҳои мушоҳида оризае мисли стриктураи пасазчарроҳии канали мақъад ба вучуд наомадааст[69]. Дертар ҷарроҳон методикаи ҷарроҳиро тағиیر дода, луобпардаи рӯдай ростро ба пӯсти перианалӣ, на ба луобпарда, дар мавзеи хатти дандонашакл медӯҳтагӣ шуданд, ки дар оқиба ҳодисаҳои ба вучуд омадани СПКМ баъдичарроҳӣ зиёд шуданд[70,73].

Айни замон сабаби аз ҳама пахншудаи инкишоф ёфтани СПКМ ҳанӯз геморроидэктомия боқӣ мемонад [7,8,15,17,18]. Сабабҳои пайдошавии стриктураҳои канали мақъад метавонанд ҷарроҳиҳои дигар дар канали мақъад бошанд, ки ҳангоми онҳо васеъ бурида гирифтани бофтаҳои осебидид, рафъи пӯсти перианалӣ ва луобпардаи канали мақъад талаб мегардад [48]. Ба гайр аз ин, табобати ҷарроҳии тарқишиҳои мақъад метавонад сабаби СПКМ гардад, агар дар вақти ҷарроҳӣ сфинктеротомия гузаронида нашавад[65].

А.В. Муравёв ва ҳаммуалифон (2005) ҳангоми пайдошавии стриктураҳои канали мақъад дар 61 бемор муайян намуданд, ки дар 39 бемор (64%) тангшавии анус дар пайомади мудоҳилаи ҷарроҳии қаблан аз саргузоронда ба вучуд омадааст. Дар беморони дигар сабаби инкишоф ёфтани стриктураи канали мақъад чунин буданд: осеб (латхӯрӣ)-и чатан - 8 ҳолат(13,2%), раванди музмини илтиҳобӣ дар рӯдай рост - 9 ҳолат(14,7%) (аз онҳо 6 актиномикоз), заҳми сӯҳтаи химиявии канали мақъад ва рӯдай рост – 3 ҳолат(4,9%), аномалияҳои модарзод - 2 ҳолат(2,3%)[25].

Мувофиқи маълумоти Лаврешин П.М., омилҳое, ки барои инкишофи стриктураи

канали мақъад дар беморон пас аз ҷарроҳӣ ва осебҳо шароит мессозанд, ин зайланд: бемориҳои аутоиммунӣ, патологияи роҳҳои ҳозима, чой доштани аллергияи гизӣ ё дорӯӣ, часпишҳои дохилишикамӣ, навъи зуди атсетилишавӣ, афзоиши миқдори реаксияҳои мусбати тест-низом бо маҷмуи зиддигени хадшавӣ ва хунобаи бемор дар динамика [28].

Бино ба ақидаи BrisindaG. et al. сабаби 90% СПКМ геморроидэктомияи пештар ичрошуда мебошад [69]. Буриши ҳачман вәсеи луобпардаи канали мақъад бе мондани кӯпрукчаҳоиматлуби луобпардавию пӯстӣ боис ба ташаккулёбии хадشاҳо, бавучудоӣ ва рушди СПКМ мегардад [68, 59].

Дар адабиёт ишора ба он ҳаст, ки интиҳоби усули табобати ҷарроҳии бавосири музмин ба басомади инкишофёбии СПКМ таъсир мерасонад [1, 10, 11, 12].

Айтбаев М.Б. усули геморроидэктомия мувофиқи Миллиган-Морганро дар модификатсияи дуюми МДИ колопроктологияи ВТ ФР, бо роҳи пӯшиши иловагии мунҷаи пояни рагии гиреҳи буридашудаи геморроидалӣ бо луобпардаи канали мақъад такмил дода, кам шудани басомади бавучудоии СПКМ-ро аз 4,5% то 0,5% ба қайд гирифт. Ин, ба ақидаи муаллиф, бо мавҷудияти хадшаҳои дорои дуруштии нисбатан камтар дар мавзеи аноректалӣ аз сабаби буриши сарфакоронаи луобпардаи канали мақъад ва пӯсти чатан якҷоя бо гиреҳҳои геморроидалӣ алоқаманд буд [1].

Ҳангоми табобати ҷарроҳии бавосири музмин дар марҳилаи II ҷараёни клиникӣ бо усули геморроидэктомияи анъанавӣ дар дарозмуддат СПКМ дар 1,7% ҳолатҳо пайдо мешавад, дар вакти табобати ҷарроҳӣ бо усули коагулатсияи инфрасурҳи пояни рагии гиреҳҳои геморроидалӣ оризаи мазкур мушоҳида нашуд [10, 11]. Ба ҷарроҳҳои радикалӣ, ки дар шароити хунравии идомаёбанда ва анемияи зухурёфта анҷом дода шудаанд, метавонад ташаккули хадшаҳои дурушт дар канали мақъад ҳамроҳшавад. Дар робита ба ин барои пешгириз аз СПКМ тавсия дода мешавад, ки табобати радикалӣ ҷарроҳии бавосири музмин бо тартиби

таъхирӣ ё нақшавӣҳангоми ба на кам аз 90 г/л расидани сатҳи гемоглобин анҷом дода шавад [12, 38]. Давраи пасазҷарроҳӣҳангоми табобати бо ҷарроҳии бавосирмаҳдуҷудшуда дар беморон бо зухуроти дигари пролапси қисмати қафоиқаъри кос вазнинтар мегузарад ва дар муқоиса бо бемороне, қиқаъри қосашонконфигуратсияи мөъёрий дорад, бо фоизи бештари оризаҳо алоқаманд аст [23, 30].

Ҷ. Қ. Муҳаббатов бо ҳаммуал. натиҷаҳои табобати ҷарроҳии 2994 бемори мубтало ба бавосир ва оризаҳои онро таҳлил намуда, инкишофи СПКМ-ро дар 64 бемор (2,14%) қайд карданд, дар зимн ин ҳолат дар 31 бемор пас аз геморроидэктомия ва дар 33 бемор баъди патологияи муштараки канали мақъад бо бавосир мушоҳида гардид. Таҳлили таҳқиқот нишон дод, ки ба инкишофи структураи канали мақъад пас аз геморроидэктомия дар 34% мушоҳидаҳо раванди музмини илтиҳобӣ дар рӯдай рост ва дар 27% шаклҳои мураккаби бавосир дар заминани ихтиололи муҳофизати зиддиоксидантии луобпардаи рӯдай рост мусоидат кард. Дар 20% мушоҳидаҳо иштибоҳҳои тактиқи то ва пас аз ҷарроҳӣ ва дар 18% мавҷудияти бемориҳои омехтаи канали мақъад омилҳои хатари инкишоф ёфтани тангшавии анус пас аз геморроидэктомия буданд. Танҳо дар мавриди 6 бемор (9,8%) ҳангоми анҷом додани геморроидэктомия ба иштибоҳҳои техникӣ – радикаллизми барзиёд роҳ дода шуд, ки сабаби инкишоф ёфтани структура гардид [26, 27].

Бо назардошти вазнинӣ, Milsom ва Mazier стенози мақъадии нарм (ба канали мақъад имкон дорад ангушти хуб марҳам-молишуда дароварда шавад), мұтгадил (барои ворид кардан ангушти ишоратӣ фишор овардан лозим меояд) ва зухурёфтари (бе истифодаи дилататсияи нерӯӣ ба канали мақъад ворид кардан ангушт ғайриимкон аст) чудо мекунанд. Ғайр аз ин, ба ақидаи муаллифон, стеноз метавонад диафрагмавӣ (пас аз бемориҳои илтиҳобии рӯдаҳо, барояш бофтаи хадшавии борику тунук хос мебошад), ҳалқашакл ё даврӣ (пас аз осеби ҷарроҳӣ ё травматикӣ, бо дарозии камтар

аз 2 см) ё найчашакл (бо дарозии бештар аз 2 см) бошад [73].

Мутобиқи таснифи А.М. Аминев (1973) бо ёрии васеъкунандагони Гегар, 3 дарацаи тангшавии канали мақъадро чудо мекунанд. Дарацаи 1-уми тангшавийханоми аз канали мақъад гузаштани васеъкунандагони Гегар аз №13 то №18 ба қайд гирифта мешуд, ки ин аз 13 то 18 мм диаметри канали мақъадро ташкил медиҳад. Дарацаи 2-юми тангшавийханоми аз канали мақъад гузаштани васеъкунандагони Гегар аз №7 до №12 муайян карда мешавад. Агар канали мақъад таңҳо барои ворид кардани васеъкунандай №6-и Гегар имкон дихад, диаметри анус 6 мм ва камтар аз ин мебошад, ки ин ба дарацаи 3-юми тангшавий мувофиқаст[2,4,5].

Бо дарназардошти сатҳи осебёбии канали мақъад стенози паст (шуъбаи дисталии канали мақъад дар фосилаи на кам аз 0,5 см поёнтар аз хатти дандонашаклчойигир мебошад, 65% беморон), миёна (0,5 см проксималитар, 0,5 см дисталитар аз хатти дандонашакл, 18,5%), баланд (проксималитар 0,5 см болотар аз хатти дандонашакл) ва диффузиро (тамоми канали мақъад, 6,5% ҳолатҳо) чудо мекунанд [49].

Зуҳуроти клиникии беморӣ дар аксари ҳолатҳо дар давраи барвақти пасазҷарроҳӣ, 5-7 рӯз пас аз ҷарроҳии гузарондашуда ба ҷашм мерасанд. Аммо зиёд симptomҳои стриктураи ташаккулёбандай анус барғалат ҳамчун ҳолати табиӣ пас аз даҳолати ҷарроҳӣ дар канали мақъад дарк мегарданд [49]. Шаклгирии ниҳоии тангшавии ҳадшавии канали мақъад 3 моҳ пас аз ҷарроҳии иҷрошуда рӯй дода, ба муҳлати ташаккулёбии бофтаи баркамоли ҳадшавӣ мутобиқат мекунанд. Ба ин тарик, беморон ва табион ба онҳо дар беморхона дикқати лозима на-медиҳанд ва пас аз руҳсат шудан бемори аз вуҷуди оризай пасазҷарроҳӣ бехабар тӯли солҳо ба худтабобаткунӣ дар посух ба симptomҳо машғул мегардад [51,53,57].

Дар бемороне, ки тангшавии рӯдай рост доранд, паси ҳам бо навбат ба исҳол ва қабзият дучор мешаванд ва душвориҳо ҳаноми ҳолӣ кардани рӯдай рост гоҳ-гоҳ ба дошта натавонистани газҳо ҷой медиҳанд

[20,40]. Беморон бо стриктураи канали мақъад аз дард ҳангоми амали дефекатсия азијат мекашанд. Барои сабук кардани ҳолат ба онҳо зиёд лозим меояд гаҳе ба ҳуқна ва гаҳи дигар ба истеъмоли воситаҳои исҳоловар муроҷиат намоянд. Аммо дар натиҷа қобилияти ҷубронсозии девораи мушак коҳиш меёбад [49,90,98]. Дар бемороне, ки ба таъхири хуручи фазла мубтало мебошанд, зиёд дошта натавонистани газҳо ва анбӯҳҳои фазлаи моеъ қайд мегардад. Таъхири тӯлонии муҳтавои рӯда болотар аз стриктура ба ташаккули сангҳои фазлавӣ боис мегардад, ки ҷараёни бе ин ҳам мушкили бемории мазкурро боз бадтар мекунад [6,36]. Ба симptomҳои бармаҳалли стриктураи пасазҷарроҳии мақъад дардҳо дар мақъад ва хунравийханоми дефекатсия тааллуқ доранд. Дар шароити стриктураи шаклгирифта беморонро тангшавии андозаи сӯроҳи мақъад, дардҳои доимӣ ҳангоми дефекатсия, чудо шудани миқдори начандон зиёди хун ҳамроҳи фазла ташвиш медиҳанд, баъзан ба ин ҳолат сфинктерит низ ҳамроҳ мешавад, ки сабабгори ташаккулёбии тарқишиҳои музмини мақъад мегардад, тарси мустақилона ҳолӣ кардани рӯда ба вуҷуд меояд, ки бисёр вақт ба истифода аз воситаҳои исҳоловар ва ҳуқнаҳои тозакунанда боис мешавад. Маъмулан, иштиҳои бемор ҳалал меёбад, камхунӣ бо генези омехта – алиментарӣ ва постгеморрагӣ, астенизатсияи беморинкишоф меёбад [6,24,29,35,49,71].

Стриктураҳои пасазҷарроҳии мақъад муддати тӯлонӣ ҳамчун бемории мустақил эътироф намешуданд, онҳоро ба гурӯҳи тангшавии шуъбаи терминалии найҷаи рӯда дохил мекарданд ва онҳо аз 30% то 80% аз шумораи умумии беморон бо стриктураҳои рӯдай ростро ташкил медоданд [6,35]. Табобатиконсервативӣ тангшавии рӯдаи рост бо роҳи кунд бори нахуст соли 1640 табиби олмонӣ Скултет тасвир карда буд [6]. Дар Санк-Петербург дар асри XIX ба масоили табобати тангшавиҳои канали мақъад ва рӯдай рост профессор Буш машғул буд [35].

Маълумотҳои нахустин дар бораи табобати ҷарроҳии стриктураҳои пасазҷарроҳии канали мақъад ба нимаиа ввалиасри XIX

тааллук доранд. Соли 1826 Иоҳанн Фридрих Дифfen ба хбори якум ҷаррохиеро ичро кард, ки ректотомияи дохилӣ ном гирифт. Моҳияти ҷарроҳӣ дар буриданӣ қитъаи тангшудаи рӯдаи рост аз тарафи сӯроҳ ба дарозӣ дар ҳудуди бофтаҳои ҳадшавӣ бе расидан ба мушаки қобизи мақъад буд.

Соли 1895 ҷарроҳи фаронсавӣ Жюл Эмил Пин ҷарроҳии ректопластикаро ҳангоми стриктураи рӯдаи рост пешниҳод намуд. Он буриданӣ қитъаи тангро ба самти бар нисбати ҳадша ва ба дарозӣ нисбати меҳвари рӯда пешбинӣ менамуд. Захм ба самти бар нисбати меҳвари рӯда дӯхта мешуд. Ҷарроҳии ректотомияи берунаро соли 1897 Эдуард Сонненбург пешниҳод намуд. Н.И. Напалков (1925) ин ҷарроҳиро бо бაъзе иловаҳо ба кор бурда, онро дар 2 марҳила анҷом медод. Дар марҳилаи якум қитъаи тангшудаи рӯдаи рост аз тарафи думғоза бурида мешуд, қанораҳои рӯдаи буридашударо ба қанораҳои заҳми пӯст медӯхтанд; дар марҳилаи дуюм ануси ташаккулдодаи ҷорбандиро бо лаҳтаки пӯст мепӯшонданд. Ҷарроҳӣ хеле осебовар буд, зоро дар рафти амалиёт лозим меомад, ки думғоза ва ғоҳо шӯъбаи дисталии устухони ҷорбанд бурида гирифта шаванд. Ҷарроҳиеро, ки ҳангоми он тамоми бофтаи ҳадшадор, ки сӯроҳи рӯдаи ростро танг мекунад, бурида рафъ карда мешавад, соли 1930 Гартман пешниҳод намуд. Тибқи усули мазкур дар сарҳади байни луобпардаи рӯдаи рост ва пӯсти перианалий буриш анҷом медоданд, рӯдаи ростро чудо карда, тарафи поён мекашиданд, болотар аз ҷойи тангшавӣ ба самти бар мебуриданд, қобили қӯҷониш (мутаҳаррик, ҷунбон) мекарданد ва ба пӯсти перианалий медӯхтанд [6].

Чонидорони табобати консервативӣ бо роҳи васеъкунии канали мақъад бо истифода аз буж пешниҳод мекунанд, ки ин усули новобаста аз дараҷаи тангшавии канали мақъад ба кор бурда шавад [75, 80]. Аммо як зумра муаллифон самаранокии нокофии ин усули табобатро дар беморон бо дараҷаи III тангшавии канали мақъад қайд карда, мавқеи ҳудро бо камбудиҳои усули мазкур асоснок месозанд, ки ба онҳо таъсири муваққатӣ аз

амал ва зарурати мунтазам буж гузарондан ба канали мақъад, гайриимкон будани рафъи комили тангшавӣ ва пешгирий аз тақрорёбии беморӣ тааллук доранд [6, 49, 51].

Дар адабиёти илмии ватанӣ ҳабарҳо оид ба табобати ҷарроҳии стриктураҳои пасаз-ҷарроҳии канали мақъад ҷандон сершумор нестанд. Соли 1986 В.П. Макаров 106 беморро бо тангшавии рӯдаи рост бо генези гайриомосӣ тасвир намуд, ки дар Ҷаҳоншигоҳи проктологияи ФР аз соли 1972 то 1985 табобат мегирифтанд.

Ҷ.Қ. Муҳаббатов ва ҳаммуал. (2006) ба рои табобати стриктураҳои канали мақъад аз 3 усули гуногуни мудоҳилаи ҷарроҳӣ во-баста ба дараҷаи тангшавии канали мақъад истифода кардаанд. Мувоғиҳи маълумоти муаллифон, натиҷаҳои дарозмуддат дар 91% ҳолатҳо пайғирий карда шуданд. Натиҷаҳои хуб дар 84,5% ба қайд расиданд. Ҷарроҳиҳои тақрории ислоҳкунанда ва ре-конструктивӣ имкон доданд дар 95,8 дарсади ҳолатҳо натиҷаҳо беҳбуд ёбанд [26].

Айни ҳол нақши ҷарроҳиҳои пластикий фаъолона мухокима мешавад ва намудҳои зерини пластикаи канали мақъад вассеъ паҳн шудаанд:

1. Кӯҷондани лаҳтаки паҳлуи луобӣ (Lateral mucosal advancement flap). Тангшавиро бо буриши уфуқӣ ба яке аз тарафҳо бартараф мекунанд, бофтаи ҳадшавиро мебуранд. Сипас луобпардаро нисбати рӯдаи рост проксималий тавассути буриши қӯндаланг (ба бар) дар ҳатти дандонашакл чудо мекунанд. Агар унсури мушакӣ ҷой дошта бошад, сфинктеротомияи дохилиро ичро мекунанд. Лаҳтаки ҳосилшударо ба қанораи канали мақъад кашида медӯзанд. Таъмини лаҳтак бо хун аз ҳисоби рагҳои қабати зери луобпарда амалий карда мешавад. Қисми берунии ҷароҳатро қушода мемонанд, то ки ҷаппагардии луобпарда пешгирий карда шавад [50, 51, 53].

Khubchandani I T. (1994) таҳлилеро ба нашр расонд, ки зимни он 53 бемор мавриди ҷарроҳии пластикии канали мақъад бо қӯҷондани лаҳтаки луобпарда қарор дода шуданд. Дар 94% ҳолатҳо муаллифи таъсири устувори мусбатро аз ҷарроҳӣ қайд ме-

кунад [65]. Rakhmanine Metal (2002) таҳқиқеро чоп кард, ки дар он 95 бемор мавриди кӯчондани лахтаки луобпарда қарор гирифтанд. Давомнокии мушоҳид 50 моҳро ташкил дод. Нишондиҳанда умумии ориза 3% буд (як абсесс ва ду заифии сфинктери мақъад) [78];

2. Кӯчондани лахтаки Y-V-шакл (Y-Advancementflap). Пас аз ёзиши механикӣ сфинктери мақъад буриши луобпардаро ба дарозӣ болотар аз ҷойи тангшавӣ анҷом медиҳанд, сипас ин буришро проксималий ба пӯсти перианалий дар ду самт барои ташаккул додани лахтаки V-шакли пӯст бо дарозии 5-8 см идома медиҳанд. Физогирии лахтаки пӯст аз ҳисоби рагҳои бофтаҳои зерипӯстӣ-чарбӯй анҷом меёбад. Лахтаки шакл додашударо мекӯчонанд ва ба канораҳои луобпардаи рӯдай рост бо кӯкҳои алоҳидай гиреҳӣ медӯзанд. Усули мазкур барои истифода дар ҳолати паҳлуӣ, инҷунин аз ду тараф, ҳангоми ҷой доштани стриктураҳои ифодаёфта тавсия дода мешавад. Бино ба ақидаи муаллифон, кӯчондани лахтаки Y-V-шакл дар табобати СПКМ ҳангоми аз раванди ҳадшавӣ осеб ёфтани то 25% атрофи канали мақъад босамар аст [41, 46, 64, 67].

3. Кӯчондани лахтаки Y-V-шакл (V-Yadvancementflap). Усули мазкурро муаллифон ҳамчун варианти алтернативии пластикаи канали мақъади лахтаки Y-V-шакл пешниҳод мекунанд. Асоси лахтаки Y-V-шакл дар хатти дандонашакл ҷойгир мебошад. Пояки асосии рагии лахтаки ташаккул додашуда дар насчи ҷарбии зерипӯстӣ воеъ мебошад, аз ин сабаб ҳангоми қобили кӯчониши кардан насчи ҷарбии зерипӯстиро нигоҳ доштан зарур аст, то ки қобилияти ҳаётии лахтак ҳифз шавад. Пасон пӯстро бо дарзҳои алоҳидай гиреҳӣ медӯзанд, зимнан, лахтаки V-шаклро ба канали мақъад тела медиҳанд ва ба ин тариқ қитъаи тангшударо вәсэй мекунанд. Кӯчондани лахтаки V-Y-шакл дар 53 бемор истифода бурда, ба натиҷаи қаноатбаҳш дар 91,5% ҳолатҳо ноил шудан мүяссар гашт [57, 72];

4. Кӯчондани лахтаки ромбшакл (Diamondflap). Вобаста ба вазнинии беморӣ олимон корбурди усули мазкурро аз як ё

харду тараф тавсия медиҳанд. Стриктуротомия ичро мешавад, аз канораи берунаи ҷароҳат лахтаки ромбшаклро ташаккул медиҳанд, онро кашида ба луобпардаи рӯдай рост медӯзанд ва дар ин раванд қисми дохилимақъадии нуқсонро мепӯшонанд. Ҷароҳатро дар мавзеи перианалий медӯзанд. Лахзай муҳим инҷо омодакуни лахтак мебошад: он бояд аз як тараф ба андозаи коғӣ ҷунбон (қобили кӯчониши) карда шавад, то дар дарзҳо тарангӣ кам карда шавад, аз тарафи дигар ҳунтаъминкуни кофири дар бофтаҳо таъмин намояд [45, 61, 75].

5. Кӯчондани лахтаки хонамонанд (Houseadvancementflap). Ин усули ҷарроҳии пластикии канали мақъад ба бемороне тавсия мегардад, ки стриктураи канали мақъади онҳо ба пӯсти перианалий паҳн шудааст. Зери назорат тариқи оинаҷаи ректалий буриш ба дарозӣ (нисбати пӯсти перианалий), аз хатти дандонашакл то охири стриктура ичро мегардад. Дарозии буриш дарозии “девора”-и лахтакро муайян месозад. Буришҳои проксималий ва дисталии кӯндаланг (ба бар) дар буриш ба дарозӣ марказонида мешаванд. Сипас лахтак дар шакли “хона” ташаккул дода мешавад, ки асосаш ба тарафи проксималий нигаронида шудааст ва он ҷунбон карда мешавад [43, 55, 62];

6. Кӯчондани лахтаки U-шакл (Uflap). Усули мазкур барои табобати стриктура бо луобпардаи ҷаппагашта истифода мегардад. Пас аз стриктуротомия буриши U-шакл дар пӯсти перианалий анҷом дода мешавад, лахтаки пӯстро ҷунбон (мутахаррик) месозанд ва ба луобпардаи рӯдай рост дӯхта, қисми дохилимақъадии нуқсонро мепӯшонанд. Ҷойи донорӣ нодӯхта боқӣ монда, бо бандинаи докагии марҳамдор пӯшонида мешавад [63, 77];

7. Кӯчондани лахтаки C-шакл (Cflap). Буриши паҳлуии радиалий аз хатти дандонашакл ба пӯсти ҳамшафати перианалий ичро карда мешавад. Баъдан буриши C-шаклро дар пӯсти перианалий ичро мекунанд, ки аз нуқтаи дисталии буриши радиалий сар мешавад. Омодакуни лахтаки C-шакл бояд хуб бо ҳун таъмин шудани бофтаҳоро таъмин созад [73];

8. Пластика бо лахтаки даврзанандаи S-шакл (Rotational S flap). Ин усули пластикаи канали мақъад ҳангоми бемории Броуэн (Bowen's Disease) ва бемории Печет (Paget's Disease), ки хини онҳо миқдори зиёди пӯсти перианалий бурида мешавад, нишондод аст. Пас аз буридани бофтаҳои хадшавӣ дар пӯсти перианалий буриши S-шакл иҷро мегардад, ки асосаш дар хати дандонашакл воқеъ шуда, 8-10 см дарозӣ дорад. Баъд лахтаки мутаҳарриккарда кӯчонда ва бо луобпардаи рӯдай рост дӯхта мешавад [68, 71, 73];

9. Анопластика мувофиқи Сарнер ё Мусиари (Sarner Sor Musiari Sanoplasty). Бофтаҳои хадшавиро мебуранд, лахтаки П-шаклро аз пӯсти перианалий бо қуллаи проксималий бо 1 см бар ва дарозии 3 карат бештар аз бар, ба-

рои профилактикаи некроз ташаккул медиҳанд. Сипас лахтакро қобили кӯчониш карда, ба ҷойи хадшай буридашуда мегузаронанд ва ба луобпардаи рӯдай рост, дарзро таранг на-карда, дӯхта мемонанд [70, 79].

Бино ба маълумоти Қаҳҳоров Р. А., структураҳои канали мақъад оқибати оризаҳое мебошанд, ки пас аз ҷарроҳии дар канали мақъад баъди бавосир, тарқишиҳои мақъад, парапроктии музмин иҷрошуда ба вуҷуд меоянд. Ҳангоми табобати беморон бо тангшавии пасазҷарроҳии анус истифода аз усули маҷмуии муносибат бо назардошти муҳлати беморӣ ва ҳусусияти тангшавии хадшавӣ зарур аст, ки имкон медиҳад дар ҳар ҳолати мушаххас варианти оптималии ислоҳнамоӣ бо роҳи ҷарроҳӣ интихоб карда шавад [21].

### Адабиёт

1. Айтбаев М.Б. Оптимизация хирургического лечения геморроя. Автореф. канд.мед.наук. Бишкек, 2008 год. — с. 20.
2. Аминев А.М. Пластические операции в проктологии. - Куйбышев, 1963. - с. 49-50.
3. Аминев А.М. Руководство по проктологии. - Куйбышев, 1973. - т. 3. — с. 462-535.
4. Аминев А.М. Учебное пособие по проктологии. — Москва. - Медицина. - 1977. - с. 164-167.
5. Ан В.К. Структуры анального канала и выбор метода их хирургического лечения. Дис. канд. мед.наук - Москва, 1996. - с. 127.
6. Ан В.К., Додица А.Н., Борисов Е. Ю. Опыт лечения послеоперационных рубцовых структур анального канала. - Проблемы колопроктологии. -Москва. - 1998. - вып. 16. - с. 18-20.
7. Ан В.К., Ривкин В.Л. Неотложная проктология. - Москва, 2003.
8. Бантов В.Д. К вопросу об оперативном лечении рубцового сужения заднепроходного отверстия у женщин. - Сборник научных трудов красноярского мединститута. - 1951.-е. 242-243.
9. Благодарный Л. А. Медицинский вестник северного кавказа 2018. Т. 13. №2.
10. Бектенов Ы.А., Мадаминов А.М., Турдалиев С.И. и др. Модифицированный метод геморроидэктомии. - Актуальные вопросы колопроктологии: Мат. VI науч.-практич. конф. с международ. участ. - Алматы. - 2008. - с. 140-143.
11. Бектенов Ы.А. Сравнительная оценка эффективности различных способов лечения хронического геморроя. Автореф. дис. канд.мед.наук. - Бишкек, 2008. - с. 16.
12. Белоусова СВ. Тактика лечения больных геморроем, осложненным анемией. - Автореф. дис. канд. мед.наук. - москва, 2008.
13. Бердников М.П. К вопросу о сужении прямой кишки и заднего прохода. - Дис. канд. мед.наук. – Куйбышев, 1971.
14. Березницкий С.А. Лечение структур анального канала. - Научная конференция по проблеме «Вопросы диагностики и лечения заболеваний толстой кишки». - Курган. - 1974. - с. 121.
15. Березницкий С.А., Назаров Л.У., Иноятов И. М. Хирургическое лечение структур ампулярного отдела прямой кишки. - Клиническая хирургия. - 1969. - №2. - с. 41-43.

16. Благодарный Л.А. Клинико-патогенетическое обоснование выбора способа лечения геморроя. - Дис. док.мед. наук. - Москва, 1999.
17. Введенский К.К. К хирургическому лечению сужений прямой кишки. - Труды Гос. Института медицинских знаний. - 1927. - вып. 1.-е. 86- 103.
18. Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Геморрой. - Москва. - «Митрапресс». - 2002, 198 стр.
19. Голдин В.А. Алфаззаман М.Деденков О.А. Использование компрессионного метода после хирургического лечения геморроя. - Вестник хирургии им. И. И. Грекова. - 2002. - № 5. - с.92-93.
20. Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Лечение недостаточности анального жома в сочетании со структурой анального канала. — Сборник «О болезнях прямой и ободочной кишки. - Выпуск 9. - 1977. - с. 12-15.
21. Кахарова Р.А., Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения, №1, 2019.
22. Кусьминова С. В., Московский хирургический журнал 2010.
23. Куликовский В.Ф. Использование Gynecareprolift-системы и PRN для улучшения результатов оперативного лечения ректоцеле. - Актуальные проблемы хирургии в центральном федеральном округе россии. - Тез. докл. науч.-практ. конф. - Орел, 2009. - с. 92-93.
24. Макаров В.П., Саламов К.Н. О лечении доброкачественных сужений анального канала и дистального отдела прямой кишки. - Проблемы проктологии. - 1982. - с. 35-39.
25. Муравьёв А.В., Гобеджишивили В.К., Лысенко О.В. и др. Прогнозирование, диагностика и лечение структур прямой кишки. - Актуальные проблемы колопроктологии. - с. 163-167.
26. Мухаббатов Д.К., Курбонов К.М, Муродов У.К. Хирургическое лечение сужения анального канала. - Актуальные проблемы колопроктологии ГНЦК. - Москва. - №19. - с. 170-172.
27. Мухаббатов Д.К. Причины послеоперационных осложнений геморроидэктомии. - Материалы 56- н/п конференции ТГМУ им. Абуалиибни Сино. - 2008. - с.321-322.
28. Лаврешин П.М. Колопроктология, 2014, № 1 (47)
29. Напалков И.И. Рубцовые сужения прямой кишки. - Труды XVI съезда российских хирургов. - Л. - 1925. - с. 394-598.
30. Наумов А.В. Оценка результатов хирургического лечения ректоцеле на фоне комбинированной патологии тазового дна и в зависимости от оперативного доступа. — Вестник экспериментальной и клинической хирургии. - 2009. - т. 2. - № 2. - с. 129-136.
31. Ниязов А.Ш. Использование лазерных технологий в комплексном хирургическом лечение больных с острой аноректальной патологией. - Автореф. дис. док.мед. наук. - Москва, 2010. - с. 36.
32. Помазкин В.И., Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, 2011
33. Песнева О.В., Кривошеков Е.П. Патогенетическое обоснование лечения больных хроническим геморроем по методу Лонго. - Успехи современного естествознания. - 2005. -4.-е . 87.
34. Рудаев В.А. О структурах прямой кишки при болезни Николо-Фавра. - Вестник хирургии. - 1939. — 58. — 6.-е . 540-548.
35. Ривкин В.Л., Бронштейн А.С., Ан В.К. и др. Руководство по колопроктологии. - Москва. — Медицина. - 2004.
36. Рыжих А.Н. Хирургия прямой кишки. - Москва. - Медицина. - 1956.
37. Сайдов А.С. ТГМУ, кафедра общей хирургии № 1, Душанбе, Таджикистан.
38. Соттаева В.Х. Применение контролируемой биполярной коагуляции в лечении геморроя. - Автореф.дис. канд. мед.наук. - Москва, 2008. - с. 18.

39. Шевчук И.М. «Хирургия. Восточная Европа» № 1 (05), 2013
40. Agachan F., Pfeifer J., Joo J.S. Results of perineal procedures for the treatment of rectal prolapse. - Am Surg. - 1997. - Jan. -63(1). - p. 9-12 .
41. Aitola P.T., Hiltunen K.M., Matikainen MJ . Y-V anoplasty combined with internal sphincterotomy for stenosis of the anal canal. Eur J Surg. 1997 Nov;163(11):839-42.
42. Alsalamah S., al-Ward R., Berg P. C. Rectal stricture associated with the long-term use of ibuprofen suppositories. Z Rheumatol. 2000 Oct;59(5):348-51.
43. Alver O., Ersoy Y.E., Aydemir I. et al. Use of “house” advancement flap in anorectal diseases. World J Surg. 2008 Oct;32(10):2281-6.
44. Ammori B.J., Ausobsky J.R. Electrocoagulation of perianal warts: a word of caution. Dig Surg. 2000;17(3):296-7.
45. Anderson K.D., Newman K.D., Bond S.J. et al. Diamond flap anoplasty in infants and children with an intractable anal stricture. JPediatr Surg. 1994 Sep;29(9):1253-7.
46. Angelchik P.D, Harms B.A, Starling J.R. Repair of anal stricture and mucosal ectropion with Y-V or pedicle flap anoplasty. Am J Surg 1993;166:55-59.
47. Boccasanta P., Capretti P.G, Venturi M. et al. Randomised controlled trial between, stapled circumferential mucosectomy and conventional circular hemorrhoidectomy in advanced hemorrhoids with external mucosal prolapse. Am ISurg 2001; 182: 64-8.
48. Brisinda G., Civello I.M., Maria G. Haemorrhoidectomy: painful choice. Lancet. 2000 Jun 24;355(9222):2253.
49. Brisinda G., Vanella S., Cadeddu F. et al. Surgical treatment of anal stenosis. World J Gastroenterol. 2009 Apr 28;15(16): 1921-8.
50. Caplin D.A., Kodner I.J. Repair of anal stricture and mucosal ectropion by simple flap procedures. Dis Colon Rectum 1986;29:92-94.
51. Carditello A., Milone A., Stilo F. et al. Surgical treatment of anal stenosis following hemorrhoid surgery. Results of 150 combined mucosal advancement and internal sphincterotomy. Chir Ital. 2002 NovDec;54(6):841-4.
52. Carver N., Desai S.N., Gelister J. Skin grafting to the anal canal for the treatment of mucocutaneous anal stricture. J R CollSurgEdinb. 1993 Feb;38(1):46-7.
53. Casadesus D., Villasana L.E., Diaz H. et al. Treatment of anal stenosis: a 5- year review. ANZ J Surg. 2007 Jul;77(7):557-9.
54. Ch'ng S., Hulme-Moir M. New Zealand's early experience in stapled haemorrhoidopexy. N Z Med J. 2006 Mar 10;119(1230):U1880
55. Chnstensen M.A., PitschR.M.Jr, Cali R.L. et al. «House» advancement pedicle flap for anal stenosis. DisColonRectum. 1992 Feb;35(2):201-3.
56. Corman M.L., Veidenheimer M.C., Coller J.A. Anoplasty for anal stricture. SurgClin North Am 1976;56:727-731.
57. Corno F., Muratore A., Mistrangelo M. et al. Complications of the surgical treatment of hemorrhoids and its therapy. Ann ItalChir. 1995 NovDec;66(6):813-6. Review. Italian.
58. Del Rio M., de Maturi R.H., Maturi H.V. Postoperative anus stricture and leukoplakia lesions. ActaGastroenterolLatinoam. 1987;17(4):337-42.
59. D'Haens G., Breysem Y., Rutgeerts P. et al. Proctitis and rectal stenosis induced by nonsteroidal antiinflammatory suppositories. J ClinGastroenterol. 1993 Oct;17(3):207-12.
60. Di Bella F., Blanco G.F., Giordano M. et al. Our experience in internal medioposterior sphincterotomy with anoplasty. Minerva Chir. 1999 JulAug;54(7-8):545-9. Italian
61. Duieb Z., Appu S., Hung K. et al. Anal stenosis: use of an algorithm to provide a tension-free anoplasty. ANZ J Surg. 2010 May;80(5):337-40.
62. Ettorre G.M., Paganelli L., Alessandroni-L. et al. Anoplasty with House advancement flap for anal stenosis after hemorrhoidectomy. Report of a clinical case. Chir Ital. 2001 Jul-Aug;53(4):571-4

63. Eu K.W., Teoh T.A., Seow-Choen F. et al. Anal stricture following haemorrhoidectomy: early diagnosis and treatment. *Aust N Z J Surg.* 1995 Feb;65(2): 101-3.
64. Filingeri V., Gravante G., Cassisa D. Radiofrequency Y-V anoplasty in the treatment of anal stenosis. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2006 SepOct;10(5):263-7.
65. Galizia G., Lieto E., Imperatore V. et al. The usefulness of lateral internal sphincterotomy combined with hemorrhoidectomy in the treatment of hemorrhoids: a randomized prospective study. *G Chir.* 2000 Mar;21(3): 127-34. Italian.
66. Ganio E., Altomare D.F., Gabrielli F. et al. Prospective randomized multicentre trial comparing stapled with open haemorrhoidectomy. *Br J Surg* 2001; 88: 669-74.
67. Gingold B.S., Arvanitis M. Y-V anoplasty for treatment of anal stricture. *SurgGynecolObstet* 1986;162:241-242.
68. Gonzalez A.R., de Oliveira O., Verzaro R. et al. Anoplasty for stenosis and other anorectal defects. *Am Surg* 1995;61:526-529.
69. Habr-Gama A., Alves PR.A., Rodrigues L.V. et al. Anoplastia para tratamento da estenose anal. *Rev Bras Colo-proctol* 1991;11:15-18.
70. Habr-Gama A., Sobrado C.W., de Araujo S.E. et al. Surgical treatment of anal stenosis: assessment of 77 anoplasties. *Clinics.* 2005 Feb;60(1):17-20.
71. Halleraker B. Z-plasty in postoperative anal stricture. *TidsskrNorLaegeforen.* 1976 Feb 10;96(4):222. Norwegia.
72. Hassan L, Horgan A.F., Nivatvongs S. V-Y island flaps for repair of large perianal defects. *Am J Surg.* 2001 Apr;181(4):363-5.
73. Hudson A.T. S-plasty repair of Whitehead deformity of the anus. *Dis Colon Rectum* 1967;10:57-60:
74. Jeanpretre M., Harms M., Saurat J.H. Stenosing anal mass and venereal lymphogranuloma. *Schweiz Med Wochenschr.* 1994 Sep 10;124(36):1587- 91. French.
75. Johansson.C. Endoscopic dilation of rectal strictures: a prospective study of 18 cases. *Dis Colon Rectum.* 1996 Apr;39(4):423-8.
76. Katsinelos P., Christodoulou K., Pilpilidis I. et al. Anal leukoplakia: an unusual case of anal stenosis. *Endoscopy.* 2001 May;33(5):469.
77. Khubchandani I.T. Anal stenosis. *SurgClin North Am.* 1994 Dec;74(6): 1353-60.
78. Khubchandani I.T. Mucosal advancement anoplasty. *Dis Colon Rectum* 1985;28:194-196.
79. Lagares-Garcia J.A., Nogueras J.J. Anal stenosis and mucosal ectropion. *SurgClin North Am.* 2002 Dec;82(6): 1225-31.
80. Li L., Zhang J., Wang Y. et al. The tension-stress effects on growth of the external anal sphincter: animal experiment and its application on treatment of anorectalstenosis. *Chin Med J (Engl).* 1997 May;110(5):325-31.
81. Liberman H., Thorson A.G. How I do it. Anal stenosis. *Am J Surg* 2000;179:325-329.
82. Lolli P., Malleo G., Rigotti G. Treatment of chronic anal fissures and associated stenosis by autologous adipose tissue transplant: a pilot study. *Dis Colon Rectum.* 2010 Apr;53(4):460-6.
83. Lucthefeld M. Anal stenosis. *Probl Gen Surg* 2001;18:17-23.
84. MacDonald A., Smith A., McNeill A.D. et al. Manual dilatation of the anus. *Br J Surg.* 1992 Dec;79(12): 1381-2.
85. Maria G., Brisinda G., Civello I.M. Anoplasty for the treatment of anal stenosis. *Am J Surg* 1998;175:158-160.
86. Mata A., Galindo A., Diaz J. et al. Complete anorectal stenosis due to paracetamol and salicylamide suppositories. *RevEspEnfermDig.* 1995 Jun;87(6):463-4. Review. Spanish.
87. Mentes. B.B., Yavuzer R., Cavuşoğlu T. et al. Surgical treatment of anal stenosis following perineal shotgun injury. *PlastReconstr Surg.* 2001 Mar;107(3):891-3.
88. Milson J.W., Maziew W.P. Classification and management of postsurgical anal stenosis.

- SurgGynecolObstet 1986;163:60-64.
89. MuktaV.Katdare, Rocco Riccardi. Anal Stenosis.SurgClin N Am 90 (2010) 137-145.
90. Musiari J.P. Estenosis de ano. SemMed 1954;104:803-804.
91. Neelakandan B. Double Y-V plasty for postsurgical anal stricture.Br J Surg. 1996Nov;83(11):1599.
92. Notaras MJ. Anal fissure and stenosis.SurgClin North Am. 1988 Dec;68(6): 1427-40. Review.
93. Oh C, Zinberg J. Anoplasty for anal stricture. Dis Colon Rectum 1982;25:809-810.
94. Owen H.A., Edwards D.P., Khosraviani K. et.al.The house advancement anoplasty for treatment of anal disorders J R Army Med Corps. 2006 Jun;152(2):87-8.
95. Pearl R.K., Hooks V.H., Abcarian H. et al. Island flap anoplasty for the treatment of anal stricture and mucosal ectropion. Dis Colon Rectum 1990;33:581-583.
96. Pescatori M., Interisano A., Mascagni D. et al.Double flap technique to reconstruct the anal canal after concurrent surgery for fistulae, abscesses and haemorrhoids.Int J Colorectal Dis. 1995;10(1): 19-21.
97. Pidala M.J., Slezak F.A., Porter J.A. Island flap anoplasty for anal canal stenosis and mucosal ectropion. Am Surg 1994;60:194-196.
98. Rakhmanine M., Rosen L., Khubchandani I. et al. Lateral mucosal advancement anoplasty for anal stricture. Br J Surg 2002;89:1423-1424.
99. Ramanujan P.S., Venkatesh K.S., Cohen M. Y-V anoplasty for severe anal stenosis.ContempSurg 1988;33:62-68.
100. Rashid K.A., Wakhlu A., Tandon R.K. et al.Anorectal junction stenosis: diagnosis and management.Eur J Pediatr Surg. 2008 Oct;18(5):303-6.
101. RavoB., Amato A., Bianco V. et al. Complications after stapled hemorrhoidectomy: can they be prevented Tech Coloproctol 2002; 6: 83-8.
102. Riedler L. Benign scarred stenosis of the anal canal as a cause of anorectal incontinence. Chirurg. 1984 Feb;55(2): 117-21.
103. Rivera Vega J., FrisanchoVelarde O., Cervera Z. et al. Endoscopic dilatation of benign colon and rectum stenosis. Rev Gastroenterol Peru. 2002 Jul-Sep;22(3):206-12.
104. Rosen L. Anoplasty.SurgClin North Am. 1988 Dec;68(6): 1441-6.
105. Sagar P.M., Wedgwood K.R. Anal canal stenosis and pseudoobstruction.Br J ClinPract. 1990 Dec;44(12):786-7.
106. Sakai S., Yoshinaga R. The prepuce flap in the reconstruction of male anal stenosis.Br J Plast Surg. 1999 Dec;52(8):660-2.
107. Saldana E., Paletta C, Gupta N. et.al.Internalpudendal flap anoplasty for severe anal stenosis. Report of a case.Dis Colon Rectum. 1996 Mar;39(3):350-2.
108. Sarner J.B. Plastic relief of anal stenosis. Dis Colon Rectum 1969;12:277-280.
109. Sayfan J. Ergotamine-induced anorectal strictures: report of five cases.Dis Colon Rectum. 2002 Feb;45(2):271-2.
110. Sentovich S.M., Falk P.M., Christensen M.A. et al. Operative results of House advancement anoplasty. Br J Surg 1996;83:1242-1244.
111. Sielezneff I., Salle E., Lecuyer J. et al.Early postoperative morbidity after hemorrhoidectomy using the Milligan-Morgan technic.A retrospective studies of 1134 cases.J Chir (Paris). 1997 Nov;134(5-6):243-47. French.
112. Skreden K., Wiig J.N., Myrvold H.E. Balloon dilation of rectal strictures.ActaChir Scand. 1987 Oct;153(10):615-7.
113. Solt J., Hertelendi A., Szilagyi K. Balloon catheter dilatation of lower gastrointestinal tract stenoses: long-term results. OrvHetil. 2002 Aug 4;143(31): 1835-40. Hungarian.
114. Stratmann H., Kaminski M., Lauschke H. et al. Plastic surgery of the anorectal area. Indications, technique and outcome.ZentralblChir. 2000;125(2): 161-5. German.

115. Sutherland L.M., Burchard A.K., Matsuda K et al. A systematic review of stapled hemoroidectomy. Arch Surg. 2002; 137:1395 - 1406.
116. Wilson M.S., Pope V., Doran H.E. et al. Objective comparison of stapled anopexy and open hemoroidectomy: a randomized, controlled trial. Dis Colon Rectum. 2002; 45: 1437—1444.
117. Yokota T., Yamaguchi T., Yamane T. et al. Repair of anal stricture after Whitehead operation. Am J Gastroenterol. 1990 Apr;85(4):480-1.

## ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ СТЕНОЗ АНАЛЬНОГО КАНАЛА

Мухаббатов Дж.К., Аннаев М.Б., Хамроев Б.М., Нозимов Ф.Х.

(Обзор литературы)

Кафедра общей хирургии №1 им. Проф. Кахорова А.Н. ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино.

В данном обзоре литературы представлен мировой опыт в области послеоперационной структуры анального канала прямой кишки, которая является проблемой современной колопроктологии. Частота заболевания по данным разных авторов на протяжении нескольких десятилетий колеблется в пределах 2-9 % от всех больных, оперированных по поводу доброкачественных заболеваний прямой кишки, что является важной медико-социальной проблемой. Отсутствует единого подхода в лечении больных с послеоперационной структурой анального канала прямой кишки. Консер-

вативные методы лечения послеоперационных сужений прямой кишки полностью утратили свою актуальность ввиду их неэффективности, поэтому единственным радикальным методом лечения является хирургический метод, но количество рецидивов послеоперационного стеноза анального канала остается достаточно высоким, что требует дальнейшего поиска совершенствования методов своевременной диагностики и лечения данной патологии.

**Ключевые слова:** послеоперационная структура анального канала, диагностика, лечение.

## POSTOPERATIVE ANAL STENOSIS

(Literature review)

Muhabbatov J.K., Annaev M.B., Annaev M.B., Nozimov F.Kh

Department of General Surgery №2 named after A.N. Kakhhorov TSMU named after Abuali ibn Sino

This review of the literature presents the world experience in the field of postoperative stricture of the anal canal of the rectum, which is a problem of modern coloproctology. The frequency of the disease according to different authors for several decades ranges from 2-9% of all patients operated on for benign diseases of the rectum, which is an important medical and social problem. There is no single approach in the treatment of patients with postoperative structure of the anal canal of the rectum.

Conservative methods for the treatment of postoperative narrowing of the rectum have completely lost their relevance due to their inefficiency, therefore the only radical method of treatment is the surgical method, but the number of relapses of postoperative stenosis of the anal canal remains quite high, which requires further search for improvement of methods for timely diagnosis and treatment of this pathology.

**Key words:** postoperative anal canal stricture, diagnosis, treatment.

**Мухаббатов Ч. К.** – д.и.т., дотсенти кафедраи чарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳҳоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»; E-mail: [Mukhabbatov67@mail.ru](mailto:Mukhabbatov67@mail.ru). Тел: 918-61-28-08



**Аннаев М. Б.**-докторант PhD кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳхоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; ш. Душанбе. E-mail:[annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru). Тел: 93-132-60-05.

**Ҳамроев Б. М.**-ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳхоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Тел: 555-44-33-44.

**Нозимов Ф. Ҳ.**-ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳхоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; E-mail: Тел: 90-033-36-59.

**Муҳаббатов Дж. Қ.** – д.м.н., доцент кафедры общей хирургии №1 им. Каҳхорова А.Н. ТГМУ имени Абуалиибни Сино; E-mail: [Mukhabbatov67@mail.ru](mailto:Mukhabbatov67@mail.ru). Тел: 918-61-28-08

**Аннаев М. Б.**-докторант PhD кафедры общей хирургии №1 им. Каҳхорова А.Н. ТГМУ имени Абуалиибни Сино, город Душанбе. E-mail: [annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru). Тел: 93-132-60-05.

**Ҳамроев Б. М.**-ассистент кафедры общей хирургии №1 им. Каҳхорова А.Н. ТГМУ имени Абуалиибни Сино; E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Тел: 555-44-33-44.

**Нозимов Ф. Ҳ.**-ассистент кафедры общей хирургии №1 им. Каҳхорова А.Н. ТГМУ имени Абуалиибни Сино; E-mail: Тел: 90-033-36-59.

**Muhabbatov J.K., MD**, associate Professor of the Department of General surgery №1 named after Professor A.N. Kahhorov of Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe. E-mail: [Mukhabbatov67@mail.ru](mailto:Mukhabbatov67@mail.ru).

**Annaev M.B., PhD** of the Department of General surgery №1 named after Professor A.N. Kahhorov of Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe. E-mail: [annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru).

**Khamroev B.M., c.m.s.**, -asistent of the Department of General surgery №1 named after Professor A.N. Kahhorov of Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe. E-mail: E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru).

**Nozimov F.Kh., -c.m.s.**, -asistent of the Department of General surgery №1 named after Professor A.N. Kahhorov of Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe. E-mail: E-mail: [nozimov81@mail.ru](mailto:nozimov81@mail.ru)

## ТАКТИКАИ ТАБОБАТ ҲАНГОМИ ШИКАСТАГИҲОИ ШОХАИ ДАНДОНШАКЛИ МУҲРАИ ГАРДАН: (шарҳи маълумотҳои мусир) Надҷибулло Сикандар

Кафедраи ҷарроҳии асаб бо садамаҳои омехтаи МДТ «Донишгоҳи даволаътии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино».

Табобати шикастагиҳои шоҳаи дандоншакли муҳраи дуюми гардан аз лаҳзаи тасбита (фиксатсияи) якуми ҷарроҳӣ, ки Mixter ва Osgoodдвр соли 1910 [9] тавсиф кардаанд, хеле тағиیر ёфтааст. Ҳангоми ноустувор будани шикастагӣ басомади баланди васлнашавию оризаҳои вобаста аз иммобилизатсияи тӯлонӣ [12] ба назар мерасанд, ки равишҳои табобати консервативро маҳдуд месозанд. Аз тарафи дигар, табобати ҷарроҳӣ бо пайдо шудани усуљҳои инноватсионӣ дар артродези C1-C2 хеле васеъ гаштааст.

Маълумотҳои адабиёт аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳангоми иммобилизатсия бо галожилет басомади ҳолатҳои фавт ва беморшавӣ

дар байни шахсони солҳӯрда назар ба истифода намудани гиребони гардан хеле бапландаст, чунки ин таҳаммулпазир, самаранок ва ҷандирӣ мебошад [3]. Ба таҳаммулпазирӣ хуби васлнашавӣ дар одамони солхурда нигоҳ накарда, чунин омилҳои хатар, ба монанди анестезия, сифати бади устухонҳо, ки барои 50%-и шахсони болотар аз 80-сола хос ҳастанд, бояд ба эътибор гирифта шаванд [8]. Басомади оризаҳо ҳангоми табобати ҷарроҳӣ, ки ба фиксатсияи печдори пеш алоқаманд ҳаст, дар одамони солҳӯрда назар ба одамони ҷавон бештар ба назар мерасад [7], эҳтимол ин бинобаи деминерализатсияи маҳдуди устухонҳо вобаста бошад; аммо он тибқи маъ-

лумоти муаллифони гуногун фарқияти назаррас дорад [10, 15]. Вобаста аз ин як гурӯҳ муаллифон артродези хатти аввали С1-С2-ро тавсия мекунанд, дар ин ҳолат миқдори оризаҳо ва васлнашавӣ камтар аст, назар ба фиксатсияи винтӣ [4]. Айни замон аз чумлаи 10 бемори болотар аз 70-сола дар 8 нафар фиксатсияи винтии пеш иҷро карда шуд; ду бечошавии мӯътадили дуюмӣ ба мушоҳидрасид, ки барои тафтиш кардан, ба амалиёти ҷарроҳӣ ниёз надоштанд. Фавт дар як ҳолат ба қайд ғирифта шуд. Натиҷаҳои ҳосилшуда имконият медиҳанд таҳмин кунем, ки фиксатсияи винтии пеши шоҳай дондоншакл мумкин аст барои одамони солхӯрда нишондод дошта бошад, вай самаранокии якуми устуворшавиву барқароршавии хуб дорад. Дар айни замон дар ин таҳқиқот баъзе номувоғиқаткуниҳо мавҷуданд барои муқоиса кардан, зеро беморони дорои статуси хуб, танҳо ба тарзи ҷарроҳӣ табобат карда шудаанд, ҳол он ки беморони дорои статуси ноҳуб ба таври консервативӣ табобат шудаанд. Дар ёд доштан лозим аст, ки дар шахсони бемори солхӯрда ҳамеша усули табобати ҷарроҳиро интиҳоб кардан беҳтар аст.

Дар шахсони нисбатан ҷавон садамаҳо ҳусусияти механикӣ доран ва баҳсҳо танҳо атрофи техникаи амалиёти ҷарроҳӣ сурат мегиранд. Ҳангоми шикастагии ҷо ба ҷо кардашуда ё шикастгии дурусти типи II нишондод барои интиҳоб фиксатсияи винтии пеш мебошад, чунки вай имконият медиҳад, ки анатмоияи мӯътадил барқарор карда шавад ва тибқи маълумотҳо бо ин усул аз нуктаи назари диапазони ҳаракатбехтарин барқароршавии функционалӣ таъмин карда мешавад, басомади фавт ва беморшавӣ кам аст. Басомади оризаҳо метавонад то 20% бирасад [1, 4, 5]. Ин техника мураккаб аст ва аз ҷарроҳ малакаҳои заруриро тақозо мекунад. Дар як қатор таҳқиқотҳо оварда шудааст, ки истифода кардан иду винт басомади ҳолатҳои васлнашавӣ ё хатари бечошавии такрориро таъмин намекунад [2]. Барои ҳамин ҳам, тавсия мекунем, ки остеосинтезро бо гиребони гардании муваққатӣ муҳофизат намоед. Ғайр аз ин, на ҳамеш имконияти ду винтро дар шоҳай дан-

дошакли борик имплантатсия кардан мұясар мешавад [4].

Усули ақиби трансартикулярии Магерл, усули пеши трансартикулярии Ваккаро ва ё техникаи Хармс ҳангоми гузаронидани артродеза С1-С2 хеле ҷолибанд, valee дорои як қатор ҳатарҳои осеб дидани шарёни сутунмуҳраанд [6]. Дар ин маврид, бартарии артродеза С1-С2-и пеш аз истифода намудани ҳамон вазъияти бемор ва дастраскунӣ иборат аст, ки ҳангоми фиксатсия бо винтҳои Вцхлер буд, бо ин тарз ҳаллу фасли оптимальи пас аз ҷарроҳиро пешниҳод менамояд. Печҳои (винтҳои) васлкунии Harms-ро бо ҷангакҳои упра-субламинарӣ дар С1-С2 [11] иваз кардан мумкин аст. Дар адабиёти илмӣ оид ба басомади спондилодеза иттилоъ дода мешавад, ки ҳангоми фиксатсияи трансартикулярии винтӣ ба 100% наздик мешавад при трансартикулярной винтовой фиксации [13]; дар ин силсила бо истифода аз техникаи мазкур ҳатто дар шахсони солхӯрда низ васлнашавӣ, ҳатоҳои техникӣ ва ё амалиётҳои ҷарроҳӣ дидा нашуд. Дар 3 бемор, ки бо усули Хармс табобат шудаанд, низ васлнашавӣ дидा нашуд. Монтажи С1-С2 боэътиномд ба назар мерасад, гарчанде диапазони ҳаракати ротационӣ (гардиш) камтар аст [14].

Бар иловай синну соли бемор ва самти ҳати шикастагӣ, ки метавонанд аз мақсаднокии табобати консервативӣ дарак диханд, артродез С1-С2 дар онҳолат усули интиҳобшуда мебошад, ки агар фиксатсияи пеши винтӣ зиддинишондод дошта бошад, бо дар назар дошти таъсиррасонӣ ба диапазони ҳаракат имконнопазир бошад ва ё муваффақ натавон шуд [8]. Ба монанди фиксатсияи винти шоҳай дандоншакл, фиксатсияи трансартикулярии винтӣ (аз пеш ба ақиб) репозитсияи ақиби идеалии пешакии С1-ро бар С2 нисбат ба ворид соҳтани винтро тақозо мекунад. Ҳангоми шикастагии инодуруст танҳо васлкунии пластинаи Harms тавассути ба тарафи латералӣ тоб додани устухони С1 ва пойчай С2 [32] иҷрошаванд аст, барои ҳамин ҳам вай бояд ҷузъи арсенали ҷарроҳ бошад.

Ҳатари пайдо шудани оризаҳоирагҳо аз 1,3% то 5,8% [11] фарқ мекунад, ки ин ҳангоми банақшагирии пешазҷарроҳии артро-

дез С1-С2 зарурати баҳо додан ба ҳолати рагхоро талаб мекунад. Ин таҳлили анатомии шарёнҳои сутунмуҳра, пойчаҳои С2 ва массай латералии устуҳонҳои С1-ро пеш аз гузаронидани фиксатсияи трансақтикулярии винтӣ (пешӣ ё ақибӣ ва ё артродези Хармс) тақозо мекунад. Дар айни замон, тибқи маълумоти муаллифони дигар, осебҳои рагҳо ҳатман ориза буда наметавонанд, муаллифон 4,1%-и ҳолатҳои осебҳои чудогонаи як ё ҳарду шарёни сутунмуҳраро бо оқибатҳои неврологӣ танҳо дар ду бемор мушоҳида кардаанд. мушоҳида кардаанд[10].

Ниҳоят, ҳангоми шикатгиҳои типи III масъалаи нишондод барои ҷарроҳӣ баҳснок боқӣ имемонад. Табобати классикӣ консервативӣ аст, ки басомади баланди васлшавӣ дида мешавад [9, 12]. Қаблан чунин меҳисобиданд, ки гало-жилет спондилодези оптималиро таъмин мекунад, аммо он бо микдори зиёди оризаҳо (таҳаммулназарии бавосита) алоқаманд низ буд, барои ҳамин ҳам, айни замон бартарӣ ба гиребони гарданӣ дода мешавад [13]. Дар силсилаи мазкур 3 шикатгии типи III-ро бо усули ҷарроҳӣ табобат карданд: ин ҳолатҳои сарҳадӣ буданӣ дорои шикатгиҳои баланд ва омехта, ки ба типи II мувоғиҷат мекунанд ва барои фиксатсияи пешӣ винтӣ дастрас низ ҳастанд [4].

**Хулоса.** Масъалаи нишондод барои

ҷарроҳӣ бояд ҳангоми шикатгиҳои ноустуори шоҳаи дандоншакл ба миён ояд [3]. Аксаран ин патология дар одамони солҳӯрда ба назар мерасад, дар ин маврид омилҳои ҳалкунандаги афзоиши физиологӣ ва мавҷуд будани бемориҳои ҳамроҳшуда мебошанд. Бар иловай синну сол самти хати шикатгӣ низ омили ҳалкунандаги ба ҳисоб меравад ва ба андешаи мо, табобати консервативиро ҳангоми шикатгиҳои ОВАВ истифода карда шавад.

Вақтеки амалиёти ҷарроҳӣ нишондод дошта бошад, фиксатсияи пешӣ винтӣ, ба анҷешаи мо, усули интихобшуда маҳсуб мегардад, дар ҳолате ки ин аз лиҳози натиҳаҳои рентгенологӣ ва клиникӣ имкон пазир бошад, вале аз таҷрибаи кори ҷарроҳ вобастагӣ дорад. Артродези С1-С2 натиҳаҳои дилҳоҳи функционалиро таъмин мекунад, вале варианти шиддати такрорӣ бинобар аз даст додани ротатсияи меҳварӣ боқӣ мемонад. Техника Магерли –техникии классикӣ аст, аммо мо меҳоҳем, ки техникии Вакарроро, ки дар вазъияти ба пушт хобидани бемор аз дастраскунии гардан ва усули Хармсро дар ҳолати дуруст нашудан низ ба эътибор гирем. Дар давраи то ҷарроҳӣ баҳодиҳии визуализатсияи соҳторҳои устуҳонҳои шарёнҳои сутунмуҳраро гузаронидан зарур аст.

### Адабиёт

1. Анализ несостоятельности фиксации перелома зубовидного отростка С2 II типа по LD Anderson и RT D'Alonzоканюлированным винтом / Т.И. Тамаев [и др.] // Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. – 2021. – Т13, №S1. – С. 167-168.
2. Дифференцированный подход к хирургическому лечению осложненных крациоцервикальных травм / А.М. Хожибоев[и др.] // Вестник экстренной медицины. – 2019. – Т.12, №.3. – С. 12-16.
3. Индиаминов С.И. Повреждения верхнешейного отдела позвоночника при различных воздействиях / С.И. Индиаминов, Р.А. Исмоилов, И.Б. Шопулатов // Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 97-100.
4. Кузиев О.И. Роль передней одновинтовой фиксации в лечении перелома зубовидного отростка позвонка С2 / О.И. Кузиев, Р.М. Юлдашев // Вестник экстренной медицины. – 2022. – Т.15, №1. – С. 32-37.
5. Опыт хирургического лечения переломов верхнего шейного отдела позвоночника / А.В. Ботов [и др.] // Современные технологии лечения пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. – 2019. – С. 103-109.
6. Рерих В.В. Лечение посттравматической атланто-аксиальной ротационной фиксации у взрослых / В.В. Рерих, В.Д. Синявин, К.А. Аникин // Политравма. – 2022. – №. 4. – С. 36-45.

7. Руденко В.В. Предоперационное планирование и хирургическоелеченине травматических поражений краиновертебральной области / В.В. Руденко // Современные технологии лечения пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. – 2019. – С. 25-28.
8. Anterior Dens Screw Fixation for Traumatic C1-2 Lateral Subluxation With 3-Part Fractures of the C2 Axis (Dens, Lateral Mass, and Hangman Fractures): A Case Report / D.G. Chang [et al.] // J Am AcadOrthopSurg Glob Res Rev. – 2021. -N5(12). - e21.00260.
9. Ashafai N.S.Occipitocervical Fusion: An Updated Review / N.S.Ashafai, M. Visocchi, N. WNesik// ActaNeurochir Suppl. – 2019. - N125. – P.247-252.
10. Atlantoaxial Stabilization by Posterior C1 and C2 Screw-Rod Fixation for Various Pathologies: Case Series and Comprehensive Review of Literature / C. Unni[et al.]// J Neurosci Rural Pract. – 2021. - N2. – P.228-235.
11. C1-C2 Fusion Versus Occipito-Cervical Fusion for High Cervical Fractures: A Multi-Institutional Database Analysis and Review of the Literature / A.S. Patel [et al.] // World Neurosurg. – 2018. - N119. - e459-e466.
12. C2-C3 spinal fracture subluxation with ligamentous and vascular injury: a case report and review of management / H. Alexander [et al.] // Spinal Cord Ser Cases. – 2019. -N5. – P.4.
13. Chang D.G. Traumatic C1–2 rotatory subluxation with dens and bilateral articular facet fractures of C2: A case report / D.G.Chang, J.B. Park, H.J. Jang // Medicine. – 2018. – V.97, №13. - e0189.
14. Management challenges of traumatic spondylolisthesis of the Axis with an unusual C2-C3 posterior subluxation in a paediatric patient: case report and literature review / K. Ibebuike[et al.] //Afr Health Sci. – 2018. - N2. – P.458-467.
15. Traumatic atlantoaxial anteroinferior subluxation with dens and Hangman fractures: A case report / S.K. Kim [et al.] // Medicine (Baltimore). 2021 Jan 22;100(3):e24396.

## ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА ВТОРОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА:обзор современных данных

Наджибулло Сикандар

Кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

**Резюме.** Статья содержит анализ данных отечественной и зарубежной литературы о современных принципах лечения больных с переломами зубовидного отростка второго шейного позвонка. Результаты анализа литературных данных показали, что вопрос о показаниях к операции должен вставать при нестабильных переломах зубовидного отростка. Помимо возраста, решающим фактором является направление линии пе-

релома. Когда показано хирургическое вмешательство, методом выбора может считаться передняя винтовая фиксация. В дооперационном периоде необходимо проводить визуализирующую оценку костных структур и траектории позвоночных артерий.

**Ключевые слова:** перелом зубовидного отростка, смещение, консервативное лечение, хирургическое лечение, артродез

## TAUTICS OF TREATMENT FOR FRACTURES OF THE ODONTOID PROCESS OF THE SECOND CERVICAL VERTEBRA:\_overview of current data

Najiballah Sikandar

**Summary.** The article contains an analysis of data from domestic and foreign literature on modern principles of treatment of patients with

fractures of the odontoid process of the second cervical vertebra. The results of the analysis of literature data showed that the question of



indications for surgery should arise in case of unstable fractures of the odontoid process. In addition to age, the direction of the fracture line is a decisive factor. When surgery is indicated, anterior screw fixation may be considered the method of choice. In the preoperative period,

it is necessary to conduct an imaging assessment of bone structures and the trajectory of the vertebral arteries

**Keywords:** odontoid fracture, displacement, conservative treatment, surgical treatment, arthrodesis

**Начибулло Сикандар-** корманди илмии Шуъбаи ҷарроҳии асаб Бемористони таҳассуси “Ҷумхурият”, Кобул, Афғонистон., унвончӯйи кафедраи ҷарроҳии асаб бо садамаҳои омехта, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, ҶТ, Тел: 901 88 55 51.

**Наджибулла Сикандар-** научный сотрудник Нейрохирургического отделения специализированной клиники “Джумхурият”, Кабул, Афганистан, соискатель кафедры нейрохирургии и сочетанной травмы ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», г. Душанбе РТ, .Тел:901 88 55 51.

**Najibullah Sikandar**-Research fellow of Neurosurgical Department, Specialized Clinic “Jumhuriyat “, Kabul, Afghanistan. Applicant of the departmentof Neurosurgery with concomitant injury, Avicenna Tajik State Medical University Tel: 901 88 55 51.

## МУШКИЛОТИ ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ НОСУРҲОИ ХОРИЧИҲАЛҚАМУШАКИИ АТРОФИМАҚҶАДӢ

(Шарҳи адабиёт)

**Сайдов А.С., Гулов Ф.М., Салимов Ҷ.С., Ҳамроев Б.М.**

Кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи проф. Қаҳҳоров А.Н.,  
МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муқаддима.** Шакли носурии парапротити музмин яке аз bemorixoeest, кидар колопроктология нисбатан бештар дучор мешавад. Мувофиқи ахбороти сарчаашмаҳои илмӣ носури рӯдai рост, дар соҳтори bemorixoi колопроктологӣ, дар худуди аз 15% то 30%-и ҳолатҳо ба қайд гирифта шудааст (32, 44). Сабаби баланд будани нишондиҳандай гирифткоршавӣ ба носури параректалӣ танҳо дар дер муроҷиат кардани bemoroni мубтало ба шакли шадиди параректит барои муолиҷаи маҳсусгардонидашуда набуда, балки табобати гайрирадикалии он низ ба ҳисоб меравад (27, 40, 45). Носурҳои хориҷиҳалқамушакии рӯдai рост амрози нисбатан бештар дучоршавандай қисми дисталии рӯдai рост маҳсуб меёбад. Дар зиёда аз 30% bemoroni мубтало ба амрози мазкур шакли мураккаби парапротити музмин ошкор карда мешавад. Онҳо бо мавзеъирии хориҷиҳалқамушакӣ ва баланди трансфинктерии роҳи носур, шоҳабандии он, роҳҳои иловагии носур ва ковокиҳои римнок дар насчи параректалӣ,

инҷунин ҷараёни устуворони такрорёбандагӣ тавсиф меёбанд. Маълумотҳои муоини профилактикӣ ва муроҷиати bemoroni гирифткор ба носурҳои рӯда рост аз он гувоҳӣ медиҳад, ки то 0,5% ашҳоси синни қобили меҳнат аз чунин bemorӣ ранҷ мебаранд (17, 25, 44) ва теъдоди аксари bemoron ашҳоси синни қобили меҳнат аз 30 то 50 сола (39) ташкил дода, масъалаи мазкур мушкилоти муҳимми тиббӣ-иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.

Паҳншавии носури рӯdai рост 6-12 ҳодиса дар 100000 одамро ташкил медиҳад (37). Мардҳо дар қиёс ба занҳо бештар гирифткор мешаванд ва таносуб дар доираи аз 2:1 то 7:1 тағиyr меёбад. Чунин мешуморанд, ки то 90% носурҳои рӯdai рост асли криптогенӣ дошта, аз раванди музмини илтиҳоби (парапротити музмин)-и хуфраҷаи мақъад, фазои байниҳалқамушак ва насчи параректалӣ бо ташаккулӯбии роҳи носур иборат мебошад. Ҳамагӣ 10%-и ҳодисаҳои носури рӯdai рост этиологияи дигар – баъдиосебӣ, аз ҷумла пасазҷар-

роҳӣ, носур ҳангоми бемории Крон, сил, носурҳо, кистаҳои дренажшудаи парапекталӣ ва ғ. доранд. (7).

Ба пиндори аксари муаллифон парапротити шадид ва носури рӯдаи рост сабаби умумӣ, яъне илтиҳоби маҷрои мақъад ва ғадудҳо (ғадуди Гея)-родоранд. Банд шудани маҷрои ин ғадудҳо боиси рукуди тараашшӯҳ, баъдан сироятёбӣ ва инкишоф ёфтани рим – раванди илтиҳобӣ мегардад. Инчунин дар беморон мавҷуд будани тарқишиҳои рӯдаи рост ва бавосири шадид ё музмин аз зумраи омилҳои мутамоил ба пайдо шудани парапротити шадид ба шумор мераванд (34).

Ҳамин тавр, назарияи он ки ҷароҳати луобпардаи канали мақъад дар инкишоф ёфтани парапротити шадид ва сипас музмин триггер ба ҳисоб меравад, тасдиқи амалии худро пайдо накард (31, 38). Пас, тағииротҳои илтиҳобии ғадудҳои дар ҳуфрачаҳои канали мақъад ҷойгиршударо ҳамчун сабаби пайдо шудани ҳуфраи шадид-думмал бо баъдан носури парапекталӣ шарҳ дода шуд (20). Ҳамин тавр, дар этиологияи парапротити музмин назарияи думмали қриптогландулярӣ бо баъдан ташаккул ёфтани роҳи носур дар насчи парапекталӣ маъруфият пайдо намуд (20, 36).

Баъд аз он ки этиологияи бемории мазкур маълум гардид (3, 4, 31, 48), донишмандон зимоми андешаҳои худро ба масоили зерини асосии таҳқиқ равона соҳтанд: сабаби инкишоф ёфтани думмали ҳуфрачаҳо чист, охир ҳама ғадуд доранд ва беморӣ бошад, на дар ҳама бемор пайдо мешавад (1, 33); паҳншавии илтиҳоб ба насчи атрофи рӯдаи рост чӣ тавр ба амал меояд, чаро роҳҳои носурӣ инкишоф меёбад ва барои чӣ он банд намешавад (10, 41), чаро басомади такроршавии беморӣ баъди муолиҷаи ҷарроҳӣ ин қадар баланд аст ва сабаби инкишоф ёфтани носурҳои парапекталӣ зимни чунин бемориҳои маҳсуси ҷархакрӯда ва рӯдаи рост ба монанди сили рӯдаҳо, актиномикоз ва бемории Крон қадом аст (30)? Раванди илтиҳобии музмини ғадуди морганий, ки дар тарҳи ҳуфрачаҳои мақъад ҷойгир шудааст бо баъдан паҳн шудани сироят

кад-қади байни ҳалқамушак ва фазои насҷӣ сабаби пайдоиши носури рӯдаи рост ба ҳисоб меравад. Ташаккулёби роҳи носур метавонад ба пӯсти чатан нуғуз кунад ё дар насчи назди рӯдаи рост бо ҳосил шудани ковокиҳои патологӣ ба таври сарбаста анҷом пазираდ (7). То 95% гирифткоршудагон бемории худро бо парапротити шадиди пешакӣ аз саргузоронида алоқаманд медонанд (15).

Дер муроҷиат кардану муолиҷаи гайрирадикалии парапротити шадид сабаби асосии пайдошавии носури рӯдаи рост ба шумор меравад. Мушкилоти муолиҷаи носури рӯдаи рост то имрӯз мубрам боқӣ мемонад, зеро басомади натиҷаҳои гайриқаноатбахши амалиёти ҷарроҳӣ аз 7 то 30%-ро ташкил медиҳад (2). Ҳамин тавр, дар патогенезии инкишофи шакли носурии парапротитзинаҳои асосии зеринро ҷудо кардан қабул шудааст: иллатнокшавии луобпардаи рӯдаи рост, тағиирёбии заҳрнокии микрофлораи ҳатмӣ, ба бофтаҳои мавзеи атрофи мақъад паҳн шудани раванди илтиҳоб, маҳдуд шудани охирин, ташаккулёбии роҳи носур бо роҳи гайрихтиёри қушода шудани римхона, музминшавии раванди илтиҳобӣ (8).

Коҳиш ёфтани функцияи таворагии рӯдаи рост дар роҳи ҳал намудани масъалаҳои гузошташуда ба хотири фаҳмидани патогенез ва муайян кардани сабабҳои пайдоиши инкишоф ёфтани тағииротҳои патологӣ нақши асосӣ дорад (46). Ба сабаби тағиирёбии муқовиматпазирии организм, тағиирёбии таркиби навъи микдори микрофлораи рӯдаи рост ва канали мақъад, дар натиҷаи ҳалалёбии пассажи моддаҳои начосат қад-қади рӯдаи ғафс ва инкишофи қабзият афзоиш ёфтани заҳрнокии он (21, 13, 22, 39), колонизатсияи микрофлораи гайритипии рӯдаи рост (12, 26, 36, 43) коҳиш ёфтани функцияи таворагӣ ба амал меояд. Қайд кардан зарур аст, ки тамоми равандҳои мазкур аз рӯйи моҳият муттасил ва мустақилона нестанд, балки яке паси дигаре ҷараён мегирад (31).

Таснифоти носури рӯдаи ростба чунин қарор аст: баниҳалқамушакӣ (45%), транс-

ҳалқамушакӣ (30%), фавқулҳалқамушакӣ (5%) ваҳориҷиҳалқамушакӣ (2%). Дар навбати худ ҳар яки аввалий аз се гурӯҳ боз ба тариқи зайл чудо мешаванд:

1. Носурҳо бо роҳи пасти кӯтоҳ ва баланди сарбаста.
2. Носурҳои бо роҳи баланде, ки дар чатан күшода намешаванд.
3. Носурҳое, ки паҳншавии хориҷимақъадӣ доранд.
4. Носурҳое, ки бо сабаби ковокии кос пайдо шудаанд.
5. Носурҳои оризанаёфта.

Носурҳои хориҷиҳалқамушакӣ (тибқи Паркс) чудо мешаванд ба:

1. Сонавии мақъадӣ.
2. Сонавии осебӣ.
3. Сонавие, ки бо сабаби бемориҳои махсус пайдо шудаанд.
4. Сонавие, ки босабаби ковокии кос пайдо шудаанд.

Ҳангоми интихоби усули амалиёти ҷарроҳӣ пеш аз ҳама топографияи роҳи носурро ҳамчун дастур ба кор бурдан зарур аст (40). Аз ин лиҳоз дар Россиятаснифоти каме дигар қабул шудааст, ки ҷойгиршавии роҳи носурро дар нисбати нахҷои ҳамлқамушак инъикос менамояд (10) ва мувофиқи онносури рӯдаи ростро чудо мекунанд ба:

1. Доҳилиҳалқамушакӣ (35%).
2. Трансҳалқамушакӣ (45%).
3. Хориҷиҳалқамушакӣ (20%).

Файр аз ин носури рӯдаи рост чудо мешавад ба (19):

1. Пурра (сӯроҳиҳои носурии дарунӣ ва беруни мавҷуданд).
2. Нопурраи дарунӣ (сӯроҳии берунӣ дидо намешавад, фақат дарунӣ).

Мувофиқи ҷойгиршавии сӯроҳии дарунӣ:

1. Ақиб.
2. Пеш.
3. Паҳлуӣ.

Ю.В. Дулсева ва К.Н. Саламова (1981) носурҳои хориҷиҳалқамушакро мувофиқи зинаҳои мураккабии он алоҳидатасниф намудаанд:

1. Зинаи якум – сӯроҳии дарунӣ танг бе тағијироти ҳадшай, дар насчи атрофи мақъадӣ

ад ковокиҳои римдор ва инфильтрат дидо намешавад, қиёсан роҳи носур рост аст.

2. Зинаи дуюм – сӯроҳии дарунӣ танг, ки дар мавзеи он ҳадшашо мавҷуданд, дар насчи атрофи мақъад ковокиҳои римдор ва инфильтрат дидо намешавад.

3. Зинаи сеюм – сӯроҳии дарунӣ танг, бе тағијиротҳои ошкорои раванди ҳадшай, дар насчи тағијиротҳои илтиҳобӣ мавҷуданд.

4. Зинаи чорум – сӯроҳии дарунӣ васеъ буда, дар атрофи он раванди ошкорои ҳадшай ба назар мерасад, дар фазои насчи инфильтратҳои илтиҳобӣ ва ковокиҳои римдор мавҷуданд.

Носурҳои параректалиро аз ҷиҳати клиникӣ ба ду гурӯҳи қалон чудо кардан мумкин аст – яъне сода (нусури доҳилиҳалқамушакӣва трансҳалқамушакии рӯдаи рост, ки сяеки қисми дисталии ҳалқамушаки беруниро фаро мегирад) ва мураккаб (носурҳои трансҳалқамушакӣ, ки зиёда аз сяеки ҳалқамушаки берунӣ ва тамоми носурҳои хориҷиҳалқамушакии рӯдаи ростро фаро мегирад). Тавсияҳои клиникӣ оид ба ташхис ва муолиҷаи беморони қалонсоли мубтало ба парапроктити музмин, Ташкилоти умумирасиятии ҷамъиятии «Ассотсиатсия колопроктолоѓи Россия», 2013; (47).

Барои ташхиси носури рӯдаи рост усуљҳои зиёде ба кор бурда мешавад, ки дар колопроктология истифода мешаванд: ошкор кардани шикоятҳои даҳлдор, омӯзиши анамнез, муоина, муонаи ангуштӣ, ламс кардани атрофи мақъад ва мавзеи ҷорбанду думгоза, қастаракунонӣ ва ранг кардани роҳи носур, аноскопия ва ректоромоноскопия, ТУС-и трансректалӣ, сфинктерометрия ва миография, фистулография, инчунин ТМР (томографияи магнитӣ-резонансӣ). Баъзе муҳаққиқони гарбӣ бар онанд, ки ҳангоми носурҳои содаи параректалӣ муоина ва таҳқиқ ба воситаи ангушткофист (29). Аз тарафи дигар бошад, барои ташхис дуруст ва ташхиси тафриқавӣ аз дигар бемориҳо, ки зимни онҳо роҳи носур ва сӯроҳии носур метавонад инкишоф ёбад, инчуни ҳангоми носурҳои хориҷиҳалқамушакӣ ва трансфинктериирӯдаи ростба муоинай бемор илова кардани ултрасонографияиэндо-

ректалӣ, фистулографию ва ТМР зарур аст (10, 37).

Ҳангоми носурҳои хориҷиҳалқамушакии рӯдai рост, барои муайян кардани ҳиссаи ҳалқамушак, ки тавассути он носур мегузарad, мавзеъгирии сӯроҳии носури дарунӣ, арзёбии ҷойгиршавии ковокиҳои римдор, инчунин барои ташхиси тафриқавӣ аз дигар бемориҳо, ки мумкин аст ҳангоми онҳо роҳи носур ва сӯроҳии носур пайдо шавад, барои пурра кардани муонианаи бемор ҳамроҳ намудани ултрасонографияи дохи-лимақъадӣ, фистулография ва ТМР такозо мешавад (30).

Фистулография пештар усули нисбатан паҳншудаи ташхиси носури рӯдai ростба шумор мерафт. Аммо бо ба миён омадани ТУС-и трансректалӣ ва МРТ усули мазкур мавқеи худро аз даст дод. Тибқи ахбороти муаллифони гуногун ҳасосияти фистулография дар ҳудуди аз 16 то 50% тағиیر меёбад (28). Илова бар ин, фистулография дар ҳолати мавҷуд набудани сӯроҳии беруни носур ё банд шудани сӯроҳии роҳи носур бенатиҷа аст, зеро дар бораи робитаи дучонибаи канали носур ва маҷмӯи ҳалқамушак маълумоти пурра дода наметавонад (50).

Аксари муаллифон ҳангоми ташхиси носури рӯдai ростба таҳқиқи ултрасадоии эндоректалӣ ва тамографияи магнитӣ-резонансӣ бартарият додаанд (35).

ТУС-и эндоректалӣ барои ташхиси носури рӯдai ростусули ба таври васеъ интишорёфта ва бехатар ба ҳисоб меравад. Аммо усули мазкур аз оператор вобаста буда, натиҷаи таҳқиқи мустақиман аз таҷриба ва савияи таҳассусии табиби ташхисгузор алоқамандӣ дорад. Имрӯзҳо таҳқиқи ултрасадоии трансректалӣ барои арзёбии анатомия ва ташхиси тағииротҳои патологии канали мақъад усули тиллӣ маҳсуб меёбад (5).

Носури рӯдai рост тибқи маълумотҳои ТУС-и трансректалӣ ҳамчун роҳҷаҳои хурди гипоэхогенӣ намоён мешавад, ки таркибаш газ ё дигар муҳтавои эхогенидорад. Маъмулан роҳи асосии носур девораи зичи нахдор дорад ва сӯроҳии он бо муҳтавои моеъдор пур аст. Муҳтавои моеъдор метавонад дар нисбат ба бофтаҳои атроф воба-

ста аз таркиби моеъ ва марҳалаи раванди илтиҳобӣ гипо-, изо-, гиперэхогенӣ бошад. Роҳи носуре, ки раванди фаъоли илтиҳобӣ дорад, дар муқоиса ба носуре, ки дар марҳалаи хуруҷ нест, миқдори зиёди моеъ дорад. Роҳи даруни носурдар девораҳо канали мақъад ҳамчун нуқсонҳои гипоэхогенӣ на-моён мешавад (28, 35).

Барои ТМР-и мавзеи атрофи мақъад ҳам фалтаки симпечи чисм ва ҳам эндоректалиро ба кор бурдан мумкин аст. Бартарияти симпечи чисм дар он аст, ки зимни он зарурати ба таври иловагӣ тайёр кардани бемор вучуд надорад, майдони таҳқиқ васеъ ва маҷмӯи ҳалқамушак хуб визуализатсия мешавад. Фалтакҳои эндоректалӣ барои қалон кардани ҷузъиёти соҳтори мавзеи атрофи мақъад пешниҳод шуда буданд, vale лаҳзаҳои манфие ба монанди маҳдудияти майдони биной ва таҳаммулпазирии нохуби беморони гирифтор ба синдроми зоҳиршу-даи дард, истифодаи онро дар амалияи клиниқӣ маҳдуд менамояд (23).

Ҳангоми амалинамоии ТМР дар мавриди беморони гирифтор ба носурҳои атрофи мақъад фаромӯш набояд кард, ки канали мақъад тақрибан таҳти кунци  $45^\circ$  нисбат ба тири амудӣ дар ҳамвории сагиталӣ ҷойгир шудааст. Аз ин рӯ тарҳи стандартии аксиалиӣ ва иклилиӣ барои саҳеҳан арзёбӣ намудани роҳи носур монеа эҷод менамоянд. Тарҳи қаҷи аксиалиӣ ва иклилиӣ намудан зарур аст, ки тақрибан ба таври перпендикуляр ва параллел ба тири канали мақъад рост меоя (9). Барои мавзеъгирии сӯроҳии носури дарунӣ ба кор бурдани «лавҳаи шартии соат» нисбатан қулайтар аст (42). Ҳамин тавр, истифодаи усуљҳои муосири ташхис – ТУС, ТК ва ТМР барои носурҳои хориҷиҳалқамушакии рӯдai рост, маълумоти нисбатан бештаре ҳосил карда метавонад.

Усуљҳои гайриҷароҳии муолиҷаи носури рӯдai рост бо дарназардошти бенатиҷа буданашон пурра муҳиммияти худро аз даст додаанд. Усули ҷарроҳӣ ягона - усули қатъии муолиҷаи носурҳои атрофи мақъад ба шумор меравад (31). То имрӯз зиёда аз 100 усули муолиҷаи ҷарроҳӣ барои беморони мубтало ба парапроктити музмин,

носурхой рӯдаи рост таҳия ва нашр гардидааст. Мавҷудяти теъдоди зиёди усулҳои маълум ва тарзҳои дубора пешниҳодгардида аз он гувоҳӣ медиҳад, ки натиҷаи муолиҷаи носурхой мураккаби транс- ва хориҷиҳалқамушакӣ ҷарроҳонро қонеъ насохтаст ва муносибати мутобиқкардашудаи маҷмӯй ба интиҳоби усули амалиёт вучуд надорад. Аксари муаллифон зарурати беҳбӯйдараوارдан дар натиҷаҳои муолиҷаи шакли оризаёфтai парапроктитро қайд намудаанд (24, 25, 32). Усулҳои нисбтан бештар истифодашавандай муолиҷаи ҷарроҳии носурхой мураккаби хориҷиҳалқамушакии рӯдаи ростро ба чор гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: лигатурӣ, чок кардани носур дар сӯроҳии рӯдаи рост бо дӯхтани торҳои ҳалқамушак, тарзи эндоскопӣва пластикӣ. Маъруфтарин усули муолиҷаи ҷарроҳии носурхой транс- ва хориҷиҳалқамушакии рӯдаи рост, ки мавҷудияти тағииротҳои клони ҳадшайи канали мақъад ва омосҳои римнокро дар насчи назди рӯдаи рост ҳамроҳ дорад, усули лигатурӣ боқӣ мемонад. Усул боэътиҳод буда, бо ҳатари зиёди никишофи нокифоягии мақъад (тоб60%) алоқаманд аст (31).

Ҳангоми носурхой трансфинктерӣваҳориҷиҳалқамушакиирӯдаи рост бештар 4 навъи асосии амалиёти ҷарроҳиро ба кор мебаранд: чок кардани носур бо дӯхтани мобақияи он дар ҷароҳати чатан бо сфинктеротомияи воянок аз ақиб (усули А.Н. Рижих, дар ду вариант); чок кардани носур бо ҷойивазкунии пластикии луобпардаи канали мақъад; кардани носур бо дӯхтани ҳалқамушак; чок кардани носур бо гузаронидани лигатура. Тарзи лигатурии чок кардани носур бо дӯхтани ҳалқамушак, инчунин амалиёт бо усули А. Н. Рижих ҳангоми нокифоягии қатъият ва муҳлати дуру дарози муолиҷа ҳатари баланди инкишофи нокифоягии баядҷарроҳии ҳалқамушаки мақъадро дар пай дорад. Баъди чок кардан бо ҷойивазкунии пластикии луобпардаи канали мақъад эҳтимоли зиёди ретраксия ё некрози қитъаи поёнфароварда дар натиҷаи ҳалләбии микрогардиши малофа ҳангоми раванди ҳадшай дар канали мақъад ҳифз

мешавад. Илова бар ин, дар ҳолати ба таври номувоғиқ пайваст шудани малофаи ҷойивазкардаи луобпарда бо бофтаҳои даҳлдори тағиироти ҳадшайи девораи канали мақъад ҳатари начаспидани тармими сӯроҳии дарунӣ ва пас такроршавии носурро низмеғзояд. Раванди ошкорои ҳадшай дар мавзеи атрофи мақъад, носурхой бешумор ва қовокиҳои римнок бо сабаби душворӣ ҳангоми пӯшидани нуксони ҷароҳат ба таври қатъӣ бартараф намудани тағииротҳои патологии бофтаҳоро имконнопазир мегардонад (6, 17, 32, 40, 44).

Мувоғики ҷаҳиши технологияи умумии ҷарроҳӣ дар муолиҷаи камосеби носурхой мақъад низ дастаи васеи амалёти камолоиш пайдо шуд. Дар миёни онҳо усулҳои VAAFT, LIFT, FILAKном бурдан мумкин аст, ки имрӯзҳо ҳамчун тарзи табобат зимни носурхой сода ба кор бурда мешаванд (16, 18). Ҳангоми муолиҷаи носурхой мураккаби атрофи мақъади рӯдаи рост усули фатилаҳои герметизатсиякунандаро аз маводи биофаъол истифода мекунанд. Принципи усули мазкур аз пӯшондани сӯроҳии даруни носур бо баъдан банд кардани роҳи носур иборат мебошад. Усули мазкур, тибқи аҳбороти баъзе сарчашмаҳои илмӣ, дар 70 – 100% ҳолатҳо дар мавриди беморони мубтало ба носурҳо натиҷабахш буда, камтар аз 1/3 ҳалқамушаки беруниро фаро мегирад ва дар мавриди беморони гирифтор ба носурхой нисбатан зиёдтар натиҷаи он камтар аст(11, 14).

Ҳамин тавр, таҳлили маъхазҳои илмӣ нишон доданд, ки масъалаи муолиҷаи ғайриҷарроҳии носурхой хориҷиҳалқамушакии рӯдаи рост натиҷабахш нестанд. Мушкилоти муолиҷаи ниҳоии ҷарроҳии носурхой хориҷиҳалқамушакии рӯдаи рост ҳанӯз ҳам ҳалли ҳудро наёфтааст, зеро ҳеч қадом аз усулҳои мавҷуда беморро қатъијан аз ин дарду ранҷ озод намекунад. Тибқи маълумотҳои L. E. Mitalas (2012) пас аз муолиҷаи ҷарроҳии ин патология таъдоди такрорёбиҳои носури рӯдаи рост(30-78%) ва нокифоягии ҳалқамушаки мақъад (3-83%) қисмати асосиро ташкил медиҳад.

**Адабиёт:**

1. Асланов, А.Д. Кишечные свищи в практике хирурга / А.Д. Асланов, Л.М. Сахтуева, А.В. Жириков // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. – 2015. – Том V, №1. – С. 99-101.
2. Айсаев, А.Ю. Хирургическая тактика при транссфинктерных и экстрасфинктерных свищах прямой кишки: автореф. дисс. канд. мед.наук / А.Ю. Айсаев // Колопроктология. – 2010.
3. Бапиев, Т.А. Роль консервативной терапии в комплексном хирургическом лечении проктологических заболеваний неопухолевой этиологии у женщин / Т.А. Бапиев // Вестник Авиценны. - 2012. - № 2 (51). - С. 61-65.
4. Болквадзе, Э.Э., Классификация и лечение сложных форм острого парапроктита/ Э. Э. Болквадзе, М. А. Егоркин. - Колопроктология. - 2012. - № 2. - С. 13-17.
5. Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике свищей прямой кишки. / Р.Р. Елигулашвили, И.В. Зароднюк, Ю.А. Шелыгин, И.В. Костарев // Российский электронный журнал лучевой диагностики. -2018. - Т.8, №3. - С. 213-226.
6. Габибов С.Г., Шодиев Н.А. Модифицированный видеоассистированный метод лечения свищей прямой кишки/ С. Г. Габибов, Н. А. Шодиев //Колопроктология. - 2014. - S3. - С.17-18.
7. Елигулашвили, Р.Р. МРТ в диагностике свищей прямой кишки: показания и преимущества в оценке/ Р. Р. Елигулашвили // Колопроктология. - 2015. - № 1(51), - С. 22.
8. Жуков, Б. Н. Комплексный метод лечения больных со сложными параректальными свищами / Б. Н.Жуков, В. Р.Исаев, А. А.Чернов // Материалы 1 междунар. конф. по торакоабдоминальной хирургии. - Москва, 2008. -С. 55.
9. Завьялова, М. Ю. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике свищей прямой кишки / М. Ю. Завьялова, И. В. Попов, Ю. В. Гришин // Вестник хирургии Казахстана. - 2014. - 2(29). - С. 13-15.
10. Зитта, Д.В., Применение программы оптимизации периоперационного ведения больных в плановой колоректальной хирургии/ Д. В. Зитта, В. М. Субботин// Колопроктология. - 2013. - № 1. - С. 15-19.
11. Костарев, И.В. Отдаленные результаты лечения сложных свищей прямой кишки методом переведения свищевого хода в межсфинктерное пространство / И.В. Костарев, А.Ю. Титов, А.А. Мудров // Колопроктология. - 2016. - № S1(55). - С. 31.
12. Муравьев, А.В. Способ пластической операции при экстрасфинктерных свищах прямой кишки/ А. В. Муравьев// Колопроктология. – 2012. – № 3 (41). – С. 11–14.
13. Муравьев, А.В. Экстрасфинктерные свищи прямой кишки. Пластические операции или «лигатура»/ А. В. Муравьев, В. С. Малюгин// Колопроктология. - 2015. - № 1, (51) (приложение). - С. 34.
14. Муравьев, А. В. Экстрасфинктерные свищи прямой кишки. Пластические операции или «лигатура»/ А. В. Муравьев, В. С. Малюгин // Колопроктология. - 2015. - № 1, (51) (приложение). - С. 34.
15. Мансуров, Ю.В. Хирургическое лечение хронического парапроктита с рецидивными экстрасфинктерными свищами прямой кишки / Ю.В. Мансуров, В.И. Помазкин, Д.П Соловьев // Актуал. вопр. колопроктологии. - Уфа, 2007.- С. 71-72.
16. Мамедов, Н. И. Этиопатогенез, диагностика и особенности клинического течения сложных посттравматических свищей прямой кишки/ Н. И. Мамедов // Хирургия -2012.-№ 6.- С.36-40.
17. Методы лечения свищей прямой кишки с применением биопластических материалов / Фролов С.А. [и др.] // Колопроктология. - 2017. - S3 (61) . - С.42a-43.
18. Опыт лечения экстрасфинктерных прямокишечных свищей/ В. И. Шаламов [и др.] // Вестник Неотложных и Восстановит Медицины. 2012;13(4):531-32.

19. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике свищей прямой кишки/ И. В. Попов, М. Ю. Завьялова, Ю. В. Грушин, К. Р. Карсакпаев // Колопроктология. - 2014. - № 3, (49). - С. 33.
20. Ривкин, В.Л. Колопрокт.ия / В.Л. Ривкин. – М.: ГЭОТАР-Мед., 2011– 380 с.
21. Результаты лечения сложных свищей прямой кишки методом ушивания внутреннего свищевого отверстия с видеоассистируемой электрокоагуляцией свищевого хода / А.Ю. Титов [и др.] // Колопрокт.ия. - 2015. - № S1(51). - С. 49-50.
22. Сравнительные результаты применения лигирования свищевого хода в межсфинктерном пространстве в лечении чрессфинктерных и экстрасфинктерных параректальных свищей/ В. Н. Краснова, А. А. Чернов, С. Е. Каторкин, А. В. Журавлев// Врач-Аспирант. 2017;80(1.1):179-89.
23. Сравнительная оценка возможностей магниторезонансной томографии и трансректального ультразвукового исследования в диагностике криптогенных свищей прямой кишки/ Р.Р. Елигулашвили, И.В. Зароднюк, Л.П. Орлова, И.В. Костарев // Колопроктология. – 2017. - № S3(61). – С. 21-22.
24. Современные аспекты профилактики осложнений после обструктивных резекций дистальных отделов толстой кишки / Грошилин В.С., Суланмурадов М.И., Московченко А.Н., Петренко Н.А. // Фундаментальные исследования. - 2013. - №. 9-1. - С.24-27.
25. Сравнительная оценка хирургического лечения экстрасфинктерных свищей прямой кишки/ А. В. Малюгин, В. С. Малюгин, В. И. Линченко, Д. А. Халин// Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2013. Т. 8, №2 - С. 34-36.
26. Семионкин, Е. И. – СПб.: Колопроктология: учебник/ Е. И. Семионкин. - Эко-Вектор. 2018. – 285 с.
27. Слепых, Н. В. Фистулоскопия при лечении свищей прямой кишки/ Н. В. Слепых, А. Я. Ильканич // Колопроктология. - 2016. – S1. - С.41а.
28. Ультразвуковой и рентгенологический методы исследования в диагностике транссфинктерных и экстрасфинктерных свищей прямой кишки / Л. П. Орлова, А. А. Тихонов, А. Ю. Титов, Ю.Ю. Чубаров // Ультразвуковая и функциональная диагностика. - 2012. - № 1. - С. 24-31.
29. Черкасов, М. Ф. Пути улучшения результатов хирургического лечения экстрасфинктерных свищей прямой кишки/ М. Ф. Черкасов, В. К. Татьянченко, В. С. Грошилин // Колопроктология. - 2016. - № 2, (56). - С.49.
30. Шелыгина, Ю. А. под ред. Клинические рекомендации. Колопроктология/ Ю. А. Шелыгина. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2015. – 528 с.: ил.прямой кишки с применением биопластических материалов. // Колопроктология. - 2017. - S3 (61) . - С.42а-43.
31. Шелыгин Ю.А. Справочник по колопроктологии / Ю.А. Шелыгин, Л.А. Блогадарный// -М.-2012.-342с.
32. Эктор, В. Н. Возможности улучшения результатов хирургического лечения прямокишечных свищей с использованием фибринового клея/ В. Н. Эктор, Р. В. Попов, Е. А. Воллис//Колопроктология. - 2013. - Т. 44,(2). - С.44-50.
33. Amato A., Bottini C., De Nardi P., Giamundo P., Lauretta A., Realis A.L. et al. Evaluation and management of perianal abscess and anal fistula: a consensus statement developed by the Italian Society of Colorectal Surgery (SICCR). Tech. Coloproctol. 2015; 19 (10): 595—606. DOI: 10.1007/s10151-015-1365-7.
34. An experimentally successful new sphincter-conserving treatment for anal fistula /R. C.Himpson, C. R.Cohen, P.Sibbons , R. K. Phillips // Dis. Colon Rectum. - 2009. - Vol. 52, № 4). - P. 602-608.
35. Abdool, Z. Ultrasound imaging of the anal sphincter complex: a review / Z. Abdool, A. H. Sultan, R. Thakar // The British Journal of Radiology. - 2012.-Vol. 4, № 5. - P. 865-875.
36. Bleier, J.I. Ligation of the intersphincteric fistula tract: an effective new technique for complex fistulas / J.I.Bleier, H.Moloo, S.M.Goldberg // Dis Colon Rectum. - 2010. - № 53. - P.43 - 46.

37. Cryptoglandular anal fistulas / A. Ommer [et al.] // Deutsches Arzteblatt international. - 2011. - Vol.108 (42). - P.707-713.
38. Gingold, D.S. A prospective evaluation of the ligation of the intersphincteric tract procedure for complex anal fistula in patients with Crohn's disease. / D.S. Gingold, Z.A. Murrell, P.R. Fleshner // Ann Surg. - 2014. -Vol.260. - P.1057-1061.
39. Ligation of the intersphincteric fistula tract plus bioprosthetic anal fistula plug for fistula-in-ano / Z.Wang [et al.] // Dis Colon Rectum. - 2012. - № 55. - P.145.
40. Meinero, P. Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT): a novel sphincter-saving procedure for treating complex anal fistulas / P.Meinero, L.Mori // Tech Coloproctol. - 2011. - № 15(4). - P.417 - 422.
41. Risk factors for recurrence and incontinence after anal fistula surgery / J.Jordbn [et al.] // Colorectal Dis. - 2010. - № 12. - P.254 - 260.
42. Rectal Imaging: Part 2, Perianal Fistula Evaluation on Pelvic MRI—What the Radiologist Needs to Know / R. B. O'Malley [et al.] // AJR. - 2012. - Vol. 199. - P. 4353.
43. Sileri, P. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT) to treat anal fistula: early results from a prospective observational study / P.Sileri, L.Franceschilli, G.P.Angelucci // Tech Coloproctol. - 2011. - № 15. - P.413 -416.
44. Song K.H. New Techniques for Treating and Anal Fistula. // J. Korean Soc. Coloproctol. - 2012. - Vol. 28, № 1. - P. 7-12.
45. Sphincter-saving treatment of recurrent complex anal fistula with Video-Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT): a prospective study/ Stazi A., Giarratano G., Mazzy M., Chini C // Colorectal Disease. - 2014. - Vol.16(3). - P.4.
46. The CHOICE trial: adalimumab demonstrates safety, fistula healing, improved quality of life and increased work productivity in patients with Crohn's disease who failed prior infliximab therapy / S. Lichtiger [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. -2010. – V.32. –P.1228-1239.
47. Vogel J.D. Clinical Practice Guideline for the Management of Anorectal Abscess, Fistula-in-Ano, and Rectovaginal Fistula / J.D. Vogel, E.K. Johnson, A.M. Morris // Dis Colon Rectum, 2016, Vol. 59, C. 1117-1133.
48. Walega, P. VAAFT: a new minimally invasive method in the diagnostics and treatment of anal fistulas—initial results / P.Wal<sup>g</sup>a, M.Romaniszyn, W.Nowak // Pol Przegl Chir. - 2014. - № 86(1). - P.7 - 10.
49. Yildirim, N. Ideal combination of MRI sequences for perianal fistula classification and the evaluation of additional findings for readers with varying levels of experience / N. Yildirim, G. Gokalp, E. Ozturk // Diagn. Interv. Radiol. - 2012. - Vol. 18. - P. 11-19.

## ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫХ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

**А.С. Саидов, Ф.М. Гулов, Дж.С. Салимов, Б.М. Хамроев**

Кафедра общей хирургии №1 им. проф. Каххорова А.Н.) ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино

В данном обзоре литературы представлен мировой опыт в области сложных форм параректальных свищей – экстрасфинктерных свищей прямой кишки, которые являются проблемой современной колопроктологии. До 0,5% лиц трудоспособного возраста страдают данным заболеванием, что является

важной медико-социальной проблемой. Отсутствует единого подхода в лечении больных с этой формой свища прямой кишки. Консервативные методы лечения свищей прямой кишки полностью утратили свою актуальность ввиду их неэффективности. Единственным радикальным методом лечения па-

паректальных свищей является хирургический метод, но количество рецидивов свища прямой кишки (30-78%) и недостаточность анального сфинктера (5-83%) после хирурги-

ческого лечения вышеуказанной патологии остаётся достаточно высоким.

**Ключевые слова:** экстрасфинктерные свищи прямой кишки, диагностика, лечение.

## THE PROBLEM OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF EXTRASPINCTER PARARECTAL FISTULAS (LITERATURE REVIEW)

Saidov A.S., Gulov F.M., Salimov J.S., Khamroev B.M.

Department of General Surgery №1 named after prof. Kakhhorova A.N. SEI ATSMU

This literature review presents world experience in the field of complex forms of pararectal fistulas - extrasphincteric fistulas of the rectum, which are a problem of modern coloproctology. Up to 0.5% of people of working age suffer from this disease, which is an important medical and social problem. There is no single approach in the treatment of patients with this form of rectal fistula. Conservative methods of

treatment of rectal fistulas have completely lost their relevance due to their inefficiency. The only radical method of treating pararectal fistulas is the surgical method, but the number of recurrences of rectal fistula (30-78%) and anal sphincter insufficiency (5-83%) after surgical treatment of the above pathology remains quite high.

**Keywords:** extrasphincteric fistulas of the rectum, diagnosis, treatment.

**Сайдов Абдурахмон Сайдович-** н.и.т., дотсенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳҳоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; E-mail: [saidovbakhtovar97@gmail.com](mailto:saidovbakhtovar97@gmail.com). Тел: 93-510-45-54.

**Гулов Фируз Махмалиевич-**докторант PhD кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳҳоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; E-mail: [mahmalievich@mail.ru](mailto:mahmalievich@mail.ru). Тел: 93-913-75-11.

**Салимов Джамшид Саидахмадович-** дотсенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳҳоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»; E-mail: [salimov\\_jamshed1973@mail.ru](mailto:salimov_jamshed1973@mail.ru). Тел: 98-911-78-70.

**Хамроев Бахтиёр Муродуллоевич-**ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳҳоров А.Н., МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»;E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Тел: 555-44-33-44.

**Гулов Фируз Махмалиевич-**докторант PhD кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [mahmalievich@mail.ru](mailto:mahmalievich@mail.ru). Тел: 93-913-75-11.

**Салимов Джамшид Саидахмадович-**доцент кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [salimov\\_jamshed1973@mail.ru](mailto:salimov_jamshed1973@mail.ru). Тел: 98-911-78-70.

**Хамроев Бахтиёр Муродуллоевич-**ассистент кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Тел: 555-44-33-44.

**Сайдов Абдурахмон Сайдович-**доцент кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [saidovbakhtovar97@gmail.com](mailto:saidovbakhtovar97@gmail.com). Тел: 93-510-45-54.

**Гулов Фируз Махмалиевич-**докторант PhD кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [mahmalievich@mail.ru](mailto:mahmalievich@mail.ru). Тел: 93-913-75-11.

**Салимов Джамшид Саидахмадович-**доцент кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [salimov\\_jamshed1973@mail.ru](mailto:salimov_jamshed1973@mail.ru). Тел: 98-911-78-70.



**Хамроев Бахтиёр Муродуллоевич**-ассистент кафедры общей хирургии №1 им. Каххорова А.Н. ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Тел: 555-44-33-44.

**Saidov Abdurakhmon Saidovich** - Associate Professor of the Department of General Surgery No. 1 named after. Kakhhorova A.N. ATSMU; E-mail: [saidovbakhtovar97@gmail.com](mailto:saidovbakhtovar97@gmail.com). Tel: 93-510-45-54.

**Gulov Firuz Makhmalievich** - PhD student of the Department of General Surgery No. 1 named after. Kakhhorova A.N. ATSMU; E-mail: [mahmalievich@mail.ru](mailto:mahmalievich@mail.ru). Tel: 93-913-75-11.

**Salimov Jamshed Saidakhmadovich** - Associate Professor of the Department of General Surgery No. 1 named after. Kakhhorova A.N. ATSMU; E-mail: [salimov\\_jamshed1973@mail.ru](mailto:salimov_jamshed1973@mail.ru). Tel: 98-911-78-70.

**Khamroev Bakhtiyor Murodulloevich**—teaching assistant of the Department of General Surgery No. 1 named after. Kakhhorova A.N. ATSMU; E-mail: [Khamroev-2015@mail.ru](mailto:Khamroev-2015@mail.ru). Tel: 555-44-33-44.

## **АРТРИТИ РЕВМАТОИДЙ БО ЗУХУРОТИ СИСТЕМАВЙ ВА ОСЕБХОИ СИСТЕМАИ КАРДИОВАСКУЛЯРЙ: ВАЗЪИ МУОСИРИ ПРОБЛЕМА**

**Талабова М.М., Saidov Ё.У.**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Зуҳуроти системавии артрити ревматоидӣ (AP): спектр, паҳншавӣ, ҷанбаҳои эҳтимолии патогенетикӣ, аҳамияти пешӯгунишанд.**

Артрити ревматоидӣ (AP) дорои ҳусусиятҳои ҷараёни музмини доимо пешраванд бо осеб дидани буғумҳо (артрит эрозивӣ - синовит) ва ҷалб шудани ихтиолҳои патологии узвҳо ва системаҳои зиёди организми бемор мебошад [1-4]. Дар раванди пешравии табииӣ-эволюционии AP, тадриҷан як зумра ҳусусиятҳои маҳсуси беморӣ ташаккул мейёбад; полиморфизми фавқулодаи зуҳуроти клиникӣ-иммунопатологӣ, лабораторӣ ва инструменталӣ, ки AP-ро асосан ба синдроми иммунопатологӣ месозад, назар ба як бемории «гомогенӣ» [5-6,7-9].

Мувофики маълумотҳои таҳқиқотчиёни муосир дар ҳолати фавқулодаи гетерогении клиникии AP аз як тараф омилҳои муҳим рейтинги баланди пешӯйӣ дар баҳодиҳии вазнинии AP ва пешӯии барвақтии ҳусусияти беморӣ ва оқибати беморӣ, аз тарафи дигар зарурати оптимизатсия ва бозбинии стратегияи терапевтии беморӣ дар умум зуҳуроти системавии беморӣ ва амалан маҷудияти доимии бемориҳои коморбидӣ ва мултиморбидӣ, пеш аз ҳама, патологияи кардиоваскулярӣ ба ҳисоб мераванд (КВП)[8-12].

Бисёре аз клиніцистҳо AP-ро «бемории ревматоидӣ» меноманд ва ҳусусияти системавии ҷараёни патологӣ қайд карда мешавад [13-16]. Маълумоти дар адабиётҳо пешниҳодгардида аз он шаҳодат медиҳанд, ки ҳусусиятҳои нисбатан фарқунандаи AP бо зуҳуроти системавӣ ё виссералӣ инҳо ба ҳисоб мераванд: а) фаъолнокии зиёди ҷараёни иммуноилтиҳобӣ; б) ҳусусияти эрозивӣ-полиартикулярии синдроми буғумҳо; в) ҳусусияти серопозитивӣ ба омилҳои ревматоидӣ[7,17,18]. Муқаррар карда шудааст, ки мавҷудияти зуҳуротҳои системавии AP, маҳсусан дорои рейтинги пешӯии баланд (васкулити ревматоидӣ –VR ва осеби узвҳои ҳаётан муҳим) аз бисёр ҷиҳат ҷараёни беморӣ, пешӯйӣ ва оқибатҳои онро манфӣ арзёбӣ менамояд [17,19,20,21].

Зуҳуроти системавии AP метавонад пас аз ва ё то оғози синдроми буғумҳо ба амал ояд, дар баъзе ҳолатҳо он дар мадди аввал меистад, пешӯйӣ ва оқибатҳои бемориро муайян менамояд [21-26]. Дар чунин ҳолатҳо варианти «бадфарҷом»-и AP бо осеби зиёди буғумҳо, инчунин инкишофи резистентнокӣ ба терапияи гузаронидашаванда ва ҳолати вазнини фавт бо ихтиоли функцияи узвҳои даруний мушоҳида карда мешавад [19,22,27-29].

Таҳлили маълумоти адабиётҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки аз як тараф, зуҳуроти вис-

сералии АР бо фаъолнокӣ ва давомнокии беморӣ робитаи зич дорад, дараҷаи баланди паҳншавӣ ва хусусияти бештар дучоршавӣ дорад, аз тарафи дигар, ҳам аз ҷиҳати механизми патогенетикӣ ва ҳам аз ҷиҳати нақши пешгӯй якхела нест 18,21.24.30]. Бисёре аз таҳқиқотчиён зикр менамоянд, ки мавҷудияти ду ва ё зиёда зуҳуроти виссералии АР нишондиҳандай муҳими генерализатсия ва инкишофи илтиҳоби ревматоидӣ буда, инчунин инъикосгари дараҷаи вазнинӣ ва фаъолнокии ҷараёни илтиҳобӣ мебошад, ки ин оқибат метавонад ба коҳишёбии ҷараёни беморӣ ва пешгӯии беморӣ сабаб гардад [2,21,23,24,31].

Вале новобаста ба дараҷаи баланди паҳншавӣ ва хусусияти бештар дучоршавӣ доштани зуҳуроти виссералии АР ва нақши муҳими он дар баҳодиҳии вазнинӣ ва оқибатҳои беморӣ то ҳол меъёрҳои ташхисотӣ ва таснифотии умумии унификацияшудаи зуҳуроти системавии АР мавҷуд нестанд. Аз ҳамин сабаб як қатор таҳқиқотчиён пешниҳод менамоянд, ки зуҳуроти виссералии АР ба ду гурӯҳ ҷудо карда шавад: а) зуҳуроти системавии дорои рейтинги баланди пешгӯй, ки мавҷудияти он пешгӯии ҳаётин беморонро коҳиш медиҳад (осеби системаи кардиоваскуляри - СКВ, гурдаҳо – нефрити ревматоидӣ, серозит, васкулити ревматоидии виссерали); б) зуҳуроти системавӣ, ки мавҷудияти он бевосита дараҷаи фаъолнокии бемориро (табларза, полиамиотрофия, логарӣ, лимфаденопатия ва ғ.) инъикос менамояд [32-34].

Дар аксар ҳолатҳо АР якҷоя бо осеби буғумҳо ва зуҳуроти аломатҳои хусусияти системавидошта сурат мегирад, ки метавонанд дар ҷойи аввал қарор дошта бошанд [18,21,24,27]. Муқаррар гардидааст, ки ҳангоми АР синдроми буғумҳо ва зуҳуроти виссералии беморӣ, аз як тараф, амалан ҳамеша ба таври синхронӣ ҷараён мегиранд, аз тарафи дигар, басомади дучоршавӣ, паҳншавӣ ва зоҳиршавии виссеропатия аз бисёре ҷиҳат ба фаъолнокии бемории асосӣ вобаста буда, бо вазнинии синдроми буғумҳо алоқаманд аст, ки дар натиҷа умумияти механизми патогенетикии онҳоро инъикос менамояд [21,24,27-29,31].

Солҳои охир миёни зуҳуроти системавии АР гурӯҳи виссеропатияе муайян карда шуд, ки дорои рейтинги баланди пешгӯй бо номи “Малма критерияҳо” мебошад: РВ, осеби СКВ ва узвҳои дигари ҳаётан муҳим серозит [17,19,24,25,29]. Нишон дода шудааст, ки зуҳуроти виссералии АР-и ба “Малма критерияҳо” муттаҳидшуда на танҳо зарурати интенсификатсияи стратегияи терапевтии АР-ро таъкид менамояд, инчунин омили ҳатари (ОХ) кӯтоҳшавии давомнокии ҳаёти беморон, пеш аз ҳама, оризаҳои системаи дилу рагҳо (ОДР) ба ҳисоб меравад [17,19,24,29,31,32].

Омилҳои ҳатари ҷанбаъҳои патогенетикӣ, паҳншавӣ ва басомади дучоршавии ихтилоли кардиоваскулярии коронарогониро ҳангоми АР пешгӯикунанда

Натиҷаи таҳқиқотҳои сершумори дар давоми ду даҳсола анҷомдода шуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки илтиҳоби музмин (“Low-grade”) дар тамоми давраҳои инкишоф ва ҳурӯчи атерогенез нақши муҳим доранд ва ҳамчун омили асосии ОДР-и АС ба ҳисоб меравад [35-38]. Инчунин зикр карда шудааст, ки илтиҳоби музмини пастшиддат дар ҷараёни атеросклероз (АС) «механизми аввалия»-и ҳатмӣ ба ҳисоб намеравад, вале дар амалӣ гаштани «таъсири атерогени»-и ФР анъанавии инкишофи ОДР нақши ҳалкунанда дорад [39-43].

Аксари таҳқиқотчиён дар проблемаи компоненти «иммуноилтиҳобӣ» ду марҳилаи асосиро ҷудо менамоянд: а) фаъолнокии патологии чавоби иммунии ба гиперпродуксия оварандай ситокини илтиҳобӣ (пеш аз ҳама ба ФНО-а ва ИЛ-6) ва дар натиҷа - дисфункцияи эндотелий; б) синтези бо эндотелий фаъолгардидаи спектри васеи “проконволюнти” ва “прокоагулянти”-и медиаторҳо, ки ба модификатсияи липидҳо ва таҳшиншавии фраксияи атерогени онҳо дар девораи рагҳо, дестабилизатсияи дажғол (блішк)-ҳои атеросклеротикӣ (ДАТ) ва гиперкоагулятсия мусоидат менамояд ва дар натиҷа ба инкишофи ОДР-и ҳолати фавт оварда мерасонад [34,44-46].

Як қатор олимон аз он ҷиҳат ҳамақидаанд, ки илтиҳоби пастшиддати музмин ме-

ханизми интегралии АС ва атеротромбоз мебошад, зеро ба таҳшиншавии липидҳо дар фазои субэндотелиалӣ, дестабилизатсияи АТБ ва гиперкоагулятсия мусоидат менамояд [42,43,47-49]. Ҳоло аксари нишондҳои лаборатории фаъолнокии илтиҳобӣ, ба монанди сафедаҳои фазаи шадид, сито-кинҳои зиддиилтиҳобӣ, молекулаҳои адгезия, маҷмӯи аутоантитела ва иммунӣ бо мақсади баҳодиҳии хатари инкишофи АС ва ОДР дар таҷрибаи амалӣ ба таври васеъ истифода мешаванд [33,43,50-52]. Дар ин самт аҳамияти клиникии нишондодҳои фаъолнокии масуният, дисфункцияи эндотелий ва бо ном “сафедаҳои фазаи шадид” (пеш аз ҳама СРБ) дар баҳодиҳии хатари инкишофи АС ва ОДР дар таҷрибаи амалии клиникӣ дар самти кардиологияи мусосири илмӣ предмети нисбатан шиддатноки омӯзиш ба ҳисоб мераванд [15,33,42,51].

Вале то имрӯз механизмҳои ҳақиқии нақш ва саҳми илтиҳоби пастшиддати музминро муайянкунандай атерогенез нофахмо бокӣ мемонад. Дар ҳалли мушкилоти мазкур омӯзиши минбаъдаи он механизмҳое, ки сабаби инкишофи барвақтӣ ва бо-суръати АС-и АР ва бемориҳои дигари ревматикии аутоиммунии классикӣ чун самти муҳим бокӣ мемонад [15,33,34,37,46]. Дар ин самт аз ҷиҳати тибби фундаменталӣ ва амалӣ омӯзиши минбаъдаи иммунопатогенези АС ва КВП дар умум, хусусиятҳои ташхисот ва табобат ҳангоми АР ва бемориҳои дигари иммуноилтиҳобии профили ревматикӣ муҳимиҳияти махсусеро қасб намуда, фаъолияти якҷояи ревматологҳо ва кардиологҳоро дар табобати беморон талаб менамояд [38,53,54].

Дар таҷрибаи амалии клиникӣ ҳалли масъалаҳои мавҷуда дар мушкилоти АР ва КВП-и коморбидии генези коронарогенӣ зарурати чунин талаботҳоро таъқид менамояд: а) таҳлил ва баҳодиҳии паҳншавии ФР-и анъанавии инкишофи ОДР ва ихтилоли метаболикӣ; б) идентификатсияи симптомҳои манифестиюни клиникӣ ва субклиникии КВП; в) омӯзиши нақш ва саҳми бо ном «АР-и бо ФР алоқаманд» дар инкишофи ОДР; г) омӯзиши минбаъдаи терапияи зид-

диревматикии заҳролудии кардиоваскулярӣ (пеш аз ҳама препаратҳои зиддиилтиҳобии нестериоидӣ - НПВП ва глюокортикоидҳо - ГК); д) таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои терапевтӣ ва профилактикаи ба коҳишдихии амалии хатари инкишофи ОДР равонашуда [45,51,56,57].

Новобаста ба такмили доимии усулҳои табобат коҳишёбии мавҷудаи давомнокӣ ва сифати ҳаёти патсиентҳои дорои АР мисли пештара проблемаи актуалии ревматологияи мусосир бокӣ мемонад.

Дар ду даҳсолаи охир дар самти ревматологияи илмӣ ва амалӣ ба миқдори кофӣ маълумотҳои далелноке ғун шудаанд, ки натиҷаи онҳо аз хусуси фавтияти барзиёд ва барвақтии беморони гирифтори АР шаҳодат медиҳанд, бештари онҳоро ОДР ташкил медиҳад, ки ба инкишофи барвақтӣ ва инкишофи суръатноки АС ва гипертонияи шараёни суръатноки ҳамбаста (ГШ) (инфаркти миокард - ИМ, инсулт, фавти ногаҳонии коронарӣ) вобаста аст [38,56,58-60].

Муқаррар карда шудааст, ки суръатнокӣ ва инкишофи КВП-и генези коронарогенӣ ҳангоми АР дар заминаи мавҷудияти доимии илтиҳоби аутоиммунии музмин тадриҷан як қатор хусусиятҳои хос пайдо мекунад, ки ба он осеби бисёррагии шараёни коронарӣ бо ретсидиви барвақтии синдроми шадиди коронарӣ (СШК) ва ИМ, дучоршавии басомади баланди шакли атипикӣ ва бе симптомии КВП, робитаи зичи ОДР бо зуҳуроти фаъолнокӣ ва виссералии АР хос аст [26,31,32,49,5238,40,61-64].

Натиҷаҳои як қатор таълифоти нашршуда аз басомади баланди дучоршавии симптомҳои субклиникии ихтилоли кардиоваскулярӣ (ИКВ) дар 45-75% беморони гирифтори АР, ба монанди дисфункцияи эндотелий, зиёдшавии гафсии комплекси интима-медиа, дисфункцияи диастолии меъдаҷаи чап, перикардити адгезивӣ, патологии дастгоҳи клапании дил шаҳодат медиҳанд [13,31,38,48,60]. Дар баробари ҳамин муаллифон аз хусуси коҳишёбии дучоршавии симптомҳои манифестиюни клиникӣ КВП (БИД, норасоии музмини дил - НМД, миокардит, перикардит) ҳангоми АР - ҳамагӣ

дар 20-25% шахсони муоинашуда маълумот медиҳанд [13,31,38,48,60]

Новобаста ба омӯзиши бисёрсолаи мачмӯи масъалаҳои вобаста ба мушкилоти СКВ (КВС) дар орбитай ихтиололи патологӣ ҳангоми АР, механизмҳои ҳақиқии ПКВ (КВП) ҳангоми АР ва бемориҳои дигари аутоиммуни системавӣ то охир омӯхта нашудаанд ва мисли пештара объекти омӯзиши ҳаматарафай таҳқиқотчиёни муосир боқӣ мемонад [13,33,38,50,56].

Дар адабиётҳо хилофи назарҳо пеш аз ҳама, масъалаҳои нақш ва иштироки бо ном “РА-ассотсиатсияшуда”-и анъанавии ФР-ро дар патогенез ва инкишофи ОДР-и генези коронарогенини беморони АР фаро мегиранд [13,33,50,56]. Маълумоти таҳқиқотҳои солҳои охир аз он шаҳодат медиҳанд, ки ФР-и анъанавии инкишофи АС – и шараёнҳои короанӣ ва ОДР-и ба он алоқаманд (бемориҳои ишемикии дил - БИД, ИМ, ОКС, НМД) дар инкишофи оризаҳои зикршуда ҳангоми АР ва бемориҳои дигари аутоиммунӣ нақши муайян доранд, vale ба таври пурра генези симптомҳои сершумори клиникӣ ва субклиничии ИКВ (КВН)-ро дар беморони категорияни мазкур шарҳ намедиҳанд [40,48,57, 58,64].

Аз миёни ФР-и анъанавии инкишофи ОДР дар беморони гирифтори АР нисбатан пахншуда ва аз чихати патогенетикӣ муҳим АГ ва дислипидемия ба ҳисоб меравад [31,34,42,43,56]. Мувофиқи маълумоти бисёре аз таҳқиқотчиён маҳз АГ ва дислипидемия дар тағйирёбии сохторӣ-функционалии СКВ ҳангоми АР ва бемориҳои дигари аутоиммунӣ саҳми зиёд доранд [30,59,64]. Вале механизмҳои сабабӣ -патогенетикии ташаккули АГ ва спектри атерогенини липидии хун ҳангоми АР мисли пештара дискутабелӣ боқӣ мемонад ва омӯзиши минбаъдаро тақозо менамояд.

Мувофиқи маълумотҳои пажуҳишгарони муосир ҷараёни иммуноилтиҳобии музмин ва ихтиололи липидӣ, аз як тараф компоненти патогенетикии атерогенез, аз тарафи дигар, онҳо аз бисёр ҷиҳат суръатнокии инкишофи ва хусусияти ОДР-и бо

АС алоқаманро муайян менамоянд [33,42-44,51]. Дар ревматологияи муосир дар таълифоти вобаста ба нақши ҷараёни иммуноилтиҳобии музмин дар атерогенез ба чунин ҷузъиёт аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад: ситокин ки на танҳо дар мубодилаи ихтиололи ҷарбҳо, балки дар атерогенез дар умум роли қалон мебозад, ФНО-а ва ИЛ-6 ба ҳисоб меравад. Ҳар дуи ин ситокини зиддиилтиҳобӣ айни ҳол медиатори асосии атерогенез ҳисобида мешаванд. ФНО-а ва ИЛ-6 чунин қобилият доранд: а) дисфункцияи эндотелий ва ситокини дар натиҷаи тағйиротҳои метаболизми липидҳо ва липопротеидовҳо пайдошударо ба танзим меорад; б) дар дестабилизатсияи АТБ фаъолона иштирок менамояд; в) антикоагулянтҳоро маҳв намуда, хосияти прокоагулянтии эндотелийи рагиро афзоиш медиҳад [33,39,44,46, 50,56].

Натиҷаҳои як қатор таҳқиқотҳои дар адабиётҳо пешниҳодгардидаи солҳои охир шаҳодат медиҳанд, ки дар инкишофи самти атерогенини ихтиололи мубодилаи липидҳо дар беморони гирифтори шаклҳои вазнин ва хеле фаъоли АР омили дигари муҳим хусусияти фармакотерапияи беморӣ, маҳсусан истеъмоли тӯлонии ГК бе препаратҳои қатори базисӣ ба ҳисоб меравад [38,48,57,58].

Маълумоти адабиётҳо ба он далолат менамоянд, ки истеъмоли тӯлонӣ ва беназорати НПВП ва ГК метавонад ба дестабилизатсияи ГШ, инкишофи норасони дил, гипергликемия оварда расонад, инчунин бо афзоиши ҳатари инкишофи ОДР-и вазнин (ИМ, инсульт, фавтияти ногаҳонии дил) алоқаманд аст [38,49,58,59].

Умуман ҳангоми варианти баландфаъол, ҷараёни илтиҳобии АР, маҳсусан ҷараёни аутоиммуни фибрози дар шабакаи ситокинӣ ва гиперпродуксияи ситокини илтиҳобӣ бо иштироки ФР-и анъанавӣ инкишофи ОДР ба афзоиши ремоделлятсияи ҳамрагҳои канорӣ ва ҳамкорони оварда мерасонад, ки онҳо асоси тағйирёбии сохторӣ-функционалии СКВ-ро дар умум ташкил медиҳанд [12,20,37,38,40,43].

Дар ин самт дар ду даҳсолаи охир дар беморони гирифтори АР объекти таҳқиқоти интенсивӣ инҳо ба ҳисоб мераванд: а) ҳолати соҳторӣ-функционалии шараёнҳои канорӣ ва коронарӣ; б) ҷараён ва хусусияти тағийирёбии мавзеи чапи дил (МЧД) [50,56,58,64].

Ҳангоми таҳлил ва баҳодиҳии хусусиятҳои асосии соҳторӣ-функционалии шараёни хоб дар bemoroni гирифтори АР бисёре аз таҳқиқотчиён аз як тараф, афзоиши гафсии КИМ, мавҷудияти АТБ, афзоиши устувории мавзеии девора ва ЭД, аз тарафи дигар, мавҷудияти фаъолнокии алоқамандии зичи тағийиротҳои зикршуда, давомнокӣ ва вазнинии АР, дарачаи СРБ. ИЛ-6 и ФНОро ошкор намуданд [11,13,48,54,56]. В современной практической ревматологии амалии муосир хусусияти соҳторӣ-функционалии девораи рагҳо инкишоф ва хурӯчи ОДР предикторҳои маъмулӣ ба ҳисоб мераванд [11,34,48,57].

Дар адабиётҳои солҳои охир таълифотҳои зиёде лучор меоянд, ки ба масъалаҳои мураккаби соҳторӣ-функционалии таҷдиди МЧД (мавзеи чапи дил – ЛОС) ҳангоми АР баҳшида шудаанд. Натиҷаи таҳқиқотҳои зикршуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар bemoroni гирифтори шакли фаъоли АР як қатор тағийиротҳои параметри морфофункционалии дорои хусусияти ҳолати функционалии МЧД мушоҳида карда мешаванд, ки дар маҷмӯъ онҳоро «ремоделятсияи дил» номидан мумкин аст. Дар ин ҳолат аксари таҳқиқотчиён ба сифати ремоделятсияи МЧД дар патсиентҳои гирифтори АР ҷузъиётҳои зеринро ҷудо кардаанд: ГЛЖ, ДДЛЖ, сферизатсияи МЧД ва наъви гиперкинетикии гемодинамика [40=?]. Дар баробари ҳамин, новобаста ба таҳқиқотҳои сершумори ба масъалаҳои ремоделятсияи МЧД механизмҳои ҳақиқии патогенетикии таҷдиди соҳторӣ-функционалии МЧД дар bemoroni АР, махсусан дар ҳамbastagӣ бо БИД мисли пештара ба таври кофӣ омӯхтанашуда ва дискутабелӣ боқӣ мемонад. Аз тарафи дигар, пажуҳишгарони муосир масъалаҳои соҳтори барвақтӣ ва субклиникии КВН-ро ҳангоми АР,

ки аз ҷиҳати ташхисот, пешгӯй ва нақшай терапевтӣ, самтҳо ва мушкилоти коморбидии АР ва КВП аҳамияти ҷиддӣ дорад, В тозе коморбидности РА и КВП ба таври пурра ва зарурӣ мавриди таҳқиқ қарор на-медиҳанд [41=?].

Аз тарафи дигар, солҳои охир муқаррар карда шудааст, ки истифодаи омехтаи ГИБП (ингибиторҳои ФНОа?) ва МТ ба тариқи зерипӯстӣ (методжект) дар bemoroni дорои АР дар речай интенсивӣ дар доираи стратегияи Т2Т, хусусияти «антиатерогенӣ» ва самаранокии «вазо-кардиопротективи»-ро нишон медиҳад, ки мавқеи илтиҳоби музмини аутоиммурниро ба сифати ФР-и асосӣ дар инкишофи ОДР ҳангоми АР ва bemorixoi дигари аутоиммунӣ мустаҳкам менамояд [42=?].

Дар ин самт дар адабиётҳо ақидаҳои асосноке дучор меоянд, доир ба профилактикаи ОДР дар bemoroni дорои АР сухан мера-вад ва аҳамияти терапияи самараноки зиддиилитиҳобӣ бо истифодаи БПВП ва ГИБП, махсусан дар доираи стратегияи Т2Т қайд карда мешавад [43]. Дар ин самт таҳлил ва баҳодиҳии КВР дар bemoroni дорои АР, ки ҳолати ремиссияи устувор (sustained)-ро аз сар гузаронидаанд, қобили таваҷҷуҳи имию амалий мебошад. Натиҷаи таҳқиқотҳои ҷанде пеш анҷомдодашуда (шумораи онҳо зиёд нест) бешубҳа, аз он хусус шаҳодат медиҳанд, ки расидан ба ҳолати устувори (sustained) ремиссия дар bemoroni гирифтори АР предиктори регрессияи КВР ба ҳисоб меравад [44].

Умуман таҳлил ва баҳодиҳии танқидии маълумотҳои солҳои охир дар адабиётҳо овардашуда нишон медиҳанд, ки аз як тараф, бисёр масъалаҳои вобаста ба ташхисот, таснифот, механизмҳои эҳтимолии патогенетикии зуҳуроти системавии АР ва аҳамияти пешгӯии онҳо дар баҳодиҳии вазнинии bemorӣ, аз тарафи дигар, омӯзиши нокифоя ва дискутабелнокии масъалаҳои зиёд доир ба мушкилоти коморбидии АР ва КВП, инчунин ОДР-и некоронарогенӣ таҳқиқотҳои минбаъдаро талаб менамоянд.

**Адабиёт**

1. Волкова М.В. Ассоциация клинического фенотипа и профиля аутоантител при ревматоидном артрите / М.В. Волкова, Е.В. Кундер // Научно-практическая ревматология. – 2018. – №56 (3, прил. 2). – С.26-27.
2. Carina A.I. Mechanisms leading from systemic autoimmunity to joint-specific disease in rheumatoid arthritis / A.I. Carina [et al.] // Nat. Rev. Immunol. - 2017. - № 13 (2). - P. 79-86.
3. McInnes IB, Schett G. Pathogenetic insights from the treatment of rheumatoid arthritis. *Lancet*. 2017; 389(10086):2328-37.
4. Насонов Е.Л. Проблемы иммунопатологии ревматоидного артрита: эволюция болезни / Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. – 2017. - № 55 (3). – С. 277-294.
5. Клиническая ревматология / В.И. Мазуров [и др.]: под ред. В.И. Мазурова, – М.: ООО «Е-ното», 2021. – 695с.
6. Ревматология: российские клинические рекомендации / Под ред. академика РАН Е.Л. Насонова // Издательская группа «Геотар – Медиа». – 2019. – 461 с.
7. Молекулярно-генетическое тестирование АЦЦП-позитивных больных ревматоидным артритом с высокой воспалительной активностью заболевания (исследование РЕМАР-КА) / И.А. Гусева [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2018. – №56 (1). – С.5-9.
8. Factors Associated With Sustained Remission in Rheumatoid Arthritis in Patients Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor / P. Hamann [et al.] // *Arthritis Care Res (Hoboken)*. - 2017. - V. 69 (6). - P. 783-93.
9. Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoidarthritis. *Lancet*. 2016;388(10055):2023-38.
10. Rheumatoid arthritis and risk of cardiovascular disease / P.W. Meyer [et al.] // *Cardiovasc J Afr.* - 2018. - Mar 27. - V. 29. - P. 1-5.
11. Князева Л.А. Эндотелиальная дисфункция у больных ревматоидным артритом с коморбидной патологией / Л.А. Князева, Е.Б. Комарова, Н.Г. Блудова // Современная ревматология. - 2017. - №4. - С. 25-29.
12. Назаров Б.Д. Ревматоидный артрит с системными проявлениями: диагностика, клинико-иммунологические особенности, оценка прогноза, оптимизация терапии. Диссертация на соискание ученой степени канд. мед. Наук: 14.01.04 / Б.Д. Назаров. – Душанбе. – 2013. – 160 с.
13. Афанасьев И.А. Кардиоваскулярная коморбидность у больных ревматоидным артритом: безопасность лечения / И.А. Афанасьев, Н.М. Никитина, А.П. Ребров // Практическая медицина. – 2015. – № 3-2 (88). – С. 135-138.
14. Горячева С.А. Анемический синдром у больных ревматоидным артритом / С.А. Горячева, О.П. Фомина // Научно-практическая ревматология. – 2018. – №56 (3, прил. 2). – С.29-30.
15. Ганиева Ж.А. Цитокиновый профиль и уровень сывороточного эндотелина у больных ревматоидным артритом в сочетании с ишемической болезнью сердца. Дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук / Ж.А. Ганиева // Махачкала. – 2014. – 137 с.
16. Поражение внутренних органов и систем при ревматоидном артрите / М.В. Погребная [и др.] // 7 Всероссийская конференция ревматологов России: Сб. тезисов. – Владимир. – 2012. – С. 42-43.
17. Бестаев Д.В. Системные проявления ревматоидного артрита / Д.В. Бестаев, Д.Е. Карапетев, Е.Л. Насонов // Научно-практическая ревматология. – 2013. – №1. – С.76-80.
18. Муравьев Ю.В. Внесуставные проявления ревматоидного артрита / Ю.В. Муравьев // Научно-практическая ревматология. – 2018. - № 56(3). – С. 356-362.
19. Тяжелый вариант течения ревматоидного артрита / Н.В. Чичасова [и др.] // Российский медицинский журнал. – 2014. - №7. – С.488-490.
20. Насонов Е.Л. Ревматоидный артрит: проблемы ремиссии и резистентности / Е.Л. Насонов, Ю.А. Олюнин, А.М. Лила // Научно-практическая ревматология. – 2018. – 56 (№3). – С.263-271.

21. Ревматоидный артрит с системными проявлениями: диагностика, индикаторы неблагоприятного прогноза / Б.Д. Назаров [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2012. – №6. – С.45-49.
22. Buch M.H. Defining refractory rheumatoid arthritis / M.H. Buch // *Ann Rheum Dis.* -2018, Mar 27.
23. Логинова Т.К. Характер системных проявлений на ранней стадии ревматоидного артрита / Т.К. Логинова, Н.А. Шостак, А.А. Мурадянц // Научно-практическая ревматология. – 2005. – №3. – С.74-78.
24. Severe extra-articular disease manifestations are associated with an increased risk of first ever cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis / C. Turresson [et al.] // *Ann. Rheum. Dis.* – 2007. – V.66. – P.70-75.
25. Ревматоидный артрит в ревматологической практике России: тяжесть заболевания в российской популяции больных. Одномоментное (поперечное) эпидемиологическое исследование (RAISER) / О.М.Фоломеева [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2010. – №1. – С.50-60.
26. Якушева Б.А. Влияние системных проявлений ревматоидного артрита и его продолжительности на течение ишемической болезни сердца / Б.А. Якушев, В.И. Мазуров // Научно-практическая ревматология. – 2003. – №2. – С.117-120.
27. Das S An Overview of the Extraarticular Involvement in Rheumatoid Arthritis and its Management / S. Das, P. Padhan // *J PharmacolPharmacother.* - 2017. - V. 8 (3). - P. 81-86.
28. Ajeganova S. Sustained remission in rheumatoid arthritis: latest evidence and clinical considerations / S. Ajeganova, T. Huizinga // *TherAdvMusculoskelet Dis.* - 2017. - V. 9(10). - P. 249-262.
29. Extra-Articular Manifestations of Rheumatoid Arthritis & its relation with Treatment Outcome: a tertiary care hospital experience / N. Akter [et al.] // *KYAMC J.* - 2015. - V. 6(1). - P. 570-573.
30. Ревматоидный артрит: вопросы распространенности, классификации, диагностики и ведения больных / А.В. Гордеев [и др.] // OpinionLeader (Лидер мнений). – 2018. - №6 (14). – С.72-77.
31. Prevention of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis / I. Hollan[et al.] // *Autoimmun Rev.* - 2015. - V. 14(10):952-69.
32. Mortality in patients with rheumatoid arthritis: a 15-year prospective cohort study / J. Van den Hoek [et al.] // *Rheumatol Int.* - 2017, Apr. - V. 37(4). - P. 487-93.
33. Disease activity in rheumatoid arthritis and the risk of cardiovascular events / D.H. Solomon [et al.] // *Arthritis Rheum.* - 2015, Jun. - V.67(6). - P. 1449-55.
34. Atherosclerosis is not accelerated in rheumatoid arthritis of low activity or remission, regardless of antirheumatic treatment modalities Arthritis / A. Arida [et al.] // *Rheumatology (Oxford)*.- 2017, Jun 1. - V. 56 (6). - P. 934-939.
35. Novel gene variants associated with cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis / D. Leonard [et al.]// *AnnRheumDis.* - 2018. - Mar 7. pii: annrheumdis-2017-212614.
36. Coronary flow reserve in systemic rheumatic diseases: a systematic review and meta-analysis / G.L. Erre [et al.] // *Rheumatol Int.* - 2018. - May 7.
37. Systemic inflammation and cardiovascular risk factors predict rapid progression of atherosclerosis in rheumatoid arthritis / I. del Rincyn [et al.]// *Annals of the Rheumatic Diseases.* – 2015. – V. 74 (6). – P. 1118-1123.
38. Насонов Е.Л. Сердечно-сосудистая патология при ревматических заболеваниях / Е.Л. Насонов, Т.В. Попкова, Д.С. Новикова // Терапевтический архив. – 2016. - №5. – С. 3-10.
39. Влияние подкожной формы метотрексата на структурно-функциональное состояние сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом/ Л.А. Князева [и др.] // Научно-практическая ревматология. - 2015. - №53 (3). - С. 258-265.

40. Синеглазова А.В. Состояние коронарных артерий и детерминанты коронарного атеросклероза при ревматоидном артрите / А.В. Синеглазова // Вестник рентгенологии и радиологии. - 2012. - № 4. - С. 10-14.
41. Параметры ремоделирования сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом на фоне терапии методикой / Л. Дунгени [и др.] // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – №5-1. – С.124.
42. Попкова Т.В. Ингибиование интерлейкина-6 и сердечно-сосудистая патология у больных ревматоидным артритом / Т.В. Попкова, Д.С. Новикова, Е.Л. Насонов // Терапевтический архив. – 2016. - №5. – С. 93-101.
43. Динамика липидных параметров крови у больных ранним ревматоидным артритом на фоне противоревматической терапии, проводимой по принципу «Лечение до достижения цели» / Е.В. Удачкина[и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2016. – №54 (2). – С.164-170.
44. Inflammatory cytokines in atherosclerosis: current therapeutic approaches / D. Tousoulis [et al.] // Eur Heart J. - 2016. - V. 37. - P. 1723-1732.
45. Аршинов А.В. Сердечно-сосудистые осложнения при системной красной волчанке: механизмы ускоренного развития атеросклероза, диагностика, возможности коррекции / А.В. Аршинов, Н.Ю. Левшин, И.Г. Маслова // Научно-практическая ревматология. – 2017. – №55 (3). – С. 304-310.
46. Насонов Е.Л. Атеросклероз: перспективы противовоспалительной терапии / Е.Л. Насонов, Т.В. Попкова // Терапевтический архив. – 2017. - №5. – С. 4-12.
47. Сердечно-сосудистые факторы риска у больных ревматоидным артритом / Т.В. Кропотина [и др.] // Современные проблемы ревматологии . - 2013. - Т.5. - № 5. - С. 69-78.
48. Мясоедова Е.Е. Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом: ранняя диагностика нарушений и их прогностическое значение:автореф. дисс. ... канд. докт. наук / Е.Е. Мясоедова - М.: -2011. - 42 с.
49. Rheumatoid arthritis and risk of cardiovascular disease / P.W. Meyer [et al.]// Cardiovasc J Afr.- 2018. - Mar 27. - V. 29. - P. 1-5.
50. Петров А.В. Динамика структурно-функциональных показателей состояния артерий миокарда у больных ревматоидным артритом при лечении метотрексатом и гидроксихлорохином / А.В. Петров, А.А. Звяева, Н.В. Матвеева // Научно-практическая ревматология. – 2016. – №54 (3). – С.299-303.
- 51.Маркеры воспаления у больных хронической ишемической болезнью сердца со стенозом аортального клапана / О.И. Афанасьева [и др.] // Российский кардиологический журнал. -2018. - №8. - С.17-23.
52. Holmqvist M. Acute coronary syndrome in new-onset rheumatoid arthritis: a population-based nationwide cohort study of time trends in risks and excess risks / M. Holmqvist, L.Ljung , J. Askling // Ann Rheum Dis. - 2017, Oct. - V. 76(10). - P. 1642-1647.
53. Влияние голимумаба на иммунологические маркеры метаболизма костной ткани и артериальную ригидность у больных ревматоидным артритом / Л.А. Князева [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2018. – №56 (3). – С.286-292.
54. Predictive Value of Arterial Stiffness and Subclinical Carotid Atherosclerosis for Cardiovascular Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis / E. Ikdahl [et al.] //J Rheumatol.-2016 Sep. - V.43(9). - P. 1622-1630.
55. Закирова Н.Э. Роль иммунновоспалительных реакций и дисфункции эндотелия в ремоделировании миокарда и прогрессировании ишемической болезни сердца / Н.Э. Закирова, А.Н. Закирова // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. №10 (5). - С. 488-494.
56. Мясоедова Е.Е. Роль традиционных факторов риска, хронического аутоиммунного воспаления и фармакотерапии в развитии кардиоваскулярных нарушений при ревмато-

- идном артрите / Е.Е. Мясоедова // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2013. - № 1. С. 57-64.
57. Прогрессирование атеросклероза сонных артерий у больных ранним ревматоидным артритом на фоне противоревматической терапии, проводимой по принципу «Лечение до достижения цели» / Е.В. Удачкина[и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2018. – №56 (4). – С.449-455
58. Олюнин Ю.А. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с высоким кардиоваскулярным риском / Ю.А.Олюнин [и др.] // Научно-практическая ревматология. – 2017. – №55 (3). – С.321-323.
59. Каратеев А.Е. Дестабилизации артериальной гипертензии как осложнении терапии нестероидными противовоспалительными препаратами / А.Е. Каратеев // Современная ревматология. – 2018. - № 12 (2). – С. 64-72.
60. Храмцов Н.А. Особенности диагностики и лечения ишемической болезни сердца при ревматоидном артрите / Н.А. Храмцов, Е.В. Трухина // Современная ревматология. - 2012. - №2. - С. 84-88.
61. Безболевая ишемия миокарда у больных ревматоидным артритом / Р.И. Стрюк[и др.] // Терапевтический архив. - 2014. - №5. - С. 16-20.
62. Аршин Е.В. Ремоделирование и диастолическая функция левого желудочка у больных артериальной гипертонией с ревматоидным артритом /Е.В. Аршин, В.В. Щёкотова // Российский кардиологический журнал. - 2009. - №3 (53). - С. 32-37.
63. Диастолическая дисфункция левого и правого желудочков у больных ранним ревматоидным артритом до назначения базисной противовоспалительной терапии/ И.Г. Кириллова [и др.] // Терапевтический архив. - 2015. - № 5. - С. 17-22.
64. Структурно-функциональное состояние левых отделов сердца у больных ревматоидным артритом: связь с клинико-иммунологическими особенностями заболевания и артериальной гипертензией / Д.А. Халилова [и др.]// Научно-практическая ревматология. - 2013. - № 51 (1). - С. 21-27.

## **РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ С СИСТЕМНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ И ПОРАЖЕНИЕМ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ**

**Талабова М.М., Сайдов Ё.У.**

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

В приведенном обзоре, который охватывает более 100 литературных источников последних 5 лет объектами анализа и оценки стали актуальные и дискутируемые вопросы, связанные с проблемой РА с системными проявлениями и вовлечением в орбиту иммунопатологических нарушений КВС. В чрезвычайном гетерогенном клиническом сценарии РА немаловажными факторами, которые, с одной стороны, обладают высокими прогностическими рейтингами в оценке тяжести заболевания, а с другой, - диктует необходимость оптимизации и пересмотра терапевтической стратегии заболевания в целом являются системные проявления

заболевания и практически постоянное присутствие коморбидных и мультиморбидных заболеваний, прежде всего КВП.

Многие современные исследователи предлагают разделить висцеральные проявления РА на две группы: а) системные проявления, обладающие высоким прогностическим рейтингом, наличие которых ухудшает жизненный прогноз больных (поражения кардиоваскулярной системы - КВС, почки - ревматоидный нефрит, серозиты, висцеральный ревматоидный васкулит); б) системные проявления, наличие которых непосредственно отражает уровень активности заболевания (лихорадка, полиамиотро-

фия, похудание, лимфаденопатия и др.).

По данным современных исследователей в структуре избыточной и преждевременной летальности пациентов с РА наибольший удельный вес приходится на ССО, обусловленные ранним развитием и ускоренным прогрессированием АС и частым присоединением артериальной гипертонии (АГ) (инфаркт миокарда, инсульт, внезапная коронарная смерть).

В целом анализ и критическая оценка данных, представленных в литературе последних показывает, что, с одной стороны,

многие вопросы, связанные с ранней диагностикой, классификацией, возможными патогенетическими механизмами системных проявлений РА и их прогностическая значимость в оценке тяжести заболевания, а с другой стороны, - малоизученность и дискутабельность большинство вопросов, связанных с проблемой коморбидности РА и КВП, а также некоронарологенных ССО, требуют дальнейшего исследования.

**Ключевые слова:** ревматоидный артрит, системные проявления, кардиоваскулярная патология, сердечно-сосудистых осложнений.

## RHEUMATOID ARTHRITIS WITH SYSTEMIC MANIFESTATIONS AND CARDIOVASCULAR INVOLVEMENT: CURRENT STATUS OF THE PROBLEM

Talabova M.M., Saidova Y.U.

Department of Propaedeutics of Internal Diseases, SEI "Avicenna Tajik State Medical University"

In the given review, which covers more than 100 literary sources in the last 5 years the objects of analysis and evaluation were actual and debatable issues, related to the problem of RA with systemic manifestations and involvement in the orbit of immunopathological disorders of the CVS. In the extreme heterogeneous clinical scenario of RA, the systemic manifestations of the disease and almost constant presence of comorbid and multimorbid diseases, primarily cardiovascular pathology (CVP), are important factors that, on the one hand, have high prognostic ratings in assessing the severity of the disease and, on the other hand, dictate the need for optimization and revision of therapeutic strategy of the disease in general.

Many modern researchers propose to divide visceral manifestations of RA into two groups: a) systemic manifestations, which have a high prognostic rating, whose presence worsens the life prognosis of patients (lesions of the cardiovascular system - CVS, kidney - rheumatoid nephritis, serositis, visceral rheumatoid vasculitis); b) systemic

manifestations, the presence directly reflects the level of disease activity (fever, poly-amyotrophy, weight loss, lymphadenopathy etc.).

According to the data of modern researchers in the structure of excess and premature lethality of patients with RA the greatest specific weight falls on CVC, conditioned by early development and accelerated progression of AS and frequent accession of arterial hypertension (AH) (myocardial infarction, stroke, sudden coronary death).

In general, the analysis and critical evaluation of the data presented in the literature shows that, on the one hand, many issues related to early diagnosis, classification, possible pathogenetic mechanisms of systemic manifestations of RA and their prognostic significance in assessing the disease severity, and on the other hand, the lack of study and discussion of most issues related to the problem of comorbidity of RA and CVP, as well as non-coronary CVC, require further research.

**Key words:** rheumatoid arthritis, systemic manifestations, cardiovascular pathology, cardiovascular complications.

**Сайдов Ё.У.** – д.и.т., профессори кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунӣ, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Тел. 918 69 48 19.

**Talabova M.M** – аспиранти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунӣ, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Тел. 918 27 33-98

**Сайдов Ё.У.** – профессор кфедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Тел. 918 69 48 19.

**Talabova M.M.** - аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Тел. 918 27 33-98.

**Saidova Y.U.-** Professor of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases, SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, Tel. 918 69 48 19.

**Talabova M.M.-** postgraduate student of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases, SEI “Avicenna Tajik State Medical University”, Tel. 918 27 33-98.

## БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ЭТИОЛОГӢ, ПАТОГЕНЕЗ ВА МУНОСИБАТ БА МУОЛИЧАИ ИЛЛАТҲОИ ЭНДОДОНТӢ-ПАРОДОНТАЛИЙ (Шарҳи адабиёт) Тоҳтаҳоджаева С.Т., Уманова Н.Э., Тағоева Ш.О.

Кафедраи стоматологияи муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

Ҳамасола дар масоили этиология, патогенез, ташхис ва муолиҷаи иллатҳои эндолонтӣ-пародонталӣ теъдоди зиёди пажӯҳишҳо анҷом дода мешаванд [5, 11]. Бо вучуди ин, имрӯзҳо бемории мазкур ба ҳайси мушкилоти мубрами тиббӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ боқӣ монда, хусусияти васеи паҳншавӣ қасб намудааст [3, 4].

Як қатор тағйиротҳои мураккаби морфофункционалии патологии, ки дар натиҷаи иллатҳои якҷояи эндо- ва пародонталӣ пайдо мешаванд, ҳамчун синдроми эндолонталӣ СЭП муайян карда мешавад. Сабаби алоқамандӣ миёни бемориҳои пулпаи дандон ва иллатҳои бофтаҳои пародонталӣ хусусиятҳои ҷанинӣ ва анатомӣ-физиологии онҳо маҳсуб меёбад [9].

Бемориҳои якҷояи пулпа ва пародонт дар натиҷаи ҷойгиршавии наздики бофтаҳои зикргардида ба амал меоянд. Зимнан, оби даҳон, сӯроҳии куллай, каналҳои латериалии иловагӣ ва каналчаҳои дентинӣ мавзъҳои асосии пайвастшавии онҳо ба шумор мераванд [2].

Раванди патологии пародонт ва пулпа сабаби талафёбии зиёда аз 50%-и дандонҳо ба шумор мераванд. Аз як тараф сирояти доими бофтаи пулповӣ метавонад сабаби сирояти сонавӣ ва деструксияи пародонт гардад. Аз ҷониби дигар бошад, дар ҳолатҳои ниҳоят аҳёнӣ сирояти ошкори пародонталӣ сабаби

илтиҳоби пулпа мегардад. Дар ин маврид, ба андешаи муаллифон (10), ташхис ва ташхиси тафриқавӣ душвор аст, гарчанде беморӣ аксарон ҳамчун раванди мустақилона баррасӣ мешавад ва ҳар бемории аввалин хусусияти клиникии дигариро такрор мекунад.

Хусусиятҳои анатомии соҳтори эндолонталӣ, ки дар марҳалаи инқишифи ҷанинӣ ташаккул меёбад, механизми кӯчиш бактерияҳоро асоснок намуда, боиси вазниншавии дучонибаи раванди илтиҳобӣ дар бофтаҳои эндо ва пародонталӣ мегардад [1, 2].

Ба андешаи H.X. Meng [21], бемориҳои якҷояи пародонт ва пулпа зуҳуроти клиникии раванди илтиҳобии микробӣ маҳсуб меёбад, ки тавассути мавзеи пайвастшуда байни пулпа ва бофтаҳои пародонталӣ аз як қисми қисми дигар меѓузарад.

S. Rupfetal. [13] дар таҳқиқотҳои худ муайян кард, ки микроорганизмҳо дар обиятҳо ҳангоми СЭП аз қисаҳои пародонталӣ ва каналҳои решашои дандон ба ҳам монанд буда, зимнан аксари онҳо анаэробҳо ба ҳисоб мерванд. Ҳангоми СЭП дарбофтаҳои пародонталӣ микробҳои ба монанди *Actinobacillus actinomycetem comitans*, *Bacteroides fæstosythus*, *Ekinella corrodens*, *Fusobacterium nucleatum*, *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia* ва *Treponema denticola*, инчунин занбурӯғҳои *Candida albicans* ошкор мегардад.

Авалан бемориҳои якҷояи пародонт ва пулпа дар натиҷаи ҳамшабатии анатомӣ ва мавҷудияти анастомозҳои рагӣ дар байн онҳо ба амал меоянд, ки ҳамчун асли эктомезенхималии умумӣ шарҳ дода мешавад [2].

Ҳангоми периодонтии музмини апикалӣ ва думмали музмини перирадикулярӣ аксаран дар қуллаи решаша ҷаббиши илтиҳобии устухонӣ мушоҳид мешавад. Деструксияи зикргардидаи бофтаҳои самти апикалӣ-иклилӣ ба муқобили пародонтии канорӣ, ки дар ҷавоб ба сиряти кисай милкӣ ба амал меояд, пародонтии ретроградӣ низ ном гирифтааст [6].

Қӯчиши микроорганизмҳои сироятии ба бофтаҳои дандон раҳёфта метавонанд аз пулпа ба канали решашои дандон, бофтаҳои пародонталӣ ва барьакс ба воситаи каналчаҳои денталӣ тавассути сӯроҳии апикалӣ, инчунин каналҳои паҳлӯй ва иловагӣ амал шавад [22].

Қайд кардан лозим аст, ки пулпа ва пародонт байни ҳам ба воситаи сӯроҳии апикалӣ якҷоя мешаванд. Охирин канали қӯчиши микроорганизм, заҳрҳо ва маҳсулоти илтиҳобии онҳо ба шумор меравад, ки дар натиҷаи он иллатҳои периапикалӣ ё гузариши раванди илтиҳобӣ ба пулпа аз қитъаҳои амиқи кисаҳои пародонт ба пулпа ба амал меояд [23].

Тибқи маълумотҳои J.H. Simonetal. [25] ҳангоми амалинамоии баъзе амалиётҳои стоматологӣ (тозакунии қасбии дандонҳо, гирифтани сангӣ дандон, «маҳкам кардани» фиссураҳо ва ф.), инчунин ҳангоми тағйиротҳо дар бофтаҳои пародонт каналчаҳои дентинӣ метавонанд кушода шаванд. Ба воситаи ин каналҳо якҷояшавии пулпа бо сатҳи берунии решаша дар ҳолати деструксияи сement имконпазир аст, ки дар натиҷаи он гиперхассосияти гарданаи дандонҳо мушоҳид мешвад.

Ба туфайли шакли конусӣ, мувофиқи умқи раванди қарисии дентин нуфузпазирии каналчаҳо меафзояд. Муқаррар шудааст, ки колонизатсияи микробии каналчаҳои дентинӣ аз каналҳои дентинӣ, инчунин кисаҳои пародонталӣ ба амал меояд. Каналҳои решаша ба воситаи каналчаҳои дентинӣ, канала-

ҳои мавзеи шоҳабандии решашо, каналҳои паҳлӯй ва иловагии решаша, чунин сӯроҳии апикалӣ бо периодонти якҷоя мешаванд. Бештар каналҳои паҳлӯй ва иловагии дар сеяки қуллагии решаша дандон ҷойгир мешаванд. De Deus [14] дар таҳқиқотҳои худ зимни 27,4% дандонҳои муоинанамудааш мавҷудияти каналҳои иловагиро мушоҳид мешавад. Бар пояи маълумотҳои J.L. Guttmann [16], ў дар 25,5% ҳодисаҳо онҳоро дар мавзеи бифуркатсия дидаст. Басомади дучоршавии каналҳои иловагӣ, зимни таҳқиқотҳои донишмандон, дар дандонҳои молярӣ дар мавзеи фуркатсия 30% ва каналҳои латериалӣ бошанд, 10% ҳолатҳоро ташкил медиҳад. Илтиҳоби пулпаи дандон аксаран боиси илтиҳоби периодонти ва дар натиҷа боиси паҳншавии микроорганизмҳо ва маҳсулоти фаъолияти ҳаётии онҳо дар бофтаҳои атрофи қуллагӣ мегардад.

Ҳаман тавр, ҳангоми мавҷудияти таъодди зиёди каналҳои иловагӣ дар ҳолати иллати илтиҳобии бофтаҳои эндо ва пародонталӣ ҳатари паҳншавии сироят меафзояд. Дар амалияи стоматологӣ иллатҳои аввалияи пулповиро бо ҷалб шудани пародонт, иллати аввалияи пародонталиро бо ҷалб шудани пулпа ва иллати аслии якҷояи пулповӣ-пародонталиро ҷудо мекунанд. Дар натиҷаи периодонтии аввалия бемории пулпа бо пешӯии номусоид тавсиф мейёбад, дар ҳоле ки ҳангоми муолиҷаи мувофиқи эндолонтий регенератсияи пародонт зимни иллати аввалияи пулпа эҳтимолияти бештаре дорад [9].

Таъсири бемории пулпаро ба пародонт омӯҳта, K. Kerekesetal. [17] чунин мешумурад, ки флораи микробӣ дар манбаи сироятии аввалияи эндолонтий аз рӯйи таркиб ба кисаҳои амиқи пародонталӣ мувофиқанд. Ба пиндори онҳо илтиҳоби пародонтаз ҳисоби аккумулятсияи бактерияҳо дар мавзеи милку дандонҳо шакли доимӣ мегирад ва манбаҳои патологии эндолонтий бошанд, мустақиман ба мавзеъгирии сироят дар системаи каналҳои мусоидат менамоянд.

Мавзеи фаъоли иммунологии мавҷуда дар пулпаи дандон дар иллати эндолонтий ҷойгир шуда, паҳншавии микрооргани-

мҳои патогениро аз системаи эндодонтӣ ба бофтаҳои атроф пешгирӣ менамояд. Мувофиқ маълумотҳои S. Seltzer et al. [24] муолиҷа накардан сирояти эндодонтӣ омили хатариавҷ гирифтани бемории пародонталӣ ба ҳисоб меравад. Ба андешаи муаллифони кишварҳои хориҷи дур [15, 19, 20] акси ин, яъне таъсири пародонтит ба системаи эндодонтӣназ мавҷуд аст. Дар пажӯҳишҳои муҳаққиқони мазкур таъсири пародонтит ба пулпа мавзӯи мубоҳисаи ихтилофомезона гардидааст. Инчунин дар пародонтит урёни сатҳи решашамъ шудани чирк аз микроб, ки дар натиҷаи деструксия ба амал омадааст, метавонад боиси раванди патологии системаи эндодонтӣ гардад. Дар решашамдон зимни мавзеи иллати пародонт тафйиротҳои патологӣ, инфильтратҳои ҳуҷайравӣ ва некрози бофтаи пулпавӣ мушоҳида гардид.

Маҳсулоти фаъолияти ҳайти микроб ва заҳрҳо метавонанд ба таври иловагӣ ба воситаи каналҳои кушодаи дентинӣ ба пулпа ворид шаванд, дар ин маврид навъи муолиҷаи пародонтологӣ, масалан пок карданни санг ва пардоз намудани сатҳи решашамъи препаратҳои дорӯй аз аҳамият ҳолӣ нест. Ҷанбаҳои патоморфологии оризаҳои эндопериодонталиро омӯхта, L.L. Kirkevang et al. [18] муайян намудаанд, ки илтиҳои музмини дуру дароз дар бофтаҳои периодонталӣ реаксияи организм ба мавҷудияти микроорганизмҳо дар каналҳои решашамдон ба ҳисоб меравад, ки аз маҳсулоти таҷзияи фаъолияти ҳайти худи онҳо ва антигенҳо ба воситаи сӯроҳии апикали дар бофтаҳои наздикҳобида озод мешаванд.

Ҳангоми иллатҳои периапикалии аслашон эндодонтӣ ва пародонтит, механизмҳои монанди патогенӣ ба кор медароянд, ки бо илтиҳоби бактериявӣ алоқаманд буда, ҷавоб ба системаи масунияти ҳуҷайраҳо ва остеолизис мебошад [3]. Инкишоф ёфтани тафйиротҳои патологии эндодонт бо сабаби контаминатсияи бактериявии пулпа бо инкишоф ёфтани равандҳои илтиҳобӣ ва некрозии охирин, ҷаббиши устухон дар мавзеи периапикалий ва ҳосил шудани гранулема ё киста ба амал меояд [7].

Сирояти бешумор ҳангоми иллатҳои периода ва пародонталӣ, инчунин омилҳои психогении хатар ба воситаи реаксияи иммунологӣ ба шиддат гирифтани фаъолнокии раванди ҷаббиши устухон мусоидат менамоянд. Фаъолнокии остеокластогенез то лаҳзае идома меёбад, ки микроорганизмҳо бартараф карда нашаванд. Дар ин маврид раванди деструктивии бофтаҳоро фаъолнокии ситокинҳо ва моддаҳои протеолизӣ асоснок намуда, боиси деградатсияи бофтаҳои пайвасткунандана ва ҷаббиши устухон дар мавзеи иллатҳои эндодонтӣ-пародонталӣ мегардад [8].

K. Langeland et al. [19] дар таҳқиқотҳои худ иллатҳои ретроградии пулпаро дар бемороне ошкор намуд, ки бо сабаби то суроҳии апикалий паҳншавии чирк аз микроб аз пародонтит ранҷ мекашиданд. G. Sundqvist [27] ва P. Stashenko et al. [26] иллати омехтаи пародонт ва пулпаи дандонро шарҳ дода, ба хулосае омаданд, ки сирояти омехтаи анаэробии бо чирки микробӣ якҷояшуда, ки мувофиқи як қатор ҷанбаҳои микробӣ ва иммунологӣ умумияти зиёде доранд, сабаби бемории пародонт ва пулпамегарданд. Тибқи андешаи M. Arnold [12] дар ҳолати инкишоф ёфтани патологияи омехтаи пулпа ва пародонт ҳифз намудани дандон хеле душвор аст. Иҷро намудани дастамалҳои техникии мураккаб, масалан пӯшондани сӯроҳӣ, берун кашидани ҷисми бегона аз канали решашамъ ё коркарди қитъаҳои маҳкамшудаи онҳо, дар ҳолати истифода бурдани воситаҳои мусосири техникӣ, таҷрибаи коғии клиникӣ ва донишҳои амиқи назариявӣ имконпазир аст.

Бо вучуди таҳқиқоти бешуморе, ки ба қӯшиши ҳифз намудани дандонҳои гирифтор ба патологияҳои эндодонтӣ-пародонталӣ баҳшида шудаанд, ҷунин беморон бо дарназардошти мураккабии иҷрои боназокатонаи муониши ташхисӣ ва баъдан муолиҷа ба шумори гурӯҳи нисбатан мураккаб шомил мешаванд. Нокифоягии маълумотнокии табибон аз ҷунин навъи беморӣ ва заъфи таъсири дучонибаи байнифанни сабаби басомади қандани ҷунин дандонҳо гардидааст. Бештар ба бартараф намудани раванди патологии

пародонт камтар тавацчуң карда мешавад, гарчанде пешгүйини дандони гирифтор ба бемориҳои эндодонтӣ-пародонталӣ маҳсусан азҳолати бофтаҳои пародонт вобастагӣ дорад. Ҳолати мазкур сабаби самаранокии пасти муолаҷаи чунин гурӯҳи беморон мегардад. Дар навбати аввал ҳамзамон бартараф намудани омили микробӣ аз системаи каналҳои реша ва кисай пародонталӣ ва баъдан мувоғики имконият барқарор кардани соҳтори такягоҳии дандон сабаби самаранокии муолиҷаи патологияҳои эндодонтӣ-пародонталӣ мегардад. Ҳангоми муолиҷа кӯшиш на танҳо ба бартараф кардани омили микробӣ, балки бояд фаъол намудани механизмҳои мавзеии хифозат ва регенератсияи бофтаҳои пародонт равона шавад.

Ҳамин тавр, бемориҳои илтиҳобӣ-деструктивии ҳусусияти эндодонтӣ-пародонталидошта яке аз сабабҳои басомади муроҷиат кардан барои ёрии муолиҷавии стомато-

логӣ гардидааст. Бемориҳои якҷояи пулпа ва пародонт зуҳуроти клиникии раванди илтиҳобии аслашон микробӣ маҳсуб ёфта, аз эндодонт ба соҳтори пародонталӣ мегузаранд. Ҳангоми иллатҳои эндодонтӣ-пародонталӣ механизмҳои монанди патогенезие фаъол мешаванд, ки бо илтиҳоби аслаш бактерияӣ алоқаманд буда, ҷавоб ба системаи масунияти ҳучайраҳо ва остеолизиси қитъаи периапикалӣ мебошад.

Бо ҳамин сабаб пешгүйини дандони гирифтор ба пародонтит аз ҳолати бофтаҳои пародонт вобастагӣ дорад. Далели мазкур самаранокии пасти муолиҷаи беморони мубтало ба патологияи мазкур ва ҳатари баланди такрорёбии беморӣ гардидааст. Самаранокии муолиҷа, дар навбати аввал, бояд ба бартараф намудани омили микробӣ аз кисҳои пародонталӣ ва системаи каналҳои реша, баъдан ба барқарор кардани соҳтори такягоҳии дандон равона шавад.

### Адабиёт

- Галеева, З.Р. Морфофункциональные и этиопатогенетические связи при патологии эндодонта и пародонта / З.Р. Галеева, // Эндодонтия today. - 2012. - № 2. - С. 3-7.
- Галеева, З.Р. Тубулярный путь микробной инвазии у пациентов с эндопародонтальными очагами инфекции / З.Р. Галеева, Л.Р. Мухамеджанова, Н.М. Грубер // Практическая медицина. - 2012. - № 8(64). - Том 2. - С. 31-34.
- Грудянов, А.И. Современное представление об этиологии и подходах к лечению эндопародонтальных поражений / А.И. Грудянов, И.М. Макеева // Вестник Российской Академии медицинских наук. - 2013. - № 6. - С. 34-36.
- Грудянов, А.И. Частота встречаемости эндодонто-пародонтальных поражений и информированность врачей об особенностях их диагностики и лечения / А.И. Грудянов, М.К. Макеева // Стоматология. - 2014. - № 3. - С. 11-14.
- Грудянов, А.И. Эндодонто-пародонтальные поражения. Серия клинических случаев / А.И. Грудянов, К.Е. Москалев // Эндодонтия today. - 2007. - № 1. - С. 11-14.
- Клинико-рентгенологические особенности различных форм хронических периодонтитов / М.А. Чибисова [и др.] // Институт стоматологии. - 2016. - № 2. - С. 38-43.
- Максимова, О.П. Две стороны эндодонтии / О.П. Максимова // Клиническая стоматология. - 2012. - № 1. - С. 32-34.
- Максюков, С.Ю. Иммунологические механизмы развития и прогрессирования остеорезорбции при периодонтальных поражениях / С.Ю. Максюков, Т.В. Гайворонская, В.А. Проходная // Институт стомат.ии. - 2014. - № 1. - С. 100-102.
- Мороз, П.В. Эндо-пародонтальный синдром: анатомические предпосылки развития, этиология, классификация и тактика лечения / П.В. Мороз // Институт стоматологии. - 2014. - № 2. - С. 91-93.
- Профилятика инфицирования тканей периодонта в процессе эндодонтического лечения зубов / И.М. Макеева [и др.] // Стоматология. - 2009. - № 3. - С. 38-40.
- Хохрина, Т.Г. Патоморфологические аспекты эндопериодонтальных осложнений при эндодонтическом лечении / Т.Г. Хохрина // Эндодонтия today. - 2010. - Том IV. - № 1-2. - С. 43-45.
- Arnold, M. Decision making and successful endodontic treatment in a complex clinical case / M. Arnold // Dental

- IQ Intern Endodont J. - P. 37-50.
12. Comparison of profiles of key periodontal pathogens in the periodontium and endodontium / S. Rupf [et al.] // Endo Dent Traumatol. - 2010. - Vol. 16. - P. 269-275. De Deus, Q.D. Frequence, location and direction of the lateral, secondary and accessory canals / Q.D. De Deus // J Endod. - 2012. - Vol. 1. - P. 361-366.
13. Guldener, P.H. The relationship between periodontal and pulpal disease / P.H. Guldener // Inter Endod J .- 2018. - Vol. 18. - P. 41-54.
14. Gutmann, J.L. Prevalence, location and patency of accessory canals in the furcation region of permanent molars / J.L. Gutmann // J Periodontol. - 2015. - Vol. 49. - P. 21-26.
15. Kerekes, K. Similarities in the microfloras of root canals and deep periodontal pockets / K. Kerekes, I. Olsen // Endod Dent Traumatol. - 2010. - Vol. 6. - P. 1-5.
16. Kirkevang, L.L. Ten-year follow-up observations of periapical and endodontic status in a Danish population / L.L. Kirkevang, M. Vaeth, A. Wenzel // Intern Endod J. - 2012. - Vol. 45. - P. 829-839.
17. Langeland, K. Periodontal disease, bacteria and pulpal histopathology / K. Langeland, H. Rodrigues, W. Dowden // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. - 2014. - Vol. 37. - P. 257-270.
- 18 Lantelme, R.L. Dentin formation in periodontally diseased teeth / R.L. Lantelme, S.L. Handelman, R.J. Herbison // J Dent Res. - 2016. - Vol. 55. - P. 48-51.
19. Meng, H.X. Periodontic-endodontic lesions / H.X. Meng // Ann Periodontol. - 2009. - Vol. 4. - P. 84-90.
20. Rotstein, I. Diagnosis, prognosis and decision-making in the treatment of combined periodontal-endodontic lesions / I. Rotstein, J.H. Simon // J Periodontol. - 2014. - Vol. 34. - P. 165-173.
21. Rotstein, I. Prognosis in the treatment of combined periodontal-endodontic lesions / I. Rotstein, J.H. Simon // J Periodontol. - 2015. - Vol. 13. - P. 334-342.
22. Seltzer, S. The interrelationship of pulp and periodontal disease / S. Seltzer, I.B. Bender, M. Zontz // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. - 2010. - Vol. 16. - P. 1474-1490.
23. Simon, J.H. Predictable endodontic and periodontic failures as a result of radicular anomalies / J.H. Simon, D.H. Glick, A.L. Frank // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. - 2011. - Vol. 31. N 6. - P. 823-826.
24. Stashenko, P. Role of immune cytokines in the pathogenesis of periapical lesions / P. Stashenko // Endod Dent Traumatol. - 2010. - Vol. 6. - P. 89-96.
25. Sundqvist, G. Bacteriological studies of necrotic dental pulps: Umea University, Odontological Dissertations No 7 / G. Sundqvist. - Sweden, 2010.

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗА И ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ ЭНДОДОНТО-ПАРОДОНТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ

(Литературный обзор)

Тохтаходжаева С.Т., Уманова Н.Э., Тагаева Ш.О.

Кафедра терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Аннотация.** Сочетание пародонтита и эндодонтального воспалительного процесса (пульпита и периодонтита) называемое эндодонто-пародонтальным поражением, представляет серьезную проблему современной стоматологии. Установлено, что патогенная микрофлора пародонтальных карманов и корневых каналов зубов с эндодонто-пародонтальным поражением, практически идентична и представляет собой преимущественно анаэробные микроорганизмы. Апикальное отверстие, боко-

вые и дополнительные каналы являются физиологическими путями распространения инфекции между пульпой и пародонтом, по которым патогенные микроорганизмы могут мигрировать, приводя к взаимному отягощению воспалительных процессов. Причиной частых удалений является недостаточная информированность врачей о возможностях и этапах лечения этой группы поражений. Эффективное лечение эндодонто-пародонтальных поражений, подразумевает одновременное устранение

микробного фактора из системы корневых каналов и пародонтального кармана, а затем, по возможности, восстановление костных опорных структур, от которых зависит прогноз функционирования зуба в зу-

бочелюстной системе.

**Ключевые слова:** эндодонто-пародонтальные поражения, пародонтит, эндодонтия, бактериальная микрофлора, лечение корневых каналов, лечение пародонта.

## SOME ASPECTS OF ETIOLOGY, PATHOGENESIS AND THE APPROACH TO THE TREATMENT OF ENDODONTIC-PARODONTAL LESION (LITERARY REVIEW)

Tokhtakhojaeva S.T., Umanova N.E., Tagaeva Sh.O.

Department of preventive dentistry SEI «ATSMU by the named Abuali ibni Sino»

**Abstract.** The combination of periodontitis and endodontic inflammatory process (pulpitis and periodontitis), called endodontic-periodontal lesions is a serious problem in modern dentistry. It has been established that the pathogenic microflora of periodontal recess and root canals of teeth with endodontic-periodontal lesions is almost identical and is predominantly anaerobic microorganisms. The apical opening, lateral and additional canals are the physiological pathways of infection between the pulp and the periodontium, through which pathogenic microorganisms can migrate, leading to mutual aggravation of inflammatory processes.

The reason for frequent removals is the lack of awareness of doctors about the possibilities and stages of treatment of this group of lesions. Effective treatment of endodontic-parodontal lesions implies the simultaneous elimination of the microbial factor from the root canal system and the periodontal recess, and then, if possible, the restoration of bone supporting structures, which determine the prognosis of the functioning of the tooth in the dentoalveolar system.

**Keywords:** endodontic-parodontal lesions, parodontitis, endodontics, bacterial microflora, root canal treatment, periodontal treatment.

**Тохтакожаева Саодат Тупалоновна**, номзади илмҳои тиб, мудири кафедраи стоматологии муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Е. Mail: [tsaodat61@mail.ru](mailto:tsaodat61@mail.ru). тел.: 918-48-04-56

**Уманова Насиба Эргашевна**, асистенти кафедраи стоматологии муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Е. Mail: [unasiba85@mail.ru](mailto:unasiba85@mail.ru). тел.: 918-28-92-88

**Тагаева Шахло Олимовна**, асистенти кафедраи стоматологии муолиҷавии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел.: 901-11-20-08

**Тохтакожаева Саодат Тупалоновна**, кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Син», Е. Mail: [tsaodat61@mail.ru](mailto:tsaodat61@mail.ru). тел.: 918-48-04-56

**Уманова Насиба Эргашевна**, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Син», Е. Mail: [unasiba85@mail.ru](mailto:unasiba85@mail.ru). тел.: 918-28-92-88

**Тагаева Шахло Олимовна**, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Син», тел.: 901-11-20-08

**Tokhtakhojaeva Saodat Tupalonovna**, c.m.s., associate professor of Preventive dentistry department of Avicenna TSMU, e-mail: [tsaodat61@mail.ru](mailto:tsaodat61@mail.ru). ph.: 918-48-04-56

**Umanova Nasiba Ergashevna**, assistant of Preventive dentistry in department of Avicenna TSMU, e-mail: [unasiba85@mail.ru](mailto:unasiba85@mail.ru). ph.: 918-28-92-88

**Tagaeva Shahlo Olimovna**, assistant of Preventive dentistry in department of Avicenna TSMU, tel.: 901-11-20-08

## ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

### НИШОНДИҲАНДАҲОИ МЕТАБОЛИЗМИ УСТУХОН ДАР ЗАНҲОИ БЕМОРИ ГИРИФТОРИ ДИАБЕТИ ҚАНД ТИПИ 2 ДАВРАИ БАЪДИ ҲАЙЗБИНӢ ДАР МАНОТИҚИ ТАВАЛЛУДШАВИИ ЗИЁД.

Анварова Ш.С., Музафарова М.Э.

Кафедраи эндокринологии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Мубрамият.** Дар адабиёти илмии мусоир масъалаи ҳолати бофтаҳои устухонҳо дар беморони дорои диабети қанди типи 2 фаъолона баррасӣ мешаванд, дар сурате, ки ҳатари шикастагиҳои травматизашон пастдида мешавад [1.2.4.]. Мубрамии асосиро дақиқ кардани хусусиятҳои патогенетикии осебҳои бофтаҳои устухонҳо ҳангоми ДК типи 2 дар постменопауза дар минтақаҳои таваллуди зиёд ба мисли Тоҷикистон ташкил медиҳад.

**Мақсад.** Баҳогузорӣ ба ҳолати метаболизми устухонҳо дар занҳои бемори ДК типи 2 дар менопауза бо назардошти паритет ва фосилаи интергенетикӣ дар анализ, дар баробари давомнокии менопауза, сатҳи назорати гликемӣ, мавҷуд будани оризаҳои музмини беморӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар таҳқиқот 110 бемори дорои ДК типи 2- 55 зани дорои паритети мӯътадил (гурӯҳи I) ва 55 нафар зан дорои паритети баланд (гурӯҳи II) дохил карда шудаанд. Синну соли миёнаи таҳқиқшудагон 58,8 сол буд. Дар гуруҳи II дар 30%-и ҳолатҳо фосилаи пасти интергенетикӣ (1- 2 сол) ба мушоҳида расид. Гурӯҳи назоратӣ аз 20 зани ҳамин синну сол бидуни ДК иборат буд. Ҳамаи таҳқиқотшу даҳо сокинони маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. Дар ҷанбаи мукоисавӣ 30 нафар марди дорои ДК типи 2 таҳқиқ карда шуд.

**Критерияҳои дохилкунӣ** инҳо буданд: беморони гирифтори ДК типи 2 давраи постменопаузалӣ дар ҳолати дараҷаҳои гуно-гуни назорати диабет; синну сол 46-65 сол; давомнокии диабет- 5 сол ва бештар.

**Меъёрҳои дохилкунӣ:** ДК типи 1; мархилаҳои терминалӣ оризаҳои музмини ДК-ретинопатия, нефропатия; бемориҳои ревматикӣ; бемории хун; истеъмоли глюкокор-

ти қандҳо дар анализ; мавҷуд будани бемориҳои эндокринологӣ.

Дар протсесси таҳқиқот муайян карда шуд, ки массаи мӯътадили бадан дар 26, барзиёд дар 48 ва фарбехӣ дар 36 бемор ба мушоҳида расид. Ҳамаи беморони таҳқиқшу да дар давраи постменопауза қарор доштанд, ки давомнокии онҳо аз 20 то 21 сол буда, медиана 15 сол буд. Давомнокии ДК аз 5 то 24 сол ифодаи медиана 7 сол буд. Бемориҳои ҳамроҳшуда дар 80 шахси таҳқиқшу да бо фишорбаландии шарёнӣ, дар 30 нафар бемории ишемикаи дил муайян карда шуд. Ирсияти вазнини ДК дар 70% ва остеопароз дар 30%-и ҳолатҳо ба ҷашм расид.

Истифодаи усулҳои ташхис ба тавсияҳои экспертоҳои ТЧТ мувофиқат кард. Таҳқиқоти клиникӣ – лаборатории хун ва пешоб, таҳлили биохимиявӣ бо баҳодиҳӣ ба нишондиҳандаҳои мубодилаи муҳтавои витамини D, параметроҳои метаболизми устухонҳо дақиқ карда шуд.

Таҳлили оморӣ дар компьютери инфиродӣ бо ёрии барномаи «statistica 10,0» (statsoftInc, VSA) гузаронида шуд. Фарқият дар ҳолати  $P < 0,05$  будан аз ҷиҳати оморӣ муҳим ҳисобида шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар протсесси таҳқиқот баъзе тамоюлҳои кам шудани муҳтавои калсий дар гуруҳҳои беморони дорои ДК типии 2 давраи постменопаузалӣ муайян карда шуд. Натиҷаҳои ҳосилшуда бо маълумотҳои мавҷудбуда дар бораи тамоюли камшавии сатҳи калсий дар гурӯҳи шахсони аз 50-сола боло мувофиқат мекунад [5]. Кам шудани ҷабиши калсий мумкин аст, ки бо давомнокии постменопауза [7] асоснок карда шавад, ҳамин тавр дар беморони дорои остеопороз низ [8]. Мо ҳамчунин тамоюл ба

пастшавии сатҳи миёнаи фосфатази ишқориро ё маркери ташаккули устухониро низ муайян кардем [5] ва дар беморзанҳои гирифтори диабети қанд типи 2 дар давраи постменопаузалий бо паритети баланди онҳо дар анализ дар муқоиса аз гурӯҳи таҳқиқотшудагони дорои паритети мӯътадил ва гурӯҳи назоратӣ. Натиҷаҳои ба даст овардашуда аз тамоюлҳои пастшудани остеобластҳо ҳангоми ДҚ типи 2 дар постменопауза гувоҳӣ медиҳанд, ки дар гурӯҳҳои таҳқиқшудаи дорои паритети баланд возехтаранд.

Саҳеҳан паст шудани сатҳи остеокалсингин дар ҳарду гурӯҳи беморони таҳқиқшудаи дорои ДҚ типи 2 дар постменопауза бо мушоҳида шудани тамоюл ба пастшавии нисбатан возехи он дар гурухҳои таҳқиқшавандай дорои паритети баланд назар ба паритети мӯътадил. Бояд қайд кард, ки паст шудани сатҳи остеокалсингин ҳамдар гурӯҳҳои беморҳо дар давраи постменопауза ва ҳам дар гурӯҳҳои мардҳои таҳқиқшудаи дорои ДҚ типи 2 ба назар расид ( $P < 0,05$ ).

Мо паст шудани сатҳи остеокалсингиро ба ҳайси нишондиҳандай синтези нави сафеда дар гурӯҳи занҳои давраи постменопауза, маҳсусан ДҚ типи 2 (дар 24%) ва возехи камтарро дар гурӯҳи назоратӣ (дар 28%) мушоҳида кардем, ки бо маълумотҳои адабиётҳои илмӣ мувофиқат мекунад [4]. Пастшавии возехтарини сатҳи остеокалсингин дар гурӯҳи беморони дорои ДҚ типи 2 давраи постменопауза бо паритети баланд ( $P < 0,05$ ) дар анамнез ва остеопароз ба назар расид.

Ҳангоми баҳо додан ба иртиботи мутақобилаи гемоглабини гликозишуда HbAI дар беморони дорои ДҚ типи 2 бо доштани остеокалсингин коррелятсияи баръакс дидашуд. Вобастагии возех дар натиҷаҳои таҳқиқот мӯҳтавои остеокалсингин бо нишондиҳандай декситометрӣ, ки хоси остеопароз ва остеопения ҳастанд, ҳамчунин ҳатари баланди шикастагӣ дар анамнез ба мушоҳида расид. Маълумотҳои пешниҳодшуда бо натиҷаҳои таҳқиқотҳо мувофиқат мекунанд [10] ва аз коррелятсияи сатҳи пасти остеокалсингин дар беморони гирифтори ДҚ типи 2 давраи постменопауза нишон-

доди миёнаи остеокалсингин  $15,07 \pm 1,1$  нг/мл.ро ташкил дод, ки аз ҷиҳати оморӣ дар гурӯҳи назоратӣ ҳангоми ( $P < 0,05$ ) муҳим буда, тамоюли паст шудани остеокалсингин дар давраи постменопауза, бештар дар беморони дорои ДҚ типи 2 бо синдроми остеопений бо паритети баланд, ки  $11,5 \pm 1,5$  нг/мл.ро ташкил медиҳад, низ тамоюли баланд шудани резорбсияи устухонӣ аз рӯи натиҷаҳои муайян кардани телопептид (СТЧ) муайян карда мешавад, ки дар беморони гирифтори ДҚ типи 2 давраи постменопауза  $0,76 \pm 0,04$  нг/мл бо тамоюли баланд шудан дар гурӯҳи беморони дорои паритети баланд. Маълумотҳои ба даст овардашуда мо ба натиҷаҳои таҳқиқот [11], аз баланд будани сатҳи пиридиноменҳо (нишондиҳандай резорбсия) дар беморони дорои ДҚ типи 2 дарак медиҳанд.

Маълумотҳои пешниҳодшуда аз тағииротҳои саҳеҳи мубодилаи устухонҳо, аз ҷумла тамоюлҳои мушоҳидашаванд ба пастшавии мубодилаи устухонҳо дар беморони гирифтори ДҚ типи 2 дар давраи постменопауза гувоҳӣ медиҳанд. Муайян карда шуд, ки тағиирот дар метаболизми устухон чунин омилҳо, ба монанди давомнокии ДҚ типи 2, давомнокии менопауза, синну соли беморон, ҳусусиятҳои этнекӣ (омили зиёд таваллуд шудан) таъсир мерасонанд.

Ҳусусиятҳои патогенетикии муайянкардашудаи ихтиилолҳои метаболизми устухонҳо бо назардошти омилҳои минтақаӣ дар беморони дорои ДҚ типи 2 давраи постменопауза ворид кардана ислоҳоти муносибро дар схемаи табобати ин гурӯҳи беморон асоснок мекунад.

Хулоса, дар таҳқиқот ҳусусиятҳои патогенетикии бофтаҳои устухонҳо дар беморони дорои ДҚ типи 2 дар давраи постменопауза дар минтақаи таваллудшавии зиёд дақiq карда шудааст. Тамоюли пайдо шудани тағиирот дар мубодилаи устухонҳо дар ин беморон, аз ҷумла суст шудани пропсессҳои ремоделсозии устухонҳо муқаррар карда шудааст, ки зарурати ба схемаи табобати беморони зикршуда ислоҳ ворид карданро асоснок мекунад.

**Адабиёт**

1. Мкртумян А.М. «Остеопороз, как недооцененное осложнение сахарного диабета» // *Сахарныйдиабет.* 2017/9, с51-54.
2. Нурулина Г.М. «Остеопороз: Особенности течения, факторы риска и прогноз у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Ижевск, 2019, Автореферат. канд.диссерт.»
3. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. Клинические рекомендации под ред. О.М. Лесняк, А.И. Боневоленской М: «ГЕОТАР- Медиа, 2010.»
4. Руяткина П.А., Ломова А.В., Руяткин Д.С. Состояние костной ткани при сахарном диабете 2 типа. // *Фарматека.* 2013;5:25-31
5. Сандерс Л.Р. Гиперпаратиреоз в кн. Мак Дермот М. «Секреты эндокринологии». 4-е изд., исправ. и дополн./Пер. с англ. И. Издательство БИНОМ. 2010-с. 175-184.
6. Brandy M.L. Bone health and diabetes-Medocografia-2010-vol.32, № 4- р. 364-367.
7. Flynn C.A. Calcium supplementation in postmenopausal women. Am. Fam. Physician 2004; 69 (12): 2822-2823.
8. Need A.G. Metz M., O'loughlin P.D. Calcium absorption in hip fractures subjects. J. Bone Miner Res. 2004.
9. Kanis J.A., Mc Closkey E.V., Johanson H., Cooper C., Rizzoli R., Reginster J./ European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women.- Osteoporos Int.- 2013. № 24 (1), p. 23-57.
10. Yamamoto M., Yamaguchi T., Nawata K., Yamauchi M., Sugimoto T. Decreased PTH levels accompanied by low bone formation are associated with vertebral fractures in postmenopausal women with type 2 diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012 Apr.; 97 (4): 1277-1284.
11. Garcia R.R., Gimeno E. J., Martin A.C. et al, Clinical practice guidelines for evolution and treatment of osteoporosis associated to endocrine and nutritional conditions endocrinal. Nutr., 2012; 59 (3):174-196.

**ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА В  
РЕГИОНЕ ВЫСОКОЙ РОЖДАЕМОСТИ.**

Анварова Ш.С., Музарова М.Э.

Кафедра эндокринологии ТГМУ им. Абуали ибн Сино.

В работе на основании данных обследования 110 больных сахарным диабетом 2 типа постменопаузального периода в регионе высокой рождаемости с включением показателей фосфорно-кальциевого обмена, содержания витамина D в крови, критериев маркеров костного ремоделирования (остеокальцин, С-терминалный телопептид-СТх) установлено достоверное изменение костного обмена, в частности наблюдающейся тенденции к снижению костного обмена. Выяснено, что на изменение костного метаболизма влияют такие факторы как длитель-

ность СД 2 типа, продолжительность менопаузы, возраст больных, этнические особенности (фактор многорождаемости). Выявленные патогенетические особенности нарушений костного метаболизма с учетом регионарных факторов у больных СД 2 типа постменопаузального периода обосновывают введение соответствующих корректировок в схему лечения указанных больных.

**Ключевые слова:** сахарный диабет, постменопаузальный период, остеокальцин, этнические особенности, фактор многорождаемости.

## INDICATORS OF BONE METABOLISM IN POSTMENOPAUSAL WOMEN WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE REGION OF HIGH BIRTH RATE.

Anvarova Sh. S., Muzaferova M. E.

Department of Endocrinology, Abuali ibn Sino State Medical University.

Based on the data of a survey of 110 patients with type 2 diabetes mellitus postmenopausal in the region of high fertility, including indicators of phosphorus-calcium metabolism, vitamin D content in the blood, criteria for markers of bone remodeling (osteocalcin, C-terminal telopeptide-CTx), a significant change in bone exchange, in particular the observed trend towards a decrease in bone metabolism. It was found that changes in bone metabolism are influenced by such factors as the duration of type 2 diabetes, the

duration of menopause, the age of patients, ethnic characteristics (factor of multiple births). The revealed pathogenetic features of bone metabolism disorders, taking into account regional factors in patients with type 2 diabetes of the postmenopausal period, justify the introduction of appropriate adjustments in the treatment regimen of these patients.

**Keywords.** diabetes mellitus postmenopausal in the region, osteocalcin, ethnic characteristics, factor of multiple births.

**Анварова Шакарчон Сайдоромовна**, доктори илмҳои тиб, профессор кафедраи эндокринологии, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», SPINcode 3529-0234, E-mail:anvarova43@mail.ru

**Музафарова Мехрингор Эмомхусайниновна**, докторант PhD кафедраи эндокринологии, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ORCIDID: 0000-0002-7465-5646 E-mail:mekhrinigorm@bk.ru

**Анварова Шакарчон Сайдоромовна**, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, SPINcode 3529-0234, E-mail:anvarova43@mail.ru

**Музафарова Мехрингор Эмомхусайниновна**, докторант PhD кафедры эндокринологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино. ORCIDID: 0000-0002-7465-5646 E-mail:mekhrinigorm@bk.ru

**Anvarova Shakarjon Saidoromovna**, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Endocrinology, Avicenna Tajik State Medical University SPIN code 3529-0234 E-mail:anvarova43@mail.ru

**Muzafarova Mekhrinigor Emomkhusainovna**, Doctorant PhD of the Department of Endocrinology, Avicenna Tajik State Medical University ORCID ID: 0000-0002-7465-5646 E-mail:mekhrinigorm@bk.ru

## ДАР БОРАИ ИРТИБОТИ МУТАҚОБИЛАИ ФАРБЕҲИИ ВИСТСЕРАЛӢ ВА НЕЙРОПАТИЯИ ДИАБЕТӢ ДАР ЗАНҲОИ ДОРОИ ДИАБЕТИ ПРЕГЕСТАСИОНӢ

**Анварова Ш.С., Носирова Б.С., Чаборова М.С.**

Кафедраи эндокринологии МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» ш. Душанбе, Тоҷикистон

**Мубрамият.** Диабети қанди прегестатсионии типи 1 ё 2, нисбат ба дигар типҳои маҳсус (диабети MODY), ки дар занҳои синну соли репродуктивӣ то ҳомилагӣ дидамешаванд, камтар дидамешавад. дар дав-

рай выявляемый у женщин репродуктивного возраста до беременности. Диабети қанди прегестационӣ яке аз ҳолатҳои хатарноктарин мебошад, ки дар оянда на таҳо барои модар, балки барои чанин низ

тахдид мекунад [1,2]. Беморие, ки сари вакт ташхис нашуда бошад, метавонад дар силсилаи «модар-чанин»-и таҳқиқшаванда бинобар пайдо шудани оризаҳои рагии диабет, ки ба сифати ҳаёти bemor таъсири назаррас доранд, сабаби маъюбшавӣ ва оқибатҳои марговар гардад.

Нейропатияи канории диабетӣ яке аз оризаҳои микрорагии зиёд дучоршаванда ва пешравандай диабети қанд ба ҳисоб мера-вад [3,4]. Мувофиқи маълумотҳои баъзе муаллифон омили хатаври нисбатан паҳншудаи нейропатияи канории диабетӣ (НКД) фарбехӣ ва як қатор компонентҳои дигари синдроми метаболикӣ ба ҳисоб мера-ванд, ҳамчунин инҳо низ нақши муҳими до-ранд: синну сол, давомнокии диабет, холати ҷуброншавии он [2,4,5,6].

Фарбехии марказӣ бо инсулинрезистен-тнокӣ омили қалидии патогенетикии синдроми метаболикӣ мебошад ва нақши муҳими пешғӯйиқунандагии оризаҳои микро- ва макрорагӣ дорад.

Дар таҳқиқоти проспективии англо-да-ния-голландӣ (ADDITION ва KORA) иртиботи мутақобилаи нейропатияи диабетӣ бо дараҷаи возехии фарбехӣ дар bemoronи гурӯҳи синну соли калон (60-65-сола) омӯхта шудааст, ки дар ин ҷо критерияи ягона баҳодиҳии компоненти ҷарбӣ стандарти таърифи даври камар дониста шудааст [7]. Дар таҳқиқоти зикршуда таъсири ҳамаи қис-мҳои таркибии бадан, аз ҷумла ҷарби зе-рипӯстӣ ва вистсералӣ ба пайдошавӣ ва пешравии оризаҳои дери диабети қанд арзёбӣ нашудааст.

Маълумотҳои адабиётҳои илмӣ нисбат ба омилҳои хатари пайдошавии НКД гуно-гунанд ва минбаъд дақиқсозии мушаххасро талаб мекунанд.

Вобаста аз ин, аниқ кардани иртиботи мутақобилаи байни фарбехии вистсералӣ ва нейропатияи диабетӣ дикқатчалбӯнанда мебошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзтши иртиботи мутақобилаи патогенетикии фарбехии вистсералӣ бо пайдошавӣ ва пешравии нейропатияи дисталии диабетӣ дар гурӯҳи занҳои дорои диабети қанди прегестатсионӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Мо 32 занеро, ки дар онҳо бори нахуст диабети қанди прегестатсионӣ муайян карда шудааст (24 зан дорои ДҚ типи 2 ва 8 нафар дорои ДҚ типи 1) таҳқик намудем. Синну соли миёнаи bemoron 42,3 солро ташкил дод.

Вазн, қад ва даври камари bemoron чен карда шуд, андозаи камар ва андозаи ронҳо ва таносуби андозаи камар ва андозаи ронҳо ҳисоб карда шуд. Ҳамаи таҳқиқотҳои антропометрӣ ические исследования проводились в легкой одежде с босыми ногами. - Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали, как массу тела (кг) / рост (м<sup>2</sup>).

Массаи умумии бадан, массаи мушакҳо ва майдони ҷарби витсералӣбо ёрии анализатори биоимпедации Медиана (i20 Body Composition Analyzer) муайян карда шудааст.

Дар ҳамаи занҳо таҳқиқоти сатҳи глюкоза, муҳтавои гемоглобини гликатсияшуда (HbA1c), нишондиҳандаҳои спектри липидӣ анҷом дода шуд. Сатҳи глюкоза дар хунро бо усули глюкозооксидазӣ таҳқиқ карда шуд, сатҳи гемоглобини гликатсияшуда бо ёрии хроматографияи мои самаранокияш олӣ ба даст оварданд. Барои чен кардани холесте-рин ва фраксияҳои липидии хунтаҳлилҳои гомогении ферментӣ ба кор бурда шуданд.

Барои тасдиқ намудани нейропатияи диабетӣ аз шкалаҳои симптомҳои субъективӣ ва объективӣ- балли умумии симптомҳо (шкалаи TSS), ҳисоби нейропатии дисфункционалӣ (шкалаи NDS), таҳқиқоти тафриқа-вии электронейромиографӣ (анализатор «Синапсис» ширкати Нейротех, с.2019) ис-тифода карда шуданд.

**Меъёрҳои дохилкунӣ:** занҳои синну сола-шон аз 18 то 49-сола бо давомнокии диабет 1-12 моҳ.

**Меъёрҳои хоричкунӣ:** ҷинси мард, синну сол аз 50-сола боло, ҳамчунин нейропатияи гинкзаш ғайри диабетӣ.

Маълумотҳо дар шакли қимати миёна ± инҳирофи стандартӣ ё миқдор бо % пешни-ход шудаанд. Муқоиса бо истифода аз У-критерияи Менн-Уитни гузаронида шуд.

Таҳлили оморӣ дар компьютери инфи-ридӣ бо истифода аз барномаи «Statistic 6.0» иҷро карда шуд.

Натицаҳо ва баррасии онҳо.

Дар чараёни таҳқиқот сатҳи миёнаи гликемия дар беморон  $11,0 \pm 0,6$  ммол/л. -ро ташкил дод, муҳтавои гемоглобини гликатсияшуда  $-9,8 \pm 0,5\%$  буд. Давомнокии беморӣ аз 0 то 12 моҳ, ба ҳисоби миёна 5,9 моҳ буд.

Қайд кардан ба маврид мебошад, ки дар чараёни таҳқиқот 32 бемори гирифтори прегестатсияи диабети қанд дараҷаҳои муҳталифи компенсатсияи диабет ба мушоҳида расид. Дар марҳалаи «компенсатсия» – 18,8%-и беморон қарор доштанд, ки симптоматикаи клиникии бемории асосӣ мавҷуд набуд ва сатҳи HbA1c то 7% мувофиқат мекард, «субкомпенсатсия» - 31,25% бо маҷуд будани симптомҳои диабет (полиурия,

ташнагӣ ва хушкӣ даҳон) ва сатҳи HbA1c то 8,5%, «декомпенсатсия» - 50% бо симптомҳои возеҳи клиникии диабет ва нейропатияи диабетӣ, ки дар шакли парестезия, сӯзиш, қароҳтшавӣ ва дарди андомҳои поёнӣ зоҳир мешавад, муҳтавои HbA1c зиёда аз 9,5% буд.

Бо мақсади баҳо додан ба возеҳии фарбехии виссералӣ ду гурӯҳ ташкил карда шуд. Гурӯҳ I – назоратӣ занҳоеро дар бар мегирад, ки сатҳи гликемия дар онҳо мӯътадил, синну солашон аз 18 то 49-сола лет (20 нафар) буд, гурӯҳ II группа занҳои ҳамон синну сол беморони гирифтори диабети прегестатсионӣ (32 нафар) –ро дар бар гирифтанд.

#### Чадвали 1. – Баҳогузорӣ ба муҳтавои таркиби ҷисми беморони беморони гирифтори диабети прегестатсионӣ (ДПреГС) дар гурӯҳи назоратӣ.

	Гурӯҳи назоратӣ (n=20)	ДПреГС (n=32)	p
Гликемия (ммол/л)	$4,6 \pm 0,1$	$11,0 \pm 0,6$	$=0,000000$ $Z = 6,0112$
Вазн(кг)	$58,6 \pm 4,1$	$81,6 \pm 2,6$	$=0,000000$ $Z = 4,3551$
Массаси мушакҳо (кг)	$36,4 \pm 1,6$	$42,6 \pm 1,2$	$=0,003997$ $Z = 2,8784$
Чарби виссералӣ (%)	$31,6 \pm 2,1$	$42,8 \pm 1,2$	$=0,000057$ $Z = 4,0257$

Эзоҳ: p – аҳамияти омории фарқиятҳои байни нииондиҳандаҳои гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ (мувофиқи U-критерияи Манн-Уитни).

Тавре ки дар ҷадвали 1 дода мешавад, сатҳи гликемия ва фарбехии виссералӣ дар гурӯҳи II саҳеҳан баланд буд.

Таҳқиқоти думархилавии нейропатия, дар марҳалаи 1 пурсишномаро пур кардани бемор сурат мегирад, ки чунин симптомҳои нейропатияро инъикос мекунанд: қароҳтшавӣ, сӯзиш, парестезия, дард, марҳалаи 2 дар навбати худ аз таҳқиқоти симптомҳои объективӣ бо истифода аз шкалаи NDS (ихтиоли ҳассосияти дард, ҳарорат, тамосӣ ва вибратсионӣ) муайян карда шуданд.

Гурӯҳи I беморони нефропатияи диабетии канорӣ (НДК) (-) –ро шахсоне ташкил доданд, ки дар онҳо симптомҳои нейропатия мувофиқи шкалаи TSS дода намешу два натицаҳо мувофиқи шкалаи NDS аз 4 балл қамттар ов – 16 нафар (48,3%), мувофиқи на-

тицаҳои ЭНМГ: суръати газаронидани импулс зиёда аз 35 м/с, амплитуда М-чавоб зиёда аз 3,5 мВ; гурӯҳи II нефропатияи диабетии канорӣ (НДК) (+) аз бемороне иборат мебошад, ки дар онҳо мувофиқи шкалаи TSS симптомҳои возеҳ доштанд ва мувофиқи шкалаи NDS аз 5 ва зиёда балл – 16 нафар (51,6%), мувофиқи натицаҳои ЭНМГ: суръати газаронидани импулс камтар аз 35 м/с, амплитуда М-чавоб паст (камтар аз 3,5 мВ).

Ҳамаи беморон аз рӯйи ШМБ (шохиси массаси бадан) фарқ мекарданд. Вазни мӯътадил дар 6 нафар дода шуд, массаси барзиёди бадан дар 8 нафарва фарбехӣ дар 18 зан ба қайд гирифта шуд. Тавре ки аз ҷадвали 2 бармеояд, байни синну сол, ШМБ, стаҳи гликемия ва муҳтавои гемоглобини гликат-

сияшуда дар гурӯҳҳои таҳқиқшуда назаррас набуд. Фарқиятҳои аз ҷиҳати оморӣ муҳим дар сатҳи ҷарбӣ виссералӣ ва маълумотҳои шкалаи NDS ба назар расид.

## Ҷадвали 2. Хусусиятҳои беморони дорои диабети периферии канорӣ (ДПК) ва бидуни ДПК.

	Гур.I бо ДПК+	Гур.II бо ДПК -	p
Синну сол	45,9±1,9	38,7±3,0	=0,085740 Z =1,7183
ШМБ	31,7±1,1	29,3±1,2	=0,174806 Z =1,3569
Гликемия	11,1±0,9	10,9±0,9	=1,000000 Z =0,0000
HbA1c	10,5±0,7	9,1±0,7	=0,100679 Z =1,6416
Холестерин	5,4±0,3	4,6±0,1	=0,052111 Z =1,9422
NDS	7,3±0,6	1,3±0,4	=0,000001 Z =4,8774
Массаси мушакҳо (кг)	43,9±1,6	41,7±1,8	=0,417334 Z =0,8111
Ҷарби виссералӣ (%)	48,4±2,6	39,9 ±2,1	

Эзоҳ: p – аҳамияти омории фарқиятҳои байни ниишондиҳандаҳои гурӯҳҳои асосӣ ва назоратӣ (мувофиқи U-критерияи Манн-Уитни).

Мо иртиботи мутақобилаи пешравии ДПК ва фарбехии виссералиро дар занҳои дорои ДПреГС муқаррар намудем. Ба андешаи баъзе муҳаққиқон инсулинерезистентнокӣ илтиҳоби сусте мебошад, ки ба дисфункцияи эндотелиалий ва пайдо шудани оризаҳои миқоррагҳои ДК таъсир мерасонад [6,8]. Таҳқиқоти мо аз нақши патофизиологии фарбехии виссералӣ дар ДПК гувоҳӣ медиҳад.

**Хулоса,** маълумотҳои ба даст овардашудаи мо аз нақши муҳимми пешгӯйикунандагии фарбехии виссералӣ дар пешравии нейропатияи диабетӣ дар занҳои дорои

ДПреГС гувоҳӣ медиҳанд. Бо мақсади ипешгирий намудани пешгӯйии нохуб назорати ҷиддии гликемия ва ба даст овардани компенсатсияи бемории асосӣ хеле зарур аст. Ба мавҷудияти фарбехии виссералӣ, ба ҳайси омили муҳимми пайдошавии диабети прегестатсионӣ, маҳсусан диабети типи 2 ва ДПК дикқати маҳсус додан лозим аст. Таҳқиқоти гузаронидашудаи мо нақши муҳимми фарбехии виссералиро ҳамчун параметри клиникии ДПК ва коркарди чорабинуҳои иловагии таъсиррасон дар мубориза бо фарбехии виссералӣ нишон дод.

### Адабиёт

- Miller E, Hare J.W., Cloherty JP, et al: Elevated maternal hemaglobinA1c in early pregnancy and major congenital anomalies in infants of diabetic mothers. N Engl J Med 304 (22):1331–1334, 1981. doi: 10.1056/NEJM198105283042204.
- Pop-Busui R, Boulton AJ, Feldman EL, Bril V, Freeman R, Malik RA, et al. Диабетическая невропатия: заявление Американской диабетической ассоциации. Уход за диабетом. 2017; 40 : 136–54. doi: 10.2337/dc16-2042.
- Tae Jung Oh ,Jie-Eun Lee, Sung Hee Choi, HakChul Jang. Association between Body Fat and Diabetic Peripheral Neuropathy in Middle-Aged Adults with Type 2 Diabetes Mellitus, 2019 y <https://orcid.org/0000-0002-5078-6123>
- Альберти К.Г., Зиммет П., Шоу Дж. Метаболический синдром: новое всемирное определение. Консенсусное заявление Международной федерации диабета. Диабет Мед. 2006; 23 : 469–80. doi: 10.1111/j.1464-5491.2006.01858.



5. Дандона П., Альджада А., Бандйопадхъяй А. Воспаление: связь между инсулинерезистентностью, ожирением и диабетом. Тенденции Иммунол. 2004; 25 : 4–7. doi: 10.1016 / j.it.2003.10.013
6. Шлезингер С., Гердер С., Канненберг Дж. М., Хут С., Карстенсен-Кирберг М., Ратманн В. и др. Общее и абдоминальное ожирение и инцидентальная дистальная сенсомоторная полиневропатия: понимание воспалительных биомаркеров как потенциальных медиаторов в когорте KORA F4 / FF4. Уход за диабетом. 2019; 42 : 240–7. doi: 10.2337 / dc18-1842
7. Нгуен Д.В., Шоу Л.К., Грант М.Б. Воспаление в патогенезе микрососудистых осложнений при диабете. Фронт Эндокринол (Лозанна) 2012; 3 : 170 doi: 10.3389 / fendo.2012.00170
8. Кособян Е.П. и др. Роль эндотелиальной дисфункции в развитии цереброваскулярного поражения у пациентов с сахарным диабетом, 2012 г. <https://doi.org/10.14341/2072-0351-5978>

## О ВЗАИМОСВЯЗИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ У ЖЕНЩИН С ПРЕГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ

Анварова Ш.С., Насырова Б.С., Джаборова М.С.

Кафедра эндокринологии ГОУ «ТГМУ им. Абуалиибни Сино». Таджикистан

**Резюме.** В представленной работе на примере комплексного обследования 32 пациентов с прегестационным диабетом установлена патогенетическая взаимосвязь висцерального ожирения с развитием прегестационного диабета и проявлениями диабетической нейропатии.

Обоснованы меры борьбы с прегестационным диабетом проявлениями диабетической нейропатии, направленные на профилактику висцерального ожирения.

**Ключевые слова.** комплексное обследование, пациент, прегестационный диабет, висцеральное ожирение.

## ON THE RELATIONSHIP BETWEEN VISCERAL OBESITY AND DIABETIC NEUROPATHY IN WOMEN WITH PREGESTATIONAL DIABETES

Anvarova Sh. S., Nasyrova B. S., Dzhaborova M. S.

Department of Endocrinology, State Medical University named after AbualiibniSino. Tadjikistan

**Resume.** In the presented work, on the example of a comprehensive examination of 32 patients with pregestational diabetes, a pathogenetic relationship of visceral obesity with the development of pregestational diabetes and manifestations of diabetic neuropathy was established.

Jastification of the fight against pregestational diabetes by manifestations of diabetic neuropathy, aimed at the prevention of visceral obesity.

**Keywords.** comprehensive examination, patient, pregestational diabetes, visceral obesity.

**Анварова Шакарчон Сайдоромовна**, доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи эндокринологияи, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», SPINcode 3529-0234, E-mail: anvarova43@mail.ru

**Насирова Беназирбону Сайдравшановна**, асистент-коромӯзи кафедраи эндокринологии, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ORCID:0000-0002-3168-894X, E-mail: [Benazir-tndo@mail.ru](mailto:Benazir-tndo@mail.ru)

**Ҷаборова Мехроба Саломудинова**, аспиранти рӯзонаи кафедраи эндокринологияи, МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ORCID:0000-0001-6543-9362, E-mail: [jaborovamehroba1994@mail.com](mailto:jaborovamehroba1994@mail.com)

**Анварова Шакарчон Сайдоромовна**, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино. SPIN code 3529-0234, E-mail: [anvarova43@mail.ru](mailto:anvarova43@mail.ru)

**Насырова Беназирбону Сайдравшановна**, ассистент-стажер кафедры эндокринологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», ORCID:0000-0002-3168-894X, E-mail: [Benazir-tndo@mail.ru](mailto:Benazir-tndo@mail.ru)

**Джаборова Мехроба Саломудинова**, очный аспирант кафедры эндокринологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», ORCID:0000-0001-6543-9362, E-mail: [jaborovamehroba1994@mail.com](mailto:jaborovamehroba1994@mail.com)

**Anvarova Shakarjon Saidoromovna**, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Endocrinology, Avicenna Tajik State Medical University SPIN code 3529-0234, E-mail: [anvarova43@mail.ru](mailto:anvarova43@mail.ru)

**Nosirova Benazirbonu Saidravshanova**, assistant-trainee of the Department of Endocrinology, State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibni Sino” ORCID ID:0000-0002-3168-894X, E-mail: [Benazir-endo@mail.ru](mailto:Benazir-endo@mail.ru)

**Jaborova Mehroba Salomudinovna**, full-time postgraduate student of the Department of Endocrinology, State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibni Sino”, ORCID ID:0000-0001-6543-9362, E-mail: [jaborovamehroba1994@mail.com](mailto:jaborovamehroba1994@mail.com)

## ФАРИТИББЙ

### ОИД БА ДАВРАИ САБЗИШ ВА МАҲСУЛНОКИИ НАВЪХОИ КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ НОҲИЯИ ДЕВАШТИЧ

Гулов М.Қ., Махкамбайзода Ф.

Кафедраи биохимияи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»,

**Муҳиммият.** Соҳаи картошкапарварӣ дар таъмини амнияти бехатарии озӯқавории мамлакат саҳми арзандаро ишғол менамояд. Картошка ба чинси *Solanum L.*, оилаи авранҷулон, сексияи *Tuberarium*, яъне зироати лӯндаовар таалуқ дорад. Дар айни замон оилаи *Solanum tuberosum* ҳазорҳо навъҳои муҳталифро дар бар мегирад, ки онҳо аз ҳамдигар на танҳо аз ҷиҳати таснифотӣ (систематикӣ) ва морфологӣ, инчунин бо ҳусусиятҳои таъинотиашон низ фарқ мекунанд. Мувофиқи маълумотҳои илмии баъзе аз олимон навъҳои ояндадори картошка бояд бештар аз 20 нишонаи зарурро дар худаш дошта бошанд (Носыров, 1986; Муминҷанов, 2003; Алиев, 2012; Партоев, 2013; 2014; Гулов 2017). Ба ин нишонаҳо пеш аз ҳама серҳосилӣ, тезпазӣ, тобоварӣ ба қасалиҳо, сифати молӣватаркиби биохимиявии лӯндаҳо, қобилияти хуби нигоҳдорӣ дар анборҳонаҳо ва ғайраҳо мансубанд. Дар солҳои наздик майдони кишти картошка дар вилояти Суғд, ноҳияҳои тобеъи ҷумҳур ва вилояти Ҳатлон бояд васеъ карда шавад. Пешрафти ояндаи соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ ба ташкил намудани системаи илман асосноқи тухмипарварии маҳалӣ дар минтақаҳои кӯҳсор вобастагии зич дорад. Дар минтақаҳои кӯҳсор ба роҳ мондани системаи тухмипарварии бевирусии картошка яке аз омилҳои асосии ба даст овардани ҳосили баланди ин зироат ба шумор меравад. Бинобар ин омузиши мутобиқатии навъҳои гуногуни картошка дар шароити ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд саривақтӣ мебошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омузиши давомникии давраи сабзиши лӯндаҳои тухмии навъҳои гуногуни картошка ва маҳсулноқии онҳо дар шароити ноҳияи баландкӯҳи Деваштич.

**Маводҳо ва усулҳои таҳқиқот.** Мо дар таҷрибаҳоямон аз чунин намунаҳои кар-

тошқа, аз қабили Алладин, Пикассо, Нурӣ, Моно-Лиза, Биг-Роза, Курота, Азизӣва Красная Фантазия истифода намудем, ки тухмиионҳо соли пешин дар ноҳияи Деваштич парвариш карда шуда буданд. Тухмиҳои навъҳои омуҳташуда дар моҳи апрел дар қитъаи таҷрибавӣ аз рӯи нақшай 70 x 20 см кишт гаштаанд. Дар вақти кишт ба миқдори 70кг/га нуриҳои нитрогендор, 90 кг/га нуриҳои фосфордор ва 50 кг/га нуриҳои калийдор ба замин андохта шудаанд. Баъди гузаронидани кишт мо давомнокии сабзиши растаниҳоро муайян намудем.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Мушоҳидаҳои гузаронида шуда нишон доданд, ки омилҳои агроэкологии шимолии Тоҷикистон ба нашъу намои навъҳои картошқа таъсири гуногун мерасонанд (ҷадв.1).

Чи тавре, ки аз ҷадвали 1 дида мешавад дар шароити ноҳияи Деваштич давраи нешзании лӯндаҳои навъҳои картошқа 27 - 37 рӯзро дар бар мегирад. Лӯндаҳои навъи Курота дар муддати 27 рӯз сабзидаанд, ки ин аз дигар навъҳои картошқа аз 3 то 6 рӯз тезтар мебошад. Лӯндаҳои навъҳои Красный фантазия, Нурӣва Алладин бошанд дар муддати 30-32 рӯз сабзид. Ҳамин тавр лӯндаҳои навъҳои картошқа аз рӯи давомнокии сабзишашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Бояд қайд намуд, ки натиҷаҳои ба даст омада собит месозанд, ки давомнокии давраи сабзиши лӯндаҳои шинонидашуда аз ҳусусиятҳои генотипии навъҳо ва омилҳои агроэкологии ноҳияи кӯҳистони Деваштич вобастагӣ дорад.

Таҷриба нишон дод, ки шароити иқлими ва муддати об мондан дар майдони кишт дар шароити н. Деваштич ба ғайр аз давомнокии нашъу намои лундаҳои картошқа инчунин ба пӯҳта расидани ҳосили он таъсир мерасонад (ҷадвали 2).

**Чадвали 1.-Давомнокии нешзаний навъҳои картошка дар шароити ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд**

Навъҳои картошка	Миқдори лўндаҳои шинонидашуда, дона	Миқдори лўндаҳои баромада, дона	Давомнокии давраи нешзаний лўндаҳо, рӯз
Азизӣ	20	20	33
Аладин	20	20	32
Биг-Роза	20	20	34
Красная фантазия	20	20	30
Курота	20	20	27
Моно -Лиза	20	20	34
Нурӣ	20	20	31
Пикассо	20	20	34
<b>HCP<sub>05</sub></b>	-	-	<b>1,25</b>

**Чадвали 2. Давомнокии давараи нашъу намо ва маҳсулнокии навъҳои картошка дар шароити ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд**

№	Номи навъ	Давомнокии давари нашъу намо, рӯз	Миқдори лўндаҳо, д./раст.	Вазни як лўнда, г	Маҳсулнокӣ, г/раст.
1	Курота	116	16	32	512
2.	Биг-Роза	144	12	28	336
3.	Азизӣ	134	7	16	112
4.	Нуринисо	127	8	21	168
	Миёна	130,3	10,8	24,3	282,0
	<b>КФМ<sub>05</sub></b>	<b>7,0</b>	<b>2,25</b>	<b>4,0</b>	<b>25,0</b>

Ҷӣ тавре ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, мӯҳлати пухтарасии ҳосили навъҳои картошкай Крота, Нуринисо, Азизӣ ва Биг-роза гуногун мебошад. Шумораи рӯзҳои пухтарасии навъҳои номбурдашуда аз 116-144 рӯзро дар бар гирифт. Давомнокии пухтарасии картошкай навъи Крота бошад 116 рӯзро дар бар гирифта, нисбат ба дигар навъҳо хеле тезтар пухта расид. Ин нишондод дар навъҳои Нуринисо ва Азизӣ 127 ва 134 рӯзро дар бар гирифт. Дар байни навъҳо навъи Биг-роза нисбатан дерпаз буда, давраи нашъу намояш 144 рӯзро дар бар гирифт. Ҳамин тавр давраи пӯхтарасидани ҳосили лўндаҳои картошка вобаста аз шароити иқлими ноҳияи Деваштич аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Навъҳои картошка инчунин бо маҳсулникиашон аз ҳамдигар фарқ амекунанд. Ҷӣ тавре ки дар ҷадвали 2 нишон дода шудааст ҳосилнокии навъи Биг-роза нисбат ба дигар навъҳо хело зиёд мебошад. Инчунин шумораи миқдори лўндаҳо бошад низ дар навъи Крота нисбати дигар навъҳои омӯхташуда зиёд аст. Ҳамин тавр шумораи лўндаҳо, вазни онҳо ва ҳосилнокии

навъҳои картошка вобаста аз шароити иқлими ноҳияи Деваштич аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

**Хулоса.** Зиёд кардани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ аз ҳисоби обёй кардани заминҳои лалмии бекорхобида ин яке аз усулҳои самаранок истифода намудани замин мебошад. Таҷрибаҳои гузаронидашуда сабит соҳтанд, ки дар шароити деҳаи Қалъачаи Арбоби ноҳияи баландкӯҳи Деваштич (дар баландии 2000 м аз сатҳи баҳр) давраи нешзаний лўндаҳои тумии навъҳои гуногуни картошка аз 27 то 34 рӯзро дар бар мегирад. Лўндаҳои навъи Курота дар муддати 27 рӯз, вале лўндаҳои навъи картошкай Биг-роза 34 рӯзро ташкил медиҳад.

Ҳосилнокӣ ва давраи пухтарасии ҳосили навъҳои картошка дар шароити иқлими ноҳияи Деваштич гуногун мебошад. Давраи пухта расидани ҳосили навъи картошкай Крота 116 рӯзро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба ҳисоби миёнаи навъҳо 14 рӯз барвактар аст. Маҳсулнокии ин навъниз нисбат ба нишондоди миёнаи ҳамаи навъҳо ба миқдори 282 г/растаний (ё ин ки 55,1%) зиёд мебошад.

**Адабиёт**

1. Алиев К.А., Биотехнология растений: клеточно-молекулярные основы Душанбе 2012, 173с.
2. Гулов М.К., Партоев К., Рост и развитие коллекционных сортообразцов картофеля в условиях Хурсонского района Хатлонской области Таджикистана, Вестник Таджикского Национального Университета научный журнал Серия естественных наук Душанбе - 2017, №1/3 – с. 291-294.
3. Муминджанов Х.А., Физиолого-биотехнологический подход к селекции и семеноводству картофеля, Душанбе 2003 126 с.
4. Носыров Ю.С., Физиологическая стратегия селекции растений. Селекция продуктивных сортов. М.: 1986, №12, с.31-43
5. Партоев К, Селекция и семеноводство картофеля в условиях Таджикистана, Душанбе, 2013, 190 с.
6. Партоев К, Салимов А.Ф., Каримов Б. Картошка вапарвариши он дар Тоҷикистон, Душанбе, 2014, 180 с.

**О ПЕРИОДЕ ПРОРАСТАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДЕВАШТИЧЕСКОГО РАЙОНА****Гулов Махмали Кодирович, Махкамбойзода Фарход**

В статье приводится научная информация о продолжительности прорастания семенных клубней разных сортов картофеля в условиях высокогорья района Деваштич (на высоте 2000 м над уровнем моря). Исследования показали, что период прорастания клубней разных сортов картофеля в это зоне составляет с 27 до 37 дней. По этому признаку особенно отличаются клубни сорта картофеля Курота, клубни которого составляют 27, разность по данному признаку составляет до 10 дней, по сравнению с другими сортами картофеля. Установлено, что период прорастания и продуктивность клубней сортов картофеля в агротехнологических условиях Деваштичского района связано с генети-

ческой особенности сортов картофеля.

Продуктивность и период созревания урожая сортов картофеля в условиях Деваштичского района имеют разные показатели. Период созревания урожая сорта Крота составляет 116 дней, что это по сравнению среднего показателя всех сортов на 14 дней меньше. Продуктивность данного сорта по сравнению среднего показателя у всех сортов больше на 282 г/растение (или на 55,1%). Продуктивность сортов картофеля в условиях Деваштичского района зависит от генетических особенностей сортов картофеля.

**Ключевые слова:** картофель, сорта, клубни, период прорастания, прорастания клубней, продуктивность, Деваштич.

**ON THE PERIOD OF GERMINATION AND PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF THE DEVASHTICH DISTRICT****Gulov Makhmali Kodirovich, <sup>1</sup>Mahkamboyzoda Farhod**

The article provides scientific information on the duration of germination of seed tubers of different varieties of potatoes in the highlands of the Devashtich region (at an altitude of 2000 m above sea level). Studies have shown that the period of germination of tubers of different varieties of potatoes in this zone is from 27 to 37 days. According to this trait, the tubers of the

potato variety Kurota are especially distinguished, the tubers of which are 27, the difference on this trait is up to 10 days, compared with other potato varieties. It has been established that the period of germination and productivity of tubers of potato varieties in the agro-ecological conditions of the Devashtich region is associated with the genetic characteristics of potato varieties.

The productivity and ripening period of the crop of potato varieties in the conditions of the Devasht region have different indicators. The ripening period of the Krotka variety is 116 days, which is 14 days less than the average of all varieties. The productivity of this cultivar compared to the average for all varieties is

higher by 282 g/plant (or by 55.1%). The productivity of potato varieties in the conditions of the Devasht region depends on the genetic characteristics of potato varieties.

**Key words:** potatoes, varieties, tubers, germination period, tubers germination, productivity, Devashtich

**Гулов Махмалий Қодирович-** н.и.б. дотсенти кафедраи биохимия *Муассисаи давлатии таълими Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 135, тел: (992) 919-63-22-85; E-mail: [Gulov60@inbox.ru](mailto:Gulov60@inbox.ru)*

**Махкамбайзода Фарход** магистри соли 2-юми кафедраи ботаника *Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров, 735700 ш. Хуҷанд проезд Мавлонбек 1 тел: (992) 888-66-03-95; E-mail: [Farhoddid@mail.ru](mailto:Farhoddid@mail.ru)*

**Гулов Махмали Қодирович,** к.б.н., доцент кафедры биохимии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино. г.Душанбе проспект Рудаки, 135 Тел: (992) 919-63-22-85; E-mail: [Gulov60@inbox.ru](mailto:Gulov60@inbox.ru)

**Махкамбайзода Фарход,** магистр 2-го курса кафедры ботаники Государственного Ходжентского университета им. академика Гафурова, 735700г.Ходжент проезд Мавлонбек 1 тел: (992) 888-66-03-95; E-mail: [Farhoddid@mail.ru](mailto:Farhoddid@mail.ru)

**Gulov Makhmali Kodirovich, PhD., Associate Professor of the department of biochemistry of Avicenna TSMU. Dushanbe, Rudaki Avenue, 135. Tel.: (992)919-63-22-85; E-mail:Gulov60@inbox.ru**

**Mahkamboyzoda Farhod, Master of the 2nd course of the Department of Botany State Khujand University named after. Academician Babadjan Gafurov, 735700;Khujand. Tel:(992) 888-66-03-95; E-mail: Farhoddid@mail.ru**

## АНАТОМИЯИ МОРФОФУНКСИОНАЛИИ ТАЛХАДОН ҲАНГОМИ БЕМОРИҲОИ САНГИ ТАЛХА (Шарҳи адабиёт) Ишмироев Р.Э.

Кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови  
МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Бемории сангиги талха (БСТ) (муродиф холелитиаз, холесистити музмини калкулозӣ (ХМК)) – bemorii muzmini talxadon буда, ҳосилшавии санг (конкрементҳо)-ро дар талхадон (холесистолитиаз) ва мачрои талха (холедохолитиаз) ҳамроҳӣ менамояд ва дар байни bemoriҳoi узвҳои ҳозима мақоми асосӣ [30,42,57,59] ва дар миёни bemoriҳoi соҳаи ҷарроҳӣ яке ҷойҳои аввалинро дорад [19,9,27,4,60,57].

Аз миёнаҳои қарни XX сар карда, шумори bemorone, ки az BST ранҷ мебурданд, дар ҳар даҳсола ду баробар афзуда, теъдоди такрибан 10% аҳолии ҳар кишвари мутораққиро ташкил медиҳад: дар Rossiia az

БСТ такрибан 15 млн. одам ранҷ мекашад ва басомади гирифтгоршавӣ дар ҳудуди az 10 то 20% тағиیر мебад [45,46,35]. Гирифтгоршавӣ ба BST дар синни az 21 до 30-сола ба 3-4%-и аҳолӣ, az 41 то 50-сола 5%, az 60-сола боло то 20% ва az 70 сола боло бошад, то ба 30% рост меояд [24,71], нишондиҳандай мазкур дар ИМА зиёда 30 млн. одамро ташвиш медиҳад [46].

Тибқи маълумотҳои муаллифони муҳталиф дар даҳсолаи охир басомади ин bemorӣ якболо боло рафта, дар 10-20% аҳолии мамолики Аврупо тағииротҳои илтиҳобӣ ва сангҳои талхадон [39,75] ба мушоҳида мерасад. BST дар байни bemoroni az 45 сола

болов дар мавриди ҳар сеюм ба қайд гирифта шудааст. Суръати болоравӣ то сатҳи аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳиммият пайдо кардан меафзояд, зоро дар миёни соҳтори беморшавии умумӣ аз рӯйи басомади паҳншавӣ ва заرارрасонии иқтисодӣ баъди амрозиду ҷилу рагҳо ва диабети қанд мақоми асоси-ро ихтиёр кардааст [19,35,74]. Беморӣ дар миёни занҳо қиёсан ба мардҳо панҷ маротиба бештар ба назар мерасад [7,45]. Ин беморӣ дар синни аз 35 то 60-сола нисбатан бештар дар таносуби 6:1 пайдо мешавад [13,45,14].

Бар пояи маълумотҳои морфологҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон [23] сангӣ талҳадонро дар 10-20%-и калонсолон ва дар синни аз 70 сола боло бошад, дар мавриди 50% пайдо кардан мумкин аст. Холелитиазро дар қӯдакон ҳамчун беморие баррасӣ кардан мумкин аст, ки босабаби ихтилолоти модарзодии равандҳои талҳаҳосилшавӣ ба амал омадаасту оқибаташ саҳтшавӣ ва дистрофияи талҳадон буда, узвҳои даҳлдор ба раванди патологӣ ҷалб мешаванд.

Покровский Е.Ж. ва диг. (2015) 6000 пациентро таҳқиқ намуданд, ки тӯли 10 сол (аз солҳои 2005 то 2015) дар шӯъбаҳои ОБУЗ БШД-и 7 ва ОБУЗ БШД- шаҳри Иваново 4 аз бобати БСТ ҷарроҳӣ дар мавриди онҳо татбиқ шудааст. Таносуб миёни марду зан 1:3-ро ташкил менамуд ва сини миёна  $63 \pm 7$  буд.

Аксаран бемории талҳароҳа аввалан дар занҳо ҳангоми ҳомиладорӣ дар натиҷаи холестазиасосаши гормонӣ ва механикӣ, таъхир афтодан дар моторикаи талҳадон ва талҳароҳа зимни нимаи дуюми ҳомиладорӣ, боло рафтани ҳосияти сангҳосилкуни талҳа ва қабзияти ҳомиладорон пайдо мешавад. Ба шумори далелҳои мувофиқаткунанда, ки сабаби басомади пайдоиши аввалин бемории сангӣ талҳа дар занҳо мегардад, инҳоро шомил кардан мумкин аст: 1) таъсири гормонҳои ҷинсии зан ва дигар маҷроҳои талҳароҳа (мустақиман пеш аз даври ҳайз ва ҳангоми он пайдо шудани симптомҳои клиникии халалёбии функсияи билиарӣ тасдиқи ин алоқамандӣ ба шумор меравад); 2) қабул кардани муолиҷаи экстро-

генивазкунанда ва маводи пешгирии ҳамл аз тариқи пероралий; 3) барои занҳое, ки нафаскашии навъи «синагӣ»-доранду ҳангоми он ҳаракати диафрагма маҳдуд мешавад ва ин низ метавонад дар муқоиса ба навъи нафаскашии «шикамӣ»-и мардҳо ба рукуди талҳа мусоидат намояд; 4) истифодаи нисбатан бештари парҳези гизонокиаш паст ва гуруснагӣ ба мақсади логаршавӣ, ки он ҳосияти сангҳосилшавии талҳаро зиёд мекунад; 5) дар муқоиса ба мардҳо моеъро камтар истеъмол мекунанд; 6) паҳншавии зиёди реаксияи психосоматикӣ дар ҷавоб ба стрес ва омилҳои эмотсионалий дар байни ҷинси латиф [45].

Зимнан дар байни беморони аз шастсола боло фавтнокӣ қиёсан ба беморони синнашон ҷавон 11 маротиба бештар буда, нишондиҳандаи он ба 15-20% мерасад [20,22,21,29].

Илова бар ин ҳиссаи калон (30-50%)-и беморони гирифтӣ ба БСТ-ро онҳое ташкил медиҳанд, ки аз амрози диабети қанд ранҷ мебаранд [16]. Теъдоди бештари беморонро бемориҳои ҷиддии дилу рангҳо – фишорбаландӣ, атеросклероз, бемории ишемии дил вазнинтар мегардонанд. [72,55,66].

Тамоюли ирсӣ, ихтилолоти асабу рефлекторӣ, сироятҳо дар инкишофи шаклҳои гуногуни БСТ нақши муҳим доранд [34,38,42,70], ки одатан тамоюл аз тарафи модарӣ интиқол мейёбад.

Аксаран тамоюли устувори афзоиши беморӣ ба хусусиятҳои физо ва муносибат ба ҳӯрок алоқамандӣ дорад [2,3]. Физо на танҳо дар нигоҳ доштани фаъолияти ҳаётии организму мӯҳим аст, балки метавонад омили бакорандозии ташаккулёбии навъҳои патологии муносибати ҳӯрок бошад, ки сабаби фарбехӣ гардад. Фарбехӣ омили асосии ҳатари пайдоиши бемориҳои талҳадон, дар навбати аввал БСТ, ХМК ба ҳисоб меравад [3]. Ихтилолоти функционалий ва соҳтории талҳадон дар натиҷаи халалёбии ҳамоҳангии механизмҳои танзимкунанда ба амал меояд [17]. Бофтаи ҷарбӣ дорои функсияҳои эндокринӣ ва паракринӣ буда, моддаҳоеро тараашшӯҳ менамояд, ки ба адипозогенез, ҳассосияти бофтаҳо ба инсулин таъсир ме-

расонад. Тавре [3] мефармояд, макоми гизо ва механизми танзими он бештар хусусиятҳои ҷараёни вариантҳои гуногуни холетсистити музмин, аз ҷумла БСТ-ро муайян мекунад.

Ба андешаи [35] омилҳои идорашаванда – ҷарбандӣ, вазни зиёди бадан, инчунин парҳези гизонокиаш паст ё гурӯснагӣ барои қоҳиши додани вазни бадан омили муҳимтари ҳатар маҳсуб меёбанд. Муқаррар шудааст, ки ХМК-ро дар мавриди 33% ашхосе дучор омадан мумкин аст, ки аз фарбехӣ ранҷ мекашанд. Тӯли 10 сол дар ИМА таҳқиқе гузаронида шуд ва дар он муайян гардид, ки занҳои фарбех (шохиси вазни бадан (ШВБ) дар ҳудуди 25-29,9) бештар ба ҳатари инкишофи ХМК дучоранд. Дар баробари боло рафтани фишорбаландӣ, диабети қанд ва бемории ишемии дил дараҷаи фарбехӣ низ меафзоядва зимнан ШВБ зиёда аз 35 маротиба эҳтимоли пайдо шудани ҳавфи бемориро ҳам дар мавриди занҳо (ҳатари таносуби 17,0) ва ба 20 маротиба ҳангоми мардҳо (ҳатари таносуби 23,4) дар пай дорад. Парҳези гизонокиаш хеле паст, инчунин логаршавӣ ба 24% аз вазни ибтидой бо суръати 1,5кг ва зиёд аз он дар ҳафта ҳолатро вазнин гардонида, сабаби омилҳои иловагии ҳатари пайдоиши холелитиаз мегарданд.

Син, ҷинсият ( зан), ҳомиладориву зоимонӣ, фарбехӣ ва ҷарбандӣ, зуд логар шудан, гизои пурраи парентералӣ, гурӯснагӣ, анамнези оилавӣ (афзалияти содаи генҳо сангофар, нуксонҳои ферментативии синтези солюбилизаторҳо ва экскретсияи холестерин), аз ҷумлаи омилҳои ҳатари пайдоиши ХМК ба шумор мераванд [27,35].

Солҳои охир алоқамандии имконпазири ҷинси бактерияи *Helicobacter* бо инкишофи иллатноккунии ҷигар ва талҳароҳа дар одам таваҷҷуҳи бештареро соҳиб мешавад [42,56,62]

Аксари муаллифон майл ба он андеша даранд, ки бемории музмини талҳадон табииати полиэтиологӣ дорад. Зимнан энтерогеннокии болораванда, ғоҳо колонизатсияи поёнравандаи гемато - ва лимфогении талҳароҳа аз ҷониби микроорганизмҳо яке аз далоили муҳим ба ҳисоб меравад [37,15].

Имрӯзҳо якчанд таснифоти БСТ пешниҳод гардидааст, яке аз таснифоти охирини БСТ дар Пажӯҳишгоҳи марказии илмӣ-таҳқиқотии гастроэнторологӣ (ш. Москва) таҳия гардида, барои истифода дар амалияи клиникӣ ба Съездӣ III Ҷамъияти илмии гастроэнтерологҳои Россия (2003) тавсия шудааст [52,45,4].

Марҳалаи I – ибтидой ё пеш аз сангӣ:

А. Талҳаи ғализи гуногун таркиб.

Б. Ташаккулёбии сладжай билиарӣ.

Марҳалаи II – пайдо шудани сангӣ талҳа:

А. Аз рӯйи мавзеъгириӣ.

Б. Мувофиқи таъодди санг.

В. Аз рӯйи таркиб.

Г. Мувофиқи ҷараёни клиникӣ.

Марҳалаи III – холетсистити музмини тақрорёбндаи қалкулезӣ.

Марҳалаи IV – оризаҳо.

Ҳангоми ХМК дар талҳадон ва талҳароҳа тағииротҳои патологии хусусиятшон гуногун пайдо шавад, ки он метавонад ғоҳо хеле ноҷиз бошад. Дар ҳолатҳои алоҳида ин тағиирот бо зуҳуроти ниҳоят вазнини патоморфологӣ ва ҷараёни дуру дарози БСТ инкишоф ёбад, ки оризаш мумкин аст ҳоледоҳлитиаз, холетсистити инсидодӣ ва саратони талҳадон гардад [26,29,1,6,62, 60].

Тавре як зумра муаллифон, аз ҷумла [49,11,36,43,32] қайд мекунанд, дар заминай ҷараёни дуру дарози мοқаблии БСТ ё холетсистити музмин мумкин аст саратони талҳадон дар мавриди 70-95% гирифторони БСТ пайдо шавад. Синдроми Мириззи яке аз оризаҳои БСТ буда, дар натиҷаи фишор ҳӯрдан аз сангӣ ҳориҷи талҳагӣ бо қисман танг шудани маҷрои умумии ҷигар ё талҳадон тавсиф мейбад [33]; ва баъдан байни талҳадон ва гепатикоҳоледоҳом фистула ҳосил мешавад [В.Ф. Схай ва диг., 2012].

Мувофиқи маълумоти як зумра муаллифон [64,69,57,65,67,68,73] сӯроҳшавии узв ва перитонити талҳа оризай пурбасомад ва ҷиддии ХМК ба ҳисоб мераванд. Дар натиҷаи ба воситаи луобпарда ҷаббидани пигментҳои талҳа, ҳангоми банд шудани маҷрои талҳадон, дар он моеи зиёди шаффофф ҷамъ мешавад ва истисқо (гидропос)-и талҳадон инкишоф мейбад [44].

Тавре [27,12] менигоранд, саҳтшавӣ ва аз 2 то 3 мм ва зиёда аз он гафс шудани талҳадон аломати асосии морфологии ХМК маҳсуб меёбад. Деформатсияи талҳадон, часпидан ба узвҳои дигар ба таври айёни муайян карда мешавад ва ҳамчун нишонаи раванди суст ҷараёнгирандаву дурӯз дарози илтиҳобӣ арзёбӣ мешавад. Луобпарда гафсшуда, дар баъзе қитъаҳои алоҳида тағйиротҳои полипшакл мавҷуд буда ва хосилшавии заҳм низ бар он шумор аст.

Ҳангоми холетсистити шадиди римнок дар ҳолати мавҷудияти сангҳо дар талҳадон узв қалон, таранг, пардаи зардобӣ тира ва чирки фибринӣ пӯшида мешавад. Бештар холетсистити шадиди римнок мувофиқи навъи илтиҳоби дабилавӣ ҷараён мегирад. Девораи талҳадон гафс гардида, қитъаҳои матрук ва бофтаҳои гудохташуда ба мушоҳида мерасанд. Луобпарда пурхун, варамида, ҳунрезшуда, эрозия ва заҳмдоргардида аст. Тавре муаллифон менависанд, ҳангоми дар талҳадон муддати зиёд мавҷуд будани санг бо сабаби наздикии анатомӣ бо дигар узвҳо, ки соиш ҳӯрдани онҳо имконпазир аст, гоҳо девора яғир мешавад.

Тибқи маълумотҳои [41] таҳқиқи микроскопии талҳадон ҳангоми ХМК барои муайян кардани инфильтратсияи лимфогистотситарии эпителия, қабатҳои зерлуобӣ ва мушакӣ, дидани нумуи полипшакл, метаплазия эпителия мувофиқи навъи пилорӣ ё рӯдай имконият фароҳам меорад.

Мувофиқи маълумоти [50] дар мушакпарда нумуи бофтаи пайвасткунанда, саҳтшавии манбай, гафсшавии миотситҳо дар натиҷаи гипертрофия ба қайд гирифта мешавад. Синусҳои Рокитанский-Ашоффа амиқ, аксаран то қабати зерзардобӣ мерасанд, мумкин аст таркибаш микродуммал, дивертикулаи қозиб дошта бошад, ки барои ташаккулёбии раванди сустҷараёнгирандаи илтиҳобӣ шароити мусоид муҳаёй намояд. Роҳҳои Люшка дар натиҷаи қалоншавии киставие, ки то қабати зерзардобӣ нуфус мекунад, барои паҳн шудани раванди патологӣ ба пардаи зардобӣ, инкишоф ёфтани перихолетсистит ва деформатсияи талҳадон мусоидат мекунад.

Рагҳои ҳуди лавҳаи луобпарда пурхун ё тангшуда, рукуди эритротситҳо дар сӯроҳии капиллярҳои луобпарда ва қабати мушакӣ, ҳунрезии диападезӣ имконпазир аст. Дар натиҷаи саҳт ва танг шудани девораи рагҳо ишемияе инкишоф меёбад, ки равандҳои дистрофиро дар талҳадон тақвият бахшида, сабаби прогридиентии раванди патологоиро мегардад.

Тавре [41] қайд мекунанд, ҳангоми таҳқиқи гистологияи луобпардаи талҳадон ҳангоми бемории сангҳо талҳа, дар мавриди онҳое, ки далели сироятёбӣ аз микроорганизмҳо муайян гардида буда, аз H. Pylori фарқ мекунад ва зимни онҳо нишонаҳои бешумору гуногуни раванди илтиҳобии девораи талҳадон зоҳир карда шуд. Гиперплазия (аденоматоз, аденоциоматоз, полипоз), гипо- ва равандҳои атрофӣ; саҳтшавии релеф, тунук шудани луобпарда ва қабати мушакӣ бо камшудан ва зиёд ва деформатсияи торҳои девораи талҳадон аз ҷумлаи нишонаҳои раванди илтиҳобии девора ба шумор мераванд. Муаллиф ҳангоми таҳқиқоти патоморфологӣ ошкор гардидани колонизатсияи микробии луобпардаи талҳадонро ҳангоми холетсистит ва боиси инкишоф ёфтани тағйиротҳои нисбатан зуҳурёфтаи девораи талҳадонро дар муқоиса ба деструксияи хоси эпителия дар мавриди беморони гирифтор ба бемориҳои талҳадон сироят наёфта исбот менамояд.

Тавре [51] тасдиқ мекунад, дар ҳолати мавҷуд будани санг дар талҳадон ҳусусиятҳои фарқкунандаи соҳтори узв зоҳир мешаванд. Девораи болоии талҳадон, дар муқоиса ба санчишӣ, гафс (ба 2,1 маротиба) ва поёнӣ бошад, тунук (ба 1,1 маротиба) мешавад. Дар ин маврид асоси зерлуобӣ тунук (ба 1,3 маротиба) ва пардаи берунӣ бошад, гафс (ба 2,0 маротиба) мешавад. Мушакпарда гафс (ба 3,1 маротиба дар девори поёнӣ ва 3,3 маротиба дар болоӣ) ва баръакс луобпарда бошад, тунуктар (дар ҳар ду девора ба 1,6 маротиба) мегардад. Мувофиқи маълумотҳои муаллиф девораи талҳадон ҳангоми меъёр ва дар ҳолати мавҷудияти санг дар талҳадон ҳусусияти топӣ дорад.

Шарҳи [41] нишон медиҳад, ки ҳангоми омӯзиши макроскопии ХМК тағиیر ёфта ни андозаи талҳадон дар ҳудуди аз 4 то 12 мм, то 1см гафшавии девора, ковок шудани луобпардаи талҳадон, чиндор шудани он ошкор гардидаст. Дар сӯроҳии талҳадон муҳтаво аз талҳа ва луоб, гоҳо омехтаи риму санг мавҷуд буд. Тавре муаллиф мефармояд, дар муоини гистологии мавод гуногунчинсии зоҳиршуда ва гуногунсамтнокии тағиироти патоморфологии талҳадон ҳангоми ХМК ба қайд гирифта шуд. Аз 142 талҳадон дар 36 ҳолат равандҳои гипертрофӣ ва гиперплазӣ, зимни 106 ҳолат равандҳои атрофӣ ва саҳтшавӣ дар мавриди беморони калонсол ба мушоҳид расид.

Тавре [41] тасдиқ менамояд, барои ХМК дар девораи талҳадон инфильтратҳои илтиҳобӣ мушоҳида мегардад, ки таркиби ҳуҷайравии он бо ҳуҷайраҳои плазмавӣ, лимфоситҳо, лейкотситҳо ва эзонофилҳо, ҳатто то ҳосилшавии думмал дар девораи талҳадон тавсиф меёбад.

Тибқи маълумотҳои [31] дар алоқамандӣ аз дараҷаи зоҳиршавии илтиҳоби девораи талҳадон, ҳангоми ХМК, баъди ҳолетсистэктомия сатҳи экспрессияи сиклооксигеназҳои 2 боло меравад. Ҳамини тавр, он дар ҳуҷайраҳои эпителиалий ба 81%, дар мушакҳои суфта ба 86,5 дар ҳуҷайраҳои баданавӣ ба 57%, девораҳои раг ба 71% ва дар синусҳои Рокитанского-Ашоффа ба 37% мерасад. Тавре муҳаққиқон тасдиқ мекунанд, маълумотҳои бадастомода аз он далолат мекунанд, ки ин ҳолат метавонад сабаби инкишоф ёфтани илтиҳоби музмини асептики девораи талҳадон бошад. Боло рафтани экспрессияи СОГ-2 аз ҷониби пажӯҳишгарони дигар [61,53,58] дар ҳуҷайраҳои эпителиалий ва баданавии талҳадон ҳангоми ҳолетсистити шадид ва музминни ошкор гардидааст.

Амалан ба ҳар марҳалай раванди илтиҳобӣ дар организм пурхуни рагҳо ва порҷаҳои хунрез хос аст [18,28,40,8].

Метаболизми бофтаҳо, ҳолати девораи рагҳо, ҳосияти реологии хун, ҳолати гемодинамикаи марказӣ ва канорӣ омилҳои асосии ҳалалёбии гардиши хун маҳсуб меёбанд [28,40,8].

Натиҷаҳое, ки [8] ҳангоми ХМК дар мукоиса ба ҳолетсистити бесанг ба даст оварданд, аз қимати пасти суръати максималии систолии мачрои хуни девораи талҳадон дар заминай болоравии тарангшавии девораи шарёй ва фишори дохири рагӣ дарак дода, ба фибрози девораи талҳадон ҳамчун зуҳуроти раванди музмин ҳангоми ХМК далолат менамояд. Бар пояи ахбори [18], гемодинамикаи талҳадон, ки ҳангоми ҳолетсистит аз шиддат ёфтани мачрои хун дар талҳадон дарак медиҳад, аз қадом ҳолетсистит будани он қайд нашудааст.

Турсунов Э.А. бо ҳаммуал., (2020) динамикаи тағииротҳои морбофункционалии системай гепатобилиариро ҳангоми таъсир музмини пеститсидҳо омӯхта, исбот наਮуд, ки дар системай гепатобилиарӣ тағииротҳои деструктивӣ, ковок шудани микронахҳо, инчуни гафшавии луобпарда мушоҳида гардида, дар оянда зуҳуроти деструктивии луобпарда ба амал меояд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми омӯзиши механизмҳои инкишоф, ҳусусиятҳои ихтилолоти мубодилавӣ, роҳҳои зоҳиркунӣ, усуљҳои камолоиши муолиҷаи патологияҳои гуногуни ҳолетсистити музмину шадид, БСТ ва ташхиси он, шаклҳои ориза ёftai он [25,48,20,42] бо дарназардошти он ки дар кишвар инкишофи устуворонаи гирифтторшавӣ ба БСТ аз 8 то 18% мушоҳида мегардид, саҳмгузоранд. Муҳаққиқони номбурда ба тағииротҳои рагӣ - бофтавӣ сари кор надоштанд, аммо дар осорашон баъзе ҷанбаҳои масоили патоморфологии талҳадонро ҳангоми ХМК ба риштai таҳқиқ қашидаанд.

Ҳамин тавр, ХМК бемориест, ки сабабҳои бешумори пайдоиш дошта, метавонад дар ҳар син, ҳусусан дар нимаи дуюми давраи синни булуғ ва дар миёнсолон пайдо шавад. Занҳо дар қиёс ба мардон бештар - 3:1 ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, ҳусусан дар давраи ҳомиладорӣ ва зоимонӣ. Беморӣ ҳосияти хуруҷкунандагӣ дошта, даҳсолаи охир дар ҳама ҷо рӯ ба афзоиш овардани басомади ХМК-ро мушоҳида кардан мумкин аст ва ин нукта дар нишондиҳаҳои омории беморшавии кишварҳои мух-

талиф ба қайд гирифта шудааст. Ҳолати мазкур аз як тараф аз сабабҳои ирсӣ, колонизатсияи бактериявии талхароҳа, метаболизми липидҳо алоқамандӣ дошта бошад, аз тарафи дигар аз омилҳои муҳити атроф, хусусан ғизо ва ғ. вобастагӣ дорад.

Аз таҳлили абзории адабиёт чунин хулоса кардан мумкин аст, ки бо вучуди дар сатми мазкур таҳқиқоти бешуморе анҷом ёфтасту хусусиятҳои соҳтору функцияи талхадон баррасӣ ва хосияти биохимиявии он таҳиқ ва механизми ҳосилшавии санг, клиника, мулоҷаи чарроҳиву усулҳои таҳқиқ пажӯҳиш шудааст, имрӯзҳо ҳангоми ХМК як зумра масъалаҳо ҳанӯз ҳам рушан нестанд, хусусан:

1. Дар адабиёти илмӣ оид ба масоили ташкили соҳторӣ-функционалии рагӣ-бофтаӣ ва тағйиротҳои ташхиси ултрасадо-и талхадон маълумот кам буда, арзёбии миқдорӣ бе дар назардошти муносибатҳои дучонибаи микроанатомӣ бо соҳторҳои бофтаии ҳамشاфат ба амал оварда мешавад.

2. Арзёбии микроскопии морфологӣ-математикии нишондиҳандаҳои соҳтори девора ва ҷузъҳои маҷрои микрогардиши талх-

дон ҳангоми ХМК бо дарназардошти шоҳиси вазни бадан, тағйирот дар син ва ҷинс мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд.

3. Мавҷуд набудани қиматҳои анатомиии талхадон зимни ашҳоси давраи нимаи булуғ ва дар калонсолони мубтало ба соматипҳои гуногун аз рӯйи маълумотҳои таҳқиқи ултрасадо ва шоҳиси вазни бадан; арзёбии воқеии инкишофи ҷисмонии одамон дар ҶТ.

Дар алоқамандӣ ба гуфтаҳои фавқ ва мувоғики мавзӯи таҳқиқи илмии кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» оид ба омӯзиши морфологияи функционалии узвҳои даруний ҳангоми меъёр ва патология мо таҳқиқоти мазкуро ба нақша гирифтем.

Чунин ҳисобидан мумкин аст, ки дар алоқамандӣ аз ҷинс ва соматипҳо таҳқиқи патоморфологияи талхадон ва ТУС-и он ҳангоми ХМК ҳам барои дарк кардани масоили патоморфологияи узв ва ҳам дар меърҳои ташхиси ХМК, хусусан механизми равандҳои патоморфологии талхадони одам саҳми муайян мегузорад.

### Адабиёт

1. Абрамова А.Г. Значимость малоинвазивных методов в лечение осложненных форм желчнокаменной болезни / А.Г. Абрамова // Автореф. дис. ... канд.мед.наук.- Тверь.- 2018.- 24с.
2. Анисимова Е.В. Особенности пищевого поведения при болезнях желчного пузыря / Е.В. Анисимова, И.В. Козлова, С.В. Волков // Фундаментальные исследования.- 2012. - №7(2).- С. 264-268.
3. Анисимова Е.В. Тактика ведения пациентов с хроническим холециститом на фоне ожирения / Е.В. Анисимова, И.В. Козлова, С.В. Волков // Медицинская наука и образование Урала.- 2013. - №1.- С. 7-11.
4. Бебуришвили А.Г. Перфоративный холецистит. Классификация и «атипичные» клинические формы / А.Г. Бебуришвили, С.И. Панин, Е.Н. Зюбина // Журнал им. Н.И. Пирогова.- 2018.- №1.- С. 10-13.
5. Безопасность пациента при удвоении желчного пузыря. Оставленный желчный пузырь / Е.Ж. Покровский, А.В. Гусев, А.Ю. Соловьев [и др.] // Современные проблемы науки и образования.- 2015.- №5. URL: <https://science-education.ru/ru/article> (View id = 22714 / дата обращения: 05.03.2022).
6. Буриев И.М. Острый калькулезный холецистит и его осложнения. Новое о холелитиазе / И.М. Буриев // Практическое руководство под.ред. И.М. Буриева, Г.П. Мелконяна.- Москва.: ГЕОТАР.- Медиа.- 2020.- 272с.
7. Быкова А.В. Острый холецистит у мужчин: актуальность проблемы / А.В. Быкова, А.Ю. Орешкин // Современные проблемы науки и образования. – 2013.- №2.- С.42.

8. Верзакова О.В. Кровоток в стенке желчного пузыря по результатом цветового дуплексного сканирования у больных острым калькулезным холециститом / О.В. Верзакова, И.В. Верзакова // Медицинский вестник Башкортостана.- 2017.- Т.12.- №1(67).- С. 29-32.
9. Власов А.П. Диагностика острых заболеваний живота: руководство / А.П. Власов, М.В. Кукош, В.В. Сараев // М.: ГЕОТАР- Медиа..- 2014.- 448с.
- 10.Внутренние желчные сиши как осложнение желчнокаменной болезни / В.Ф. Цхай, Н.А. Бражникова, Н.В. Мерзликин [и др.] // Вестник хирургии им. И.И. Грекова.- 2012.- Т.171.- №6.- С. 43-48.
- 11.Данзанова Т.Ю. Особенности ультразвуковой диагностики рака желчного пузыря / Т.Ю. Данзанова, Г.Т. Синюкова, П.И. Лепэдату, Е.А. Гудилина // Ультразвуковая и функциональная диагностика.- 2014.- №5.- С. 13-24.
- 12.Дивертикул желчного пузыря: возможность ультразвуковой диагностики клиническое наблюдение / С.Г. Бурков, С.А. Васильченко, Н.Ю. Гурова [и др.] // Журнал по ультрасонографии.- 2018.- С. 28-32.
- 13.Дорофеенков М.Е. Факторы риска, особенности клинического течения и распространенность желчнокаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста в Москва / М.Е. Дорофеенков // Клиническая геронтология.- 2013.- №3-4.- С. 48—57.
- 14.Жолнерчик А.Я. Изменение возрастно-половой структуры группы пациентов, переносных холецистэктомию, на рубеже ХХ-ХХI века / А.Я. Жолнерчик // Бюллетень медицинских интернет-конференций.- 2016.- Т.6.- №5.- С. 1063.
- 15.Значение микробного фактора в развитии острого калкульезного холецистита / Ю.С. Винник [и др.] // Новости хирургии.- 2012.- Т.20.- №2.- С. 20-24.
- 16.Золотухина Н.В. Хронический бескаменный холецистита у лиц пожилого и старческого возраста / Н.В. Золотухин // Автореф. дис.... канд.мед.наук.- Барнаул.- 2012- 23с.
- 17.Ильченко А.А. Билиарной сладж: причины формирования, диагностика и лечение / А.А. Ильченко // Consillium medicum. Гастроэнтерология.- 2012.- №2.- С.
- 18.Куликов В.П. Основы ультразвукового исследования сосудов / В.П. Куликов // Издательский дом Видар.- М.- 2015.- 392с.
- 19.Курбонов К.М. Анаэробной холецистит / К.М. Курбонов // Методические рекомендации.- Душанбе.- 2015.- 10с.
- 20.Лапароскопическая холецистэктомия острого калкулезного холецистита в пожилом и старческом возрасте / А.Х. Норов [и др.]// Доклады академии наук Республики Таджикистан.- 2012.- Т. 55. №1.- С. 86-90.
- 21.Лапароскопическая хирургия острого деструктивного холецистите у больных пожилого и старческого возраста / Л.П. Уханов [и др.]// Тезисы докладов XVII съезда Российского общества эндоскопических хирургов.- Эндоскопическая хирургия.- 2014.- №1.- Приложение.- С. 412-413.
- 22.Луцевич О.Э. К вопросу о тактике хирургического лечения больных пожилого и старческого возраста с деструктивным холециститом / О.Э. Луцевич, А.А. Амирхонов, А.С. Урбанович // Тезисы докладов XVII съезда Российского общества эндоскопических хирургов.- Эндоскопическая хирургия.- 2014.-№1.- Приложение.- С. 236-237.
- 23.Магрупов Б.А. Возрастные особенности течения желчнокаменной болезни / Б.А. Магрупов, Т.А. Вервекина // Морфология.- 2008.- Т. 133.- №2.- С. 81.
- 24.Максимов В.А. Патология гепатобилиарной системы и билиарная недостаточность / В.А. Максимов // Адамент Ъ.- М.: -2013.- 496.
- 25.Мансуров Х.Х. Желчнокаменная болезнь / Х.Х. Мансуров // Душанбе.- 1991.- 222с.
- 26.Мелконян, Г.Г. Малоинвазивные и лазерные технологии как этапы лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни / Г.Г. Мелконян // Ж. Московский хирургический журнал.-2015.-№1(41). С. 1923.

27. Мининвазивные лапароскопические методики лечения заболеваний желчного пузыря: учебное пособие для врачей-хирургов / К.В. Пучков, Д.А. Хубезов, Д.К. Пучков [и др.] // Рязань: РИО Ряз ГМУ. - 2015.- 115с.
28. Микроциркуляция крови: клинико-морфологические аспекты изучения / В.И. Козлов, О.А. Гурова, С.М. Рыжакин [и др.] // Морфология.- 2016.-Т. 149.- №3.- С. 105.
29. Мишалов В.Г. Результаты лечения осложненного острого холецистита у лиц пожилого и старческого возраста / В.Г. Мишалов // Хірургія України.- 2015.- №4.- С. 49-53.
30. Никитин И.Г. Желчнокаменная болезнь: эпидемиологические данные, ключевые аспекты патогенез и коморбидности актуальные терапевтические мишени / И.Г. Никитин, А.В. Волнукин // РМЖ, медицинское обозрение.- 2020.- №5.- С. 290-296.
31. Повышенный уровень экспрессии ЦОГ-2 в стенке желчных пузырей у больных хроническим калькулезным холециститом / Н.М. Козлова, Я.Л. Тюрюмин, С.С. Голубев [и др.] // Сибирский медицинский журнал.- 2010.- №5.- С. 66-69.
32. Подолужный В.М. Осложнения желчнокаменной болезни / В.М. Подолужный // Фундаментальная и клиническая медицина.- 2017.Т.2.- №1.- С. 102-114.
33. Пострелов Н.А. Клинико-анатомические понятий о синдроме Мириззи / Н.А. Пострелов, А.А. Шишкін, А.В. Лодигін // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.- 2015.-№9.- С. 52-58.
34. Профиль цитокинов у больных при остром калькулезном холецистите и коррекция его нарушений / Дж.Н. Гаджиев [и др.] // Кишчна Хірургія.- 2013.- №4. С. 17-19.
35. Пучков К.В. Хирургия желчнокаменной болезни / К.В. Пучков, Д.К.Пучков // Лапароскопия, минилапароскопия, единый порт.- М.: ИД «МЕДПРАКТИКА-М». - 2017.- 312с.
36. Рахимов Б.М. Рак желчного пузыря под маской холецистита в практике общехирургического стационара / Б.М. Рахимов, В.В. Калесников // Медицинский вестник Башкортостана.- 2015.-Т. 10.- №6 (60).- С. 70-73.
37. Рукосуева Т.В. Микробиологический аспект желчнокаменной болезни и ее осложнений восполительного характера / Т.В. Рукосуева // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.- 2011.- №4 (80).- С. 325-330.
57. Bharathy. K.G.S. Acute calculous cholecystitis with intrahepatic gallbladder perforation / K.G.S. Bharathy, D. Borle, N. Kumar // JAMA Surg. – 2017. - №4 – P. 403-404.
58. Bile duct ligation induced acute inflammation up – regulates cyclooxygenase – 2 content and PGE2 relese in quinea pig gallbladder smooth muscle cell cultures / S.I. Myers, L.I. Bartula, M.P. Colvin [et al.] // Prostaglandins Leukot. Essent. Fatty Acid. – 2005. – Vol. 72 - №5. – P. 327-333.
59. Buxbaum J. Modern management of common bile duct stones / J. Buxbaum // Gastrointestinal Endoscopy Clin. N. Am. – 2013. - №23 (2) – P. 251-275.
60. Chou, C.K. Early Percutaneous Cholecystostomy in Severe Acute Cholecystitis Reduces the Complication Rate and Duration of Hospital Stay / C.K. Chou, K.C.Lee, C.C. Chan // Medicine (Baltimore). – 2015. – Jul.- Vol. 94. Iss. 27 – P. 1096.
61. Cyclooxygenase expression in the gallbladder / M. Ghosh, T. Kawamoto, N. Koike [et al.] // Int.J. Mol. Med. – 2000. – Vol.6. - №5. – P 527-532/
62. Freitas M.L. Choledocholithiasis: evolving standards for diagnosis and management / M.L. Freitas, R.L. Bell, A.J. Duffy // World J Gastroenteral. – 2006 May 28. – Vol. 12 (20). – P. 3162-3167.
63. Friedrich K. Microbiology and resistance in first episodes of spontaneous bacterial peritonitis: implications for management and prognosis / K. Friedrich, S. Nussle, T. Rehlen // J. of Gastroenterology and Hepatology. – 2016 Jun. – 31 (6). – P 1191-1195.
64. Jain, B.K. Gallbladder Perforation: Early Diagnosis Improves Survival / B.K. Jain, P.K. Garg, D. Mohanty // Indian J Surg. – 2015. - №3 – P. 1497.
65. Jayasinghe, G. Unusual presentation of gallbladder perforation / G. Jayasinghe, J. Adam, U. Abdul – Aul // Int J Surg Case Rep. – 2016. - №18. – P. 42-44.

66. Lutz, P. Antibiotic resistance in healthcare – related and nosocomial spontaneous bacterial peritonitis / P. Lutz, H.D Nischalk, B. Kramer // European journal of clinical investigation. 2017-47 (1). – P.44-52.
67. Minimally invasive management of intrahepatic type II gallbladder perforations case report / D. Alshammari [et al.] Hepatobiliary Surg. Nutz – 2016 - № 5(1). – P. 79-82.
68. Outcome of acute perforated cholecystitis: a register study of over 5000 cases from a quality control database in Germany / S. Jansen [et al.] Surg. Endosc. -2017. - №4.-P. 1896-1900.
69. Perforation of gallbladder: a rare cause jf abdominal pain / J.B. Panten [et al.] // J. Surg Case Red.- 2015.- :doi:10.1093/jscr/rju 160.
70. Single –port Laparoscopic cholecystectomy (SILS) using non articulating instruments and conventional trocars – single experience / S. Chaudhary [at el.] // J.Gastrointest surg. – 2013 – vol.17 (4). – P.809 – 803.
71. Strasberg S.M. Acute calculous cholecystitis / S.M. Strasberg // The new England journal of medicine.- 2008.- №7.- P. 2804-2811.
72. Strong association between gallstones and cardiovascular disease / N. Mendez – Sanchez, J. Bahena – Aponte, N.C . Chavez –Tapia [et al.] // Am J Gastroenterology. – 2005 . – 100 (4). – P. 827 -830.
73. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis / K. Okamoto [et al.] // J Hepatobiliary Pancreatic Sci. – 2018 - №25 (1).- P. 55 -72
74. Vitek L. New aspects of the pathogenesis of cholesterol cholelithiasis. / L. Vitek // Cas Lek Cesk. – 2002 . – v. 141. – D. 595-600.
75. Ward S. Diagnosis and management of gallstone disease:summary of NICE guidance / S. Ward, G. Rogers // BMJ – 2014.- 349p.
38. Сагдатова А.А. Распросраненность, клинико-генетические особенности желчнокаменной болезни в Республике Башкортостан / А.А. Сагдатова // Дис....канд.мед.наук.- Уфа.- 2018.- 136с.
39. Скворцов В.В. Диагностика и лечение желчнокаменной болезни / В.В. Скворцов, У.А. Халилова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология-2018.- 157 (9).- С. 142-150.
40. Состояние микроциркуляторного русла печени и желчного пузыря после резекции легкого на фоне применения пирацетама / Й.А. Алмабаев [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.- 2016.-№10-3.- С. 378-383.
41. Суворова Г.А. Сравнительная характеристика межтканевых взаимоотношений в гистогенезе желчного пузыря при хронических холециститах / Г.А. Суворова // Авторефер. дис.... канд.мед.наук.- Самара.- 2006.-21с.
42. Султонов Б.ДЖ. Диагностика и хирургическое лечение анаэробного холецистита / Б.ДЖ. Султонов // Автореф.дисс. ... канд.мед.наук.- Душанбе.- 2021.- 24с.
43. Тертичная А.Н. Ультразвуковая диагностика рака желчного пузыря: современные возможности и ограничения / А.Н. Тертичная, Ю.А. Степанова // Медицинская визуализация.- 2015.- №5.- С . 32-44.
44. Толстых М.П. Структура и архитектоника желчных камней острый калькулезный холецистит его осложнения новое о холелитиаза / М.П. Толстых, И.М. Буриев // Практическое руководство.- Москва.: ГЕОТАР.- Медиа.- 2020.- С. 43-65.
45. Трухан Д.И. Заболевания билиарного тракта у женщин / Д.И. Трухан, Л.В. Тарасова / / Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология.-2014.-5.-С. 85.
46. Трухан Д.И. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей в практике врача первого контакта / Д.И. Трухан, И.А. Викторова // медицинский совет.-2016.- №14.-С. 109-115.
47. Турсунов Э.А. Критерии оценки морфофункциональных изменений гепатобилиарной системы при хроническом воздействии пестицидов / Э.А. Турсунов, Г. Нигматова // Tibbiyotda Yangi kun.- 2020.- 3(41).- С. 348-352.

48. Тухтаев Н.С. О молекулярном механизме формирования билиарного сладжа / Н.С. Тухтаев, Х.Х. Мансуров, Ф.Х. Мансурова // Проблемы ГАЭЛ.- 2006.- №1-2.- С. 40-47.
49. Хирургическое лечение рака желчного пузыря / А.В. Мелкумян, А.Е. Климов, И.В. Сагайдак [и др.] // Московский хирургический журнал.- 2012.- №1.- С. 57.
50. Шарашидзе Т.Г. Морфологические изменения в стенке желчного пузыря при различных формах хронического холецистита / Т.Г. Шерашидзе // Медицина Грузии.- 2000.- №4.- С. 9-11.
51. Шеховсова Ю.А. Формы, размеры, пространственное расположение и строение стени желчного пузыря / Ю.А. Шеховсова // Автореф. дисс.... канд. мед-наук.- Красноярск.- 2011.- 27с.
52. Щербинина М.Б. Современная классификация желчнокаменной болезни / М.Б. Щербинина // Здоровье Украины.- 2011.- №4.- С.22-23.
53. Abnormalities of gallbladder muscle associated with acute inflammation in guinea pigs/ Z.L. Xiao, Q. Chen, P. Biancani [et al.] // Am J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. – 2001. – Voe. – 281 – P.G. 490 – 497.
54. Abnormalities of the distal common bile duct and ampula; Diagnosis approach and differential diagnosis using multiplanar reformations and 3D imaging. / S.P. Raman [ex al.] AJR Am J Roentgenol. – 2014 – 203 (1) – P. 17-28.
55. Bacteriological examination the Abdominal effusion in bacterial peritonitis / T. Didbaridze, L. Saginashvili, L. Akhmeteli [et al.] // Georgin Med New. – 2016 Sep. – 258. – P. 47 – 79.
56. Baldry M. Norlichexanthone reduces virulence gene expression and biofilm formation in *Staphylococcus aureus* / M. Baldry, A. Nielsen, M.S. Bojer // PLoS One. – 2016. – Dec. 22. – P. 11-12.

## МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ Ишмироев Р.Э.

Интерес к изучению проблеме желчнокаменной болезни значительно возрос в последние годы в Республике Таджикистан, что связано с повышением до уровня социально значимой патологии, т.к. по частоте распространения и наносимому экологическому ущербу занимает ведущее место в структуре общей заболеваемости после сердечно-

-сосудистой патологии и сахарного диабета.

Представлен обзор современной отечественной и зарубежной периодичной печати о патоморфологии желчного пузыря при желчнокаменной болезни.

**Ключевые слова:** желчный пузырь, морфология, желчнокаменный болезнь.

## MORPHOFUNCTIONAL ANATOMY OF GALLBLADDER IN CHOLELITHIASIS ISHMIRZOEV R.E.

Department of Human Anatomy and Latin Medical Terminology named after  
Ya.A.Rakhimov, Avicenna TSMU

The interest to the study of the problem of cholelithiasis considerably increased in recent years in the Republic of Tajikistan which is associated with the rise to the level of social significant pathology as on frequency of spreading and cause of ecological damage it takes leading place in the structure of common

morbidity after cardiovascular pathology and diabetes mellitus.

It is presented the review of modern domestic and foreign periodical press about pathomorphology of gallbladder in cholelithiasis.

**Key words:** gallbladder, morphology cholelithiasis.

**Ишмироев Раҳмонкул Эгамбердиевич** – асистент, кафедраи Анатомияи одам ва истилоҳоти тиббии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимов, МДТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Ҷумҳурии Тоҷикистон. E-mail: [iraxmankul@yandex.ru](mailto:iraxmankul@yandex.ru)

**Ишмироев Раҳмонкул Эгамбердиевич** – асистент, кафедры Анатомии человека и латынской медицинской терминологии имени Я.А. Раҳимова. ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Республика Таджикистан. E-mail: [iraxmankul@yandex.ru](mailto:iraxmankul@yandex.ru)

**Ishmirzoev Rahmonqul Egamberdievich** – assistant, Department of Human Anatomy and Latin Medical Terminology named after Ya.A.Rahimov, SEI Avicenna Tajik State Medical Unicersity, Republic of Tajikistan. E-mail: [iraxmankul@yandex.ru](mailto:iraxmankul@yandex.ru)

## ТАҒИЙРЁБИИ СИСТЕМАИ ПРО- ВА АНТИОКСИДАН ТӢ ҲАНГОМИ ЗАҲРОЛУДШАВӢ БО ЧОРХЛОРМЕТАН

**Қурбонова М.Б., Сабурова А.М., Носирҷонова Х.Р., Ҷаҳонғулов М.С.**

Кафедраи биохимияи МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Ҷигар яке аз узвҳои асосии организм буда, дар он ҳамаи намудҳои равандҳои метаболикӣ мубодилаи сафедаҳо, липидҳо ва карбогидратҳо ба амал меояд.

Вазифаи дигари асосии ҷигар муҳофизати муҳити доҳилии организм аз моддаҳои гайр-ксенобиотикҳо мебошад. Ксенабиотикҳо метавонанд фаъолияти узвҳо ва бофтаҳоро маҳдуд мегардонад. Бинобар ин заҳролудшавии ҷигар дар байни дигар ҷараёнҳои патологӣ ҷои асосиро ишғол менамояд, чунки он метавонад вайроншавии барнагардандаи функсияи ҳамаи системоҳои организмро ба амал орад [1].

Ҳангоми ба организми ҳайвонот воридкунии чорхlorиди карбон ( $CCL_4$ ) вайроншавии морфологияи паренхимаи ҷигар ба амал меояд, ки чунин тағиирот дар организми инсон низ, ба амал омада метавонад. Вобаста аз ин заҳролудкунии ҳайвонот бо  $CCL_4$  дар таҷриба, намуди самаранокеро ба вучуд меорад, кидар он тағииротҳои биохимиявии ба воситаи омилҳои токсикӣ ба амаломада, омӯҳта мешаванд ва он барои ҷустуҷӯи маводҳои нави доругии ҳусусияти гепатотрофидошта, аҳамияти қалон дорад [4,7].

Тахминан, ҳосияти гепатотоксикии  $CCL_4$  аз вайронкунии структураи ҳуҷайраҳо ба воситаи радикалҳои озоде, ки он ҳангоми табаддулот дар ретикулуми эндоплазматикӣ ҷигар ҳосил мешаванд, иборат мебошад [8].

Чунин ҳосияти гепатотоксики чорхlorометан дар шароити изтироби оксидативӣ

ба воситаи радикалҳои озоде ҳосилшуда ба вайронкунии узвҳои дигари ҳозима оварда мерасонад. Ҳусусан ҳангоми истеъмоли  $CCL_4$  ба воситаи даҳон дар системаи ҳозима ба вайроншавии назарраси кори меъда, рӯда ва ғадуди зери меъда оварда мерасонад, ба гайр аз ин заҳролудшавии дубораи ин узвҳо ҳангоми норасогии шадиди кори ҷигар низ, ба амал меояд [5].

Бинобар ин, вазифаи асосии ҳозиразамони гепатологияи таҷрибавӣ ва клиникӣ, иборат аст аз омӯзиши механизми танзими фаъолияти функционалии ғадудҳои ҳазми гизо дар ҳолати таъсири моддаҳои заҳрнок ва инчунин пешбинӣ намудани ҳолати ба амаломада ва бартараф намудани равандҳои харобиовар мебошад.

**Мақсади** асосии таҳқиқот аз омӯзиши фаъолияти протеиназаҳои системаи рӯдаю меъдаи калламушҳои ба таъсири чорхlorиди карбон гирифторшуда, муайянкунии механизми вайроншавии патогенетикӣ ва омӯҳтани имконият ва коррексияи тағииротҳои метаболикӣ муайяншуда бо истифодабарӣ аз равганҳои растанигӣ иборат аст.

**Маводҳо ва усуљҳои истифодабурдашуда.** Дар корҳои таҷрибавӣ 75-то калламушҳои нарина бо вазни 120-200г, истифода бурда шуд. Ҳамаи онҳо вазн ва синни яхела дошта, дар муҳити стандартӣ бо риояи қонунҳои байнамилалӣ нигоҳ дошта шудаанд [3].

Ҳайвонҳои таҷрибавӣ ба гурӯҳҳои зерин тақсим карда шуданд:

- гурӯҳи якӯм- (10-то каламуш)- назарияйӣ  
- гурӯҳи дуюм- (10-то каламуш) - намуди (модели) бо  $CCL_4$  захролуд кардашудаи чигар, ки омӯзиши нишондодҳои биохимиавиро дар онҳо баъд аз 7-рӯз аз аввали таҷриба муайян карда шудааст.

- гурӯҳи сеюм- (10-то каламуш) - намуди модели бо  $CCL_4$  захролуд кардашудаи чигар, ки омӯзиши нишондодҳои биохимиавиро дар онҳо баъд аз 30-рӯз, аз аввали таҷриба муайян карда шудааст.

- гурӯҳи чорум- (45-то каламуш) намуди (модели) гепатити токсикиро бо  $CCL_4$  ба вучуд оварда буданд.

- Гурӯҳи чорумро ба се зергурӯҳи дигар чудо карданد ва ба меъдаи ҳар як каламуши зергурӯҳ ба воситаи зонтҳои гастралӣ равғанҳои растаниро ворид намуданд:

- Ба зергурӯҳи IV-А (15-каламуш) – равғани чуворимакка;

- Ба зергурӯҳи IV-Б (15-каламуш) – равғани пахта;

- Ба зергурӯҳи IV- В (15-каламуш) – равғани офтобпараст

Барои ба вучуд овардани намуди (модели) сироятшавии шадиди захролудшавии чигар ба зери пӯсти каламушҳо маҳлули 50%-и равғани  $CCL_4$  –ро аз рӯи ҳисоби 0,5мл ба 100 г вазни бадани ҳайвон 1 маротиба дар як шабонарӯз, дар давоми 3 рӯз ворид карда шуд [4].

Гирифтани хун ва биопсияи узвҳои дигар (меъда, гадуди зери меъда) барои таҳқиқот дар ҳайвонҳои гурӯҳи назоратӣ ва таҷрибавӣ дар рӯзи 7-ум ва 30-юми баъди оғози таҷриба гузаронида шуданд [3].

Забҳи каламушҳо пас аз гуруснагии 14-соатаи онҳо, сахар тибқи дастуру санадҳои қонунгузорӣ дар ин замина, сурат гирифтааст. Порчаҳои узвҳои ҳайвонотро, ки бо роҳи биопсия чудо карда буданд, бо маҳлули физиологии хунук шуста қисмҳои лубобпардаи меъдаро аз пардаи серроз чудо карда, то моддаи гомогении якхела майдаро карданд. Ҳамин тавр гадуди зери меъдаро низ алоҳида майдаро карданд.

Узвҳои майдакардашударо баркашида бо оби муқадир гомогенати маҳлули 10% тайёр карда, онҳоро фаъол намуданд.

Барои фаъолкунӣ ба гомогенати меъда маҳлули 0,1 н HCl аз рӯи ҳисоби 0,2мл HCl ба 1мл гомогенат илова карданд. Баъд аз он барои инкубатсия дар давоми 1 соат дар термостати обӣ дар ҳарорати 37° С нигоҳ доштанд. Пас аз он, гомогенатро дар мудати 15 дақиқа ва 3000 давр/дақ центрифугиронӣ карда шуд. Дар супернатанти чудо-кардашуда фаъолияти ферментҳо муайян карда шуданд.

Барои муайянкуни фаъолияти пепсин ба гомогенати лубобпардаи меъда аз усули экспрессии Н.П. Пятнитский (1969) истифода бурданд. Ин усул ба қобилияти пепсин, ки шири буфериро (омехтаи шир-атсетат, МАС) ба лаҳтаи казеин дар pH= 5,0 ва ҳарорати 25° С табдил медиҳад, асоснок карда шудааст.

Вақти ҳосилшавии лаҳтаи казеин дар пробирка, ба фаъолияти ферментҳо алоқамандии баръакс дорад.Faъолияти ферментро на танҳо бо воҳиди шартӣ, балки бо истифотабарии пепсини кристаллӣ бо воҳиди миллиграмм низ чен кардан мумкин аст. Фаъолияти ферментро бо ҳисоби миллиграмм (мг/г) ба як ғрамми бофтаи тари лубобпардаи меъда ифода карданд [11].

Фаъолияти трипсинро дар гомогенати гадуди зери меъда бо усули Эрлангер-Штерников муайян карданд. Усул ба он асоснок карда шудааст, ки қобилияти таҷзия-куни субстрати синтетикии-бензоиларгинин-р-нитроанилид (БАПНА) ба р-нитроанилиди ранга табдил меёбад ва микдори онро бо усули колориметрӣ ( аз рӯи мавҷи λ=410нм) муайян мекунанд, ки он ба фаъолияти фермент мутаносиби роста мебошад [9].

Фаъолияти химотрипсинро бо истифодаи усули Н.П. Пятнитский бо мг/г дар гомогенати бофтаи тари гадуди зери меъда муайян намуданд [10].

Ин усул бо усули муайянкуни фаъолияти пепсини шираи меъда монанд буда, ба қобилияти аз тарафи фермент лаҳта карданни омехтаи шир-атсетатро дар ҳарорати 35° С асоснок карда шудааст. Фаъолияти химотрипсинро бо воҳиди шартӣ ба 1 г бофтаи тари гадуди зери меъда ифода мекунанд.

Барои тахқиқ намудани сабаби эҳтимолии тағйирёбии фаъолияти протеазаҳои системаи ҳозима ва гузариши ҷараёни оксидшавии липидҳо, омӯзиши таҳлили фаъолияти оксидшавии пероксидии липидҳо (ОПЛ)-ро аз рӯи маҳсулоти охирини таҷзияи диалдегиди малонат (ДАМ) [6] ва системаи зидди оксидшавиро (СЗО) бошад, аз рӯи фаъолияти ферменти муҳофизатии антиоксидантии супероксиддисмутаза (СОД) гузарониданд. Фаъолияти СОД-ро бо усули G Fridovich ва ҳамкоронаш муайян намуданд.

**Чадвали №1 - Фаъолияти ферментҳои протеолитикии моеъи қабати руйпӯши меъда ва бофтai ғадуди зери меъдаи қаламушҳо ҳагоми захролудшавии шадид бо чорхлориди карбон ( $M\pm m$ ).**

Нишондиҳандаҳои тахқиқотӣ	Гурӯҳҳои ҳайвонот		
	I	II	III
	(назоратӣ)	(баъди 7 рӯзи саршавии таҷриба)	(баъди 30 рӯзи саршавии таҷриба)
Пепсин, мг/г	1,52±0,063	0,74±0,021 p2-1<0,001	1,20±0,022 p3-1<0,001 p3-2<0,001
Трипсин, мг/г	23,8±0,23	5,27±0,084 p2-1<0,001	8,15±0,094 p3-1<0,001 p3-2<0,001
Химотрипсин, воҳ.шарт/г	1,43±0,042	0,43±0,012 p2-1<0,001	0,92±0,011 p3-1<0,001 p3-2<0,001

Эзоҳ: р - Фарқияти статистикии нишондиҳандаҳои гурӯҳҳо нисбат ба гурӯҳи назоратӣ.

Фаъолияти пепсин ба 51,3%, трипсин- 77,9%, химотрипсин- 70% нисбати гурӯҳи назоратӣ паст шуд .

Дар рӯзи 30-юми баъди оғози таҷриба натиҷаҳо нишон доданд, ки дар гурӯҳи III-юм баландшавии фаъолияти протеазаҳо нисбати гурӯҳи II-и таҷрибавӣ муҳоҳида шуд.

Фаъолияти пепсин дар гурӯҳи III нисбат ба параметри мувофиқи гурӯҳи II ба 62%, трипсин ба 54,6, химотрипсин- 114.0% нисбати гурӯҳи назоратӣ баланд буд. Лекин фаъолияти ҳамаи протеазаҳои тадқиқотӣ дар гурӯҳи таҷрибавии III аз нишондодҳои гурӯҳи назариявӣ паст буданд.

Механизми эҳтимолие, ки ба пастшавии фаъолияти (ҳосилшавии) ферментҳои ҳози-

Ҳамаи тахқиқотҳо дар рӯзи гирифтани хун ва узвҳои доҳилӣ гузаронида шуд. Натиҷаи ба даст овардаи маълумотҳои таҷрибавӣ бо усуљои омории тағйирёбандай меъёри t-Стъюдент муайян карда шуданд. Тафовут барои  $p < 0,05$  муҳим ҳисобида шуд [2].

**Натиҷа ва муҳокима.** Бо таъсири  $CCL_4$  дар организми қаламушҳо баъди 7 рӯзи оғози таҷриба пастшавии фаъолияти ферментҳои протеолитикии меъда ва ғадуди зери меъда муҳоҳида карда шуд (чадвали №1).

ма мусоидат мекунад, осебёбии ҳуҷайраҳои системаи ғадудҳои ҳозима ва ғадуди зери меъда мебошад, ки тавассути радикалҳои озод дар бадани ҳайвонот дар зери таъсири  $CCL_4$  ташаккул мейёбад.

Ҳамин тарик, мувофиқи маълумотҳои гирифташуда, ҳангоми захролудшавӣ бо чорхлорметан дар хуни ҳайвонот, фаъолшавии ҷараёнҳои ОПЛ ва номутавозунӣ дар кори системаи ферментативии зидди радикалҳии муҳофизатии бадан муҳоҳида карда шудааст.

Дар қаламушҳо баъди рӯзи 7-уми воридкунии  $CCL_4$  баландшавии ДАМ то 76,2% ( $p < 0,001$ ), пастшавии фаъолияти СОД то 38,2% ( $p < 0,001$ ) нисбати гурӯҳи назариявӣ муҳоҳида карда шуд.

Дар рӯзи 30-юми баяди оғози таҷриба концентратсияи ДАМ дар гурӯҳи III то 80,0% нисбати нишондоди гурӯҳи II ва 2,8 маротиба аз нишондоди муқаррарӣ баланд шудааст. Дар хуни ҳайвоноти бемори гурӯҳи III фаъолияти СОД то 57,2%, нисбати

нишондоди гурӯҳи назоратӣ ва то 31,5% нисбати нишондоди гурӯҳи II паст шудааст.

Воридкуни равгани растани ба организми ҳайвонот фаъолияти ферментҳои протеолитикиро нисбат ба нишондодҳои аз гурӯҳи III гирифташуда, баландтар кард (ҷадвали №2).

**Ҷадвали №2- Фаъолияти ферментҳои протеолитики моеъи қабати руйпӯши меъда ва бофтаи ғадуди зери меъдаи каламушҳо бо захролудшавии шадид ва осебёбии чигар, ки дар табобати гепатопротекторӣ мебошанд ( $M \pm m$ ).**

Гурӯҳи каламушҳо	n	Пепсин, мг/г	Трипсин, мг/г	Химотрипсин, вог/г
IV-A (равгани ҷуворимакка)	15	$1,45 \pm 0,021$ $p < 0,05$	$18,80 \pm 0,133$ $p < 0,001$	$1,39 \pm 0,012$ $p < 0,05$
IV-B (равгани пахта)	15	$1,43 \pm 0,022$ $p < 0,05$	$19,0 \pm 0,214$ $p < 0,001$	$1,38 \pm 0,011$ $p < 0,001$
IV-B (равгани офтобпараст)	15	$1,48 \pm 0,01$ $p < 0,005$	$19,59 \pm 0,173$ $p < 0,001$	$1,41 \pm 0,174$ $p < 0,5$
III, (баяди 30 рӯзи саршавии таҷриба бо $CCl_4$ )	10	$1,27 \pm 0,021$ $p < 0,05$	$7,86 \pm 0,091$ $p < 0,05$	$1,0 \pm 0,013$ $p < 0,05$
I (назоратӣ)	10	$1,52 \pm 0,063$	$23,81 \pm 0,23$	$1,43 \pm 0,042$

Эзоҳ: p - Фарқияти статистикии нишондиҳандаҳои гурӯҳҳо нисбати гурӯҳи назарияйӣ.

Дар гурӯҳи ҳайвонҳо, ки барои табобат равгани ҷуворимакка ва равгани офтобпараст мегирифтанд, миқдори ферментҳои пепсин дар онҳо ба миқдори пепсини каламушҳои назоратӣ баробар шуданд ва бо таъсири равгани пахта синтези химотрипсин ҳам барқарор шуд.

Дар зардоби хуни ҳайвоноти ба организмашон равғанҳои растани ворид кардашуда, пастшавии назарраси миқдори диалдегиди малонат нисбати гурӯҳи назоратӣ мушиҳидаро карда шуд. Дар гурӯҳи IV-A миқдори ДАМ то 18,8%, дар гурӯҳи IV-B то 22,9%, дар гурӯҳи IV-B то 12,2% нисбати гурӯҳи каламушҳои гурӯҳи III паст шуд.

Тағйирёбии фаъолияти ферменти антиоксидантии СОД дар гурӯҳҳои IV-A, IV-B ва IV-B характери яктарафа дошта, баландшавии он нисбати гурӯҳи III мушиҳидаро карда шуд. Яъне, фаъолияти ферменти СОД дар гурӯҳи IV-A ба 56,6% ( $p < 0,001$ ), IV-B ба 44,4% ( $p < 0,001$ ), IV-B ба 27,5% ( $p < 0,001$ ) баланд гардидааст.

Равандҳои биохимиявии дар хун гузаранд ба равандҳои дар ҳуҷайраҳои узвҳои дигар гузаранд, муқоисашаванда мебошанд.

Бинобар ин сабаби эҳтимолияти зиёдшавии миқдори ферментҳои протеолитикӣ дар ғадуди зери меъда ва меъдаи ҳайвоноти таҷрибавӣ, ин таъсири антиоксидантии равғанҳои растанигии дорои витамини Е буда мебошад, ки қобилияти барқароркуни структура ва функцияҳои ҳуҷайраҳои заҳмдоршударо доранд. Бинобар ин, гуфтан ҷоиз аст, ки таъсири антиоксидантии равғанҳои растанигӣ, ки дар таркибашон витамини Е доранд ба барқароршавии соҳтор ва фаъолияти муқаррарии ҳуҷайраҳо мусоидат мекунад.

**Хулюса.** Дар зери таъсири ҷорхлориди карбон дар каламушҳо фаъолшавии оксидшавии пероксидии липидҳо ва нотавозунии кори системai ферментҳои антиоксидантии хун ба амал меояд. Дар натиҷа вайроншавии ҳуҷайраҳои меъда ва ғадуди зери меъда аз таъсири радикалҳои озоди оксидкунанда ба амал омада, ба кам ҳосилшавии ферментҳои протеолитикии ин узвҳо оварда мерасонад.

Истифодабарии равғанҳои растанигии таҳқиқотӣ барои табобати ҳайвонҳои таҷрибавӣ дар намуди (модели) осеби шадиди токсикии чигар ба паст шудани шиддатно-

кии равандхой оксидшавй бо радикалхой озод мусоидат карда, ба иқтидол овардани кори ферментҳои муҳофизатии антиоксидантӣ ва инчунин тамоюли барқарор карданӣ ҳосилшавии протеазаҳои системаи

ҳозима, ки барои истифодаи минбаъдаи равғанҳои растани дар табобати комплексии ҳолатҳои патологӣ, ҳангоми ба организми инсон дохилшавии моддаҳои гуногуни заҳрнок замина фароҳам меоварад.

### Адабиёт

- Гарбузенко Д. В. Механизмы компенсации структуры и функции печени при ее повреждении и их практическое значение / Д. В. Гарбузенко // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2008. - Т.18, № 6. - С.14-21.
- Герасимов А. Н. Медицинская статистика: учеб. пособие. - М.: Мед. информ. агентство, 2007. - 480с.
- Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). ETS N 123.
- Забродский П.Ф. Изменение токсичности и иммунотоксичности тетрахлорметана и карбофоса под влиянием 2,4,6-трифенил-4н-селенопирана и их связь с Р-450-зависимой монооксигеназной системой / П. Ф. Забродский, Б. И. Древко, В. Г. Мандыч, В. Г. Германчук и соавт. // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2008. - Т.71, № 6. - С.42-44.
- Зайчик А. Ш. Патохимия (эндокринно-метаболические нарушения). / А. Ш. Зайчик, Л. П. Чурилов // - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2007. - 768 с.
- Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике. / В. С. Камышников // - М.: МЕДпресс-информ.- 2009. - 896 с.
- Королева Л. Р. Современные гепатопротекторы / Л. Р. Королева // Российский медицинский журнал. - 2005. - № 2. - С. 35-37.
- Меньщикова Е. Б. Окислительный стресс: патологические состояния и заболевания / Б. Е. Меньщикова и соавт. // - Новосибирск: АРТА, 2008. - 284 с.
- Покровский А. А. Биохимические методы исследования в клинике / А. А. Покровский / / - М. 1969. - С. 206-210.
- Пятницкий Н. П. Определение активности химотрипсина по скорости створаживания молочно-ацетатной смеси / Н. П. Пятницкий, М. Т. Прокуряков // Материалы 17-й науч. конференции физиологов юга РСФСР. - Ставрополь, 1969. - Т. 2. - С. 80 - 82.
- Пятницкий Н. П. Простой способ определения пепсина в желудочном соке / Н. П. Пятницкий // Клиническая медицина. - 1955. - № 4. - С. 74-75.
- Островский Ю.М. Экспериментальная витаминалогия / Островский Ю.М. // Минск. - 1989. -550с.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ С ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ

Курбанова М.Б., Сабурова А.М., Насырджанова Х.Р., Махсудова М.С.

Кафедра биохимии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино

Тетрахлорметан это плохо растворимое соединение, которое имеет запах, похожий на хлороформ. При хронических отравлениях характерны желудочно-кишечные расстройства, со снижением массы тела, анемии и приводят к раздражению слизистых обо-

лочек глаз и дыхательных путей. Вызывает также дерматит, иногда экзему и крапивницу.

Воздействие тетрахлорметана на другие ткани и органы человека менее значительно, чем на печень, почки и мозг.

В статье представлены результаты исследования про- и антиоксидантной системы (МДА и СОД), а также состояние активности ферментов пищеварительной системы (пепсин, трипсин, химотрипсин).

В наших исследованиях установлено, что в организме крыс под влиянием  $CCL_4$  происходит активация перекисного окисления липидов и дисбаланс антиоксидантной ферментной системы крови, что приводит к разрушению клеток желудка и поджелудочной железы под действием свободных радикалов, в результате приводит к снижению

продукции протеолитических ферментов в этих клетках.

Показано, что применение растительных масел, которые составляли основу комплексного лечения экспериментальных животных с моделью острого токсического гепатита, снижает интенсивность окислительных процессов, стабилизирует активность ферментов антиоксидантной защиты, а также восстанавливает иммунную систему.

**Ключевые слова:** Интоксикация тетрахлорметаном, антиоксиданты, протеиназы, растительные масла.

## CHANGES IN PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM DURING ACUTE INTOXICATION WITH TETRACHLOROMETHANE

Kurbanova M.B., Saburova A.M., Nasirjanova Kh.R., Makhsudova M.S.

Department of Biochemistry SEI TSMU named after Abuali ibni Sino

Carbon tetrachloride is a poorly soluble compound that has an odor similar to chloroform. In chronic poisoning, gastrointestinal disorders are characteristic, with weight loss, anemia and leads to irritation of the mucous membranes of the eyes and respiratory tract. Also causes dermatitis, sometimes eczema and urticaria.

The impact of carbon tetrachloride on other human tissues and organs is less significant than on the liver, kidneys and brain.

The article presents the results of a study of the pro- and antioxidant system (MDA and SOD), as well as the state of the activity of digestive system enzymes (pepsin, trypsin, chymotrypsin).

In our studies, it was found that in the body of rats under the influence of carbon dioxide, lipid peroxidation is activated and the antioxidant enzyme system of the blood is imbalanced, which leads to the destruction of the cells of the stomach and pancreas under the action of free oxidative radicals, resulting in decrease in the production of proteolytic enzymes in these cells.

It has been shown that the use of research vegetable masses, which form the basis of the complex treatment of experimental animals with a model of acute liver toxicity, reduces the intensity of oxidative processes, stabilizes the activity of antioxidant defense enzymes, and restores the immune system.

**Key words:** carbon tetrachloride poisoning, antioxidants, proteinases, vegetable oils.

**Курбанова Масуда Бокиевна** – н.и.б., доцент кафедра биохимии МДТ ДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино Е-mail: kurbanova\_maksuda@gmail.com Тел. 555557034

**Курбанова Масуда Бакиевна** – к.б.н., доцент кафедры биохимии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Kurbanova Masuda Bakiyevna** – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Biochemistry Department, Avicenna Tajik State Medical University.

**Сабурова Анна Мухамадиевна** – д.и.б., профессор кафедра биохимии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, Е-mail saburova-1939@mail.ru Тел. 918551939

**Сабурова Анна Мухамадиевна** – д. б. н., профессор кафедры биохимии ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”,

**Saburova Anna Muhammadieva** - Doctor of Biological Sciences, Professor of Biochemistry Department, Avicenna Tajik State Medical University,

**Носирчонова Хурсанд Раҳимовна** – омӯзгори калони кафедраи биохимияи МДТ ДДТТ ба номи Абӯали ибни Сино E-mail [n\\_hursand@mail.ru](mailto:n_hursand@mail.ru) Тел. 919690579

**Насырджанова Хурсанд Раҳимовна** – старший преподаватель, кафедры биохимии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Nasirjanova Khursand Rakimovna** – Senior Lecturer, of Biochemistry Department, Avicenna Tajik State Medical University

**Махсудова Мусаллам Солеховна** - н.и.х., дотсенти кафедраи биохимияи МДТ ДТТ ба номи Абӯали ибни Сино E-mail [musalam\\_1966mahsudova@mail.ru](mailto:musalam_1966mahsudova@mail.ru) Тел. 918934672

**Махсудова Мусаллам Солеховна**- к.х.н., доцент кафедры биохимии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Mahsudova Musallam Solehovna**- PhD in Chemistry, Associate Professor of Biochemistry Department, Avicenna Tajik State Medical University,

## **САМАРАНОКИИ ТЕРАПЕВТИИ АЛБСИНКАТ ВА МАЛБСИНКАТ ҲАНГОМИ БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ ВА ИНВАЗИОННИИ ҲАЙВОНОТ**

**Раҳимова Б.Н.**

Кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ

**Муҳимияти мавзуи тадқиқот.** Аҳамияти асосии системаи чораҳои зидди эпизоотия са-маранокии табобат дар bemoriҳои сироятӣ мебошад. Вазифаи онҳо бартараф кардани сабабҳои bemoriӣ ва барқарор кардани ҳосил-нокии зироатҳо ё ҳолати чорво мебошад. Аз ин рӯ, барои нигоҳ доштани ҳайвонот дар доираи маҷмуи тадбирҳои муборизаи зидди касалиҳои сироятқунанда тадбирҳои табо-батӣ андешида мешаванд. Усулҳои универ-салии табобати ҳама bemoriҳо вучуд надоранд ва дар ҳар як ҳолат бо назардошти па-тогенез, хусусиятҳои эпизоотологӣ ва ме-ханизми интиқоли ангезанда муносибати му-шахҳас лозим аст. Барои бা�ъзе bemoriҳо табобат кардани ҳайвонҳо номувоғиқ ҳисо-бida мешавад, барои дигарон табобат гузаронида мешавад, аммо дараҷаи ҳатари ҳай-вони bemor ҳамчун манбаи агенти сироятӣ ва az ҷиҳати иқтисодӣ мувоғиқ набудани табобатро ба назар гирифтan лозим аст. Ба гурӯҳи bemoriҳои инвазивӣ bemoriҳои си-роятқунанда дохил мешаванд, ки ангезандai онҳо организмҳо (гелминтҳо, арахнидҳо, ҳашаротҳо ва якҷояҳо) мебошанд. Ҳайвонот ба ин bemoriҳо бо роҳи алиментарӣ (па-зитҳои гайрифаъоl дар баробари гизо ва об ба даҳон медароянд), тамос (ҳангоми тамо-си ҳайвони солим бо ҳайвони bemor, инчу-нин тавассути ашёи нигоҳубин), дар бачадон (ҳомила) сироят мейбанд.

Тамоми bemoriҳои инвазивӣ вобаста ба ангезандai bemoriҳо ба якчанд гурӯҳ так-сим мешаванд: гелминтозҳо, протозозҳо, арахнозҳо ва энтомозҳо.

Доруҳои этиотропӣ (маҳсус), ки барои табобат ва пешгирии bemoriҳои сироятии ҳайвонот истифода мешаванд, якчанд гурӯҳи доруҳоро дар бар мегиранд.

Доруҳои зидди гелминтҳо доруҳое мебо-шанд, ки барои озод кардани ҷисми ҳайво-нот az гелминтҳо ё кирмҳои паразитӣ исти-фода мешаванд. Онҳо одатан ба таври шифоҳӣ дода мешаванд.

Инсектитсидҳо доруҳое, ки ба ҳашароти паразитӣ таъсири бад мерасонанд ва барои нест кардани онҳо истифода мешаванд (ака-рититсидҳо – моддаҳое, ки канаро нест меқу-нанд; репеллентҳо – воситаҳое, ки буғумпояи зарarovарро дафъ меқунанд; атTRACTантҳо – воситаҳое, ки ҳашаротро ба худ ҷалб меқу-нанд; хемостерилянтҳо – стерилизаторҳои ҷинсӣ). Агар доруҳо ба ҳашарот ва фулусҳо таъсир расонанд, онҳо инсектоакаритсидҳо номида мешаванд ва барои табобати пӯст дар берун истифода мешаванд.

Антипротозой ё агентҳои антипротозой - доруҳои зидди bemoriҳои протозой, ки az протозой ба вучуд меоянд, ба таври пӯстӣ таъян карда мешаванд.

Мақсади кор омӯзиши самаранокии та-бобатии албсингат ва малбсингат дар бе-

мориҳои сироятӣ ва паразитии ҳайвонот мебошад.

**Қисми таҷрибавӣ.** Самаранокии албсингат ва малбсингат дар муқоиса бо окситетратсикин дар се гурӯҳи ҳайвонот (дар синни 1-6-рӯзагӣ), ки нишонаҳои клиникии даруправӣ доштанд, санцида шуд. Ба ҳайвонҳои гурӯҳҳои якум ва дуюм ( $n=10$ ) дар як шабонарӯз ду маротиба то барқароршавӣ ба микдори 0,03 г ба ҳар кг вазни бадан албсингат ва малбсингат ба таври даҳонӣ дода шуданд. Ҳайвоноти гурӯҳи назоратӣ ( $n=10$ ) мувофиқи дастурҳои истифодай пайвастагии санчишӣ бо окситетратсикин табобат гирифтанд. Ҳайвонҳои таҷрибавӣ бо назардошти шифоёбӣ, хифзи давомнокии беморӣ, зиёдшавии вазни онҳо зери мушоҳидаи клиникӣ буданд.

Дар ҳайвоноти таҷрибавӣ пеш аз исти-

фода бурдани албсингат ва малбсингат депрессияи умумӣ, анорексия, зиёдшавии набз ва афзоиши шиддати нафаскашӣ қайд карда шуд. То истеъмоли албсингат ва малбсингат ҳайвонҳо ба ангезаҳои беруна вокуниши суст доштанд, камҳаракат буданд, бештар меҳобиданд. Дар ҳайвоноти гирифтори даруправӣ ихроҷшавии начосати моеъ бо омехтаи лаҳтаҳои казеин, дар рӯзҳои 2-3-юм даруправии профузӣ бо омехтаи хун ва ҳубобчаҳои газ мушоҳида шуд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Ҳангоми таҳқиқоти бактериологӣ ангезандоҳои монопатогенӣ ва пайвастаи патогенӣ – *E.coli*, *S.dublin* ва *P.multocida* ошкор карда шуданд. Дар натиҷаи таҳқиқоти доиргашта самаранокии баланди табобатии албсингат ва малбсингат ҳангоми бемориҳои сироятӣ – энтеритҳои ҳайвонот муайян карда шуд (ҷадв. 1-2).

#### Ҷадвали 1.- Самаранокии табобати гӯсолаҳо бо клиникаи даруправӣ бо ёрии албсингат ва малбсингат

Гурӯҳҳои ҳайвонҳо	Озмоишҳо	Шумораи ҳайвонҳо, сар	Аз онҳо шифо ёфт		Муҳлати миёнаи табобат (рӯзҳо)
			сар	%	
Таҷрибавӣ	малбсингат	20	18	90,0	4,0
Назоратӣ	окситетра-тсикин	10	7	70,0	6,0

Дар гурӯҳи якуми таҷрибавӣ дар ҳайвонҳои функсияҳои узвҳои ҳозима дар рӯзҳои 3-4-ум, дар гурӯҳи дуюм дар рӯзи 4, дар гурӯҳи сеюм дар рӯзи 6-ум ба меъёр баргашт.

Самаранокии терапевтӣ дар гурӯҳи 1-уми таҷрибавӣ 80%, дар гурӯҳи 2-юм 100% ва назоратӣ 70%-ро ташкил дод. Натиҷаҳои таҷрибаҳо дар ҷадвалҳои 5.7.1. и 5.7.2 оварда шуданд.

#### Ҷадвали 2. - Самаранокии табобати гӯсолаҳои бемор бо клиникаи даруправӣ бо ёрии албсингат

Гурӯҳҳои ҳайвонҳо	Озмоишҳо	Шумораи ҳайвонот, сар	Аз онҳо шифо ёфт		Муҳлати миёнаи табобат (рӯзҳо)
			сар	%	
Таҷрибавӣ	албсингат	20	16	85,0	4,0
Назоратӣ	окситетра-тсикин	10	6	60,0	6,0

Натиҷаҳои болозикри таҷрибаҳо нишон доданд, ки ҳангоми истифода аз албсингат муҳлати табобат дар муқоиса бо маводҳои маълум 1-2 рӯз кам шуд.

Ҳангоми истеъмоли даҳонии албсингат ва малбсингат ба микдори 0,03 г/кг вазни бадан 2 бор дар як шабонарӯз то шифоёбӣ дар маҷмуъ бо чорабинҳои ветеринарӣ-санитарӣ хифз шудани 90% ҳайвонҳоро таъмин мекунад. Фаъолияти зиддигелминтии албсингат ва малбсингатро дар хочагии гӯсфанд-парварии ба номи Латиф Муродови ноҳияи

Ҳисор ва дар совхози “Дангар”-и ноҳияи Дангар омӯхта шуд. Таҷрибаҳо дар 500 сар гӯсфанд гузаронда шуданд, ки гирифтори диктиоқаулёз ва мониезиоз буданд. Самаранокии табобат бо албсингат ва малбсингат бо ёрии ташхиси макрогельминтоскопӣ ва капрологӣ муайян карда мешуд, ки мувофиқи онҳо ҳайвонҳои бемор пеш аз истифодаи албсингат ва малбсингат ва бо гузашти 20 рӯз таҳқиқ шуданд. Ҳайвонҳои таҷрибавӣ мавриди мушоҳидаи клиникӣ қарор доштанд, ки зимни он муҳлати беморӣ, шифо-

ёбӣ, хифз шудани саршумор, зиёд шудани вазни бадан ба назар гирифта мешуд. Дар натиҷаи истифодаи албсингат ва малбсингат беҳбуди ҳолати умумии ҳайвонҳо, беҳтар шудани иштиҳо, мӯътадил гаштани ҳарорати бадан мушоҳида мегардид.

**Хулоса.** Аз натиҷаҳои таҳқиқотҳои баргузоршуда самаранокии баланди табобатии

албсингат ва малбсингат ҳангоми истифода зидди бемориҳои ҳайвонот аз қабили диктиокаулёз ва мониезиози гӯсфандон ба ҷашм мерасад. Дар ҳолати истеъмоли даҳонӣ ногоалбсингати 22% ба миқдори 1,0г/50кг то шифоёбӣ дар якҷояй бо ҷорабиҳои ветеринарӣ-санитарӣ ҳифз шудани 93,8% ҷорво таъмин менамояд.

### Адабиёт

- [1]Рахимова Р.Н., Раджабов У.Р., Махмудов К., Рахимов Ф. Биологические свойства мальбцинката/ Сборник научных статей 66 годичной международной научно-практической конференции ТГМУ им Абуали ибни Сино с международным участием «Роль и место инновационных технологий в современной медицине». Душанбе.-2018.- Т.2.- С.399-400
- [2]Рахимова Р.Н., Раджабов У.Р., Разиков Ш.Ш. Эмбриотоксическое действие мальбцинката/ Материалы международной научно-практической конференции (67-ой годичной), «Медицинская наука XXI века – взгляд в будущее», посвященной 80-летию ТГМУ им. Абуали ибни Сино и «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2021)». 2019, Т.3.-С.53-54

### Патентҳо

- [3]Патент РТ №ТJ 745. Дибацинкат, проявляющий антигрибковую активность / Раджабов У., Рахимова Р.Н., Козихонов А.У., Ёрмамадова С.Г., Саттори И., Махмудов К.Б., Сатторов Н., Бобиев Ф.М. Владелец патента: ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тадж НИВИ АСХН. В гос. реестре зарегистрировано от 17 декабря 2015г
- [4]Патент РТ №ТJ 746. Албцинкат, проявляющий антигельминтную активность. / Раджабов У., Рахимова Р.Н., Козихонов А.У., Саттори И., Ёрмамадова С.Г., Махмудов К.Б., Сатторов Н., Шарофов С.М. Владелец патента: ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тадж НИВИ АСХН. В гос. реестре зарегистрировано от 17 декабря 2015г.

## ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЬБЦИНКАТА И МАЛЬБЦИНКАТА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖИВОТНЫХ

**Рахимова Б.Н.**

Кафедра фармацевтической химии и токсикологии

**Резюме.** В статье рассматривается эффективность альбцинката и мальбцинката по сравнению с окситетрациклином в трех группах животных до 6-дневного возраста с клиникой диареи. Животным первой и второй группы ( $n=10$ ) два раза в сутки до выздоровления в дозе 0,03г/кг массы тела внутрь вводили альбцинкат и мальбцинкат. Животных контрольной группы ( $n=10$ ) лечили окситетрациклином в соответствии с наставлением по применению испытуемого соединения. У подопытных животных до применения альбцинката и мальбцинката от-

мечали угнетение общего состояния, анерексию, учащение пульса и увеличение интенсивности дыхания. До приема альбцинката и мальбцинката животные слабо реагировали на внешние раздражители, были малоподвижными, больше лежали.

Проведенное исследование выявило высокую эффективность лечения альбцинката и мальбцинката при инфекционных заболеваниях – энтеритах животных.

**Ключевые слова:** альбцинкат, мальбцинкат, животные, эффективность, инфекционные заболевания.

## THERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF ALBZINCAT AND MALBZINCAT IN INFECTIOUS AND INVASIVE DISEASES OF ANIMALS

Rakhimova B.N.

The article discusses the effectiveness of albzincat and malbzincat compared with oxytetracycline in three groups of animals up to 6 days of age with a diarrhea clinic. The animals of the first and second groups ( $n=10$ ) twice a day until recovery at a dose of 0.03 g/kg of body weight were administered albzincate and malzincate orally. Animals in the control group ( $n=10$ ) were treated with oxytetracycline in accordance with the instructions for use of the test compound. In experimental animals,

prior to the use of albzincate and malzincate, depression of the general condition, anorexia, increased heart rate and increased respiratory intensity were noted. Before taking albzincate and malzincate, the animals reacted weakly to external stimuli, were inactive, and lay more.

The study revealed the high efficiency of treatment with albsincate and malbsincate in infectious diseases - animal enteritis.

**Key words:** albzincat, malzincat, animals, efficiency, infectious diseases.

**Рахимова Б.Н.**- асистенти кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ, МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», Тел. 888 08 2361.

**Рахимова Б.Н.** – ассистент кафедры фармацевтической химии и токсикологии, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Тел. 888 08 2361.

**Rakhimova B.N.** – Assistant of the Department of Pharmaceutical Chemistry and Toxicology, State Educational Institution «Avicenna Tajik state medical university», Tel. 888 08 2361.

## ЧАШНВОРА



**ЧУРАБЕК МУЪМИНОВИЧИ  
МУХТАРАМ,**

Шумо ба сифати як мутахассиси фидой дар марҳилаҳои камолоти касбиатон самтҳои омӯзгорӣ, илм ва табибиро муваффақона пеш бурда, дар ҳар қадоми он ба дастовардҳои назаррас ноил гаштаед. Бoisи ифтихор аст, ки дар баробари табиби мушғиқу варзида ба камол расидан, тӯли ин солҳо тақдири худро бо Донишгоҳи тиббӣ пайваста, барои омода намудани мутахассисони олидараҷаи соҳаи ҷарроҳӣ саҳми босазое гузаштаед.

Шумо фаъолияти кориатонро дар Донишгоҳ соли 2005 аз вазифаи асистенти кафедраи ҷарроҳии умумии № 1 оғоз карда, то дараҷаи мудири кафедраи анатомияи топографӣ ва амалияи ҷарроҳӣ (аз соли 2009 инҷониб) сабзида расидаед, ки инро метавон

самараи талошу қӯшишҳои доимӣ, кордонию масъулияти баландатон дар ичрои вазифа ҳисобид. Зимни фаъолияти бенуқсон ба ҳайси мудири шуъбаи ҷарроҳии Беморхонаи марказии ноҳ. Колхозобод (1987-2003), директор ва мудири кафедраи ҷарроҳии филиали Донишкадаи такмili ихтисоси кормандони соҳаи тандурустии Тоҷикистон дар вил. Ҳатлон (2003-05) низ Шумо аз худ қобилияти баланди ташкилотчигӣ зоҳир намуда, дар рушди ин соҳаи тиб ва муолиҷаи ҳазорҳо нафар беморону ниёзмандон саҳми босазо гузаштаед.

Ба ҳайси олимӣ соҳаи тиб низ шаҳси муваффақ маҳсуб ёфта, муаллифи бештар аз 60 мақолаи илмӣ, 1 китоби дарсӣ, 2 пешниҳоди навоварӣ ва 7 ихтироот дар ин соҳа мебошед. Шумо дар Донишгоҳ ҳамчун шаҳси поквичдону меҳнатдӯст, донишманду закӣ, фаъолу боистеъдод, меҳрубону дилсӯз шинохта шуда, бо ин хислатҳо байни беморону кормандони Донишгоҳ обрӯву эҳтироми зиёдеро сазовор гаштаед.

**Чурабек Муъминович азиз,** Шуморо ба муносибати ҷашни фарҳундаи 60-солагии мавлудатон самимона муборакбод намуда, бароятон осмони соғу бегубор, тани дурусту хотири ҷамъ ҳушбахтию некномиҳои зиёд орзу менамоем.

*Роҳбарияти МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино” ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии “Авчи Зухал” Шуморо бо рӯзи мавлудатон табрик гуфта, бароятон тандурустӣ, ҳушбахтӣ, ва дастовардҳои тозаи илмиву омӯзгориро таманно доранд.*

## ЁДБУД



**Асадуллоев Самад Ҳидоятович  
(1939-2023)**

17 январи соли 2023 офтоби умри яке аз устодони варзидаи МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”, Аълоции тандурустии СССР, Аълоции тандурустии Тоҷикистон, табиби дараҷаи олӣ, д.и.т., профессори кафедраи бемориҳои даруни №1 Асадуллоев Самад Ҳидоятович гуруб кард.

Асадуллоев С.Х. 9 сентябри соли 1939 дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба дунё омада, баъди хатми факултети муолиҷавии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар баробари ҳамчун табиби ҳозиқ ба ҳалқу Ватани азиз хизмати соғдилонаи тиббӣ расонидан, қариб шаст соли умри бобаракати хешро дар Дошишгоҳи тиббӣ ба тарбияи мутахассисони ҷавони тиб бахшидааст. Фаъолияти хешро ба ҳайси асистенти кафедраи терапияи факултативӣ (1966-83) оғоз намуда, баъдтар ҳамчун дотсент (1983-2000), профессори кафедраи бемо-

риҳои даруни № 2 (2000-03), мудир (2003-10) ва профессори кафедраи бемориҳои даруни №1 (аз соли 2010 то охири умр) фаъолият намудааст.

Асадуллоев С.Х. дар давоми фаъолияти бисёрсолаи соғдилонааш дар миёни аҳли кафедра ҳамчун шахси ҳалиму меҳрубон, омӯзгори серталабу ғамхор шинохта шуда, соҳиби эҳтироми самимиҳамкорон ва шогирдон гашта буд. Ба ҳайси олимӣ варзидаи соҳа дар таълиф ва таҳия якчанд китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълими фаъолона ширкат варзида, бештар аз 150 мақолаҳои илмии устод оид ба маъсалаҳои мубрами пешгирий ва муолиҷаи бемориҳои даруни дар нашрияҳои гуногуни илмии ҷумҳурий ва беरун аз он ба табъ расидаанд, ки ҳар қадоми онҳо дар кушодани гиреҳҳои нозуки мушкилоти гуногуни соҳа нақши босазо гузаштаанд.

Професор Асадуллоев С.Х. ҳамчун раиси комиссияи методӣ оид ба фанҳои муолиҷавӣ, раиси комиссияи проблемавии байнифакултавӣ, узви якчанд шӯрои диссертатсияӣ дар пешбурди корҳои илмию таълимии умумидонишгоҳӣ саҳмиベンазири худро гузаштааст.

Хотираи неки устоди номӣ, олимӣ варзида ва инсони ҳалиму меҳрубон Асадуллоев Самад Ҳидоятович дар хотираи ёру дӯстон, наздиқону пайвандон ва ҳамкорону шогирданаш то абад бокӣ хоҳад монд.

*Роҳбарияти МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино” ва ҳайати таҳририяни маҷаллаи илмӣ-амалии “Авчи Зухал”, кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”.*



**Халифаев Давлат Раҳматович  
(1946-2023)**

Халифаев Давлат Раҳматович-доктори илмҳои фарматсевтӣ, профессори кафедраи технологияи фарматсевтии Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино, яке аз мӯътабартарин олимнони тоҷик дар илми дорусозӣ рӯзи 8 январи соли 2023 ба таври ногаҳонӣ аз олам ҷашм пӯшид.

Халифаев Д.Р. 5 майи соли 1946 дар дехаи Ҷашмаи ҷӯшони ноҳияи Муъминобод ҷашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Соли 1970 Академияи фарматсевтии шаҳри Пятигорски Руссияро хатм намуда, дар оғоз муддати беш аз даҳ сол барои рушду нумӯи ҳадамоти фарматсевтӣ дар минтаҳаҳои гуногуни қишвар меҳнати садоқатмандонаро паси сар намуд. Баъдан ҳисси нозуки ҷустуҷуву қовишиҳои илмӣ аз нав ўро ба таҳсилоти ило-

вагӣ водор соҳт ва тӯли чор соли таҳсил дар Академияи тибии шаҳри Москва худро бо донишҳои баланди қасбӣ мусаллаҳ намуда, ҳамчун номзади илм ба Ватан баргашт. Фаъолияти минбаъдаи қасбиашонро дар ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино ба тарбияи мутахассисони ҷавон баҳшида, тӯли солҳо дар соҳаи технологияи фармасевтӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гашт ва тавасути меҳнату заҳматҳои монданашаванд ба мартабаҳои профессорӣ ва мудирии кафедраи технологияи фарматсевтӣ расид. Ҳамчун мудири кафедраи технологияи фарматсевтӣ (1984-2015), декани факултаи фарматсевтӣ (1995-97) ва директори Маркази илмию таҷрибавӣ ва истеҳсолии фарматсевтӣ оид ба коркарди доруҳои нав ва ашёи ватанӣ (1997-2008) низ аз худ қобилияти баланди ташкилотчигӣ зоҳир намуда, дар пешрафти самтҳои гуногуни соҳаи дорусозии қишвар ва омода намудани мутахассисони ҷавони соҳа саҳми босазо гузоштааст.

Професор Д.Р.Халифаев ҳамчун муҳаққиқ низ шаҳси муваффақ буда, беш аз 300 таълифоти илмӣ, 5 китоби дарсӣ, 6 монография 18 тавсия ва дастурҳои методиашон нишонаи фаъолияти пурсамари он қас дар ҷодаи илм маҳсуб меёбанд. Зери роҳбарии устоди шодравон шогирдони зиёде рисолаҳои илмии худро дифоъ намуда, имрӯз дар муассисаҳои гуногуни дорусозии мамлакат содиқона хизмат менамоянд.

*Роҳбарияти МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино” ва ҳайати таҳририяи маҷаллаи илмӣ-амалии “Авчи Зухал”, кфедраи технологияи фарматсевтӣ, МДТ “Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино”.*

**ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛИ МАҶОЛАҲО**  
**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**  
**Пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:**

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 ҳуруфи андозааш 14 Times New Roman Tj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм ҳуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варак чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.
2. Мақолаҳои оригиналие, ки ба мушоҳидаҳои чудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.
3. Пешниҳод карданӣ Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).
4. Мақолаҳои хуловасӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубтуро дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе тақриз қбул карда намешаванд. Дар тақриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.
6. Дар аввали мақола унвони он (бо ҳуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шуморай муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.
7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.
8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври чиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.
9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналий бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғиқи тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.
11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.
12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшууда қабул карда намешаванд.
14. Идораи мачалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,**  
**ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**